

**ПАЁМИ  
АКАДЕМИИ ТАҲСИЛОТИ  
ТОҶИКИСТОН**



**ВЕСТНИК  
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
ТАДЖИКИСТАНА**

**BULLETIN  
OF THE ACADEMY OF EDUCATION  
OF TAJIKISTAN**

*Маҷаллаи илмӣ, маърифатӣ ва таълимию методӣ аз соли 2007 нашр мешавад  
Научно-просветительский и учебно-методический журнал издаётся с 2007 года  
Scientific and educational – methodical journal published since 2007*

**№ 1 (42), 2022**



**САРМУҲАРРИР:**

**САЛОМИЁН М.Қ.** – доктори илмҳои филологӣ, профессор, президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

**МУОВИНИ САРМУҲАРРИР:**

**КАРИМЗОДА М.Б.** – доктори илмҳои педагогӣ, саркотиби илми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

**КОТИБИ МАСЪУЛ:**

**МУХИДДИНЗОДА Б.** – ёрдамчии президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

**ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:**

**ЛУТФУЛЛОЗОДА М.** – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

**КАРИМОВА И.Х.** – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

**ШАРИФЗОДА Ф.** – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

**БОБИЗОДА Ф.М.** – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои биологӣ ва фармасевтӣ, профессор

**НУҶМОНОВ М.** – узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

**ШЕРБОЕВ С.** – узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

**НЕҶМАТОВ С.Э.** – доктори илмҳои педагогӣ, профессор

**ГУЛМАДОВ Ф.** – доктори илмҳои педагогӣ

**КАМОЛЗОДА С.** – номзади илмҳои педагогӣ, мудири шуъбаи таҳсилот ва технологияи педагогии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

**ҲАЙАТИ МУШОВАРА:**

**САИДЗОДА Р.Ҳ.** – вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

**РАҲИМИ Ф.Қ.** – президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

**ҶУРАЗОДА Ҷ.Ҳ.** – муовини якуми вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

**ИМАТЗОДА Л.М.** – директори Пажӯҳшишгоҳи рушиди маориф ба номи А. Ҷомии АТТ

**НАМОЗОВ Ҷ.** – ректори Донишкадаи ҷумҳурияни тақмили ихтинос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф

Мачалла ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешавад.

Мачалла ба Феҳристи наширияҳои илми тақризашавандай Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.06.2019 ворид шудааст.

Мачалла ба манбаи маълумоти Индекси иқтибосҳои илми Россия ворид карда шудааст.

Мачалла таҳти № 059/МЧ 17-уми апрели соли 2018 дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти ном шудааст.

**Сурога:** 734063, ш. Душанбе, кӯчаи Айнӣ – 126, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон  
**E-mail:** [att@maorif.tj](mailto:att@maorif.tj) **Сомона:** payom-att.tj **Тел:** +992 37 225 84 22, +992 37 225 84 15

ISSN 2222-9809

ISSN 2222-9809



Индекси обуна: 77727



**ВЕСТНИК АКАДЕМИИ  
ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА**

Научно-просветительский и учебно-методический журнал № 1 (42), 2022  
Учредитель: Академия образования Таджикистана



**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:**

**САЛОМИЁН М.К.** – доктор филологических наук, профессор, президент АОТ

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:**

**КАРИМЗОДА М.Б.** – доктор педагогических наук, главный учёный секретарь АОТ

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:**

**МУХИДДИНЗОДА Б.** – пом. президента Академии образования Таджикистана

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**ЛУТФУЛЛОЗОДА М.** – академик Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

**КАРИМОВА И.Х.** – академик Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

**ШАРИФЗОДА Ф.** – академик Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

**БОБИЗОДА Г.М.** – академик Академии образования Таджикистана, доктор биологических наук, доктор фармацевтических наук, профессор

**НУЪМОНОВ М.** – член – корреспондент Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

**ШЕРБОЕВ С.** – член – корреспондент Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

**НЕГМАТОВ С.Э.** – доктор педагогических наук, профессор

**ГУЛМАДОВ Ф.** – доктор педагогических наук

**КАМОЛЗОДА С.** – кандидат педагогических наук, зав. отделом образования и педагогических технологий Академии образования Таджикистана

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:**

**САИДЗОДА Р.Х.** – министр образования и науки Республики Таджикистан

**РАХИМИ Ф.К.** – президент Национальной Академии наук Таджикистана

**ДЖУРАЗОДА Дж.** – первый зам. министра образования и науки Республики Таджикистан

**ИМАТЗОДА Л.М.** – директор Института развития образования имени А. Джами АОТ

**НАМОЗОВ Дж.** – ректор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников сферы образования

Журнал печатается на таджикском, русском и английском языках.

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 03.06.2019.

Журнал включён в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Журнал зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан 17 апреля 2018 года за № 059/МД.

**Адрес:** 734063, г. Душанбе, ул. Айни – 126, Академия образования Таджикистана

**E-mail:** [att@maorif.tj](mailto:att@maorif.tj) **Сайт:** [payom-att.tj](http://payom-att.tj) **Тел:** +992 37 225 84 22, +992 37 225 84 15



© Академия образования Таджикистана, 2022

Индекс подписки: 77727



**BULLETIN  
OF ACADEMY OF EDUCATION  
OF TAJIKISTAN**

**Scientific-educational-methodical journal № 1 (42), 2022**  
**Founder: Academy of Education of Tajikistan**



**CHIEF EDITOR:**

**SALOMIYON M.Q.** – Doctor of Philology sciences, professor, the President of AET

**DEPUTY CHIEF EDITOR:**

**KARIMZODA M.B.** – Doctor of Pedagogical Sciences, Chief Scientific Secretary of AET

**EXECUTIVE SECRETARY:**

**MUHIDDINZODA B.** – assistant the president Academy of Education of Tajikistan

**EDITORIAL TEAM:**

**LUTFULLOZOEDA M.** – Academician of the Academy of Education of Tajikistan, doctor of Pedagogical sciences, professor

**KARIMOVA I.KH.** – Academician of the Academy of Education of Tajikistan, doctor of Pedagogical sciences, professor

**SHARIFZODA F.** – Academician of the Academy of Education of Tajikistan, doctor of Pedagogical sciences, professor

**BOBIZODA G.M.** – Academician of the Academy of Education of Tajikistan, the doctor of Biological sciences, doctor of pharmaceutical sciences, professor

– Corresponding Member of the Academy of Education of Tajikistan  
Doctor of pedagogical sciences, professor

– Corresponding Member of the Academy of Education of Tajikistan  
Doctor of pedagogical sciences, professor

– Doctor of pedagogical sciences, professor

– Doctor of pedagogical sciences

– Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Education and Pedagogical Technology of the Academy of Edication of Tajikistan

**EDITORIAL COUNCIL:**

**SAIDZODA R.H.** – Minister of Education and Science of the Republic of Tajikistan

**RAHIMI F.K.** – President of the National Academy of Sciences of Tajikistan

**JURAZODA J.H.** – first deputy Minister of Education and Science of the Republic of Tajikistan

**IMATZODA L.M.** – Director of the Institute for the Development of Education named after A. Jami AET

**NAMOZOV J.** – Rector of the Republican Institute for Advanced Studies and retraining of educators

The journal is published in Tajik, Russian and English languages.

*The journal is included in the List of reviewed scientific journals of the higher attestation Commission under the President of the Republic of Tajikistan from 03.06.2019.*

*The journal is included in the database Of the Russian science citation index*

*The journal was registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan on April 17, 2018 under No. 059 / MD.*

**Address: 734063, Dushanbe, 126 Ayni Str., Academy of Education of Tajikistan**

**E-mail: [att@maorif.tj](mailto:att@maorif.tj) Site: [payom-att.tj](http://payom-att.tj) Tel: +992 37 225 84 22, +992 37 225 84 15**



**Subscription index: 77727**



© Academy of Education of Tajikistan, 2022

**МУНДАРИЧА**  
**СИЁСАТИ МАОРИФ**

Сах.

**НУГМОНОВ М., ТУРОНОВ С.**

Роҳҳои омӯзиши рушиди фанҳои табиатшиносию риёзӣ ва тафаккури техниқӣ, дар донишҷӯён (дар ҳошияи татбиқи барномаи “Бистсолаи омӯзиши ва рушиди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”)... 11 - 16

**МАСЪАЛАҲОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА**

**МУХИДДИНЗОДА Б.**

Дигаргуниҳои қулӣ дар соҳтмони бинои муассисаҳои таълимӣ дар солҳои истиқлолият..... 17 – 23

**ГИЁЕВ А.Х.**

Омӯзиши забони русӣ-раванди мураккаб барои хонандагони макотиби миллӣ..... 24 – 28

**ҶУМАЕВ И.**

Омиљои асосии татбиқи самараноки технологияҳои иттилоотӣ дар Муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон..... 28 – 33

**КАРИМЗОДА М., САТОРОВА М.К.**

Фарҳанги ҳуқуқӣ ҳамчун категорияи иҷтимоӣ..... 33 – 38

**МИРЗОЕВ А.Р., КАССИРОВ Ш.Н.**

Рушиди донишҷои зеҳнӣ таввасути фаъолгардонии донишҷӯён дар раванди таълими фосилавӣ..... 38 – 45

**ШОДМОНОВ Ш.С.**

Таҳсилоти инклузивӣ (фарогирӣ) кӯдакони норасоҳои шунавоидошта – мушкилиҳо ва роҳҳои амалисозии он..... 45 – 52

**СУРИЕВА Ш.**

Ватан, тарбияи ватандӯстӣ, вазифа ва мазмуни он дар мактаби муосир..... 52 – 57

**ҚОДИРОВ З.К.**

Оид ба масъалаҳои мубрами худтарбиякунии сифатҳои ахлоқӣ-ирадавии варзишгарони наврас дар мактабҳои варзииӣ..... 57 – 63

**МАДАТЗОДА М.**

Салоҳиятҳои қалидӣ – воситаи муҳим дар таискули таҷрибаи шаҳсии хонандагон дар раванди таълим..... 63 – 70

**ЛУТФУЛЛОЕВА П. М., РУСТАМИ А.**

Фарҳанги хонавода ва омодасозии фарзандон ба ҳаёти хонаводагӣ..... 70 – 75

**САМАДОВ М.**

Таснифоти муаммоҳои муосири илмии соҳаи тарбияи ҷисмонӣ..... 75 – 84

**ЭМОМОВА М.Н.**

Тавсифи педагогӣ-психологии мутобиқшавии кӯдакони ҳуқуқвайронкунанда дар муассисаҳои таълими махсус..... 84 – 90

**ҮЛФАТОВ М.**

Роҳҳои инкишифи шавқи хонииши хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар раванди дарс ва тадбирҳои беруназисинфӣ..... 91 – 96

**ФАЙЗУЛЛОЗОДА Х.**

Омодасозии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии тарбияи ҷисмонӣ ба иртиботи касбӣ – меҳвар бо забони хориҷӣ (англисӣ)..... 96 – 103

<b>ДАВЛЯТБОЕВА С.А.</b>	
<i>Афзалияти иҷтимоии варзиши оммавӣ дар марҳилаи қунунӣ.....</i>	<i>103 – 110</i>

## **ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМ**

<b>САИДЗОДА И.М., ҲАЙЁТОВ Қ.Э.</b>	
<i>Методикаи омӯзиши қисмҳои техникиӣ ва барномавии компютер.....</i>	<i>111 – 117</i>
<b>ЗИЁВИДДИНЗОДА З.</b>	
<i>Асосҳои назариявии идорақуни корҳои санҷииши донишҷӯён ҳангоми омӯзиши фанни математика.....</i>	<i>117 – 123</i>
<b>АҲМАДОВ Н.А., ПУЛОТОВ Ф.Х., ГУЛНОЗАИ М.</b>	
<i>Самаранокии маводи зиддигелминтии таъсирашон дароз кардашуда.....</i>	<i>123 – 126</i>
<b>РАЗЗОҚОВ Х.</b>	
<i>Масъалаҳои таълиму тарбияи насли наврас дар Авасто ва афкори педагогии мутаффакирони тоҷику форсси асрҳои X – аввали асри XI.....</i>	<i>127 – 132</i>
<i>Ба таваҷҷӯҳи муаллифон .....</i>	<i>133</i>

**СОДЕРЖАНИЕ**  
**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

Стр.

**НУГМОНОВ М., ТУРОНОВ С.**

Пути обучения и развития естественно – математических дисциплин, технического мышления у студентов (в рамках реализации программы «Двадцатилетие изучения и развития естественных, точных и математических дисциплин в сфере науки и образования»).....	11 - 16
---	---------

**ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ**

**МУХИДДИНЗОДА Б.**

Радикальные изменения в строительстве зданий образовательных учреждений в годы независимости.....	17 – 23
---	---------

**ГИЁЕВ А.Х.**

Овладение русской речью сложный процесс для учащихся национальной школы .....	24 – 28
---	---------

**ДЖУМАЕВ И.**

Основные факторы эффективной реализации информационной технологии в вузах Республики Таджикистан.....	28 – 33
---	---------

**КАРИМЗОДА М., САТОРОВА М. К.**

Правовая культура как социальная категория.....	33 – 38
---	---------

**МИРЗОЕВА Р., КАССИРОВ Ш.Н.**

Развитие интеллектуальных знаний посредством активации студентов в процессе дистанционного обучения.....	38 – 45
--	---------

**ШОДМОНОВ Ш.С.**

Инклюзивное (интегрированное) образование детей с нарушениями слуха – проблемы и пути его реализации.....	45 – 52
---	---------

**СУРИЕВА Ш.Ч.**

Родина. Воспитание патриотизма, его миссия и содержание в современной школе. ....	52 – 57
---	---------

**КОДИРОВ З.К.**

Актуальные проблемы самовоспитания нравственно-волевых качеств спортсменов-подростков в спортивных школах.....	57 – 63
--	---------

**МАДАТЗОДА М.**

Ключевые компетенции – важное средство формирования личного опыта учащихся в учебном процессе.....	63 – 70
--	---------

**ЛУТФУЛЛОЕВА П. М., РУСТАМИ А.**

Культура семьи и подготовка детей к семейной жизни.....	70 – 75
---	---------

**САМАДОВ М.**

Классификация современных научных проблем в области физического воспитания.....	75 – 84
---	---------

**ЭМОМОВА М.Н.**

Психолого-педагогическая характеристика адаптации детей-правонарушителей в специальных образовательных учреждениях.....	84 – 90
---	---------

**УЛФАТОВ М.**

Способы развития читательских интересов младших школьников в процессе уроков и внеурочных мероприятий.....	91 – 96
--	---------

**ФАЙЗУЛЛОЗОДА Х.**

*Подготовка студентов вузов физической культуры вуза к профессионально-ориентированной коммуникации на иностранном (английском) языке.....* 96 – 103

**ДАВЛЯТБОЕВА С.А.**

*Социальная ценность спорта в современном мире.....* 103 – 110

**ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ****САИДЗОДА И.М., ХАЙЁТОВ К.Э.**

*Методика обучения технической и программной части компьютера.....* 111 – 117

**ЗИЁВИДДИНЗОДА З.**

*Теоретические основы управления контрольными работами студентами при изучении математики.....* 117 – 123

**АҲМАДОВ Н.А., ПУЛОТОВ Ф.Х., ГУЛНОЗАИ М.**

*Эффективность антигельминтных препаратов пролонгированного действия...* 123 – 126

**РАЗЗОКОВ Х.**

*Проблемы обучения и воспитания молодого поколения в Авесте и педагогических взглядах таджикско-персидских мыслителей X-начала XI веков.....* 127 – 132

***К сведению авторов .....*** 133

## CONTENTS

### ***EDUCATIONAL POLICY***

*Pag.*

#### ***NUGMONOV M., TURONOV S.***

- Ways of teaching, development of natural and mathematical disciplines and development of technical thinking, innovation and invention in students (within the program "Twenty years of study and development of natural, exact and mathematical disciplines in the field of science and education).....* 11 - 16

### ***GENERAL THEORETICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY***

#### ***MUHIDDINZODA B.***

- Carreclal changes in construction of buildings of educational institutions in years of independence.....* 17 - 23

...

#### ***GIYOYEVA.KH.***

- Mastering russian speech is a difficult process for students of the national school...* 24 - 28

#### ***JUMAEV I.***

- The main factors for the effective implementation of information technology in the universities of the Republic of Tajikistan.....* 28 - 33

#### ***KARIMZODA M., SATOROVA M.K.***

- Legal culture as a social category.....* 33 - 38

#### ***MIRZOEV A.R., KASSIROV SH.N.***

- The development of intellectual knowledge through the activation of students in the process of distance learni.....* 38 - 45

#### ***SHODMONOV SH.S.***

- Integrated education of children with hearing impairments - problems and ways of its implementation.....* 45 - 52

#### ***SURIEVA SH.***

- Homeland, education of patriotism, mission and maintenance in a modern school.....* 52 - 57

#### ***KODIROV Z.K.***

- Bout actual problems of self-education of moral-volitional qualities of adolescent athletes in sports schools.....* 57 - 63

#### ***MADATZODA M.***

- Key competences are an important tool for developingpersonal experience of students in the learning process.....* 63 - 70

#### ***LUTFULLOEVA P., RUSTAM A.***

- The culture of the family and preparation of the chilrden to family life.....* 70 - 75

#### ***SAMADOV M.***

- Classification of modern scientific problems in the field of physical education.....* 75 - 84

#### ***EMOMOVA M.N.***

- Psychological and pedagogical characteristic adaptation of offending children in special educational institutions.....* 84 - 90

#### ***ULFATOV M.***

- Ways of developing the reading interests of younger students during the classroom and extracurricular activities.....* 91 - 96

<b>FAIZULLOZODA H.</b>	
<i>Preparation of students of physical culture higher education institution to professional oriented communication in foreign (english) language.....</i>	<i>96 – 103</i>
<b>DAVLYATBAEVA S.A.</b>	
<i>Social sport values for everyone in the modern world.....</i>	<i>103 – 110</i>

### **TEACHING TECHNOLOGY**

<b>SAIDZODA I.M., HAYOTOV K.KH.</b>	
<i>Methodology for teaching technical and software parts of a computer.....</i>	<i>111 – 117</i>
<b>ZIYOVIDDINZODA Z.</b>	
<i>Theoretical foundations of management of students' control works in the study of mathematics.....</i>	<i>117 – 123</i>
<b>GULNOZAIM., AHMADOV N.A., PULOTOV F.H.</b>	
<i>Effectiveness of antihelmintic materials prolonged action.....</i>	<i>123 – 126</i>
<b>RAZZOQOV H.</b>	
<i>Problems of teaching and upbringing young generation in avesta and pedagogical thoughts of tajik-persian thinkers of X - beginning XI centuries.....</i>	<i>127 – 132</i>
<b>For authors.....</b>	<i>133</i>

**СИЁСАТИ МАОРИФ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
EDUCATIONAL POLICY**

**РОҲҲОИ ОМӮЗИШУ РУШДИ ФАНҲОИ ТАБИАТШИНОСИЮ РИЁЗӢ ВА  
ТАФАККУРИ ТЕХНИКӢ ДАР ДОНИШҖӮЁН**

(дар ҳошияи татбиқи “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва  
риёзӣ дар соҳаи илму маориф”)

**НУГМОНОВ Мансур** – доктори илмҳои педагогӣ, профессори Донишгоҳи давлатии  
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни, узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш.  
Душанбе, кӯчаи Айни, 126, тел.: +(992) 938 64 76 29

**ТУРОНОВ Султонмурод** – номзади илмҳои педагогӣ, муовини директори  
Пажӯҳшигоҳи рушиди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти  
Тоҷикистон, сармутхассиси шуъбаи омӯзииши фанҳои табиатшиносӣ ва риёзии ATT, ш.  
Душанбе, кӯчаи Айни, 126, тел.: +(992) 905 05 41 51

Дар мақола асосан роҷеъ ба татбиқи “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои  
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”, унсурҳои он ва тадбирҳое, ки  
бевосита тафаккури техникӣ, ҷаҳонбинии илмӣ, ихтироъкорӣ ва навовариро равнақ  
бахшида, роҳҳои пайвастӣ илм ба истеҳсолотро муайян ва роҳу воситаҳое, ки хонандагону  
донишҷӯёнро бештар ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ ҷалб менамоянд тавсияю  
пешниҳодҳо манзур шудааст.

**Вожаҳои асосӣ:** табиӣ риёзӣ, корҳои лоиҳавӣ, донишнома, муассисаҳои илмӣ-  
таҳқиқотӣ, докторантон, унвонҷӯён, магистрон, тафаккури техникӣ, ҷаҳонбинии илмӣ,  
техника, технология, ихтироъкорӣ, навоварӣ.

**ПУТИ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ  
ДИСЦИПЛИН, ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ**

(в рамках реализации программы «Двадцатилетие изучения и развития естественных,  
точных и математических дисциплин в сфере науки и образования»)

**НУГМОНОВ Мансур** – доктор педагогических наук, профессор Таджикского  
государственного университета имени С. Айни, член-корреспондент Академии образования  
Таджикистана, г. Душанбе, ул. С. Айни, 126, тел.: +(992) 938 64 76 29

**ТУРОНОВ Султонмурод** – кандидат педагогических наук, заместитель директора  
Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования  
Таджикистана, главный специалист отдела естественных, точных и математических  
дисциплин Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. С. Айни, 126, тел.: +(992)  
905 05 41 51

Статья посвящена реализации программы «Двадцатилетие изучения и развития  
естественных, точных и математических дисциплин в сфере науки и образования», ее  
элементам, мерам, непосредственно способствующим техническому мышлению, научному  
мировоззрению, изобретательству и новаторству, определены пути подключения науки к  
производству, предложены пути и средства привлечения учащихся и студентов к изучению  
математических, точных и естественных дисциплин.

**Ключевые слова:** естественные, математические, проектные работы, энциклопедия,  
научно-исследовательские учреждения, докторанты, соискатели, магистры, техническое  
мышление, научное мировоззрение, техника, технология, изобретение, инновация.

(within the program "Twenty years of study and development of natural, exact and mathematical disciplines in the field of science and education")

**NUGMONOV Mansur** – doctor of pedagogical science, professor of TSPU named after Sadridin Ayni, correspondent member of AET, Dushanbe, 126 Ayni Str., **Phone:** +(992)938 64 76 29

**TURONOV Sultonmurod** – candidate of pedagogical science. Deputy director of the Institute for the Development of Education named after Abdurakhman Dzhami, chief specialist of the department of Naturel, Exact and Mathematical disciplines of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, 126 Ayni Str., **Phone:** +(992) 905 05 41 51

The article is mainly devoted to the implementation of the program "Twenty years of Study and Development of Natural, Exact and Mathematical Disciplines in the Sphere of Science and Education", its elements, measures that directly contribute to technical thinking, scientific outlook, invention and innovation, ways of connecting science to production are determined, ways and means of attracting pupils and students to the study of mathematical, exact and natural disciplines are proposed.

**Keywords:** natural mathematical, design work, encyclopedia, research institutions, doctoral students, applicants, masters, technical thinking, scientific worldview, technique, technology, invention, innovation.

Фардои шукуфои Тоҷикистонро наметавон  
бидуни рушд баҳшидани технологияҳои навин  
ва таҳқими фанҳои табиатшиносии дақиқ  
тасаввур намуд.

Тоҷикон ҳамчун ҳалки хирадпарвару маърифатгуstar табиатан майлу рағбати қавӣ ва эътиқоди самимӣ ба илму дониш доранд ва омӯзиши пайвастаро меписанданду талқин менамоянд. Қофиласолори адабиёти ҷаҳонгиру муқтадиромон, устод Рӯдакӣ донишро «андар дил ҷароғи равшан» ва «бар тан ҷавшан» донистаасту таъқид ба он бинмудааст, ки волотарин фазилати одамӣ илм омӯхтану соҳиби гановати маънавӣ будан аст. Абушакури Балхӣ, ки дар қатори шоирони барҷаставу тавонманди тоҷик қарор дорад, бо эътиmodи устувор таъқид бинмудааст:

Ҷаҳонро ба дониш тавон ёфтсан.  
Ба дониш тавон риштану бофтсан.

Воқеан ҳам, маҳз ба шарофату баракати илму дониш ҳар инсон дар ҷомеа мавқei шоистаэро дармеёбад, ба камолот мерасад, тозакориҳо мекунад, ба қашфиёти навин комёб мешавад ва ба фатҳи қуллаҳои мурод мушарраф мегардад. Илм қудратиғзо, нишотбахши башарият ва заминагузори музafferиятҳост. Аз ин ҷост, ки қишвари соҳибистикӯли мо ба илму илмомӯзӣ арҷузор асту дар ин росто, пайваста тадбирҳои муассиру ҳадағигир андешида мешаванд.

Омӯзиши ҳаматарафаи илм барои бо дониш мусаллаҳ шудани инсон мусоидат карда, рушди ҷаҳони фикриву андешаи онро таъмин менамояд. Ҳақиқати илмӣ зимни таҷриба дар ҳаёти инсон собит мегардад.

Бо воситаи илм равандҳои ҷаҳони мусоир, ҳодисаҳои табиат, пешрафти иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа, ҳарактер (маниш) ва арзишҳои миллии ҳар як ҳалқу миллат омӯхта мешавад.

Амнияти ҳар як давлат новобаста аз мавқеъ ва минтақа бо омӯзиши ҷанбаҳои фарогири ҳама намуди илм ва шинохти илмӣ таъмин мегардад. Танҳо дар ҳолати соҳиб будан ба донишҳои илмӣ, назарияйӣ, амалӣ ва таъриҳӣ метавон амнияти миллӣ ва рушди давлатро таъмин кард.

Дар сиёсати хирадбунёду дурандешонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тарғibi пайвастаи омӯзиши илм мавқеи меҳварӣ дорад. Даствуру ҳидоятҳои Сарвари давлат вобаста ба тақвияти илмомӯзӣ аз тарафи ахли ҷомеа ҷонибдории бавусъату самимиро дарёфтаанд.

Рушд ва пешрафти ҳар як соҳаи илм дар радифи омӯзиши мағҳумҳои илмӣ, инкишофи соҳтори фаннӣ, унсурҳо ва меъёрҳои он, инчунин аз дараҷаи истифодабарии восита, усул ва шеваҳои илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табии вобастагии амиқ дорад. Ҳоло дар улуми муосири ҷаҳонӣ истифода аз шеваҳои риёзӣ, бавижга шеваҳои оморӣ ва воситаҳои хеле пешрафтаи технологияи иттилоотию иртиботӣ бамавриди муҳим арзёбӣ мешавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни Паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабря соли 2019 бо назардошти зарурати баамаломада барои рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавссеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвастӣ илм ба истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қиширҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табии, солҳои 2020-2040-ро “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” эълон карданд. Ин ташабbusi дурандешона ва ҳамbasta ба rӯhiyati замон боиси равнақи тозai омӯзиши илм дар bайнii ахли ҷomea, ба вижга, ҷавонон гардид.

Тавре маълум аст, донишҳои математикӣ аҳамияти калони амали дошта, омӯзиши он дар ташаккули ҷанбаҳои ахлоқии инсон низ арзишманд аст. Аз ин рӯ, барои ободии қишвар ва ба вуҷуд овардани заминаи мутахассисони ояндасози миллат донишҳои математикӣ ва табии зарур дониста мешаванд.

Илми педагогика событ намудааст, ки баргузории ҳамагуна ҷорабинҳои фаннӣ, аз ҷумла, озмунҳои фаннӣ барои хонанда ва омӯзгор нуқтаи ибтидоии гузаштан ба сатҳи дигар буда, зимни он қобилияти шогирдон ташаккул ва омӯзгорон ба ҷустӯчи ӯслуби нави таълим машғул мешаванд. Дар ин замана тафаккури хонадагоне, ки ба математика ва фанҳои табии шавқу завқ ва қобилияти муайян доранд, рушд карда, ҳавасмандиашон ба омӯзиши фанҳои зикршуда бештар мегардад.

Соли 2021 Президенти ҷумҳурий боз як ташабbusi тозаero роҳандозӣ бинмуда, дастур доданд, ки минбаъд дар мамлакат озмуни «Илм-furӯgi maъrifat» ҳамасола баргузор карда шавад.

Пешвои миллат ҳадаф аз ин озмунро «боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табии ҷалб кардани наврасону ҷавонон. олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон» тавсиф бахшиданд. Озмуни «Илм-furӯgi maъrifat» тафаккури илмию техникии ахли ҷomea густариш ҳоҳад бахшид ва ба тавссеаи навовариву ихтироъкорӣ, пайвастӣ босамари илм бо истеҳсолот, қашфи истеъодҳову омӯзиши васеи фанҳои дақиқ мусоидат ҳоҳад кард.

Ҷomeai қунунии мо ва фардои шукуфои онро наметавон бидуни рушд бахшидани технологияҳои навин ва таҳқими фанҳои дақиқ тасавvur намуд. Ин масъалаи мубрам ба иқтидору тавонмандии давлат, амнияти миллат ва такмили батадричи некӯаҳволии ахли ҷomea низ ҳамbastastagӣ дорад. Вобаста ба ин нуқоти зикршуда озмуни ҷумҳуриявии «Илм-furӯgi maъrifat» аҳамияти боз ҳам барҷастатаре пайдо кард ва ин озмуни нуфузманд марҳилаи тозаero дар қишвари мо дар ҷодаи омӯзишу арҷузории илм ифтитоҳ намуд.

Илм, ба таъкиди ниёғони барӯмандамон, «куфлкӯши ҳама дарҳост» ва он қалиди дари саодатмандиҳоро ба дasti одамон медиҳаду комёбихояшонро замина мегузорад.

Сарвари давлат ҷиҳати дар сатҳи баланди маъrifatӣ, бонизому мақсаднок ва натиҷабаҳш баргузор шудани озмуни зикршуда зимни амрашон аз 3 февраля соли 2022, № АП-155 аз ҳисоби фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкилу баргузорӣ ва ҷоизаи озмуни “Илм-furӯgi maъrifat” 2 345 000 сомони маблаг чудо намудаанд, ки бевosita ба самарабаҳш баргузор шудани ҷорабинии мазкур мусоидат карда, ҷеҳраҳои нави ихтироъкорону навваронро аз насли ҷавон пеш меорад.

Қобили зикр аст, ки бо дастгирии бевositaи Пешвои муazzами миллат ва аз ҷониби Ҳукумати мамлакат мавриди амал қарор дода шудани Стратегияи омӯзиш ва рушди фанҳои табии, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маорif барои давраи то соли 2030 ва “Барномаи давлатии максадноки рушди илмҳои табiатshinoSӣ, дақiқ va rиёzӣ dар соҳаи ilmu maorif” ба oмӯziши amiki fanҳoи zikrshuda musoidat karda, замinaи xub baroи ilmomӯzii navorsonu ҷavon gashtaast.

Мавриди зикр аст соли ҷорӣ бо қарори Раиси шаҳri Dushanbe, муҳtaram Rustam Emomaliy az 25 February suli 2022, № 85 va sarparasti bевosita он кас ҷиҳати амали намudani tadbirxо vobasta ба “Bistsolai omӯziш ва rushdi fanҳoи tabiatshinoSӣ, daqiq va rиёzӣ dар соҳaи ilmu maorif” miёni xonandagoni sinfҳoи 9-11-i muassisahoi taxsiloti miёna umumii shahri Dushanbe taҳti unvoni “Tochi sari chumla xunahrhost ilm” az rӯyi 7 nominatsiya: barnomasozӣ, meъmorӣ, modelsozӣ, radioelektronika, robototekhnika, сайёҳi қiшvarshinoSӣ va tabiatshinoSӣ ozmuни shahri эълон shuda,

чамъбости он дар таҷлили Рӯзи Пойтаҳт ба нақша гирифта шудаст. Ин ташабbusи созанда омӯзиши амиқи фанҳои математика, физика, астрономия, химия, биология, география ва технологияи иттилоотиро миёни хонандагон ба роҳ монда, раванди касбинтихобкунии онҳоро тақвият мебахшад.

Тазаккур медиҳем, ки дар робита ба иҷрои дастуру ҳидоятҳои Президенти Чумхурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон ва татбиқи Стратегияву барномаҳои давлатии вобаста ба “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” нақшай чорабиниҳои Вазорати маориф ва илм таҳия гардида, барои иҷро ба соҳторҳои даҳлдор ва муассисаҳои таълимӣ барои иҷро пешниҳод карда мешавад.

Дар рафти иҷрои нақшай чорабиниҳои Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон ва нақшай чорабиниҳои Вазорати маориф ва илм вобаста ба “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” амалӣ намудани тадбирҳои зерин бевосита иҷрои нақшай чорабиниҳоро таъмин намуда, ба рушди навоварию ихтироъкорӣ ва тафаккури техникии хонандагону донишҷӯён мусоидат менамояд. Аз ҷумла,

*1. Такмили мазмунути таҳсилот.* Стандарт, барномаи таълимӣ ва китоби дарсӣ мазмунути таҳсилотро ифода карда, хучҷатҳои меъёрианд, ки талабот ба мазмуни заминавии таълими фанро дар ин ё он зинаи таҳсилот муайян карда, ҳадди аққали сарбории фан, сатҳ ва сифати омодагии донишомӯзонро доир ба фан, натиҷаҳои таълимӣ (дар шакли салоҳиятҳо)-и фан ва самтҳои таълимӣ муайян менамоянд. Дар робита ба ин бо ибтикори Вазорати маориф ва илми кишвар давра ба давра стандарту барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ ва маводи ёрирасон оид ба фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ мавриди бознigarӣ ва такмил қарор гирифта, ба низомҳои нави таҳсилот ва меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ карда мешаванд ва ин раванд идома дорад.

*2. Баргузор намудани конференсияҳои илмӣ-методӣ аз тарафи муассисаҳои таълимӣ ва илмии кишивар.* Ҳамасола бо ташабbusи роҳбарияти муассисаҳои таҳсилoti миёна ва олии мамлакат миёни магистрон, докторантон ва унvonҷӯён конференсияҳои илмӣ-методӣ баргузор мегардад. Ин аз як тараф салоҳияти худмухторӣ, қобилияти худинкишофдиҳию худмуайянкуни ҳудомӯзии хонандагону донишҷӯёнро ташаккул дихад, аз ҷониби дигар қобилияти маърифати-эҷодии онҳоро равнак мебахшад.

*3. Пайвасти илм ба истеҳсолот.* Бо мақсади иҷрои дастуру супоришиҳои Сарвари давлат дар Паёми имсолаашон ба Мачлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон айни ҳол робитai самарарабаҳши илм бо истеҳсолот ва истифодai васеи технологияҳои мусоир, дастовардҳои илму техника ва инноватсия дар истеҳсолоти кишвар ҳуб ба роҳ монда шудааст, ки аз як тараф барои расидан ба ҳадафи 4-уми миллӣ, саноатикунонии босуръати кишвар мусоидат кунад, аз ҷониби дигар ҳамкории муҳаққиқонро бо корхонаҳои саноатӣ густариш дода, барои татбиқи механизмҳои ҳавасмандгардонии корхонаҳои истеҳсолӣ ҷиҳати гузаронидани корҳои муштараки илмию таҳқиқотӣ, конструкторию таҷрибавӣ шароит мусоид фароҳам меорад.

*4. Таъмини муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои мӯчаҳҳаз ва озмоишгоҳҳои фанӣ.* Айни ҳол муассисаҳои таълими кишвар якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиyaти давлатии шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати татбиқи барномаҳои давлатӣдар ин самт, марҳила ба марҳила ва бонизом кабинетҳои мӯчаҳҳаз ва озмоишгоҳҳои фанниро харидорӣ намуда, ба ин васила ба корҳои илмӣ-таҳқиқотии хонандагону донишҷӯён вусъат мебахшанд. Ин аз як тараф баргузории бонизоми машғулиятҳои лабораторӣ ва корҳои илмӣ-таҳқиқотиро таъмин кунад, аз ҷониби дигар малакаи кор бо таҷҳизоти техникиву озмоишии хонандагону донишҷӯёнро ташаккул дода, салоҳиятҳои математикӣ-маҳорати кор кардан бо рақамҳо, қобилияти таҳқиқотӣ ва тафаккури техникии онҳоро рушд ва таҷрибаҳои мустақилонаи онҳоро ба роҳ мемонад;

*5. Таҳияи лугатҳои тафсирӣ ва тарҷумаву шарҳи истилоҳоти илмҳои табиатшиносӣ, риёзӣ.* Дар ин росто, олимон, устодон, мутахassisон ва омӯзгорони мамлакат нашри лугатҳои тафсирӣ ва тарҷумавии истилоҳоти илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, ҳаритаҳои мавзӯӣ, соҳтани глобусҳо, амсила (макет) ва дигар ашҳои дарсӣ аз тарафи олимони муассисаҳои илмию таълимӣ мақсаднок ба роҳ мондаанд. Лугатҳои тафсирӣ ва истилоҳоти илмӣ, қобилияти дарк кардани низоми донишҳои илмии хонандагону донишҷӯёнро таъмину вусъат мебахшад ва бо ҳаритаи мавзӯӣ кор карданро такмил медиҳад.

*6. Ба роҳ мондани таълими фанҳо тавассути барномаҳои телевизионӣ, аз ҷумла шабакаҳои телевизионӣ.* Мутахassisони соҳа дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд зиёда аз 600

дарси видеой омода кардаанд, ки ба навор гирифта шудааст ва дарсҳои мазкур тавассути шабакаҳои телевизионии «Илм ва табиат» ва телевизиони қӯдакон ва наврасон «Баҳористон» ё дар шакли видеодарсҳо манзури хонандагон гардонида мешавад. Ин иқдом таҳсилоти фосилавиро рушд бахшида, мустақилияти донишомӯзонро дар интихоби маводи таълим ва кор бо технологияи иттилоотию иртиботӣ таъмин ва донишу малакаҳои истифодабарии технологияи мазкураз, кор бо веб-технологияҳоро аз ҷониби онҳо равнақ мебахшад. Ҳамчунин алоқаи доимиро бо устод таъмин карда, кам шудани ҳароҷоти таҳсил, имконияти дар як вақт таҳсил намудани тэъдоди зиёди донишомӯзон ва ба зудӣ пайваст шудан ба қитобхонаи электрониву базаи иттилоотро фароҳам меорад. Барои ташкили мубоҳиса, форум ва корҳои якҷояи гурӯҳи шароит муҳайё месозад.

7. *Нашири маҷмӯаҳои методӣ*. Олимон ва мутахассисон ҷиҳати расондани ёрии методио амалӣ ба омӯзгорон дар ҳошияни татбиқи «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ» дар соҳаи илму маориф», «Маҷмӯи масъалаҳо» аз фанҳои математика, химия, физика, биология ва география ва «Маҷмӯи корҳои амалӣ ва лабораторӣ» аз фанҳои химия, физика, биология ва географияро барои ҳамаи зинаи таҳсилот бомаром таҳия ва мавриди истифода қарор дода истодаанд ва ин раванд идома дорад. Ин амал методикай таълимро тақмил дода, ба мустақилона ҳал кардани машқ, мисолу масъалаҳо аз тарафи хонандагону донишҷӯён заминai хуб фароҳам меорад ва малакаву маҳорати ҳудназоратқунӣ, мустақилона ҳудмуайянқуниву ҳолосабарории онҳоро дар корҳои амаливу лабораторӣ таҳқим мебахшад.

8. *Таҳия ва нашри асар, қитобу дастур ва мақола оид ба осори ниёғон дар мавриди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ*. Мавриди зикр аст, ки олимону мутахассисони соҳа оид ба осори Муҳаммад ибн Мусо Ал-Ҳоразмӣ, Абурайҳони Берунӣ, Умарӣ Хайём, Абубакр Муҳаммад ибни Закариёи Розӣ ва дигар мутафаккирони ҳалқи тоҷик, хизматҳои шоистаи онҳо дар рушди илмҳои табиатшиносию, дақиқ ва риёзӣ асарҳои илмӣ, қитобу дастурҳо ва мақолаҳо таълиф карда истодаанд. Донистани мероси фарҳангиву таърихии миллат ва осори олимону мутафаккирон ва донишмандон ҳудшиносиву ҳудогоҳии донишомӯзонро ташаккул дода, ифтихори ватандории онҳоро баланд мебардорад, вориси ин мероси бузург буданашонро таҳқим ва ҳамгирии раванди таълиму тарбияро таъмин менамояд.

9. *Таҳия ва нашри рисола ва маводи илмӣ тавассути магистрон, докторантон ва унвончӯён*. Айни ҳол муассисаҳои таълимиӣ ва илмии қишвар тэъдоди зиёди магистрон, докторантон ва унвончӯёнро ба таҳияи рисолаҳои илмӣ аз фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ ҷалб намуда, ба ин васила нашри дастуру мақолаҳоро ба роҳ мондаанд. Таҳияи рисолаи илмӣ ва нашри маводи илмӣ навоварио ихтироъкории донишомӯзону муҳаққиқонро равнақ бахшида, барои татбиқи донишҳои назариявии онҳо дар амал шароити мусоид фароҳам меорад.

10. Ба роҳ мондани ҳалли масъалаҳои таълимию таҳқиқотӣ миёни муҳаққиқону донишҷӯён. Олимону мутахассисони соҳа методологияи навтарини амсилагардонии риёзӣ ва дар амал татбиқ намудани ҳалли масъалаҳои таълимию тадқиқотиро мавриди истифода қарор дода, ба ин васила истифодай бонизоми методҳои мусоири моделҳои математикий ва татбиқи масъалаҳои таҳқиқотиро миёни донишҷӯён, магистрон, докторантон ва муҳаққиқон роҳандозӣ менамоянд. Ин аз як тараф таҳияи моделҳои нави математикиро аз тарафи донишомӯzon ба роҳ монад, аз ҷониби дигар роҳҳои муҳталифи татбиқи масъалаҳои таҳқиқотиро ба онҳо нишон медиҳад.

11. *Гузаронидани олимпиадаҳо*. Муассисаҳои таълимии мамлакат ҳамасола олимпиадаҳои фанӣӣ баргузор менамоянд. Мақсади олимпиада аслан дарки маводи барномавӣ, бедор намудану ташаккул додани қобилияти эҷодкорӣ миёни хонандагону донишҷӯён буда, фаъолияти навоваронаи онҳоро дар омӯзишу азхудкунӣ таҳқим мебахшад ва мустақилона кор карда тавонистанашонро тақвият медиҳад.

12. *Истифодаи васеи воситаҳои айёни, истифодаи растаниҳо ва ҳайвоноти зинда, ташикли гӯшии табиати зинда, ташикли осорхонаи зоологӣ дар муассисаҳои таълимиӣ*. Ба ин васила ҳонадагон бо растаниҳо ва ҳайвоноти дастрас шинос шуда, намуди растаниҳо, ҳайвонот ва хусусиятҳои онҳоро меомӯзанд.

13. *Истифодаи технологияи инноватсионии беиштар дидашаванда (визуали)* ба монанди таҳтаи электронӣ бо тасвирҳои ҷолиб, намоии (презентатсия) ва г.; Инсон қисми бештари донишҳоро ба таври дидашаванда (визуали) нисбат ба ҳондану шунидану навиштан қабул менамояд. Истифодаи технологияи инноватсионӣ бо ин мақсад барои муассиру самаранок гузаронидани дарсҳо мусоидат менамояд.

14. *Ташикли маҳфилҳои фанӣӣ дар мавзӯъҳои «Дӯсторони табиат», «Экологҳои ҷавон, «Табиат-баҳои ҳаёт», «Табиат-хонаи мо» ва г. Экскурсия (ба бοғҳои ҳайвонот, ботаникӣ, осорхонаҳои зоологӣ)*. Ташикли экспедитсияҳои тадқиқотии саҳроӣ (ба мамнуъгоҳҳо).

Чорабиниҳои мазкур рушди корҳои берун аз синфири таъмин карда, хиссияти онҳоро ба дўст доштани табиат баланд, бо набототу ҳайвоноти нодир шинос ва зебоипарасташонро тақвият мебахшад.

Хулоса. Пешниҳод менамоем, ки хуб мебуд агар, дар мавриди ичрои дастуре супоришҳои Президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбики Стратегияю Барномаҳои давлатӣ ва нақшай чорбиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илм вобаста ба “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” ба илова аз чорабиниҳои зикршуда, тадбирҳои зерин амалӣ карда шаванд. Аз ҷумла,

- ба табодули таҷрибаи донишҷӯён, докторантон ва омӯзгорони муассисаҳои таълимии ҳамаи зинаҳои таҳсилот бо муассисаҳои илми таҳқиқотии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва дигар муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар самти илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзиу техникӣ ва технологӣ вусъат бахшида шавад;

- ба сафарбаркунии омӯзгорон ва олимону муҳаққикон аз академияҳои соҳавӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии кишвар барои табодули таҷриба, бозомузӣ ва таҳсил дар зинаҳои магистратура, аспирантура ва докторантура дар хориҷи кишвар афзоиш дода шавад;

- фаъолияти мактабҳои тобистонаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар истироҳатгоҳҳои мавсими бонизому мақсаднок ба роҳ монда шавад;

- омӯзиш ва паҳн намудани таҷрибаи пешқадами муассисаҳои таълимӣ ва илмии дохил ва хориҷи кишвар дар самти пешбуруди фаъолияти таълимӣ ва илмию таҳқиқотӣ бештар ба роҳ монда шавад;

- омӯзиши таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва дар амал татбиқ намудани механизмҳои ҳавасмандгардонии корхонаҳои истеҳсолӣ барои гузаронидани корҳои муштараки илмию таҳқиқотӣ, конструкторио таҷрибавӣ тавсее дода шавад;

- ба фаъолияти институтҳои илми-таҳқиқотии назди муассисаҳои таълимӣ таҳқим бахшида шавад:

- корҳои лоихавии илмиву таҳқиқотии хонандагону донишҷӯён дар соҳаҳои гуногун бонизом ба роҳ монда шавад;

- баргузории озмуни навовари беҳтарин миёни олимону омӯзгорон тақвият дода шавад;

- донишномаи қӯдакона доир ба фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таҳия ва нашр карда шавад;

- ҷиҳати ташаккули салоҳиятҳои қасбии мутахассисони фанҳои табиатшиносию риёзӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот тадбирҳо амалӣ карда шаванд;

- ҳамасола дар заминай Донишгоҳҳои мамлакат гузаронидани олимпиадаҳои байналмилалӣ аз фанҳои табиию риёзӣ вусъат дода шавад;

- навгонҳои илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ миёни олимон, муҳаққикон, омӯзгорон, магистрон, докторантон ва унвончӯён ҳамасола тавассути гузаронидани озмуни “Мақолаи беҳтарин” тарғиб карда шавад.

## АДАБИЁТ

1. Андриенко, А.В. Структура специальных педагогических способностей учителя математики и психологические условия их формирования: Автореферат Дисс. Кан. Пед. Наук.-М., 1990.-16с.

2. “Барномаи давлатии мақсадноки рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”-Душанбе, 2021.- 20 с.

3. Вербицкий, А. А. Активное обучения в высшей школе: контекстный подход.- М.:Высшая школа, 1991.-207с.

4. Нугмонов, М. Такмили таълими математика дар мактабҳои миёнаю олӣ. Китоби Зери таҳrir ва муқаддимаи М. Нугмонов. -Д.: АИП, 2007

5. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ”- Душанбе: Шарқи озод 2020.- 47 с.

6. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ”- Душанбе: Шарқи озод, 2021.- 47 с.

7. Стратегияи омӯзиш ва рушди фанҳои табии, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои давраи то соли 2030-Душанбе, 2021.- 18 с.

8. Туронов, С.Ш. Илм-фурӯғи маърифат дастур- Душанбе: Ирфон, 2021. -80 с.

9. Туронов, С.Ш. Муносибати босалоҳият дар таҳсилоти қасбӣ. –Душанбе: Ирфон, 2021.-125 с.

**МАСЬАЛАҲОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА  
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ  
GENERAL THEORETICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY**

**РАДИКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ**

**МУХИДДИНЗОДА Бахриддин** – пом. президента Академии образования Таджикистана, соискатель ИРО имени Абдурахмона Джами АОТ, г. Душанбе, ул. Айни, 126, **E-mail:** bakhridin.1973@mail.ru, **тел.:** +(992) 904-29-22-66, +(992)225-18-26

В статье рассматривается развитие строительства учебных заведений и учебных помещений в период государственной независимости Республики Таджикистан.

Отмечается, что в последние годы Правительство Республики Таджикистан уделяет пристальное внимание строительству, ремонту и реконструкции общеобразовательных учреждений. Из года в год в стране за счет всех источников финансирования строительства и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений и пристроек к общеобразовательным учреждениям строятся и сдаются в эксплуатацию оснащенные современной учебной-техническим оборудованием.

За 2018-2021 годы в стране построено 652 новых современных общеобразовательных учреждений на 147093 места, а также отремонтированы все аварийные здания, разрушенные в результате известных событий в стране, общеобразовательные и дошкольные учреждения.

Автор напоминает, что в результате ввода в строй современных образовательных учреждений во многих районах и городах страны стало возможным перевести обучение детей с 3-х на 2-х сменное и охватить максимальное количество детей в образовательных учреждениях.

Таким образом, в Республике Таджикистан в последние годы по построению современных общеобразовательных учреждений произошли значительные сдвиги.

**Ключевые слова:** архитектура, учебный корпус, развитие, учебные классы, реновация, модернизация, дошкольные учреждения, современные образовательные учреждения, образование, существенные изменения.

**ДИГАРГУНИҲОИ АСОСӢ ДАР СОХТМОНИ БИНОҲОИ МУАССИСАҲОИ  
ТАҶЛИМИЙ ДАР СОЛҲОИ ИСТИҚЛОЛИЯТ**

**МУҲИДДИНЗОДА БАҲРИДДИН** – ёрдамчи президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, унвончӯйи ПРМ ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни, 126, **E-mail:** bakhridin.1973@mail.ru, **тел.:** +(992) 904-29-22-66, +(992)225-18-26

Дар мақола масъалаҳои рушду нумуни соҳтмони биноҳои муассисаҳои таълимӣ ва синфонаҳои таълимӣ дар даврони истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардидааст.

Аз он ҷумлақайдкардашудааст, дар солҳои охир Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи соҳтмон ва таъмиру азnavsозиимуассисаҳои таҳсилоти умумӣ дикқати ҷиддӣ медиҳад. Сол аз солдар ҷумҳурӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчаашмаҳои маблағгузорӣ соҳтмону азnavsозии биноҳои муассисаҳои таълимӣ ва биноҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ соҳта бо таҷхизоти ҳозиразамони хониш мӯчаҳҳаз гардонида ба истифода дода мешаванд. Давоми солҳои 2018-2021 бошад, дар ҷумҳурӣ 652 муассисай таълимии нави замонавӣ барои 147093 ҷои нишаст соҳта шуда, инчунин, тамоми биноҳои садамавие, ки бар асари воқеаҳои маълуми ҷумҳурӣ ҳаробгаштаи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва муассисаҳои томактабӣ аз таъмиру тармим бароварда шуданд.

Муаллиф хотирнишон месозад, ки дар натиҷаи ба истифода додани муассисаҳои таълимии ҳозиразамон дар бисёр шаҳрҳо ва ноҳияҳои мамлакат имконият фароҳам омад, ки таҳсил қӯдаконро аз 3 баст ба 2 баст гузаронанд ва дар муассисаҳои таълимӣ ҳарчи бештар қӯдакон фаро гирифта шаванд.

Ҳамин тавр, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охир дар соҳтмони муассисаҳои таълимии замонавӣ дигаргунҳои назаррас ба амал омаданд.

**Вожаҳои асосӣ:** меъморӣ, бинои таълимӣ, рушид, синфҳонаҳои таълимӣ, азнавсозӣ, замонавӣ, муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои таълимии ҳозиразамон, таҳсил, дигаргунҳои назаррас.

## **CARRECAL CHANGES IN CONSTRUCTION OF BUILDINGS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN YEARS OF INDEPENDENCE**

**MUHIDDINZODA BAHRIDDIN**—pom. President of the Academy of Education of Tajikistan, Applicant INIRO named after A. Jami, Dushanbe, Ayni Str. 126, E-mail:bakhridin.1973@mail.ru, mob.: +(992) 904-29-22-66, +(992) 225-18-26

The article discusses the development of the construction of educational institutions and classrooms during the period of state independence of the Republic of Tajikistan.

In recent years, the Government of the Republic of Tajikistan has paid close attention to the construction, repair and reconstruction of educational institutions. For example, in 2021, in the republic, at the expense of all sources of financing the construction and reconstruction of 217 buildings of educational institutions and extensions at educational institutions for 48,281 places in the amount of 523 million 971 thousand somoni were built and equipped with modern reading equipment.

In 2018-2021, 652 new modern educational institutions for 147,093 places were built in the country, and all emergency buildings destroyed by the general events in the country, general educational institutions and preschool institutions were repaired.

The author recalls that as a result of the commissioning of modern educational institutions in many regions and cities of the country, it became possible to transfer the education of children from 3 to 2 shifts and cover the maximum number of children in educational institutions.

Thus, in the Republic of Tajikistan in recent years, significant changes have taken place in the construction of modern general education schools.

**Key words:** architecture, educational building, development, classrooms, renovation, modernization, preschool institutions, modern educational institutions, education, significant changes.

После распада Советского Союза бывшие республики, включая Таджикистан,<sup>9</sup> сентябрь 1991 года, объявили о своей независимости. Образование суверенных и независимых республик подняло множество экономических, политических и культурных вопросов. Одним из таких вопросов была модернизация системы образования. В Таджикистане реформа образования началась еще до провозглашения независимости.

В 1992-1993 учебном году в стране насчитывалось 2718 общеобразовательных учреждений с общим контингентом учащихся 1 млн 38 тыс. 600 учащихся, что было на 54 тыс. 800 человек меньше запланированного.

Однако гражданская война (1992-1995 гг.) нанесла тяжелый социальный, политический и экономический удар по развитию таджикского образования. В результате этих бессмысленных гражданских столкновений десятки детских садов и общеобразовательных учреждений, профтехучилищ, внешкольных учреждений в Хатлонской области, Каратегинской долине, Гиссаре были разрушены, а их имущество разграблено.

В начале 1993 года Правительство Республики Таджикистан приложило все усилия, чтобы начать занятия во всех учебных заведениях. В 1993-94 учебном году занятия проводились в большинстве школ и вузах, и были охвачены большинство учащихся и студентов. Независимость Таджикистана обрела суверенитет во всех сферах жизни –

экономике, образовании и культуре, внес существенные изменения в содержание образования, структуру системы образования. Однако беспорядки в стране повлияли на реализацию ряда мер в развитии образования.

Численность обучающихся в стране в 1991-1992 годах составляла 1325,4 тыс. человек, из них на первой ступени обучения 537,0 тыс., на второй ступени образования 602,6 тыс., на третьей ступени образования 167,0 тыс., 15,2 тыс. человек обучалось на заочных и вечерних общеобразовательных учреждениях и 3,6 тыс. человек посещали школы-интернаты для детей-сирот, беспризорников и детей с ограниченными умственными и физическими возможностями.

В 1991 году количество школ-интернатов составляло 41, из них 5 имели республиканский статус. К 1996 году это количество оставалось неизменным, и достигло 44 школ-интернатов, семь из которых имели республиканский статус.

В 1997-1998 учебном году количество школ-интернатов достигло 48, из них 13 имели республиканский статус.

Департамент капитального строительства в 1998 году получил из государственного бюджета 250 миллионов рубл начать работы по 10 объектам, в том числе по строительству общеобразовательных учреждены на 624 места, в колхозе имени К. Маркса Кубодиенского района.

1999 год стал годом больших политических, экономических, социальных и культурных перемен в жизни независимой Республики Таджикистан. Углубились процессы демократии и мира и национального единства, укрепилась государственность, еще более повысился имидж Республики Таджикистан на международной арене, экономика развивалась, развились наука, культура, литература и образование, повысился уровень жизни и образования.

Доля государственных расходов на всю систему образования страны в целом составляла 2,5% ВВП страны. В 1998 году она составляла всего 2,2%. Если сравнить этот показатель с уровнем 1998-99 гг., то становится ясно, что доля государственного финансирования в системе образования страны уменьшилась в 4 раза, а в отдельные годы и более. Кроме того, доля расходов на образование в расходах бюджета страны снижалась (с 13,8% в 1998 г. до 8,6% в 1999 г.). В эти годы в соответствии с требованиями законов рыночной экономики в сфере образования использовалось многопрофильное финансирование, т.е. следующими источниками финансирования были: из государственного бюджета; за счет внебюджетных средств (контрактная основа, платная организация обучения в вузах, средних специальных учебных заведениях, общеобразовательных учреждениях).

Число общеобразовательных учрежденийросло день от дня. В 1998-1999 годах в стране насчитывалось более 3,5 тыс. общеобразовательных учреждении, в которых обучалось немногим менее 1,5 млн. детей народа. Наряду с естественным приростом населения этот показатель также имел тенденцию к увеличению. Таким образом, предоставление всем им бесплатного образования создавало для общества много финансовых трудностей. По международным стандартам это небольшая сумма, но она стала тяжелым бременем для нашей страны, только что вышедшей из войны и находившейся в переходном периоде. В 1999 году Министерство образования расширило свою работу с международными финансовыми организациями. В результате программа Всемирного банка предоставила кредитов на сумму около 5 миллионов долларов. Азиатский банк также тесно сотрудничал со страной.

При этом стоимость обучения для каждого учащегося увеличивалась из года в год. Если в 2016-2017 учебном году расходы бюджета на обучение одного обучающегося в общеобразовательном учреждении составляли 1143сомони, то в 2019-2020 учебном году этот показатель составил 1196сомони.

Полученные средства в основном использовались на четыре основные цели: ремонт и оснащение общеобразовательных учреждений; издание учебников и обеспечение другими необходимыми материалами для учебного процесса; изменить менталитет работников образования, повысить их квалификацию; изменение структуры управления сектором, внедрение новых стандартов и новых подходов к образованию, которые приняты в большинстве стран мира.

В 1999 году экономическая ситуация в отрасли усугубилась стихийными бедствиями. В результате стихийных бедствий пострадали 363 *общеобразовательных учреждений*, 153 из которых были восстановлены. Состояние остальных 210 общеобразовательных учреждений было серьезно повреждено.

В последние годы Правительство Республики Таджикистан и Министерство образования Республики Таджикистан уделяют пристальное внимание строительству и реконструкции общеобразовательных учреждениях. Например, в 2005-2006 годах на реконструкцию общеобразовательных учреждений был выделен 21 миллион сомони. Из них, в горных районах республики построено 80 новых общеобразовательных учреждений, качественно отремонтировано и благоустроено 292 общеобразовательных учреждения, оснащенных необходимой техникой для чтения. Однако большое количество общеобразовательных учреждений и других учебных заведений нуждались в капитальном ремонте и благоустройстве. При этом некоторые из них размещены в частных домах или вагонах. Кроме того, некоторые общеобразовательные учреждение находились в чрезвычайном положении. Количество учащихся ежегодно превышает 15-20 тысяч, что требует строительства новых общеобразовательных зданий. Из-за нехватки общеобразовательных зданий и мест 43% учащихся учатся во 2-ю или 3-ю смены. Иностранные организации и инвесторы, в том числе Всемирный банк, Исламский банк развития, Азиатский банк развития, Судебный фонд развития, Католический фонд, Японский грант и другие, внесли значительный вклад в строительство и ремонт общеобразовательных учреждений.

Таким образом, в 2009 году за счет всех источников финансирования построено и отремонтировано 218 общеобразовательных учреждений, обеспечено 40 тысяч новых мест для учащихся общеобразовательных учреждений.

В Республики Таджикистан в последние годы по построению современных общеобразовательных учреждений произошли значительные сдвиги.

В 2018 году по республике были построены и сданы в эксплуатацию 151 общеобразовательных учреждений на 36600, в 2019 году 130 общеобразовательных учреждений на 32560, в 2021 году 217 общеобразовательных учреждений на 48281 учебных мест. Ниже в таблицах и диаграммах приводятся количество построенных новых общеобразовательных учреждений и дополнительных зданий в 2018-2021.

Таблица 1. Общеобразовательные учреждения, которые были построены и сданы в эксплуатацию 2018 году

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ В 2018 ГОДУ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ И СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ			
№	Область, город	Количество школ	Количество учебных мест
1	ГБАО	9	1681
2	ХАТЛОНСКАЯ ОБЛАСТЬ	34	7624
3	СУГДСКАЯ ОБЛАСТЬ	50	9409
4	РРП	58	17886
5	ВСЕГО ПО РЕСПУБЛИКЕ	151	36600

Таблица 2. Общеобразовательные учреждения, которые были построены и сданы в эксплуатацию 2019 году

**ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,  
КОТОРЫЕ В 2019 ГОДУ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ И  
СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

<b>№</b>	<b>Область, город</b>	<b>Количество школ</b>	<b>Количество учебных мест</b>
<b>1</b>	<b>ГБАО</b>	<b>5</b>	<b>972</b>
<b>2</b>	<b>ХАТЛОНСКАЯ ОБЛАСТЬ</b>	<b>60</b>	<b>12210</b>
<b>3</b>	<b>СУГДСКАЯ ОБЛАСТЬ</b>	<b>22</b>	<b>4056</b>
<b>4</b>	<b>РРП</b>	<b>43</b>	<b>15322</b>
<b>5</b>	<b>ВСЕГО ПО РЕСПУБЛИКЕ</b>	<b>130</b>	<b>32560</b>

Несмотря на все эти меры, до сих пор не решены вопросы обеспечения учащихся современными общеобразовательными учреждениями, полного привлечения школьников к обучению, обеспечения их учебными принадлежностями, учителями и т.д.

В 2018-2021 году в стране построены и сданы в эксплуатацию 652 новых современных общеобразовательных учреждений на 147093 учебных мест. Кроме того, отремонтированы все аварийные здания общеобразовательных учреждений детских садов, разрушенные в результате тех или иных событий в стране. В то же время, следует отметить, что в результате ввода в эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений во многих районах и городах страны стало возможным перевести обучение детей с 3-х на 2-х и 1-х сменное и охватить как можно больше детей в общеобразовательные учреждения.

Таблица 3. Общеобразовательные учреждения, которые были построены и сданы в эксплуатацию по 2018-2021 годы по республике

**ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ  
ПОСТРОЕНЫ И СДАНЫ В  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПО 2018-2021 ГОДЫ**

<b>№</b>	<b>Область, город</b>	<b>Количество школ</b>	<b>Количество учебных мест</b>
<b>1</b>	<b>ГБАО</b>	<b>33</b>	<b>6092</b>
<b>2</b>	<b>ХАТЛОНСКАЯ ОБЛАСТЬ</b>	<b>259</b>	<b>51810</b>
<b>3</b>	<b>СУГДСКАЯ ОБЛАСТЬ</b>	<b>148</b>	<b>33142</b>
<b>4</b>	<b>РРП</b>	<b>208</b>	<b>56045</b>
<b>5</b>	<b>ВСЕГО ПО РЕСПУБЛИКЕ</b>	<b>652</b>	<b>147093</b>

В 1991-1992 учебном году количество общеобразовательных учреждений в стране составило 3229. Следует отметить, что в 2020 -2021 учебном году количество общеобразовательных учреждений достигло 3920, что на 691 больше, чем в 1991 году.

Сегодня Правительству страны и Министерству образования предстоит большая работа по реализации государственной социально-экономической политики и реформированию образования. Одной из основных проблем в сфере образования, которую необходимо срочно решать, является финансирование.

На сегодняшний день сектор образования Республики Таджикистан финансируется только из государственного бюджета. Этой суммы денег, которые сейчас государство выделяет на государственные образовательные учреждения, недостаточно для организации образовательного процесса. В результате сегодня состояние материально-технической базы большинства учебных заведений находится на низком уровне.

За последние 30 лет определились методология и политика государства в сфере образования. За этот период значительно увеличилось количество общеобразовательных учреждений, 5-6 раза менялись учебные планы, адаптировались к ним учебные планы, издано большинство учебников в количестве более 6 миллионов экземпляров. Проведена большая работа по подготовке педагогических кадров и повышению их квалификации. Однако преимущества реформы не ограничиваются количеством общеобразовательных учреждений, программ и учебников.

Республика Таджикистан как национальное государство находится в начале периода возрождения нации, ее традиций и высших духовных ценностей. Вопросы воспитания у учащихся и молодёжи чувства национального самосознания, исторического самосознания, использования лучших традиций национального и всеобщего образования, культурно-нравственных ценностей, которые на сегодняшний день способствовали достижениям науки, техники и культуры находятся под постоянным контролем государства. Материальные, нравственные, интеллектуальные и духовные ценности, веками вошедшие в нашу жизнь, являются бесценными сокровищами государства и общества. Это богатство является важным средством соединения поколений и их воспитания. С другой стороны, национальные ценности сочетаются с элементами общечеловеческих ценностей, связывают наше общество с цивилизованным миром.

С первых дней независимости Республики Таджикистан вопросам образования и системы образования уделялось особое внимание, и в этот период этот процесс приобрел новую форму и содержание. В сфере образования сложились качественно новые отношения, что нашло отражение в Конституции Республики Таджикистан, действующих законах и других нормативных правовых актах. Несмотря на трудности и трудности переходного периода, Правительство Республики Таджикистан рассматривало и поддерживало сферу образования как приоритетную отрасль страны. В этот период в целях регулирования деятельности образовательных учреждений осуществлялось строительство и реконструкция новых современных зданий в соответствии с современными требованиями. Возросло строительство современных общеобразовательных учреждений. Все учебные заведения оснащены новым оборудованием и технологиями.

Правительство Республика Таджикистана «постоянно уделяет особое внимание росту бюджета образования». Кроме того, ежегодно на образование расходуются миллионы сомони из Резервного фонда Президента и гуманитарной помощи, грантов и других источников.

Рост финансирования общеобразовательных учреждений также был значительным за годы независимости, и основная часть средств, выделяемых на отрасль, расходуется на этот уровень образования.

Если в 2000 году на бюджет сферы образования было выделено всего 27,6 миллиона сомони, то в 2014 году эта цифра составил 2 миллиард 516 миллион 9 тысяча сомони. Таким образом, при непосредственной поддержке Правительства Республики Таджикистан финансирование образования в стране увеличивается из года в год. В 2018 году на сферу образования страны было выделено 3 миллиарда 863 миллиона 100 тысяч сомони, а в 2021 году этот показатель составит 5 миллиарда 597 миллиона 100тысяч сомони, что на 1 миллиарда 734 миллион сомони больше, чем в 2018 году.

За годы независимости Республики Таджикистан в политике государства сформировался качественно новый подход к управлению наукой и образованием. Президент страны Эмомали Раҳмон решительно заявил, что «я сделаю образование приоритетом в своей политике». Этот вид постановки задачи, имеющий большое политическое, социальное, воспитательное и культурное значение, дал значительный импульс развитию и совершенствованию образования. Отсюда особое внимание уделяется состоянию образования и его развитию, качеству подготовки высококвалифицированных кадров, уровню и качеству знаний обучающихся.

Очевидно, что развитие и социально-экономическое развитие страны тесно связано с усилиями творческого поколения, и если мы с большой ответственностью займемся

воспитанием образованных, патриотичных и трудолюбивых наследников, мы добьемся экономического, социального и технологического развития.

В советское время в стране не было новых типов образовательных учреждений. За годы независимости в соответствии с политикой Правительства Республики Таджикистан из года в год растет количество учреждений нового типа для одаренных детей, таких как лицеи и гимназии. Если в 2000-2001 учебном году в стране было всего 117 лицеев и гимназий, то в 2018 году их число увеличилось до 149. В настоящее время (2020-2021 учебный год) в стране насчитывается 150 учреждений нового типа, в том числе 75 гимназий и 75 лицеев.

Положение общеобразовательные учреждений в обществе кардинально меняется и решается в пользу ученика и учителя. Школьники должны чувствовать себя свободными в свободном обществе. Роль общеобразовательные учреждений как самостоятельного источника национальной культуры следует расширять, и прежде всего, необходимо поддерживать инициативу учащихся и учителей, их деятельность в ответ на запросы общества. Общеобразовательная учреждения станет сакральным местом, где будут не только возрождаться, но и изучаться и обогащаться лучшие традиции и обычаи народа, национальная история и культура.

За 1991-2021 годы количество общеобразовательных школ в стране увеличилось на 691 единиц и достигло 3920 единиц.

Государственная независимость и провозглашение таджикского национального государства оказали положительное влияние на все сферы нашей жизни, в том числе и на систему образования, особенно в строительстве образовательных учреждений, оснащённых современным материально-технической базой. Образование было объявлено главным и стратегическим направлением в стране и признано важнейшим фактором укрепления государства и спасения нации.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Таджикистан «Об образовании». – Душанбе: Маорифвафарханг, 2013.–80 с.
2. Каримова, И.Х. Теоретические основы гуманизации гуманитарного образования учащихся таджикских школъ [Текст]: автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. пед. наук (13.00.01) / Каримова И.Х.–Душанбе, 2000.–43 с.
3. Лутфуллоев, М. Независимый Таджикистан и вопросов воспитания [Текст] /Лутфуллоев М.– Душанбе – 49 с. (на таджикском языке).
4. Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан на 2010 – 2015 годы.–Душанбе, 2009.–51с.
5. Национальная концепция воспитания в Республике Таджикистан.–Душанбе, 2006.–24 с.
6. Национальная концепция образования Республики Таджикистан.–Душанбе: Матбуот, 2003.–23 с.
7. Общество и миссия интеллигента. Выступление Президента Республики Таджикистан Э. Раҳмона на встрече с интеллигенции страны. 20 марта 2008 года / Народная газета. – 2008. – 2 апреля.
8. Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона к парламенту республики // Народная газета.– 2014.– 30 апреля.
9. Послание Президента Республики Таджикистан об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики, г. Душанбе, 26 декабря 2019 г.
10. Раҳмонов, Э.Ш. Общество и миссия интеллигента Выступление при встрече с представителями образования страны декабр 2005 год [Текст] / Э. Раҳмонов. –Душанбе, 2006.–108 с.
11. Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан, 2019. с. 237.
12. Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан, 2020. с. 232.
13. Статистический сборник сферы образования Республики Таджикистан, 2021. с. 235.

**ГИЁЕВ Абдуназар Худойназарович** – кандидат педагогических наук, доцент кафедры современного русского языка Кулябского государственного университета имени А.Рудаки, г.Куляб, ул. С. Сафарова, 16, тел.: +(992) 988512434

Статья посвящена важной для современной школы Таджикистана проблеме – качественного овладения русской речью таджикскими школьниками. Особо отмечается роль русского языка для современного таджикского школьника. По мнению автора, русский язык обучается в школах республики согласно принципам системности и непрерывности. Автором тщательно анализируются традиционные ошибки и трудности при овладении русским языком и предлагаются набор рекомендаций, который призван устранить эти ошибки и трудности, облегчить изучение русского языка таджикскими школьниками.

**Ключевые слова:** русский язык, развитие, обучение, ударение, родной язык, анализ, сравнение, пунктуационные и орфографические ошибки.

### **ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ РУСӢ РАВАНДИ МУРАККАБ БАРОИ ХОНАНДАГОНИ МАКОТИБИ МИЛӢ**

**ГИЁЕВ Абдуназар Худойназарович** – номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи забони муосири русии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ, ш. Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров, 16, тел.: +(992) 988512434

Мақола ба масъалаи мухимми мактаби муосири Тоҷикистон – омӯзиши босифати забони русӣ аз ҷониби хонандагони тоҷик баҳшида шудааст. Нақши забони русӣ барои хонандай муосири тоҷик, маҳсусан таъқид мегардад. Ба андешаи муаллиф, забони русӣ дар макотиби чумхӯрӣ тавассути принсипҳои муттасиллият ва системанокӣ таълим дода мешавад. Муаллиф душвориҳо ва ғалатҳои маъмулиро дар роҳи омӯзиши забони русӣ дақиқ таҳлил намуда, маҷмӯи тавсияҳоero пешниҳод менамояд, ки барои бартараф гардидани душвориҳо ва ғалатҳои мазкур мусоидат намуда, раванди омӯзиши забони русиро аз ҷониби хонандагони тоҷик осон мегардонад.

**Калидвозжаҳо:** забони русӣ, инкишиоф, таълим, ташидӣ, забони модарӣ, таҳлил, муқоиса, ғалатҳои пунктуатсионӣ ва орфографӣ.

### **MASTERING RUSSIAN SPEECH IS A DIFFICULT PROCESS FOR STUDENTS OF THE NATIONAL SCHOOL**

**GIYOEV Abdunazar Khudoinazarovich** – candidate of Pedagogical Sciences, docent of the chair of modern russian language of the Kulyb State University named after A. Rudaki, Kulyb, S. Safarov, st.16, Phone: +(992) 988512434

The article is devoted to an important problem for the modern school of Tajikistan - the high-quality mastering of Russian speech by Tajik schoolchildren. The role of the Russian language for the modern Tajik schoolchild is especially noted. According to the author, the Russian language is taught in schools of the republic according to the principles of consistency and continuity. The author carefully analyzes traditional mistakes and difficulties in mastering the Russian language and offers a set of recommendations that are designed to eliminate these mistakes and difficulties, to facilitate the study of the Russian language by Tajik schoolchildren.

**Key words:** russian language, development, learning, stress, native language, analysis, comparison, punctuation and spelling errors.

Язык – средство речевого общения, форма существования национальной культуры, появление самого духа нации. В дошедших до наших дней пословицах и поговорках, песнях и сказках, художественных произведениях, в архаичных словах язык хранит упоминания о чертах былой жизни. Жить в сегодняшнем таджикском обществе невозможно без знания родного языка. Как нам известно, русский язык - это язык великого русского народа (около 140 млн. человек), представители которого в настоящее время проживают не только в России, но и во многих других странах мира.

Важно отметить, что роль русского языка в Республике Таджикистан стоит на первом месте, считается как вторым государственным языком и языком межнационального общения.

Обучение русскому языку в системе образования Республики Таджикистан соответствует принципу системности и непрерывности. В общеобразовательных учреждениях республики изучение русского языка начинается со 2 класса. Согласно учебному плану на изучение русского языка со 2 по 11 классы отводится 27 часов в неделю.

В период 2004-2014 годов успешно было реализовано Постановление Правительства Республики Таджикистан от 02.12.2003 года, №508 «Об утверждении Государственной программы совершенствования и изучения русского и английского языков в образовательных учреждениях Республики Таджикистан на 2004-2014 годы».

А также для качественного изучения русского языка с целью дальнейшего межгосударственного сотрудничества продлено данное Постановление Правительства Республики Таджикистан от 03.07.2015 года, №427 «О Государственной программы совершенствования и изучения русского и английского языков в образовательных учреждениях Республики Таджикистан на 2015-2020 годы».

Русский язык занимает особое место на «языковой карте» мира и относится к обширной языковой «семье» родственных индоевропейских языков, которые по происхождению восходят к общему источнику - индоевропейскому прайзыку.

Следует отметить, что на русском языке написаны величайшие произведения литературы всех народов мира.

Русский язык - является одним из сложнейших языков наряду с китайским. Специалисты утверждают, что изучать его так же трудно, как и китайский. Многие учёные отметили свою точку зрения о русском языке: «Русский язык богат глаголами, разнообразен формами». «Я считаю, что знание русского языка крайне необходимо каждому культурному человеку» говорил К. Паустовский. Основоположник современной таджикской литературы С. Айни говорил: «Учи русский язык, овладевай русским языком - это ключ от двери, за которой лежит сокровищница знаний».

Я ко всем наукам ключ имею, я со всей вселеною знаком,

Это потому, что я владею, русским всеохватным языком (Данилов).

По данной теме нами анализировано некоторые ошибки устной и письменной речи учащихся

Характерной ошибкой, которую наши дети допускают при чтении, является неправильная постановка ударения. Потому, что в русском языке ударение является разноместным. Также от неправильной постановки ударения искажается смысл слова. Как прочитать: цемент или цемент, стетуя или статуя, агентство или агентство, атлас или атлас?

Для того, чтобы нашим детям стало ясным и интересным в данной ситуации всегда я громко и выразительно прочту стихотворения А. Барто«Отца спросила дочка».

Отца спросила дочка:                   А что такое «атлас»?

Не знаю, как прочесть,                   Его приносят в класс.

Есть слово «проволочка»           Я прочитала «атлас»,  
и «проводочка» есть.                   Но есть ведь и «атлас»

Детям, изучающим французский язык, значительно легче чем русский. Они твердо знают, что во французском языке ударение падает на последний слог слова. Детям, изучающим польский язык, также известно, что в польском языке ударение падает на предпоследний слог. Тот, кто изучает чешский или финский язык, тоже не испытывают затруднений: в этих языках ударение падает на начальный слог слова. Достаточно просто обстоит дело с ударением в таджикском языке. Наиболее общим правилом здесь можно считать то, что ударение обычно падает на последний слог слова, взятого с нулевым

показателем, т.е. в его первоначальной форме (именные части речи, не осложнённые аффиксами, неопределённые формы глагола, деепричастно- причастные формы, наречие).

Например: дафтар (тетрадь), олам (вселенная), девор (стена), сафед (белый), дидан (смотреть), рафтан (идти), ичрошуда (осуществляя), бештар (больше).

Ударение в русском языке трудно определить и ограничить какими-либо правилами или рамками. Поэтому всякий раз, вводя новое слово, предлагаю поставить ударение, несколько раз проговорить слово и запомнить его произношение. В каждом конкретном случае подчёркиваю, что ударение падает на первый слог (звонкий), второй слог (река), третий слог (нефтяной), четвёртой слог (промысловый) и т.д. и на разные его морфологические части: вышел (приставку), Родина (корень), земловатый (суффикс), леса (окончание).

Разноточность ударений в русском языке является важным средством различия слов. Достаточно различия в месте ударения, чтобы одинаковые в остальном звуковые комплексы являлись разными словами, имеющими свои особые значения. Поэтому в отдельных случаях, вводя новое слово, я объясняю, что то или иное место ударения в русском языке, являясь признаком отдельных слов, служит средством различия слов. Например: Тохир положил в ранец атлас (собрание географических карт). Халима купила белый атлас (ткань). В саду расцвёл первый ирис (растение). Муборак любит молочный ирис (конфеты).

Во втором классе в процессе развития диалогической речи дети осваивают вопросы Кто то? Что это? В таджикском языке вопрос кій?-кто? относится к существительным, обозначающим людей. К вопросу чий?-что? животные, птицы, насекомые и все неодушевлённые предметы. В данном случае следует объяснить учащимся основное различие и противоположность русского от таджикского языка по отношению вопроса кто?- кій?, что звучат по другому.

-Ин кій?

- Ин муаллим. (Это учитель). Ин шоир. (Это поэт). Ин талаба. (Это ученик). Ин Шарофат. (Это Шарофат). Ин Ҳабиб. (Это Ҳабиб). Ин бародар. (Это брат). Ин хоҳар. (Это сестра). Поэтому детям нетрудно понять, что, изъясняясь по-русски, о живых существах-людях нужно спросить Кто это?

-Кто это?

-Это учительница. (Ин муаллима). Это писатель. (Ин нависанда). Это ученица. (Ин толиба). Это Маҳбуба. (Ин Маҳбуба). Это Бобо. (Ин Бобо). Это дедушка. (Ин бобо). Это бабушка. (Ин биби).

В таджикском языке вопрос Ин чӣ – Что это? относится ко всем существительным, в том числе ко всем остальным одушевлённым предметам, исключая людей. Говоря на родном языке, дети спрашивают:

-Ин чӣ?

-Ин гов. (Это корова). Ин саг. (Это собака). Ин барра. (Это ягнёнок). Ин чӯча. (Это цыплёнок). Ин бабр. (Это тигр). Ин гавазн. (Это олень).

Этот навык дети переносят в русскую речь и, работая по картине, спрашивая о корове, собаке, аисте, голубе ит.д., задают вопрос Что это?

-Что это?(Инчӣ?)

-Это корова. (Ин гов). Это собака. (Ин саг). Это аист. (Ин лаклак). Это голубь. (Ин кабутар). Это косуля. (Ин оху). Это гусь. (Ин гоз).

Но в русском языке к разряду одушевлённых предметов, умеющих передвигаться и чувствовать, нужно задавать вопрос Кто это?

-Кто это?

-Кто это?

-Это лев.

-Это мышь.

-Кто это?

-Кто это?

-Это медведь.- Это муравей.

-Кто это?-Кто это?

-Это белка- Это рыба.

-Кто это?-Кто это?

-Это рысь.-Это собака.

Типичными ошибками письменной речи являются следующие чаще других отмечаемые нами ошибки:

- на месте звонких согласных на конце слова дети пишут соответствующие парные глухие. То есть на месте букв б, в, г, д, ж, з они пишут п, ф, к, т, ш, с: хлеб (хлеб), залив (залив), крук (круг), сат (сад), гараш (гараж), глас (глаз);

- в словах с двумя звонкими согласными дети пишут две глухие: звёст (род.п. мн.ч. от звезда); исп (род.п. мн.ч. от изба);

- на месте звонких согласных перед глухими дети пишут соответствующие парные глухие, т.е. на месте букв б, в, г, д, ж, з они пишут согласные п, ф, к, т, ш, с: скопки (скобки), трафка (травка), продрокший (продрогший), лотка (лодка), книшки (книжки), уско (узко);

- в некоторых словах на месте чн пишут шн: скучно (скучно), нарочно(нарочно), скворешник (скворечник), яишица (яичница);

- в слове что и производных от него на месте чт они пишут шт: што (что), чтобы (что бы), что-нибудь(что-нибудь);

- часто на письме дети не употребляют буквы, которые обозначают непроизносимые звуки в момент речи; они пишут сонце (солнце), усный (устный), извесный (известный), серце (сердце); перечисленные выше ошибки в большинство своём связаны с тем, что дети не умеют склонять существительные, ставить их во множественное число, не знают однокоренных слов. Поэтому, вводя в словарь учеников приведённые слова, придется объяснить их попутно, как можно проверить ту или иную согласную:

(хлеб) -хлеб-хлебá (злаки), хлéбы (о печёном хлебе), хлебушко;

(што) - что - чего, чему, чем, о чём;

(сонце) - солнце - солнечный, сольнишко;

(крук) - круг-круги, круга, в кругу, кругом;

(гараш) - гараж-гаражи, гаража, гаражу, гаражом, о гараже;

(серце) - сердце-сердец, сердца, сердечный, сердечность;

(трафка) - травка -травы, травушка, травинка, травянистый;

В русском языке есть много слов (исконно-русских и заимствованных из других языков), правописание согласных у которых не как нельзя проверить. Поэтому надо объясняться, что эти слова первых нужно запомнить и определить (род, число, склонение и т. д.): корова, молоко, яблоко, хорошо, боржоми, такси-како, кофе, пельмени, директор, документ, тетрадь, фестиваль, жюри, пальто, казна, метро, великий, воробей и т.д.

Хорошее владение иностранным языком, невозможно без глубокого знания родного языка.

При обучении неродному языку успех дела во-первых зависит от усердия, способностей и самостоятельности самих учеников, также во многом зависит от мастерства и таланта учителя.

Для дальнейшего глубокого изучения и овладения учащимися русскому языку мы предлагаем следующие рекомендации:

- разработка комплекса мер по сохранению, пропаганде и популяризации русского языка с помощью СМИ;

- показ детских, художественных и документальных фильмов носящих в основном обучающий характер;

- обновление и совершенствование содержания педагогических технологий обучению русскому языку в процессе лингвометодической подготовки обучающихся;

- создание новых учебных планов и программ, учебников, методических пособий и других учебных комплексов требованиями государственного стандарта;

- реализация связи двух культур (таджикско-русской) в современном таджикском обществе;

- совершенствование нормативной и научно-методической базы по русскому языку;

- использование ТСО(аудио, видео, компьютеры) на уроках;

- обеспечение и подготовка специалистов по методике обучения русскому языку, русской литературы, организации литературных связей и др.

- создание летних юношеских лагеров за пределы республики с целью речевой практики;

1. Божович, Л.И. О нравственном развитии и воспитании детей// Вопросы психологии. - М.: Просвещение, 1975.
2. Гиёев, А.Х. Духовно-нравственное развитие личности на уроках русского языка// Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук.-Душанбе: «Сино», 2012. - №3/6(96). - С.237-241.
3. Даляр, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка – М., 1979, т. 11.
4. Научно-методический журнал/Министерство образования Российской Федерации// Русский язык в школе. - Москва: ООО Наш язык, январь / февраль, 2003. - Выпуск 1. - 67 с.
5. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов - Москва: Русский язык, 1991. –С. 670-673.
6. Регуш, Л.А. Развитие способностей прогнозирования в познавательной деятельности (дошкольник-юноша): Учеб.пособие к спецкурсу. - Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1983.
7. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 02.12.2003 года, №508 «Об утверждении Государственной программы совершенствования и изучения русского и английского языков в образовательных учреждениях Республики Таджикистан на 2004-2014 годы.
8. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 03.07.2015 года, №427 «ОГосударственной программы совершенствования и изучения русского и английского языков в образовательных учреждениях Республики Таджикистан на 2015-2020 годы».

### ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

*ДЖУМАЕВ Иномджон – соискатель Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, тел.: +(992)988 71 58 42*

Статья посвящена анализу роли инновационной технологии на уроках английского языка в неязыковом вузе Таджикистана, а также описывается традиционное обучение английскому языку в неязыковом вузе и понимание перевода специальных текстов, при изучении проблем синтаксиса научного стиля.

Эффективность технологического применения может быть достигнута, когда использование технологий рутинно и прозрачно и когда технологии поддерживают цели учебных программ. В современном обществе мгновенного информационного удовлетворения люди начали получать знания через Интернет, телевидение и другие средства массовой информации. Стало очевидно, что общество, в целом, меняет способы сбора и хранения информации. Хотя некоторые до сих пор получают информацию из газет и книг, на которые многие перешли, доступные формы сбора данных. Учитывая количество студентов, заваленных смартфонами, студенты составляют единицу, те которые не используют Интернет, музыку, видео на Facebook, Twitter и YouTube. Это увеличение может стать серьезной проблемой для преподавателей, чтобы не отставать от различных форм СМИ, которые интересны для студентов, но при этом позволяют передавать не разбавленный материал.

Благодаря новым образовательным технологиям, таким как смарт-доски, которые становятся повседневным продуктом в аудитории, стало необходимо, чтобы преподаватели не только владели этой новой технологией, но, и что еще более важно, иметь возможность перемещаться по этой технологии и манипулировать ею, чтобы наилучшим образом соответствовать потребности своих студентов.

**Ключевые слова:** инновационные методы, учебные пособия, речевое обучение, дискуссии, диологическая, монологическая, словообразовательных, лексических и грамматических структур, дидактические принципы.

**ОМИЛҲОИ АСОСИИ ТАТБИҚИ САМАРАБАХШИ ТЕХНОЛОГИЯИ  
ИТТИЛООТӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**ҶУМАЕВ Иномҷон** - унвончӯйи *Пажӯҳиигоҳи рушиди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ, 126, тел.: +(992)988 71 58 42*

Мақола ба таҳлили нақши технологияи инноватсионӣ бо забони англисӣ дар Муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Инчунин, ба таълими анъанавии забони англисӣ дар донишгоҳи гайризабонӣ, фахмиши тарҷума дар матнҳои маҳсус ва инчунин, омӯзиши тарзи мушкилоти илмии синтаксис.

Истифодабарии самарарабахши технологӣ метавонад ҳангоми истифода муқаррарӣ ва шаффоф бошад ва ҳангоми технологияҳо ҳадафҳои барномаҳои таълимӣ мебошад. Дар ҷомеаи муосири қаноатмандии фаврӣ қаноатмандии иттилоотӣ, одамон ба воситаи дониш тавассути интернет, телевизион ва дигар ВАО ба гирифтани дониш шурӯъ карданд. Маълум шуд, ки ҷомеа дар маҷмӯъ усулҳои тағиирот барои ҷамъоварӣ ва хифзи иттилоот. Гарчанде ки баъзеҳо то ҳол аз рӯзномаҳо ва қитобҳо маълумот мегиранд, ки бисёриҳо убур карда, шаклҳои ҷамъоварии маълумот мавҷуданд. Яке аз самолдодҳое, ки технология боиси тағиир ёфтани сменаи қалон мебошад, як соҳаи таҳсил аст. Бо назардошти шумораи донишҷӯён аз ҷониби смартфонҳо, донишҷӯён як воҳидро ташкил медиҳанд, онҳое, ки Интернет, мусиқӣ ва видео дар Facebook, Twitter ва YouTube истифода намекунанд. Ин афзоиш метавонад барои нигоҳ доштани шаклҳои гуногуни ВАО мушкилоти ҷиддӣ бошад, ки ба донишҷӯён таваҷҷӯҳ доранд, аммо ин ба шумо имкон медиҳад, ки маводи гайримуқаррарӣ интиқол дихед.

Ба туфайли технологияҳои нави таълимӣ, аз қабили таҳтаҳои интеллектуалиӣ, ки маҳсулоти ҳаррӯза мешаванд, ба инҳо на танҳо ба ин технологияи нав тааллук доштанд, аммо боз ҳам бештар аз ин технология ва ба беҳтарин моил ба эҳтиёҷот ҷавобгӯ бошанд.

**Вожаҳои асосӣ:** усулҳои инноватсионӣ, маводи таълимӣ, омӯзиши, муҳокима, муюнират, қалимаҳои умумӣ, соҳти грамматикӣ, принсипҳои дидактикӣ.

**THE MAIN FACTORS FOR THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE UNIVERSITIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

**JUMAEV Inomjon** – applicant of the Institute of Education Development named after A.Jami Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, 126, Aini street, **Phone:** +(992)988 71 58 42

The article is devoted to the analysis of the role of innovative technology in English lessons in a non-linguistic university in Tajikistan. It also talks about the traditional teaching of English in a non-linguistic university and the understanding of translation in special texts, as well as the study of the problems of scientific style syntax.

Effective technological application can be achieved when the use of technology is routine and transparent and when the technology supports the goals of the curriculum. In today's society of instant information gratification, people began to acquire knowledge through the Internet, television and other media. It became obvious that society as a whole is changing the way information is collected and stored. Although some still get their information from newspapers and books, which many have switched to, are available forms of data collection. One area where technology has caused a big shift is in the field of education. Considering the number of students inundated with smartphones, students make up a unit, those who do not use the Internet, music, videos on Facebook, Twitter and YouTube.

This increase can be a major challenge for educators to keep up with various forms of media that are interesting to students while still allowing undiluted material to be conveyed. Using new educational technologies such as smart whiteboards becoming a daily product in the classroom, it has become necessary for educators not only to be proficient with this new

technology, but more importantly to be able to navigate and manipulate this technology to best suit their needs. the needs of their students.

**Key words:** innovative methods, textbooks, speech teaching, discussions, didactical, monologue, word-formation, lexical and grammatical structures, didactic principles.

Технологии распространены повсеместно, затрагивая практически каждую часть нашей жизни, наших сообществ, наших домов, тем не менее, большинство ВУЗов отстают, когда дело доходит до интеграции технологий в обучение в аудитории. Многие вузы только начинают изучать истинный потенциал технологий, которые могут предложить учить и учиться. Технология, при правильном использовании, поможет студентам приобрести навыки им необходимо выжить в сложной высокотехнологичной экономике, основанной на знаниях. Применения технологии в обучении в аудитории - это больше, чем просто обучение базовым компьютерным навыкам и программы в отдельный компьютерная аудитория. Эффективная технологическая применения может быть достигнута, когда использование технологий рутинно и прозрачно и когда технологии поддерживают цели учебных программ. В современном обществе мгновенного информационного удовлетворения люди начали получать знания через Интернет, телевидение и другие средства массовой информации. Стало очевидно, что общество в целом меняет способы сбора и хранения информации. Хотя некоторые до сих пор получают информацию из газет и книг, на которые многие перешли, доступные формы сбора данных. Одна из областей, где технологии вызвали большой сдвиг, - это область образования. Учитывая количество студентов, заваленных смартфонами, студенты составляют единицу, те которые не используют Интернет, музыку, видео на Facebook, Twitter и YouTube. Это увеличение может стать серьезной проблемой для преподавателей, чтобы не отставать от различных форм СМИ, которые интересно для студентов, но при этом позволяет передавать не разбавленный материал. Благодаря новым образовательным технологиям, таким как смарт-доски, которые становятся повседневным продуктом в аудитории стало необходимо, чтобы преподаватели не только владели этой новой технологией, но и что еще более важно иметь возможность перемещаться по этой технологии и манипулировать ею, чтобы наилучшим образом соответствовать потребности своих студентов. Если преподаватели не чувствуют себя подготовленными к этой задаче, образовательные администраторы должны обеспечить успех всех преподавателей, как молодых, так и старых, и предоставить им возможности профессионального развития. Чан Лин утверждает: «Существует консенсус среди педагогов и различных социальных сообществ, которые необходимо подготовить студентов к процветанию в постоянно меняющемся технологическом обществе» [1: 45]. Это означает, то чтобы студенты были успешными в глобальной экономике, основанной на растущем информационном технологий, для студентов становится все более и более важным знакомство с различными типами СМИ. Трудности, с которыми сталкиваются преподаватели при внедрении технологий, создают еще одно препятствие; как преподаватели могут повлиять на то, как студенты воспринимают технологии на своих занятиях? Может ли мнение преподаватели о том, как следует использовать технологии на уроках, измениться по мере того, как они узнают что-то новое? Меняет ли предвзятое мнение, что эффективность преподавателя можно судить в использовании различных технологий? Эти вопросы чрезвычайно важны, потому что все технологии в мире не помогут в обучении студентов, если преподаватели необразованные в использовании технологий или нежелание использовать предоставленные им технологии. Эдмундс утверждает: «Сторонники компьютерных технологий в аудитории давно утверждали, что использование технологий может иметь преобразующую силу в обучении и языковознание» [8: 417]. Это означает, что в большинстве образовательных учреждений компьютеры стали неотъемлемой части учебного процесса. Это обычное дело, однако все еще существует множество препятствий, стоящих перед внедрением технологий. Одна из таких проблем, с которыми сталкивается использование технологий, - это способность преподавателей получить доступ к типы ресурсов, необходимых для эффективного внедрения этих технологий. Внешний или первый уровень препятствия - это наиболее распространенные препятствия, мешающие успешному использованию технологий в аудитории. Эти факторы

включают отсутствие доступа к компьютерам, программному обеспечению, время планирования и административные поддержка. Эти внешние проблемы часто легче всего исправить. «Через увеличение финансирования и возможность получения как государственных, так и частных грантов; отсутствие адекватного количества ресурсов можно преодолеть» [6:92]. Очевидно, без правильное количество ресурсов, преподавателям будет сложно эффективно реализовать и использовать технологии в педагогике. Чан Лин заявляет: «Это полностью согласуется с большинством преподавателей, которые из экологических проблем, аппаратное и программное обеспечение являются основными элементами» [5: 45]. Другими словами, первый способ обеспечить интеграцию технологий - это вооружить преподавателей и вузы с необходимыми ресурсами в виде технологий и программного обеспечения, необходимого для достижения своих технологических и учебных целей. Вторая сфера, в которой передача информации и коммуникаций технологии (ИКТ) нуждаются в улучшении в сфере административной поддержки. С созданием и использованием новых технологий возникает трудность научиться создавать новые формы учебных занятий. Берретт утверждает: «Большинство преподавателей не знают о многих возможности, которые могут дать технологии обучения » [2: 95]. Чан Лин утверждает: «Содействие изменениям в обучении и преподавании требует экологическая, социальная и учебная поддержка» [2: 45]. Чем больше у вас поддержки, тем будет лучше. То же самое можно сказать и об освоении технологий в повседневной жизни. По словам Кима, преподавателей-первокурсников «часто поощряют использовать технологии при небольшом представлении или поддержке профильных экспертов. В таких контекстах новые технологии, применяемые для изучения языка, часто не оправдывают ожиданий » [7: 48]. Сотрудники которые могут оказывать поддержку в форме технического администратора несут ответственность за помочь преподавателям и другим администраторам в повседневном использовании СМИ в аудитории. Чтобы преподаватели достигли тех уровней технологической реализации, которые эксперты и конструктивисты хотели бы, они сначала могли беспрепятственно интегрировать технологию в учебные программы. Бесперебойное внедрение технологий также является проблемой для преподавателей, которые используют новые формы технологий, которые в остальном им чужды. [6: 128] Преподаватели не чувствуя себя подготовленным к использованию технологии в аудитории, больше нуждаются в профессиональном развитии. Профессиональное развитие всегда было важным инструментом для преподавателей, и никогда раньше это было более необходимо, чем в области образовательных технологий. Введение технологий изменило облик компьютерных классов, благодаря появлению всех новых типов медиа влияя как на общество, так и на сферу образования. Профессиональное развитие стало определяющим фактором успеха преподавателей в отношении использования технологий. Не только преподаватели сталкиваются с трудностями при создании уроков с использованием различных средств массовой информации, но они должны осваивать программы, подобные тем, которые отвечают за выставление оценок и посещаемость. Все эти инструменты можно сложно изучить, и это одна из причин, по которой периоды планирования и административная поддержка в отношении технологий так важны. Другими словами, профессиональное развитие персонала просто работает, и в результате студенты выполняют лучше. Наряду с повышением квалификации преподавателей идет наставничество новых педагогов. Наставничество состоит из множества факторов, некоторые из которых включают учебный план, образовательные ресурсы, такие как книги, рабочие листы, планы уроков и видео, которые помогают в обучении студентов. Наставники также могут быть довольно мощным инструментом в моделировании того, как учить и как справляться с потенциальными проблемами с управлением аудиторией. Другими словами наставники могут быть источником информации для новых преподавателей. Технологии не исключение. Ким заявил: «Мы должны предоставить преподавателям языка возможность наблюдать за сверстниками, которые имеют опыт использования технологий в своих занятиях, а не заставлять их работать с персоналом компьютерной поддержки, не имеющий опыта преподавания языков» [9: 85]. Пока это цитата зависит от дисциплины, общий вид ясен; преподаватели должны изучать технологии от преподавателей в их собственных областях обучения. Обучение у преподавателей в конкретной области очень важно, потому что, хотя ранее было сказано, что технические специалисты являются

замечательным инструментом, с помощью которого можно получить много информации; показывать конкретную тему наставники могут лучше понимать, как можно эффективно использовать программное обеспечение в своих индивидуальных дисциплинах. Эдмундс указывает, что «информация обычно объединяет студентов и преподавателей на основе информации и данные, которые они уже знают. Чтобы студенты имели возможность понять новое информацию, они должны сначала иметь возможность связать или вспомнить информацию, которая связана с предметом обсуждаемый.» [5: 85] Преподаватели ВУЗов Таджикистана сейчас завалены новыми и часто иностранные информационными технологиями, которые бросают вызов методам обучения. Новый толчок к интерактивными способами передачи данных привели к созданию новых образовательных стандартов в вузах. Еще одна проблема, с которой сталкиваются преподаватели, - это отсутствие программ обучения, с помощью которых можно было бы создавать и передавать данные таким образом, чтобы обучение могло быть ориентировано на студентов. Коппола Ф. утверждает: «Машины общего назначения, доступные сегодня, и программное обеспечение, разработанное специально для потребности этих машин не хватает понимания процесса обучения или ВУЗовской обстановки» [9: 73]. Многие эксперты в области образования считают, что для того, чтобы студенты усвоили больше право собственности на своих личных исследованиях, они должны сначала иметь возможность усвоить информацию собственного понимания изучаемого материала. Связь со студентами - вот что многие мультимедийных приложений не имеют. Однако у технологий в аудитории есть много положительных моментов; для одного они позволяют студентам, чтобы иметь различные визуальные эффекты. Вилен-Даугенти рассказывает о том, как из PowerPoint и видео, музыку и изображения можно улучшить за счет использования технологий в аудитории. [6: 92] Бауле утверждает: «Исследования показали, что чем больше студент занимается заданием, тем больше у него шансов научиться » [2: 201] Для того, чтобы студенты учились, они должны быть заинтересованы в предмете изучения и быть вовлечены в него. Технологии, безусловно, могут помочь преподавателям держать своих студентов в курсе дела и вовлекать их. Технологии также могут быть прекрасным инструментом для оценки знаний, которыми обладают студенты в определенной сфере образования. Одним из таких инструментов является адаптированное тестирование: Бауле утверждает, что, в адаптивном тесте компьютер действительно выяснит, на каком уровне находится подготовка студента. Если студент получает неправильный ответ, адаптивное программное обеспечение может представить следующий вопрос для достижения той же цели обучения, но на уровне навыков ниже предыдущего вопроса [6: 92]. Этот тип программного обеспечения может быть очень полезным для преподавателей в оценке того, какой материал нужно изучать. Этот тип компьютера основанный на тестировании также позволяет преподавателю мгновенно получать обратную связь, что может быть бесценным для преподавателя с ограничениями по времени. Согласно Эдиберн, другие ресурсы, доступные для преподавателей, включают: веб-сайты, которые анализируют новые продукты, комментарии в социальных сетях о технологических тенденциях и опросы, которые предлагают основанные на данных свидетельства об изменениях и тенденциях в современных технологиях, а также сайты предназначены исключительно для того, чтобы предупреждать читателей о новинках и ранняя оценка сильных и слабых сторон продукции. [9: 12] Благодаря таким ресурсам преподаватели могут идти в ногу с текущими технологическими тенденциями, которые могут помочь им интегрировать новые виды медиа в их педагогику. Проблема с использованием технологий заключается в том, что технологии всегда изменяются и обновляются. Но с использованием таких ресурсов преподаватели и администраторы могут сами осведомлены о возможных новых программах, доступных для использования в будущем. Вместе с этими новыми технологиями приходит поддержка, которую преподаватели должны получить, чтобы включить эти ресурсы [8: 84]. Через профессиональное развитие, административной поддержки, программы наставничества и ресурсы, основанные на Интернете и технологиях; преподаватели могут иметь лучшее понимание того, что можно использовать в рамках учебной программы в вузе. К сожалению, типы технологий, используемых в аудитории, - не единственное препятствие для использования актуальных технологий; на самом деле самым большим фактором

является индивидуальный педагог, участвующий в реализации методов, используемых для создания изменений в своих областях.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Андронкина, Н. М. Проблемы обучения иноязычному общению в преподавании английского языка как специальности // Обучение иностранным языкам в школе и вузе. СПб., 2001. С. 150-160
2. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. СПб.: Союз, 2001. 278 с.
3. Гуль, Н. В. Подготовка студентов к чтению неадаптированной литературы // Лингводидактические проблемы обучения английскому языку. СПб., 2001. С.151-155.
4. Дмитриева, Ю. М. и др. Немецкий язык: совершенствуем технику перевода. М.: Компания «Евразийский регион», 1997. 90 с.
5. Комарова, Э. П. Структурно-композиционные характеристики научного текста // Новейшие методы преподавания английского языка студентам неязыковых специальностей вузов / М.: МГУ, 1991. С. 15
6. Комиссаров, В. Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. М.: ЭТС, 2001. 422 с.
7. Мильяр-Белоручев, Р.К. Теория и методика перевода. М.: Московский лицей, 1996. 208 с.
8. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб.пособие / Е.С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – М.: Академия, 2001. – 230 с.
9. Kontakt Deutsch. Langenscheidt Verlag, 2000
10. Unternehmen Deutsch. Langenscheidt Verlag, 2000. Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта <http://www.yspu.yar.ru>

### ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚӢ ҲАМЧУН КАТЕГОРИЯИ ИҼТИМОЙ

**КАРИМЗОДА Мирзобадал** – доктори илмҳои педагогӣ, саркотиби илмии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ, 126. E-mail: [takmil-bbk@mail.ru](mailto:takmil-bbk@mail.ru), тел.: +(992)900 85 35 35

**САТОРОВА Мавлуда Қаҳоровна** – унвонҷӯи Пажӯҳшишгоҳи рушиди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ, 126. E-mail: [Ominaon-76@yandex.com](mailto:Ominaon-76@yandex.com), тел.: +(992)93 949 40 49

Дар мақола фарҳанги ҳуқуқӣ ҳамчун категорияи иҷтимоӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ба андешаи муаллиф, дарки амиқу ҳаматарафаи фарҳанги ҳуқуқӣ баррасии на танҳо мағҳуму соҳтору мазмун, балки мақому нақши онро ҳамчун падидаи иҷтимоӣ дар низоми дигар падидаҳои иҷтимоӣ пешбинӣ менамояд.

Муайян намудани нақши иҷтимоии фарҳанги ҳуқуқӣ дар ҳаёти чомеа дар маҷмуъ бевосита ба муайян намудани хусусияти робитаҳои он бо чомеа ва ҳар як аъзои алоҳидаи он алоқаманд аст, аз ҷумла ба сатҳи омӯзиши мавзӯи ҳуқуқӣ ва риояи тартиботи ҳуқуқӣ, муайян намудани самтҳои ташаккулу такомули фарҳанги ҳуқуқӣ, шаклу усулҳои таъсиррасонии он ба муҳити иҷтимоӣ, муайян намудани ҳадафҳои иҷтимоию маънавии фарҳанги ҳуқуқӣ ва ҳалли вазифаҳои дар назди он гузошташуда.

Вобаста ба ин дар адабиёти илмӣ дуруст дарҷ шудааст, ки фарҳанги ҳуқуқӣ ҳамеша аз тарафи давлат ва чомеа ба ташаккулу такомули шуури ҳуқуқио сиёсии одамон, тамоюлҳои арзишию меъёрий ва рафттору фаъолияти онҳо дар соҳаи ҳуқуқ равона карда мешавад. Чунин таъсиррасонӣ бо роҳҳои гуногун сурат мегирад, аз ҷумла бо роҳи устуворгардонии ақидаҳои муайянни ҳуқуқӣ, арзишҳои маънавӣ, тамоюлҳои гуногуни ҳуқуқӣ, ташаккулу тағири мазмуни идеологияи ҳуқуқӣ ва шуури ҳуқуқӣ, бо роҳи ба шуури шахс, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва аҳли чомеа ворид кардани ақидаҳои нав, арзишҳои

хуқуқӣ, инчунин бо роҳи бартараф намудани одату ақидаҳои кӯҳна ва арзишҳои нодаркори хуқуқӣ.

**Вожаҷои асосӣ:** фарҳанги хуқуқӣ, шуури хуқуқӣ, маърифати хуқуқӣ, тафаккури хуқуқӣ, педагогика, шартҳои педагогӣ, мактаб, синфҳои болоӣ, тарбияи хуқуқӣ, донишҳои хуқуқӣ, фарҳанги иҷтимоӣ, нигилизми хуқуқӣ.

## ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ

**KARIMZODA Mirzobadal** – доктор педагогичечких наук, главный научный секретарь Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126. **E-mail:** [takmil-bbk@mail.ru](mailto:takmil-bbk@mail.ru), **тел.:** +(992)900 85 35 35

**SATOROVA Mavluda Kahorovna** – соискатель Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126. **E-mail:** [Ominajon-76@yandex.com](mailto:Ominajon-76@yandex.com), **тел.:** +(992)93 949 40 49

В статье правовая культура рассматривается как социальная категория. По мнению автора, глубокое и всестороннее понимание правовой культуры предполагает рассмотрение не только понятия и структуры, но и ее статуса и роли как социального явления в системе других социальных явлений.

Определение социальной роли правовой культуры в жизни общества в целом непосредственно связано с определением характера его отношений с обществом и каждым его отдельным членом, в том числе с уровнем изученности правовых вопросов и соблюдения правопорядка, направленностью формирования и развития правовой культуры, формами и методами ее воздействия на социальную среду, определением социальных и духовных целей правовой культуры и решением ее задач.

В связи с этим в научной литературе справедливо утверждается, что правовая культура всегда направлена государством и обществом на формирование и развитие правового и политического сознания людей, ценностно-нормативных тенденций и их поведения в сфере права. Такое влияние достигается разными путями, в том числе путем закрепления тех или иных правовых идей, нравственных ценностей, различных правовых тенденций, формирования и изменения содержания правовой идеологии и правосознания, путем внедрения новых идей и правовых ценностей в сознание отдельных лиц, социальных групп и общества, а также путем устранения стереотипов и лишних правовых ценностей.

**Ключевые слова:** правовая культура, правовое сознание, правовое просвещение, правовое мышление, педагогика, педагогические условия, школа, старшеклассник, правовое воспитание, правовые знания, социальная культура, правовой нигилизм.

## LEGAL CULTURE AS A SOCIAL CATEGORY

**KARIMZODA Mirzobadal** - Doctor of Pedagogic Sciences, Chief Scientific Secretaries Academy of Education Tajikistan, Dushanbe, Aney Str., 126. **E-mail:** [takmil-bbk@mail.ru](mailto:takmil-bbk@mail.ru), **Phone:** +(992)900 85 35 35

**SATOROVA Mavluda Kahorovna** – applicant of the Institute of Education Development named after A.Jami Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, 126, Aini street,. **E-mail:** [Ominajon-76@yandex.com](mailto:Ominajon-76@yandex.com), **Phone:** +(992)93 949 40 49

The article considers legal culture as a social category. According to the author, a deep and comprehensive understanding of legal culture involves considering not only the concept and structure, but also its status and role as a social phenomenon in the system of other social phenomena.

Determining the social role of legal culture in the life of society as a whole is directly related to determining the nature of its relations with society and each of its individual members,

including the level of knowledge of legal issues and compliance with the rule of law, the direction of the formation and development of legal culture, the forms and methods of its impact on social environment, defining the social and spiritual goals of legal culture and solving its problems.

In this regard, the scientific literature rightly states that the legal culture is always directed by the state and society to the formation and development of the legal and political consciousness of people, value-normative tendencies and their behavior in the field of law. Such influence is achieved in different ways, including by fixing certain legal ideas, moral values, various legal trends, forming and changing the content of legal ideology and legal consciousness, by introducing new ideas and legal values into the minds of individuals, social groups and society, and by eliminating stereotypes and superfluous legal values.

**Keywords:** *legal culture, legal awareness, legal education, legal thinking, pedagogy, pedagogical conditions, school, high school student, legal education, legal knowledge, social culture, legal nihilism.*

Дарки амиқу ҳаматарафаи фарҳанги ҳуқуқӣ баррасии на танҳо мағхуму соҳтору мазмун, балки мақому нақши онро ҳамчун падидаи иҷтимоӣ дар низоми дигар падидаҳои иҷтимоӣ пешбинӣ менамояд.

Муайян намудани нақши иҷтимоии фарҳанги ҳуқуқӣ дар ҳаёти чомеа дар маҷмуъ бевосита ба муайян намудани ҳусусияти робитаҳои он бо чомеа ва ҳар як аъзои алоҳидаи он алоқаманд аст, аз ҷумла ба сатҳи омӯзиши мавзӯи ҳуқуқӣ ва риояи тартиботи ҳуқуқӣ, муайян намудани самтҳои ташаккулу такомули фарҳанги ҳуқуқӣ, шаклу усулҳои таъсиррасонии он ба муҳити иҷтимоӣ, муайян намудани ҳадафҳои иҷтимоию маънавии фарҳанги ҳуқуқӣ ва ҳалли вазифаҳои дар назди он гузошташуда.

Вобаста ба ин дар адабиёти илмӣ дуруст дарҷ шудааст, ки фарҳанги ҳуқуқӣ ҳамеша аз тарафи давлат ва чомеа ба ташаккулу такомули шуури ҳуқуқио сиёсии одамон, тамоюлҳои арзишию меъёрий ва рафтору фаъолияти онҳо дар соҳаи ҳуқуқ равона карда мешавад. Чунин таъсиррасонӣ бо роҳҳои гуногун сурат мегирад, аз ҷумла бо роҳи устуворгардонии ақидаҳои муайяни ҳуқуқӣ, арзишҳои маънавӣ, тамоюлҳои гуногуни ҳуқуқӣ, ташаккулу тағири мазмуни идеологияи ҳуқуқӣ ва шуури ҳуқуқӣ, бо роҳи ба шуури шахс, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва аҳли чомеа ворид кардани ақидаҳои нав, арзишҳои ҳуқуқӣ, инчунин бо роҳи бартараф намудани одату ақидаҳои кӯҳна ва арзишҳои нодаркори ҳуқуқӣ [5, с.121].

Теъдоде аз муҳаққикон тамоюлҳои арзишии ҳуқуқиро ба ақидаҳои ҳуқуқии таркиби ҳадафҳои ҳуқуқии шахс муттаҳид намудаанд [4, с.37]. Дар тадқиқотҳои дигар ташаккули тамоюлҳои арзишии ҳуқуқӣ чун ҳамгирии донишҳои ҳуқуқӣ, ҳадафҳои ҳуқуқӣ ва арзишҳои ҳуқуқӣ тавсиф шудааст [11, с.10].

Фарҳанги ҳуқуқӣ бо чомеа робитаи зичу бевосита дошта, на танҳо ба қишироҳои алоҳидаи он, балки дар маҷмуъ ба қулли соҳтори чомеа ва ҳар як шахс таъсири мутақобила мерасонад. Фарҳанги ҳуқуқии шахс таҳти таъсири омилҳои объективии зерин ташаккул мебад: иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва ғ. Ҳамзамон дар ташаккули он фаъолияти мақсадноки тарбияи ҳуқуқӣ нақши муҳим мебозад [9, с.145].

Таъсири фарҳанги ҳуқуқӣ ба яклухтии муҳити иҷтимоии чомеа ё гурӯҳи муайяни иҷтимоӣ дар шаклҳои фаъол ва ғайрифаъол сурат мегирад, ки ин ду шакл моҳиятан ба ҳам вобаста буда, ҳамдигарро такмил медиҳанд.

Шакли ғайрифаъоли таъсири фарҳанги ҳуқуқӣ ба муҳити иҷтимоӣ бо далели мавҷудият ва фаъолияти фарҳанги ҳуқуқӣ дар чомеае, ки аз тарафи давлат тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ ташкил ва танзим карда шудааст, муайян мегардад.

Фарҳанги ҳуқуқӣ бо намудҳои сиёсӣ ва дигар намудҳои фарҳанги умумӣ робитаи зич дошта, ба сифати ҷенаку нишондиҳандай сатҳи инкишофи ҳуқуқӣ ва ҳолати ҳуқуқии чомеа, инчунин дараҷаи омодагии чомеа ва аъзоёни он ба инкишофи минбаъда, дарки амалу ақида ва маҳорату малакаҳои ҳуқуқӣ, ташаккулу такомули тамоюлҳои науву мутараққии ҳуқуқӣ зоҳир мешавад.

Аз ин ҷиҳат фарҳанги ҳуқуқӣ дар адабиёти илмӣ ҳамчун “ҳусусияту сатҳи муайяни фаъолияти аъзоёни чомеаи шаҳрвандӣ” ва “натиҷаи фаъолияти фарҳангӣ дар соҳаи ҳуқуқ”

тафсир карда мешавад, чунки “мачмуи муайяни дараҷаҳои донишу маҳорат ва малакаҳои ҷомеаро дар бар мегирад” [10, с.145].

Дар баробари нишон додани сатҳи ҳолати ҳуқуқии ҷомеа ва муайян намудани дараҷаи омодагии ҷомеа ва аъзоёни он ба дарку ташаккули паиҳами ақидаҳои науву мутараққии ҳуқуқӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва тамоюлҳои муайяни ҳуқуқӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ бо мавҷудияти фаъолияти худ аз падидаҳои манғие дарак медиҳад, ки дар муҳити ҳуқуқии ҷомеаи муосир пайдо гашта, ташаккул мейбанд.

Инчо сухан аз ҷумла дар бораи нигилизми ҳуқуқӣ меравад, ки он дар муносабати манғии шаҳс ё ғурӯҳи шаҳсон ба ҳуқуқи амалкунанда, муносабати бепарвоёнаи як шаҳс ба ҳуқуқу озодиҳои шаҳси дигар ва бисёр вақт ба мақоми ҳуқуқии худ, яъне ба ҳуқуқу ҳудадориҳои худ ифода мейбад.

Хусусияти фарқунандаи нигилизми ҳуқуқӣ, ки на танҳо қиширҳои алоҳидай иҷтимоӣ, балки кули ҷомеаро фаро гирифта метавонад, ба таъкиди муҳаққиқон, “қатъияту шиддати инкор ва бартарии унсурҳои камсамару субъективӣ дар он аст” [7, с.52].

Бисёр вақт нигилизми ҳуқуқӣ натиҷаи бесаводии ҳуқуқӣ буда, “аз ҷиҳати маънавӣ (зехниу ахлоқӣ) инкишоф наёфтанд ва аз ақибмондагии шаҳс далолат медиҳад”. Бемуҳбот метавон ғуфт, ки нигилизми ҳуқуқӣ ва сатҳи пасти фарҳанги ҳуқуқӣ ба ҳудбаҳодиҳию ҳудэҳтиромкуни ҳар як шаҳси алоҳида, инчунин ба фаъолияти иҷтимоӣ, соҳибихтиёри, талаботи иҷтимоию фарҳангӣ ва дарки имкониятҳои ташаккулу такомули минбаъдаи ўтаъсири манғӣ мерасонад.

Ба таъкиди муҳаққиқон, сабаби дар саросари ҷомеа ва давлат паҳн шудани нигилизми ҳуқуқӣ дар он аст, ки мақомоти қонунгузорӣ ва дигар мақомотҳои давлатӣ ба имкониятҳои инкишофи танзими ҳуқуқии муносабатҳо кам аҳамият медиҳанд, яъне ба муносабатҳое, ки бо мақсади амалий намудани ҳуқуқу манғиатҳои қонунии шаҳрвандон ба вучуд меоянд [12, с.50].

Ба ғайр аз нигилизми ҳуқуқӣ дар доираи ин ё он ҷомеа, фарҳанги ҳуқуқии ғурӯҳи одамоне, ки таҳти таъсири фаъоли ҷараёнҳои байнамилалӣ ё глобали қарор мегиранд, аз падидаҳои дигар низ осебпазир аст. Масалан, аз модели ҷомеаи гуногунфарҳанг, ки на танҳо фарҳанги умумии ҷомеаи муайян, балки намудҳои гуногуни фарҳанг, аз ҷумла фарҳанги ҳуқуқиро фаро мегирад. Инчунин оқибатҳои манғии ҷараёнҳои афзояндаи глобализатсияро барои фарҳанги миллӣ, аз ҷумла барои фарҳанги ҳуқуқӣ мисол овардан мумкин аст.

Дар ҳаёти рӯзмарраи ҷомеа ва давлат шакли ғайрифаъоли фарҳанги ҳуқуқӣ, ки бо мавҷудият ва фаъолияти худ ба муҳити иҷтимоӣ таъсири мерасонад, моҳиятан бо шакли фаъоли фарҳанги ҳуқуқӣ, ки ба ҷомеа, давлат ва муҳити иҷтимоӣ таъсири мерасонад, мувоғиқат пайдо мекунад.

Нақши фаъоли фарҳанги ҳуқуқӣ ва барои фаъолияти мұттадили ҷомеа ва давлат аҳамияти зиёд доштани онро маҳсус таъкид карда, муҳаққиқон қайд менамоянд, ки имрӯз ҳалли бомуваффакияти масъалаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва масъалаҳои дигар “бе баланд бардоштани фарҳанги иҷтимоии ҷомеа, тарбияи ҳар як шаҳрванд дар рӯҳияи эҳтироми амиқи қонун, ташаккули омодагии бевосита ба амалигардонии муқаррароти меъёри дар ҳаёти рӯзмарра ва иштироки фаъол дар ин ҷараён ғайриимкон аст” [1, с.42].

Илова бар ин, сухан на танҳо дар бораи паҳлӯҳои алоҳида ё сатҳҳои гуногуни ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ, балки дар бораи такмили ин падида дар доираи ин ё он давлат ва ҷомеа меравад, аз ҷумла дар бораи ташаккули сатҳи қасбии фарҳанги ҳуқуқӣ, ки ба мутахассисони соҳибқасби соҳаи ҳуқуқ ҳос аст, ё сатҳи назариявӣ, ки дар он фарҳанги ҳуқуқӣ “донишҳои илмиро дар бораи моҳият, хусусият ва робитаи падидаҳои ҳуқуқӣ, инчунин дар бораи механизми танзими ҳуқуқӣ ва самтҳои алоҳидай он дар бар мегирад” [14, с.515]. Илова бар ин, дар бораи ташаккулу такомули сатҳи муқаррарии фарҳанги ҳуқуқӣ ва фаъолияти маҳдуди рӯзмарраи одамоне сухан меравад, ки ҳарчанд аз ҷиҳати қасбӣ бо масъалаҳои ҳуқуқӣ сарикор надошта бошанд ҳам, вале фаъолияти доимии онҳо ба ҳуқуқ вобастагӣ дорад.

Хусусияти сатҳи муқаррарии фарҳанги ҳуқуқӣ, ба таъкиди муҳаққиқони соҳа, дар он аст, ки “он то сатҳи ҷамъбасти назариявӣ рафта намерасад ва танҳо дар сатҳи ақли солим зоҳир мешавад” ва аз тарафи одамон дар ҳаёти рӯзмарраи онҳо ҳангоми иҷрои

ухдадориҳои ҳуқуқӣ ва истифодаи ҳуқуқҳои субъективӣ фаъолона истифода мегардад. Дар ин сатҳ фарҳанги ҳуқуқӣ “маҷмуи васеи рафтори рӯзмарраи фарҳангии одамонро” дар бар мегирад [3, с.51]..

Илова бар ин, фарҳанги ҳуқуқӣ ҳамчун падидаи фаъоле, ки ба муҳити иҷтимоӣ таъсир мерасонад, функсияҳои ба моҳияту таъиноти худ хосро иҷро мекунад.

Дар адабиёти илмӣ нуқтаи назари ягона ва тасаввуроти алоҳида дар бораи функсияҳои фарҳанги ҳуқуқӣ, намудҳо ва таснифоти онҳо мавҷуд нест. Зоро дар баъзе ҳолатҳо функсияҳои фарҳанги ҳуқуқӣ дар намуди “ҷамъбастӣ” тафсир карда мешаванд: “функсияҳои сатҳи олий”, ки ба фарҳанги ҳуқуқӣ ҳамчун натиҷаи яклюҳт тавсиф медиҳанд; “функсияҳои сатҳи асосӣ”, ки самтҳои асосии таъсири фарҳанги ҳуқуқиро ба муҳити иҷтимоӣ нишон медиҳанд; “функсияҳои таъминкунандай сатҳи муайян”. Мутаносибан ба сатҳи якум функсияи “интиқоли арзишҳои ҳуқуқӣ аз насл ба насл” тааллук дорад, ки он самти афзалиятноки таъсири фарҳанги ҳуқуқӣ ба шумор меравад. Ба сатҳи дуюм функсияи маърифатию табдилдиҳанд, функсияи баҳодиҳӣ, функсияи танзимӣ ва функсияи коммуникативиу тарбиявӣ дохил мешавад. Ба сатҳи сеюм функсияҳои муҳофизатӣ ва пешгӯикунанда мансуб аст [13, с.23].

Дар ҳолатҳои дигар функсияҳои фарҳанги ҳуқуқӣ на дар намуди “ҷамъбастӣ”, балки дар алоҳидагӣ тафсир карда мешавад. Мутаносибан аз байнӣ онҳо функсияҳои зерин чудо карда мешавад: танзими ҳуқуқӣ, меъёрию арзишӣ, маърифатию тағирдиҳанд, коммуникативӣ ва пешгӯикунанда [6, с.511].

Аmmo танҳо ба тафсири функсияҳои фарҳанги ҳуқуқӣ аҳамият додан кофӣ нест, балки ба ин ҷиҳат ҳам диққат додан лозим аст, ки ин функсияҳо, якум, ба моҳияту ҳусусияти падидаи баррасишиаванда мутобиқ бошанд, дуюм, ба ҳадафу вазифаҳои гузошташуда пурра вобастагӣ дошта бошанд, сеюм, нақши иҷтимоӣ ва таъиноти фарҳанги ҳуқуқиро комилан мутобиқ инъикос намоянд.

Таъсири фарҳанги ҳуқуқиро ба муҳити иҷтимоӣ дар заминаи самтҳо ва ҷанбаҳои гуногуни он амалан бо як самт ё ҷанба маҳдуд кардан басо душвор аст. Аз ин рӯ, муайян ва тасниф кардани функсияҳои фарҳанги ҳуқуқӣ ҳусусияти шартӣ дорад. Вале, бо вучуди ин, муайян ва тасниф кардани онҳо аз ҷиҳати назариявӣ бо мақсади дарки амиқу ҳаматарафаи мавзӯи таҳқиқшаванда ва аз ҷиҳати амалӣ дар ҷараёни ташаккулу такомули механизми таъсири фарҳанги ҳуқуқӣ ба шахси алоҳида, гурӯҳҳои муайян ва дар маҷмуъ ба муҳити иҷтимоӣ басо муҳим аст. Илова бар ин, функсияҳои фарҳанги ҳуқуқӣ тарзи муайяни ҳаёт ва амалро муқаррар намуда, дарки ҳусусияти ҳаёти ҳуқуқии ҷамъияти мушаҳҳасро имконпазир мегардонанд [8, с.46].

Бешубҳа, ҳар як функсияи фарҳанги ҳуқуқӣ барои фаъолияти мӯтадили ҷомеа ва давлат аҳамияти назаррас дорад. Ammo аз ҷиҳати амалӣ сарбории асосӣ ба зимиҳаи функсияҳои зерин гузошта мешавад: функсияи тарбиявӣ, ки ба ташаккули сифатҳои устувори мусбати ҳуқуқии шаҳс равона шудааст ва ин сифатҳо асоси рафтори мутобиқи ҳуқуқии ӯро ташкил медиҳанд; функсияи танзими ҳуқуқӣ, ки ба таъмини фаъолияти рӯзмарраи устувору самараноки ниҳодҳои гуногуни ҳуқуқӣ - унсурҳои соҳтории низоми миллии ҳуқуқӣ равона шудааст; функсияи муҳофизатӣ, ки ба ҳимояи фаъоли арзишҳои муҳими иҷтимоӣ ва бартараф намудани падидаҳои хатарноку зиддиҳуқуқии иҷтимоӣ вобаста аст; функсияи коммуникативӣ, ки ба таъмини муоширати аъзоёни ин ё он ҷомеа дар соҳаи ҳуқуқ, фароҳам овардани имкониятҳо барои дарки комилан мутобиқ ва истифодаи иттилооти ҳуқуқӣ равона шудааст; функсияи пешгӯикунанда, ки ба пешбинии илмӣ ва муайян намудани тамоюлҳои асосии дурнамои инкишофи падидаҳои ҳуқуқӣ, масъалаҳои таҳқими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, таъмини рафтори мутобиқи ҳуқуқии шаҳрвандон ва баланд бардоштани сатҳи фаъолнокии иҷтимоии онҳо вобаста аст. Барои ҳосил кардани тасаввуроти комил дар бораи фарҳанги ҳуқуқӣ баррасӣ намудани функсияҳои он муҳим ба шумор меравад, чунки мутахассисон ин функсияҳоро ҳамчун тарзҳои татбиқи таъсири иҷтимоии фарҳанги ҳуқуқӣ ба вазъияти ҳуқуқӣ тафсир мекунанд [2, с.64].

Дар баробари функсияҳои номбаршуда, инчунин дигар функсияҳои фарҳанги ҳуқуқӣ мавҷуданд, ки аҳамияти зиёди амалӣ доранд ва баррасии муфассали онҳо мавзӯи алоҳидаро дар бар мегирад.

1. Агапов, Д.А. Правовая культура как элемент гражданского общества // Правовая культура. 2001. № 1.
2. Бельский, К.Т. Социалистическое правосознание: Диалектика формирования и развития / К.Т. Бельский. Ярославль: Верхнее-Волжское кн. изд-во, 1979.
3. Бондарев, А.С. Современные формы, средства и методы воспитания правовой культуры россиян. Пермь, 2009.
4. Гурьянов, Н.Ю. Правовая культура: сущность структура, социальные функции: Дис...канд. филос. наук / Н.Ю. Гурьянов. Чебоксары, 2007.
5. Каминский, В.И., Раминов А.Р. Правовая культура и вопросы правового воспитания. М., 1914.
6. Кудрявцев, В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. М., 1995.
7. Лукьянова, Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс: Учеб. пособие. М., 2011.
8. Муромцев, Г.И. Европейская правовая культура // Философия права: Курс лекций. Т. 2 / Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2011.
9. Муслимова, Т.В. Правовая культура подрастающего поколения: социально-философский анализ: Дис...докт. филос. наук / Муслимова Т.В. Уфа, 2004.
10. Назарзода, П. С. Правовая культура как элемент социокультурного пространства (на материалах Республики Таджикистан) / Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Душанбе, 2016.
11. Поленина, С.В., Скурко Е.В. Право, гендер и культура в условиях глобализации. М., 2009.
12. Попов, В.В. Некоторые формы правового нигилизма и пути его преодоления / В.В. Попов. // Юрист, 2002. № 1.
13. Петручак, Л.А. Правовая культура современной России: теоретико-правовое исследование: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2012.
14. Сальников, В.П. Правовая культура // Общая теория государства и права. Академический курс: В 3 т. / Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2001.

### **РУШДИ ДОНИШХОИ ЗЕҲӢ ТАВВАСУТИ ФАҶОЛГАРДОНИИ ДОНИШҔҮЁН ДАР РАВАНДИ ТАъЛИМИ ФОСИЛАВӢ**

**МИРЗОЕВ Абдулазиз Раҷабовиҷ** – доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи умумидонишгоҳи педагогикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17, E-mail: [aziz69@mail.ru](mailto:aziz69@mail.ru), тел.: + (992)918 63 6113

**КАССИРОВ Шеравған Нуралиевиҷ** – аспиранти кафедраи педагогикаи умумидонишгоҳи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17, E-mail: [sheavgankas@gmail.com](mailto:sheavgankas@gmail.com), тел.: +(992)935 08 04 06

Дар мақолаи мазкур, роҳу услҳои фаҷолгардонии донишҷӯёни таҳсилоти фосилавӣ ҳамчун воситаи инкишофи донишҳои зеҳнӣ донишҷӯён оварда шудааст. Муаллифон, ҳусусиятҳои дурусти фаҷолгардонии донишҷӯёро дар раванди таълими фосилавӣ бо далелҳои илми амалӣ натиҷагирий намуда, муҳиммияти онро ҳамчун омили асосии рушддиҳанда дар донишҳои зеҳнӣ шуморидаанд.

Муаллифон қайд намудаанд, ки асос дар системаи таълими фосилавӣ - ин табдили донишҷӯ аз объект ба субъекти раванди таълим мебошад. Диққати асосӣ ба мустақилона ва фаҷолона аз бар кардани донишҳои лозимӣ ва маҳорат, бо ёрии муассисаҳои таълимиӣ ва омӯзгорони онҳо чудо карда мешавад.

Дар мақолаи мазкур баён гардидааст, ки дар натиҷаи истифодаи усуљҳои фаҷоли таълим дар донишҷӯёни фаҷолияти маърифатии онҳо ташаккул ёфта, мустақилият пайдо карда, донишҳои зеҳнӣ онҳо ташаккул ва коркард шуда, таҷрибаи аввалияи фаҷолияти

касбӣ пайдо мекунанд. Доnihшҷӯен низ дар бораи амалиёти зарурӣ, усулҳо, ичрои пайдарпаи онҳо дониш мегиранд.

**Вожаҳои асосӣ:** рушд, дониши, зеҳн, фаъолият, таълими фосилавӣ, омӯзгор, донишҷӯ, машгулият, аҳамият, раванд, метод, шакл, маҳорат, интегратсия, аттестатсия, восита, эҳтимолият, машгулят, алгоритм, талқин.

## РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ АКТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

**МИРЗОЕВ Абдулазиз Раджабович** – доктор педагогических наук, профессор общеуниверситетской кафедры педагогики Таджикского национального университета, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17, E-mail: [aziz69@mail.ru](mailto:aziz69@mail.ru), тел.: + (992)918 63 6113

**КАССИРОВ Шеравган Нуралиевич** – аспирант общеуниверситетской кафедры педагогики Таджикского национального университета, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17, E-mail: [sheravgankas@gmail.com](mailto:sheravgankas@gmail.com), тел.: +(992)935 08 04 06

В данной статье представлены пути и методы активизации студентов дистанционного образования, как способ развития интеллектуальных знаний студентов. Авторы, суммируя правильные особенности активизации учащихся в процессе дистанционного обучения с фактами прикладной науки, считали его важным и основным факторами развития в интеллектуальных знаниях.

Авторы отмечают, что в основе системы дистанционного образования лежит переход обучающегося от объекта к субъекту образовательного процесса. Акцент делается на самостоятельном и активном приобретении необходимых знаний и навыков с помощью учебных заведений и их преподавателей.

В данной статье освещены результаты использования активных методов обучения у студентов, формируется самостоятельность их познавательной деятельности и развиваются их интеллектуальные знания, появляется первый опыт профессиональной деятельности. Студенты также получают знания о необходимых действиях, методах выполнения их последовательности.

**Ключевые слова:** развитие, знания, мышление, деятельность, дистанционное обучение, учитель, студент, хобби, важность, процесс, метод, форма, умение, интеграция, аттестация, инструменты, потенциал, занятие, алгоритм.

## THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL KNOWLEDGE THROUGH THE ACTIVATION OF STUDENTS IN THE PROCESS OF DISTANCE LEARNING

**MIRZOEV Abdulaziz Rajabovich** – doctor of Pedagogical sciences, professor of the All, University Department of Pedagogy of the Tajik National University, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17, E-mail: [aziz69@mail.ru](mailto:aziz69@mail.ru), тел.: + (992)918 63 6113

**KASSIROV Sheravgan Nuralievich** - PhD student of the University-wide Department of Pedagogy of the Tajik National University, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17, E-mail: [sheravgankas@gmail.com](mailto:sheravgankas@gmail.com), тел.: +(992)935 08 04 06

This article presents the ways and methods of activating distance education students as a way to develop students' intellectual knowledge. The authors, summing up the correct features of the activation of students in the process of distance learning with the facts of applied science, considered it an important factor as the main factor in the development of intellectual knowledge.

The authors note that the system of distance education is based on the transition of the student from the object to the subject of the educational process. The emphasis is on the

independent and active acquisition of the necessary knowledge and skills with the help of educational institutions and their teachers.

This article shows that as a result of using active teaching methods, students develop independence of their cognitive activity, their intellectual knowledge is formed and developed, and the first experience of professional activity appears. Students also gain knowledge about the necessary actions, methods for performing their sequence.

**Key words:** Development, knowledge, thinking, activity, distance learning, teacher, student, hobby, importance, process, method, form, skill, integration, certification, tools, potential, occupation, algorithm.

Зарурияти ба вучуд овардани системаи таълими фосилавӣ бо талаботи мардум нисбат ба шакли нави мазмун ва технологияи таълим мебошад. Ҷомеаи муосир ҳарчи бештар ба фаҳмиши он меояд, ки тараққиёти асосҳои демократӣ - иҷтимоию иқтисодии он бо андозаи муайян аз сатҳи саводнокии шаҳрвандон вобаста аст. Лекин системаи таълими мавҷудбуда имкони додани хизматҳои саводнокшавии онҳоеро, ки ба он эҳтиёҷ доранд, дода наметавонад.

Барои ҳалли вазифаи дар пеш гузошташуда ба таълими фосилавӣ ҳамчун системаи таълими муосир, самаранокии баланд дошта ва дастрас ҳарчи бештар талабот мушоҳида мешавад. Ин система бояд тавонад, ки принсипи инсондӯстонае, ки педагоги машҳур Я.А. Каменский пеш гузоштааст, яъне «Ҳамаро бо ҳама чиз омӯзондан» - ро амалӣ созад[3, с.203-206].

Чизи асосӣ дар системаи таълими фосилавӣ - ин табдили донишҷӯ аз объект ба субъекти раванди таълим мебошад. Диққати асосӣ ба мустақилона ва фаъолона аз бар кардани донишҳои лозимӣ ва маҳорат, бо ёрии муассисаҳои таълимӣ ва омӯзгорони онҳо чудо карда мешавад.

Вазифаи асосии омӯзгорон на хондани лексияҳо ва гузаронидани дарсҳои гурӯҳӣ, балки ба донишҷӯён бо роҳи ба онҳо тартиб додани барномаҳои таълимӣ, нақшаҳо, васоити таълимӣ, тестҳо, гузаронидани лексия - машваратҳо, имтиҳонот ва санчишҳо, ки фаъолнокии онҳоро ба миён гузошта, иқтидори донишҳои зеҳни донишҷӯёнро рушд медиҳад, мебошад.

Зарурияти таълими фосилавӣ бо сабабҳои зерин муайян карда мешавад.

- таъмини талаботи кадрӣ бо мутахassisони зинаи миёна дар мамлакат;
- талаботи мантиқии тараққиёти маълумоти касбӣ ва дар маҷмӯъ ҷомеа, кое, ки талаботи ҳар як шахси алоҳидаро муайян мекунад;
- муҳимиҳияти ба дастдарории дараҷаи нави дастрасии маълумоти миёнаи касбиро бо шарти нигоҳдории сифати он.

Ҷустуҷӯи роҳҳои баландбардории самаранокӣ, таъсирбахшӣ ва сифати омодасозии мутахassisон, муассисаҳои таълимиро маҷбур месозанд, ки ҳам мазмуни таълим ва ҳам раванди технологияи таълимиро аз нав дида бароянд.

Технологияи таълим - ин воситаи амалигардонии мазмуни таълимиме, ки аз рӯи барномаи омӯзиши пешбинӣ шуда, дар худ системаи шаклҳо, усулҳо ва воситаҳои таълим, ки бо воситаи онҳо мақсадҳои нисбатан таъсирбахши бадастовардаи ин ё он ҳадафҳоро дар худ инъикос мекунанд, мебошад.

Коркарди технологияи таълим аз чониби муаллим - ин раванди эҷодӣ буда, ки дар таҳлили ҳадафҳо, имконотҳо ва интихоби шаклҳо, усулҳо ва воситаҳои таълим, ки амалигардонии ҳадафҳо ва имкониятҳоро таъмин мекунанд, ба шумор меравад.

Моҳияти технологияҳои навғонӣ ба он оварда мерасонад, ки муайянкунандай пурзури мақсадҳои таълим (чаро ва барои чӣ?) бояд ба интихоб ва балоиҳадарори мазмун (чӣ?), ташкил ва идоракуни раванди таълим (чӣ ҳел?), усулҳо ва воситаҳои таълим (бо кӯмаки чӣ?), бо дарназардошти дараҷаи зарурии таҳассусии муаллим (ки?), усулҳои баҳодихӣ ба натиҷаи таълим (магар ҳамин ҳел мешавад?) бояд мутобиқат қунад.

Маълум аст, ки самаранокӣ ва сифати баланди таълим он гоҳ ноил гардонда мешавад, ки донишҷӯён ба дониш ва раванди бадастоварии он бо шидат ва ё фаъол муносибат мекунанд. Дар чунин шароит омӯзиши муваффақонаи фанҳо на танҳо аз

мундарица ва коршоямии он вобаста аст, инчунин аз ташкили раванди таълимӣ ва таъминоти методии он вобастагӣ дорад.

Барои ҳамин зарурияте пеш меояд, ки донишҷӯёро бо чунин маводи таълимӣ - методӣ бояд таъмин намуд, ки бо истифодаи онҳо эшон на танҳо фанҳоро дар байни сессияҳо, дар лексияҳои обзории муқаррарӣ меомӯзанд, инчунин ташкилии мустақилият, ки пешгузарандай азхудкуни маводи нав ҳангоми сарфи камӣ вақт мебошад, ба роҳ монда шавад.

Яке аз технологияҳо, ки самаранокии раванди фаъолгардонии донишҷӯёро дар муассисаҳои таҳаҳсилоти миёнаи касбӣ ташкил менамояд ин технологияи пешгузарандай таълимӣ бо такя ба кори мустақилона мебошад. Чуноне ки К.Д. Ушинский баён месозад “Фикрронии мустақилонаи донишҷӯ-пояи ягона ва устувори донишазхудкуни ў мебошад”, яъне мустақилона ба даст овардани дониш дар ҳофизаи донишҷӯ пойдор боки мемонад, агар чанде омӯзгор роҳбалади намояд[8, с.346-356].

Масоили мустақилияти донишҷӯ дар доираи назарияи тараққиунандаи таълим зери роҳбарии Л.В. Занков кор карда баромада шудааст. Ин системаи таълим бо принципҳои зерини дидактикий такя мекунад:

- таълим дар сатҳи баланди мушкилот;
- суръати тез дар омӯзиши мавод;
- кори системанок ва самтдор оид ба тараққиёти ҳама хонандагон, ҳатто заифон[2, с.115-120].

Барномаи тараққиёти таълими фосилавӣ дар системаи маълумоти миёнаи касбӣ – хучҷати асоснокшуда буда, таълими фосилавиро ҳамчун таълими масоғавӣ муайян мекунад, ки дар он машғулиятҳои рӯзона бо омӯзгор кам карда шуда ё тамоман барҳам дода шудаанд. Дар асоси ин муайянкунандагӣ таълими фосилавӣ ҳамчун аз рӯи афзалияти таълими мустақилона (худомӯзӣ) фаҳмида шуда, дар тафовут аз худомӯзӣ ҳамчун алоқаи тарафайн бо муаллим ва муассисаи таълимӣ таъминкунанда буданро дар бар мегирад.

Ҳамчунин, А. Дистерверг низ қайд менамояд, ки инкишоф ва маълумот барои ягон нафар надода ва на интиқол карда мешавад. Маъмулан, ҳар нафаре меҳоҳад, ки маълумот ва ё рушдро ба даст оварад, бояд худ мустақилона бо қувваи худ ҷидду ҷаҳд намояд. Албатта, таълими фосилавӣ донишҷӯро водор месозад, ки омӯзишро дар фосила худомӯзӣ намуда, методи худтарбиякунӣ, худназораткунӣ ва худбаҳодиҳиро мустақилона амалий намуда, донишҳои зехни хешро ташаккул дихад[1.,348c].

Дар дидактика якчанд таснифоти гуногуни шакл ва методҳои омӯзиш мавҷуд мебошад. Лекин дидактикаи афкори муосир ба фаҳмиши он чӣ пухта расидааст, то набояд кӯшиши онро кард, ки номинклатураи ягона ва тағиیرнаёбандай методҳоро истифода намуд. Таълим – раванди фавқулодда ҷунбишнок ва диолектикий мебошад. Системаи методҳо бояд нерӯманд бошад, то ки ин ҷунбишнокро инъикос карда тавонад, тағиیرёбира, ки доимо дар амалияи истифодабарии методҳо ба вучуд меояд, ба ҳисоб гирад. Дар ҷода омӯзгор мақоми хосса дорад. Чунки маҳорати омӯзгор аз таҷриба, истифодаи донишҳо, вазъият, эҷодиёт, банақшагирий, ташкили вақт, назорат намудан ва кордонии ў ташаккул мебёбад ва дар он зоҳир мешавад, ки фаъолияти фикрии донишҷӯёро бедор ва роҳнамоӣ намуда, ҷаҳонбинӣ ва донишҳои зехни онҳоро васеътар намояд[5, с.126-128.].

Ҳангоми таълими фосилавӣ имконияти ба вучуд овардани ташкили раванди муосири таълим бо тамоми омилҳояш раванди мазкурро ҳамчун раванди таълимӣ ҳарактернок мегардонад;

- имкони фаҳмондадиҳӣ, ҷобаҷогузории маводи таълим аз ҷониби устод ҳангоми зарурат;
  - имкони муоширати донишҷӯён бо муаллим ва байни худ дар давраи тамоми ҳониши;
  - гузаронидани муҳокимарониҳо;
  - гузаронидани санчишҳои байнифосилавӣ ва ниҳоӣ;
  - имкони иҷрои супоришҳо, аз ҷумла ҳусусияти тадқиқотӣ ва эҷодидошта ва гайра.
- Таълимоти фосилавӣ ҳамчунин ҳама омилҳоро, ки муайянкунандаи раванди таълимот ҳамчун ҳониш пешбинӣ мекунад;
- имкони ташкили фаъолияти фаъолнохи маърифатии ҳар як хонанда:

- таъмини алоқаи тарафайн, интерактивӣ;
- таъмини фардикунӣ ва ҷудоқунандай раванди таълим;
- ташаккули ҳамоҳангии устувори фаъолияти таълимӣ–маърифатӣ.

Дар тағовут аз шакли анъанавии таълими гоибона, шакли муосири таълимоти фосилавӣ, ҳамчун қоида ба воситаҳои алоқаҳои компютерӣ (модемҳо, барномаҳои видеоги таълим, тестҳо ва гайра) хизмат расонида мешавад.

Имрӯзҳо таълимоти фосилавӣ – ин роҳи нисбатан арzon барои баланд бардории нерӯи зеҳни чомеъа мебошад.

Феълан дипломи донишгоҳҳои Америка, Англия ва ё Канадаро «аз хона набаромада» гирифтан мумкин аст.

Дар таълими фосилавӣ барномаҳои таълимӣ васеъ истифода карда мешаванд. Намудҳои гуногуни барномаҳо, ба барномадарории машинавӣ ва гайримашинавӣ таълим ҳамчун воситай умумигардонӣ, ба системадарорӣ, мустаҳкам кардани донишҳо истифода бурда мешаванд. Бо ёрии онҳо масъалаи алоқаи мутақобил дар раванди омӯзиши фанҳо муваффақона ҳалли ҳудро меёбанд, ки ин дар таълими рӯзона дар ҷорҷӯбаи фанни хониш маҳдуд карда шудааст. Истифодаи матнҳои гуногун имкон медиҳад, ки дар андак вакт санчиши ҳамаҷиҳати донишҳоро оид ба ҳазми муайян маводи таълимӣ амалӣ гардонда шавад ва ба меҳнати фардӣ ва самараноки таълимӣ мусоидат кунад.

Ҳангоми интиҳоби усулҳои таълим баҳо додан ба он ки то қадом дараҷа онҳо азхуднамудани маводро таъмин мекунанд, хело муҳим аст. Ин ҷо донистани системаи усулҳои таълим ба дарк намудан, фикр карда баромадан, такрор карда баромадан, мустаҳкамкунӣ донишҳо, маҳорати истифодаи онҳо дар амалия мусоидат мекунанд. Вобаста ба ҳусусиятҳои хоси фанни дарс медодагӣ, зарур аст, ба методҳое рӯ овард, ки ба мазмуну мундариҷаи фанни додашуда аз рӯи воситай фаъолият, нисбатан мувоғиқ бошад. Равиши кори муаллим бисёр вакт, бо методи асосии вай муайян карда мешавад, ҳар ҷанд, бешубҳа, дигар метоҳо ҳам истифода мешаванд. Ҳамин тавр, методҳои ҳолатҳои мушкилнок, бозиҳои корҳои амалӣ, аломатҳои истинодӣ, дафтарҳои корӣ, ки ба барномаҳои таълимӣ дароварда шудаанд ва дигарҳо, ба вучуд омадаанд.

Дар натиҷаи истифодаи усулҳои фаъоли таълим дар донишҷӯён фаъолияти маърифатии онҳо ташаккул ёфта, мустақилият пайдо карда, донишҳои зеҳни онҳо ташаккул ва коркард шуда, таҷрибаи аввалини фаъолияти қасбӣ пайдо мекунанд. Феълан байни муаллимони ММҚ пайравони В. Ф. Шаталов зиёданд. Аломатҳои такядор дар шакли нақшаҳо, канспектҳои асосӣ, нақшай конспектҳо дар таълими фанҳои умумитеҳниӣ (электротехниҷӣ, меҳаникаи техниҷӣ) ва дар таълими фанҳои маҳсуси силсиладор (кишоварзӣ, соҳтмонӣ ва дигарон) васеъ истифода бурда мешаванд. Бо вучуди камии вақте ки донишҷӯён доранд, конспектҳои таквӣ хеле заруранд. Онҳо такрори бисёркарата, мустаҳкам ва ба системадарории донишҳоро таъмин мекунанд. Камбудиҳои ин усул, ки дар системаи мактабӣ қайд гардидааст, дар таълими қалонсолон ба воситай таҷрибаи ҳаётни хонандагон, дараҷаи нисбатан баланди маҳорати онҳо барои ба системадарорӣ ва умумигардонӣ ҷуброн карда мешавад.

Усули аломатҳои такядор ба воситай ҳусусиятҳои фан ва фардияти ҳар як муаллим тағиیر дода мешавад ва бо мақсади рушди донишҳои зеҳни таввасути фаъолгардонии донишҷӯён дар раванди таълими фосилавӣ метавон як қатор принциҳоро баён соҳт:

1. Принципи дастрасӣ. Ин принцип ба сатҳи ҷавобгӯи тараққиёти хонандагон муносибат дорад, яъне ташаккули сифатҳои шахсияти онҳо. Аз ҷониби муаллимон манфиатҳо, ҳусусиятҳои синнусолӣ ва равонии хонандагон ҳангоми муайян намудани мақсадҳо, коркарди мазмун ва ташкили таълими методӣ ба ҳисоб гирифта мешавад.

2. Принципи компютерӣ намудани таълим ҳамчун принциҳои асосӣ дода баромада мешавад, ки дар шароити мукаммали раванди тайёрии қасбии мутахассисон амалӣ мегардад. Онро ба назар гирифта, ки дар дурнамои таълими компютерӣ дар назарияи умумӣ ва амалияи педагогӣ ва инчуни, раванди истеҳсолӣ, дар муасисаҳои таҳсилоти миёнаи қасбӣ ҷойи асосиро ишғол намуда, ин принцип на танҳо мустақилона, инчуни ба воситай усулҳои ҳусусиятнок, ки фаъолияти объективии зерсистемаҳои омӯзиши компютериро таъмин мекунанд, амалӣ мегардад, аз ҷумла, ба лоиҳа даровардани ҳадафҳо, мазмуни таъмини методӣ – барномавии омӯзиши компютерӣ, ба вучуд овардани воситаҳои

педагогии барномавӣ, амалигардонии педагогӣ, техникӣ ва равонию ҷисмонӣ дар раванди таълим мебошанд.

3. Алоқаҳои комплексии байнифаний. Шаклҳои нисбатан муҳими амалигардонии алоқаҳои байнифаний истифодаи усулҳои ҷамъулҷамъии методӣ ва усулҳои омӯзиш мебошанд, аз ҷумла, гузаронидани корҳои курсӣ ва амалии дорои мазмуни байнифаний, гузаронидани экскурсияҳо, конфронтҳои омӯзишиӣ, ҷорӣ намудани системаи лексионию – амалӣ (семинарӣ) дар дарсҳои фанҳои маҳсус ва монанди инҳо.

Бояд қайд намуд, ки методҳои фаъоли таълим дар тамоми давраҳои раванди таълим истифода бурда шуда метавонанд: ҳангоми аз худ кардани донишҳо, мустаҳкам намудан ва такомул додани донишҳо, ташаккули маҳорат ва малака ва монанди инҳо.

Моҳияти фаъоли усулҳо, ки ба ташаккулёбии маҳорату малака равона карда шудаанд, аз он иборат аст, ки иҷрои корҳое, ки аз ҷониби донишҷӯён иҷро карда мешаванд, дар раванди ҳалли онҳо эшон воситаи фаъолияти онро донанд.

Усулҳои ҳониш дар раванди таълими фосилавӣ бояд омилҳои омодагӣ ба худомӯзиро дар худ дошта бошад. Ҳангоми таълими гоибона амалигардонии муносабати фардӣ ва ҷудогонаи ҳониш коғӣ нест. Масоҳати дорои донишҳои ҳусусиятҳои фарди дошта ҳеле васеъ мебошад: синну сол, сатҳи омодагии таълимоти умумидошта, дараҷаҳои мувоғикати фаъолияти қасбӣ, ки аз таҳассус гирифтгааст, устувории ваҷҳи таълим, иқтидор захираи аҳлоқӣ ва дигарон, амалигардонии муносабатҳои фардӣ, ҷудогонаро душвор гардонда, ҳамзамон зарурати онро қайд мекунад.

Усулҳои таълимро ҳамчун воситаи фаъолияти муаллим ва донишҷӯ муайян намуда, ки бо ёрии онҳо донишазхудкунии ҳонандагон, амалӣ мегардонад, маҳорату малака пайдо намуда, ҷаҳонбинии онҳо ташаккул ёфта, қобилият тараққӣ намуда, аз рӯи нишонаҳои фаъолияти устоду шогирд методҳоро таснифот намуда, усулҳои гурӯҳи умумиэътирофёфта, анъанавиро чудо кардан мумкин аст: лексия, сӯҳбат, нақл, ҳикоят, намоиши таҷрибаи санчишӣ машқҳо, ҳалли супоришҳо бо қитоб кор кардан ва гайра. Аз усулҳои анъанавӣ дар таълими гоибона лексия, баҳс роҳнамоӣ ба ин ё он кор, кор бо қитоб, барномаҳои омӯзишиӣ нисбатан серистифодаанд.

Ҳангоми гузаронидани машғулиятҳои назариявӣ бо донишҷӯёни таълими фосилавӣ лексия зиёдтар афзалият дорад. Дар шумор бо нақл, сӯҳбат, вай бо намоиши таҷрибаи санчишӣ гузаронида шуда, роҳнамоии корҳоро доро буда, эҳтимолияти ниҳоии фаъолияти маърифатнокии ҳонандагонро меафзояд.

Вазифаи асосии дидактикаи лексияҳо - умумигардонӣ ва басистемадарории маводи таълими аз рӯи ҳаҷм, қушодани моҳияти мағҳумҳои омӯзишиӣ ва қонуниятиҳо дар асоси таҳлили маводи мавҷуд буда, мебошанд. Барои он ки фаъолияти маърифатнокии фаъол гардонда шавад, бояд ҳангоми лексияҳо зарурият, аҳамияти амалии он барои меҳнати қасбӣ асоснок карда шуда, масъалаҳои баҳсталаб гузошта, ҳонандагонро бо нақшай маводи меғузоштагӣ шинос намуд. Раванди дарк намудани мавод ҳангоми лексия бо маҳорати диққатро ба як самт равона кардан аз ҷониби донишҷӯён зич алоқаманд буда, бояд чунин ҳолатеро ба вучуд овард, ки фикрҳое, ки бо нақшай таълими алоқа надоранд, дар ҷои дуюм бошанд[7, с.24].

Ҳангоми таҳсилифосилавӣ дастурдигӣ васеъ истифода бурда мешавад. Дар раванди омӯзиши ҳар як фан диққати муайяне ба воситаҳо ва усулҳои меҳнати мустақилонаи таълими дода мешавад.

Донишҷӯен дар бораи амалиёти зарурӣ, усулҳо, иҷрои пайдарпаи онҳо дониш мегиранд.

Дастурамалдигӣ (ё дастурдигӣ) вазифаҳои иттилоотӣ, ташкилотчиғӣ ва дастурӣ - методиро иҷро мекунад. Вай на танҳо дар таълими воситаҳои фаъолият, инчунин барои ба даст овардани донишҳои нав, истифодаи онҳо дар амалия ба кор бурда мешавад. Аҳамияти он ҳангоми гузаронидани корҳои амалӣ маҳсусан бузург аст.

Дар амалияи таълими фосилавӣ шинос намудани донишҷӯён ба алгоритми амал дар давраи тайёрии ҳониш ва ҳангоми амалигардонии он паҳншавии васеъ дорад. Дар кори мустақилонаи алгоритмҳо ба азҳуд намудани малакаҳои ҳалли навъҳои муайёни вазифаҳо, амалигардонии худназоратӣ мусоидат мекунанд.

Таҳлили таҷрибаи таълими ватанӣ ва ҳориҷии фосилавӣ имкони чудо намудани истифодаи самтҳои асосии технологияҳои иттилоотиро медиҳад, ки он дар расми 1 тасвир гардидааст: [2.1; 2.2].

## Технологияҳои асосии таълими фосилавӣ

Пешниҳоди маводи хониш	Баҳамтаъсиррасои интерактивӣ	Кори мустақилона	Аттестатсия
-маводи чопшуда: -видео-фильмҳо: -китобҳои электронӣ; - телевизион; -почтаи электронӣ, интернет; -лексияҳои радиоӣ; -лексияҳои аудиоӣ дар кассетаҳо	- почтаи электронӣ ва интернет; - почтаи муқаррарӣ; - лексияи видеой бо алоқаи баракс; - лексияи радиоӣ бо алоқаи баръакс; - почтаи овозӣ	- омӯзиши маводичопӣ: - тамошои видеофильмҳо: - кор дар интернет; - тамошои лексияҳо дар телевизион; - гӯш кардани лексияҳо дар радио; - гӯш кардани лексияҳои аудиоӣ;	Сессияи имтиҳонотии сафарӣ; - корҳои курсӣ, рефератҳо; - тестгирӣ масофавӣ дар бланкаҳо; - тестгирӣ масофавии компьютерӣ; - имтиҳоноти хаттии масофавӣ

Таълими фосилавӣ (ТФ) аз аввал талқин мекунад, ки донишҷӯ мустақилона бо ҳадди ақали ҳамкорӣ бо муаллим таълим мегирад. Барои ҳамин хониши муваффақонаи донишҷӯёни таълими фосилавӣ бе нағзтар тайёр намудани васоити таълими номумкин аст. Ин васоити таълим на танҳо бо ифодаи шаффофияти худ маводи айёният ва мушаххасоти умумӣ фарқ мекунад, инчунин вазоифи методии идоракуни таълим, яъне моҳиятан, васоити таълими - методӣ (ВТМ) бошад.

Таҳлили сарчашмаҳои адабӣ оид ба таълими шакли гоибона ва фосилавӣ нишон медиҳанд, ки маҷмӯи таълими - методии барои омӯзиши мустақилонаи фан пешбинӣ шудааст, дар айни ҳол «Таҳлили фаъолияти молиявӣ - хочагидорӣ» бояд аз воситаҳои зерини дидактикӣ таркиб ёфтааст:

1. Барномаи корӣ - таълимии фан;
2. Нишондодҳои методӣ оид ба омӯзиши мустақилонаи фан;
3. Васоити таълими - методӣ барои омӯзиши мазмуну мундариҷаи курси фанӣ.
4. Мисолҳои ҳалли ҳолатҳои истеҳсолӣ.
5. Корҳои амалӣ барои мустаҳкам намудани маводи омӯхташуда.
6. Вазифаҳои амалӣ барои коркарди малакаву маҳорат.
7. Тестҳо, супоришҳо барои назорати фосилавӣ ва нативавии азхудкуни мавод.
8. Ҷавобҳо оид ба супоришҳо ва тестҳо.
9. Супоришҳо барои иҷрои корҳои курсӣ.
10. Рӯйхати адабиёт.

Маҷмӯи воситаҳое, ки аз ҷониби мо пешниҳод карда мешавад, барои амалӣ намудани технологияи пешгузарандай таълим метавонад одат кунад ва ҳангоми таълими фосилавӣ истифода бурда шавад, чунки вай оммаи асосии воситаҳои пешниҳодшудагии дидактикаро дар бар гирифта, метавонад фаъолгардонии донишҷӯёни таълими фосилавиро ба миён гузошта, дар рушди донишҷои зеҳнӣ гардад.

## АДАБИЁТ

1. Дистерверг, А. Избранные педагогические произведения / А. Дистерверг – Уч. Пед., 1969. -348с.
2. Занков, Л.В. Дидактика и жизнь / Л.В. Занков, - М.: Просвещение, 1968.-174 с.
3. Коменский, Я. А. «Великая дидактика» / Я. А. Коменский. - М.:Просвещение, 1988. – 240 с.

4. Лутфуллоzода, М. Таълимгоҳҳои типи нав ва дурнамои онҳо // М. Лутфуллоzода -Маърифат., 1996 -№5-6.,-С. 43-46.
5. Маҳмадмуродов, А., Маҳмадмуродов, М.А., Маҳмадмуродова, Ф.А. Рушди тафаккури таҳлилии донишҷӯён ҳамчун омили баланд бардории таълим // А. Маҳмадмуродов, М.А. Маҳмадмуродов, - Таҳқиқи таълими тафриқа (маҷмӯаи мақолаҳо) // Душанбе, “Ирфон”, 2019.- С.126-128.
6. Раҳимов, Х., Нуров, А., Педагогика / Х. Раҳимов, А. Нуров - Душанбе, – “Маориф ва фарҳанг”, 2007. С-108с
7. Сайдов, М.В. Педагогические основы составления и применения программированных конспектов лекций в высших учебных заведениях / М.В. Сайдов, авторе.канд. пед. наук. – Душанбе, 2005. - 24 с
8. Ушинский, К.Д. Избранные педагогические произведения / К.Д. Ушинский – М.: “Просвещение”, 1968. – 556 с.
9. Шаталов, В.Ф. Эксперимент продолжается / В.Ф. Шаталов, - М.: Педагогика, 1989. 156 с.

## ТАҲСИЛОТИ ИНКЛЮЗИВИИ (ФАРОГИР) КӮДАКОНИ НОРАСОИҲОИ ШУНАВОИДОШТА – МУШКИЛИҲО ВА РОҲҲОИ АМАЛИСОЗИИ ОН

**ШОДМОНОВ Шодмонкул Сайдҷафаровиҷ** – увонҷӯйи Пажӯҳшигиҳои рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, муовини директори мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони шунавоияшон суст ва деркаршиудаи ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Сомониён, кӯчаи Рӯдакӣ, 42. E-mail: [shodmon75@mail.ru](mailto:shodmon75@mail.ru), тел.: +(992) 98 726 50 75

Дар мақолаи мазкур дар бораи таҳсилоти фарогир, ё худ инклюзивии кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта дар шароити муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, мушкилиҳо ва роҳҳо амалисозии он маълумот дода шудааст.

Муаллиф дар асоси тадқиқоти олимон, таҷрибаи кишварҳои ҷаҳон, вазъи таҳсилоти фарогири кӯдакони норасоиҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҷрибаи кори худ кӯшиш намудааст, ки зарурият ва мушкилиҳои амалисозии таҳсилоти фарогири кӯдакони норасоиҳои шунавоидоштаро таҳдил намуда, баҳри амалисозии таҳсилоти фарогир дар шароити муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ барои ин гурурҳи кӯдакон фикру ақидаҳои худро пешниҳод намудааст.

**Вожсаҳои асосӣ:** таҳсилоти инклюзивӣ, фарогирӣ, кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта, кар, шунавоияшон суст, сурдопедагогика, ислоҳи шунавоӣ ва нутқ, ҳолати нутқ, рушди нутқ, базаи моддию техники, қадрӣ, таъбиз, таҳаммул, қабулсозӣ.

## ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА – ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

**ШОДМОНОВ Шодмонкул Сайдҷафаровиҷ** – соискатель Института развития образования им. А. Джами Академии образования Таджикистана, заместитель директора Республиканской школы-интерната слабослышащих и позднооглохших детей района Рудаки, район Рудаки, пос. Сомониён, ул. Рудаки 42. E-mail: [shodmon75@mail.ru](mailto:shodmon75@mail.ru), тел: +(992) 98 726 50 75.

В данной статье даны сведения об инклюзивном образовании детей с нарушениями слуха в условиях общеобразовательных учреждениях, проблемы и пути его реализации.

Автор статьи, опираясь на научные исследования ученых и опыта зарубежных стран, состояния инклюзивного образования в Республике Таджикистан, а также своего опыта работы, анализирует необходимость и проблемы реализации инклюзивного образования детей с нарушениями слуха и предлагает свои рекомендации для благополучной

реализации инклюзивного образования данной категории детей в условиях общеобразовательных учреждений республики.

**Ключевые слова:** инклюзивное образование, интеграция, дети с нарушениями слуха, глухие, слабослышащие, сурдопедагогика, коррекция слуха и речи, речь, развития речи, материально-техническая база, дискриминация, терпимость, толерантность.

## INTEGRATED EDUCATION OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS - PROBLEMS AND WAYS OF ITS IMPLEMENTATION

**SHODMONOV SHodmonqul Saidjafarovich** – postgraduate of Institute of Development of Education named after A. Jomi Academy of Education of Tajikistan, Deputy Director of the Republican Boarding School for Hearing Impaired and Late Deaf Children of the Rudaki District, Rudaki area, pos. Somoniyon, st. Roodaki 42. E-mail: [shodmon75@mail.ru](mailto:shodmon75@mail.ru), Phone: + (992) 98 726 50 75,

This article provides information about the inclusive (integrated) education of children with hearing impairments in general educational institutions, problems and ways of its implementation.

The author of the article, relying on scientific research by scientists and the experience of foreign countries, the state of inclusive education in the Republic of Tajikistan, as well as his own work experience, tries to analyze the need and problems of implementing inclusive education for children with hearing impairments and offers his recommendations for the successful implementation of inclusive education for this category of children in the conditions of educational institutions of the republic.

**Keywords:** inclusive education, integration, children with hearing impairments, deaf, hard of hearing, deaf pedagogy, hearing and speech correction, speech, speech development, material and technical base, personnel, discrimination, tolerance.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фарогирии кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта (карҳо ва сустшуравоён)-ро ба муассисаҳои таҳсилоти умумӣ “Консепсияи миллии таҳсилоти фарогир барои кӯдакони имкониятҳояшон маҳдуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2016”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 апрели соли 2011 (№228) тасдиқ гардидааст, танзим мекунад. Ин консепсия бо номи таҳсилоти фарогир (инклюзивӣ, интерактивӣ) маълум аст. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф”, ки дар таҳрири нав соли 2013 ба тасвиг расидааст, аввалин бор истилоҳи “таҳсилоти фарогир” ворид гардидааст.

Бо дастгирии ташкилоту созмонҳои байналмиллаӣ, ба монанди Институти чомеаи кушод – Бунёди мадад, ЮНИСЕФ ва ф. лоиҳаҳои зиёде доир ба ҷанбаҳои муҳталифи таҳсилоти фарогир таҳия ва татбиқ гардиданд, конференсияҳои байналмиллаӣ гузаронида шуданд, дастурҳои методӣ таҳия гардида, ба табъ расиданд. Аммо чӣ хеле олимӣ тоҷик А.Байзоеv таъқид менамояд менамояд, “...ин барои ба даст овардани ҳадафҳои начиби таҳсилоти фарогир ҳанӯз коғӣ нест. Таҳсилоти фарогир дар ҷумҳурии моқадамҳои аввалини худро мегузорад ва хеле муҳим аст, ки ин қадамҳо мустаҳкаму дуруст бошанд” [6, саҳ.15-16], ки дар ин маврид ман бо А.Байзоеv ҳамақида мебошам.

Ақидаҳо нисбат ба таҳсилоти фарогири кӯдакони дорои норасоии шунавоӣ ба мактабҳои оммавӣ барвақт таваҷҷуҳи олимон ва сурдопедагоҳоро ҷалб намуда буд. Чунин амал ҳанӯз дар асри XIX дар Фаронса аз ҷониби сурдопедагог А. Бланш таҷриба шудааст. Ӯ соли 1850 дар шаҳри Париж дар назди мактабҳои ноҳиявӣ барои кӯдакони кар синфҳо кушода, кӯдакони сустшунавро дар синфҳои муқаррарӣ бо кӯдакони шунаво ҷой намуда буд.

Бо вучуди аз ҷониби сурдопедагоҳо баҳои мусбӣ гирифтан, ин таҷриба, бинобар сабаби аз ҷиҳати назариявӣ ва методӣ асоснок нагардиданаш ба гӯши фаромӯшӣ афтод. Ақидаҳои А.Бланшро сурдопедагоги рус Я.Т.Спешнев дар сатҳи назариявӣ дастгирий

намуда, асари ў – “Дастур барои омӯзгорон доир ба таълими кару гунгҳо дар мактабҳои мардумӣ”-ро (1865) ба забони русӣ тарҷума намуда буд [4, саҳ.99].

Ақидаи таълими кӯдакони норасоии шунавоидошта дар мактабҳои оммавӣ бо таъсири ҳаракатҳои васеи иҷтимоиву педагогӣ барои ҳуқуқҳои баробар доштани ҳамаи кӯдакон, новобаста аз нуқснокӣ дар кишварҳои Амрикову Аврупо дар нимаи дуюми асри XX аз нав эҳё гардид. Албатта, ҳамаи ин дар асоси арҷузорӣ ба арзишҳои ҷамъиятий, ки ҳусусияти демократӣ дошта, ҳама гуна ҷудосозиҳоро нодуруст мешумориданд, сурат мегирифт. Дар якчоягӣ бо кӯдакони солим ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакони дар инкишоф норасоидошта яке аз ҷунин арзишҳо буд. Ин шиорҳои зиддитабъизӣ ҷунин арзишҳоро, ба монанди баробарӣ, сабру таҳаммул, қабулсозӣ талқин намуда, онро асоси иҷтимоиву сиёсӣ барои таҳсили фарогири кӯдакони ношуnavo bo шунавоён медонистанд.

Мутахассисон ва волидайни кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта ин тарзи таҳсилро пешбинӣ намуда, ҳамчунин бартарии дидактикаи иҷтимоии онро ҷунин маънидод мекарданд:

- тарбияи кӯдаки кар дар оила;
- ташкили таълими шифоҳӣ дар ҷараёни иштироки мунтазам дар муҳити табиии нутқии ҳамсолони шунаво;
- аз ҳуд намудани таҷрибаи гапзанӣ дар ҳудуди васеътар (нисбат ба муҳити пӯшидаи интернат);
- иҷтимоишавии табии дар ҷомеаи ҳамсолон ва қалонсолони шунаво.

Шурӯъ аз 1975 дар низоми маорифи баъзе кишварҳо ин тарзи таҳсилот мақом пайдо кард. Тибқи маълумотҳои Г.Л.Зайтсева ва М.И.Никитина, соли 1995 фарогирии кӯдакони норасоии шунавоидошта дар мактабҳои таҳсилоти умумии Финландия 24%, Белгия 25%, Канада 87%, Фаронса 37%, Ирландия 68%, Шведсия 55% ва ИМА 80%-ро ташкил дода буд [3, 60].

Таҷрибаи кишварҳои ҳориҷӣ нишон дод, ки барои ташкил намудани таҳсилоти фарогир муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бояд базаи туриқтидори моддиву техникий, методӣ ва қадрӣ дошта бошад. Дар ин гуна мактабҳо нисбат ба дигар мактабҳо бояд 30-40% зиёдтар мутахассисон ҷалб карда шаванд. Дар ин ҳол ҳароҷоти муассиса бояд 40-60% афзун гардад [5, с. 176].

Ҳамин тавр, таҷрибаи воқеӣ нишон дод, ки таҳсилоти фарогири кӯдакони ношуnavo bo чандон натиҷаҳои назаррас надорад. Натиҷаи тадқиқот дар мактабҳои ИМА, Швейцария, Итолиё ва дигар кишварҳо гувоҳи он буд, ки амалишавии интизориҳои иҷтимоӣ (ғайр аз тарбия дар оила) имкон надорад. Кӯдакони дорои норасоии шунавоиро ҳамсолони шунавояшон ба колективи ҳуд қабул накарданд; муошират бо ҳамсолон дар сатҳи паст ва бо ишораҳои табиии ба ҳуд ҳос (кӯчагӣ) сурат гирифт. Тадқиқоти иҷтимоии 215 ҳонандай сустшунави мактабҳои умумӣ дар Швейцария нишон дод, ки 25% мактаббачагони хурдсол ва 47% наврасон тамоман аз ҳамсолони ҳуд ҷудо гардидаанд, зеро аз воситаи муошират бо ҳамсолони шунавои ҳуд маҳруманд. Инкишофи нутқии нокифоя ва ҷудогардӣ (изолятсия) аз ҳамсолон ба он оварда расонид, ки ин кӯдакон тамоман гап намезаданд. Дар шароити изолятсияи ва рақобати нобаробар бо имкониятҳои таълими ҳамсолони шунаво дарашаи ҳудбаходихии кӯдакони ношуnavo bo тамоман паст гардидааст. Дар ҷараёни таълим низ ҳол ҷунин аст, яъне барои он ки ҳонандагони норасоии шунавоидошта, аз ҷумла қарҳо омӯзгорро фаҳмида тавонанд, барои онҳо тарҷумон даъват карда мешавад ва дар натиҷа, таълим на дар асоси нутқи шифоҳӣ, балки мисли методи муоширати умумӣ (тоталӣ) сурат мегирад [3, с. 54].

Соли 1988 дар қарори Конгресси умумиҷаҳонии Федератсияи қарҳо ба таҳсилоти фарогири қарҳо баҳои манғӣ дода шуд: “Таҳсилоти фарогир барои ҳама кӯдакони имкониятҳояшон маҳдуд, ба истиснои қарҳо қобили қабул аст, зеро қарҳо ба ғуруҳи кӯдаконе дохил мешаванд, ки забони маҳsusи муошират, субмаданият ва анъанаҳои хоси ҳудро доранд. Поймол намудани ҳуқуқи онҳо бояд ҳамчун поймол намудани ҳуқуқи инсон пазируфта шавад” дар мактабҳои мардумӣ”-ро (1865) ба забони русӣ тарҷума намуда буд.

Бо вучуди ҷунин нобарориҳо ва аз ҷониби ҷомеаи қарҳо баҳои паст гирифтани таҳсилоти фарогир, аксар сурдопедагогҳо ҷунин меҳисобанд, ки ин намуди таҳсилотро аз Ҷътибор соқит намудан нодуруст аст, яъне агар онро дар сатҳи комил ташкил қарда, як

қатор шароитҳои педагогиро риоя намоем, воқеан фарогирӣ иқтидори баланди тарбияи иҷтимоиро соҳиб мешавад (Конгресс оид ба таҳсилоти карҳо дар Исроил, соли 1995) [4, саҳ.101].

Ба шаклҳои фарогирии қӯдакони аз шунавоӣ маҳрум, ки нисбатан қобили қабул мебошанд, инҳо дохил мешаванд:

- фарогирии муваққатӣ - вақте қӯдакони кар дар синфҳои маҳсуси мактабҳои таҳсилоти умумӣ таҳсил менамоянд; хонандагони ин синф бо хонандагони шунаво барои гузаронидани чорабиниҳои тарбиявии беруназсинфӣ бо ҳам мутахҳид мешаванд; ҳамчунин имкони якҷоя дарс гирифтан ҳангоми таълими фанҳое, ки сарбории ками нутқӣ доранд, ба монанди санъати тасвирий, меҳнат ва тарбияи ҷисмонӣ;

- фарогирии омехта - вақте 1-2 қӯдаки ношуnavo дар синфи оммавӣ таҳсил менамояд ва ба ў мутахассис-дефектолог машғулиятҳои ислоҳии инфиродӣ ва ё гурӯҳӣ мегузаронад;

- фарогирии пурра - барои қӯдакони шунавоияшон суст ва деркаршуда, ки дараҷаи баланди инкишофи ақливу ҷисмонӣ доранд; таълими таҳминии 1-2 нафар хонандай сустшунав дар синфи умумӣ бо машваратҳои доимии мутахассис-дефектолог барои ислоҳи нутқӣ онҳо.

Дар замони муосир ба таҳсилоти фарогири ношуnavoён муносибати эҳтиёtkorona доранд. Онро нисбат ба мактаб-интернатҳо ҳамчун шакли алтернативиу анъанавӣ ва тафриқавии таълим ҳисобидан нодуруст аст, балки онро ҳамчун шакли иловагии таълим, ки барои қӯдакони қисман шунавоияшонро гум карда ва деркаршудагон, инчунин дар баъзе ҳолатҳо барои қӯдакони кар, ки дараҷаи баланди инкишофи ақливу ҷисмонӣ, фикрӣ доранд, бо назардошти синну соли онҳо ба назар гирифтan лозим меояд.

Албатта, фарогирии қӯдакони ношуnavo ба таври бояду шояд ва худ аз худ амалий намешавад. Барои ба даст овардани бартариҳои таҳсилоти фарогир ҳадди ақал бояд ду талабот ба назар гирифта шавад:

- ҳусусияти маҷбурий надоштани он, яъне ба волидайн, омӯзгорон ва хонандагон voguzor намудани ҳуқуқи интиҳоб, аз ҷумла интиҳоби методу усулҳои таълимӣ;

- саъю қӯшишҳои фаъолонаи методӣ ва техникии омӯзгорон баҳри ворид намудани қӯдакони ношуnavo ба ҷомеаи қӯдакони шунаво.

Тибқи хulosâҳои Г.А. Карпова ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии таҳсилоти интерактивӣ ё худ инклузивӣ аз инҳо иборатанд: [4, саҳ.97]

#### *A) ҷиҳатҳои мусбӣ:*

- тарбияи пурраи оилавӣ (қӯдакро аз оила ҷудо накардан);

- наздикии макони таҳсил ба ҷои истиқомат;

- дар ҳолати ташкил намудани шароитҳои маҳсуси педагогӣ тарбияи иҷтимоии муштарак сатҳи баланди иҷтимоишавӣ ва соҳибихтиёрии коммуникативиро таъмин ҳоҳад кард;

- ҷудосозӣ аз ҷомеа, аз мушкиниҳо, қоидаҳо ва талаботҳои олами берун бартараф ҳоҳад шуд;

- дар ҳолати ташкил намудани шароитҳои маҳсуси педагогӣ муҳити нутқии атроф (табий) инкишофи нутқи даҳонии қӯдаки ношуnavo ҳавасманд менамояд.

#### *B) ҷиҳатҳои манғӣ:*

- на ба ҳама гурӯҳи қӯдакони норасогиҳои шунавоидошта мувоғиқ аст;

- агар шароитҳои маҳсуси педагогӣ ташкил нашуда бошад, пас қӯдакони кар аз ҳамсолони шунавои худ дар ҳолати изолиятҳои иҷтимоӣ қарор ҳоҳанд гирифт;

- агар қӯдак инкишофи кифояи нутқӣ надошта бошад, пас ў бо ҳамсолони худ аз ишораҳои соддалаҳвона ва пантомимикий сурат ҳоҳад гирифт;

- сарбории баланди таълимӣ вобаста ба машғулиятҳои иловагии ислоҳӣ;

- сатҳи нобаробари рақобат бо қӯдакони шунаво дараҷаи ҳудбаҳодиҳашонро паст менамояд ва изтироби мактабири ба вучуд меорад;

- ҳарочоти иловагии муассисаи таълимӣ барои таҷҳизотҳои маҳсуси техниқӣ, тайёр намудани кадрҳо, ворид намудани вазифаи сурдомутахассисон, ки ҳарочотҳои таҳсилоти умумиро ба андозаи 40-60% зиёд менамояд;

- сарбории иловагӣ ба омӯзгорон (яъне зиёд шудани ҳаҷми кори омӯзгорон).

Айни хол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсилоти фарогири кӯдакони норасоии шунавоидошта хусусияти озмоиши дорад. Бо сарпарастии ташкилотҳои байналмилалӣ ва дастгирии ташкилотҳои ғайридавлатӣ кӯшишҳои таҳсилоти фарогири кӯдакони имкониятҳояшон маҳдуд, аз ҷумла кӯдакони норасоии шунавоидошта солҳост, ки амалӣ гардида истодааст. Аз ҷумла, ҷанд муддат мактабҳои таҳсилоти умумии №3 ва №24 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ба тариқи интерактивӣ (инклюзивӣ, фарогир) фаъолият намуданд. Ман худ солҳои 2008-2010 ҳамчун сурдопедагог бо ин мактабҳо ҳамкорӣ доштам.

Иқдоми ташкилкунандагони ин навъи таҳсилот, яъне фарогирии кӯдакони имкониятҳояшон маҳдуд ба мактабҳои таҳсилоти умумӣ қобили дастгирист, зеро имкониятҳо ва дастрасии кӯдакони дорои норасоии гуногуни ақливиу ҷисмонӣ ба таҳсил зиёд мегардад. Албатта, натиҷаҳои назаррас дар таълиму тарбияи кӯдакони имкониятҳояшон маҳдуд қобили қайд аст ва боз ҳам ба истиснои кӯдаконе, ки норасоии шунавоӣ доштанд.

Таҷриба нишон дод, ки хонандагони дорои норасоии шунавоӣ дар давоми таҳсили ҳуд дар ин мактабҳо малакаи нутқашон ҷандон инкишоф наёфта, нисбат ба ҳамсолони шунавои ҳуд дар изолятсияи иҷтимоӣ қарор доранд. Воситаи асосии муюширати онҳо низ нутқи инкишофнаёфта ва ишораҳои соддалаҳвона боқӣ мондааст. Албатта, ин натиҷаи сатҳи пасти имкониятҳои маҳсуси педагогӣ буд. Омӯзгорон хусусиятҳои ақливиу ҷисмонӣ, методҳои таълим, воситаҳои коммуникативии кӯдакони дорои норасоии шунавоӣ ва нутқи ишораву дастиро намедонистанд (тарҷумонҳо низ даъват намегардиданд), яъне бо қадом роҳ ба зеҳни хонандагон расонидани иттилоот – мазмуни барномаҳои таълимиро сарфаҳм намерафтанд. Базаи моддиву техникии ин мактабҳо барои таълими кӯдакони норасоии шунавоидошта мувофиқат намекард. Дар ин мактабҳо ҳамон замон ҳамагӣ З нафар кӯдаки норасогии шунавоидошта X.Р., М.Р. ва С.С. таҳсил менамуданд.

Масалан, хонандай синфи 3 X. Р. вазнингӯши дараҷаи III, нутқи инкишофнаёftai дараҷаи 1-2 дошт. Дар давоми се соли таҳсил дар ин мактаб, ғайр аз нутқи инкишофнаёftai гуфтугуии ба таври табиӣ бавучудомада, ки бисёр маҳдуд ва дағал буд ва ғайр аз якчанд овозҳои нутқро дуруст талафуз карда метавонист, дигар ягон таҷрибаи нутқӣ дида намешуд. Захираи луғавиаш ҳам тамоман маҳдуд буда, ҳатто таркиби овозии қалимаҳои нутқи ҳудро намедонист. Аз сабаби хеле маҳдуд будани воситаи муюшират аз ҳамсолони ҳуд чудо буд. Оқибат дар соли 2011 волидонаш мачбур шуданд, ки ўро барои давом донаи таҳсил ба мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони шунавоияшон суст ва деркаршудаи ноҳияи Рӯдакӣ баранд. Ӯ таҳсили ҳудро дар ин мактаб-интернат аз синфи 4-ум оғоз намуд ва дар давоми нимсоли таҳсил дар инкишofi тафаккур, муюшират, нутқи шифоҳӣ, захираи луғавӣ ва малакаҳои талафӯзи ӯ пешравиҳо назаррас буданд. Соли 2018 мактаб-интернатро бомуваффақият ҳатм кард.

Талабаи дигар M. R., вазнингӯши дараҷаи III-IV, дар давоми 8 соли таҳсил дар мактаби инклюзивии №3 ш.Душанбе ғайр аз рӯйбардор кардан (бо ҳусни ҳати бад) дигар ҳеч ҷизро(ғайр аз фанҳои ба нутқ вобастанабуда) аз ҳуд накардааст. Моҳи сентябри соли 2015 ноилоч волидайнаш ўро ба мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони шунавоияшон суст ва деркаршудаи ноҳияи Рӯдакӣ оварданд ва ба синфи 9-ум қабулкарда шуд. Аз сабаби надоштани донишҳои ибтидой ӯ дар мактаб-интернат таҳсил карда натавонист, дар муносибатҳои таълими нисбати дигар хонандагон доимо дар хичолат буд ва оқибат пас аз як соли таҳсил бо ҳоҳиши падару мактаб-интернатро тарқ кард.

Хулоса, дар замони ҳозира масъалаи таълиму тарбияи кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта ҳар чӣ бештар мубран гашта истодааст. Кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта аз ҷиҳати имконияти равониву ҷисмонӣ гуногун буда, ба ҳуд методу усуљҳо ва шаклҳои гуногуни таълиму тарбиявиро талаб менамоянд.

Айни замон раванди интегратсионии таълиму тарбияи кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта дар муассисаҳои таҳсилоти умумии оммавӣ таҷриба шуда истодааст. Корҳои ислоҳии психологию педагогӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо кӯдакони сустшунав ва ҳар бо назардошти он мушкилиҳое бояд амалӣ шаванд, ки дар натиҷаи осеби шунавоӣ ба вучуд омадааст.

Омӯзгор-дефектолог (сурдопедагог) дар ташкили корҳои ислоҳӣ мутахассиси асосӣ ба ҳисоб меравад, зоро ў нисбатан оиди гуруҳи кӯдакони мазкур маълумоти бештар дорад ва методу усулҳои таъсиррасонӣ ба ин гуна кӯдаконро хубтар медонад. Файр аз ин, ташаккули дарки шунавоии кӯдакони норасоиҳои шунавоидоштае, ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таҳсил мекунанд, барои бомуваффақият таҳсил намудани онҳо нақши муҳимро мебозад.

Омӯзгор-дефектолог (сурдопедагог) бо мақсади таҳсили босамари хонандагони иллати шунавоидошта дар қатори ҳамсолони шунавояшон бо волидайн, омӯзгорон ва дигар мутахассисони муассисаи таълимӣ дар самтҳои ташкил, ташхис, ислоҳ, маслиҳатдиҳӣ, иттилоотӣ ва методӣ ҳамкорӣ менамояд.

Хусусияти асосии фарқунандаи таълими кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта аз он иборат аст, ки методу усулҳои таълимӣ бояд ба ташаккули нутқи ва омӯзиши забон равона шуда бошанд. Ташаккули нутқи ин гуруҳи кӯдакон вобаста ба мушкилиҳои дарки шунавоияшон хусусиятҳои ба худ хосро дорад.

Чӣ хеле пештар қайд намудем, таҳсилоти фарогир дар асоси арҷузорӣ ба арзишҳои ҷамъиятий, ки ҳар гуна ҷудосозиро нодуруст мешуморад, ба вучуд омадааст ва ҷунин мешуморам, ки бо вучуди барои кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта натиҷаҳои дилҳоҳ надоштанаш, мадди назар кардани он нодуруст мебошад.

Чӣ хеле имрӯз мебинем, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зери таъсири ташкилотҳои байналхалқӣ, бо мадди назар намудани фикру ақидаҳои олимон ва мутахассисон, кӯшиши ба таври бояду шояд ҷорӣ намудани таҳсилоти фарогир ба мушоҳида мерасад. Яъне ҳангоми ҷорӣ намудани таҳсилоти фарогир бо мутахассисон (дефектологҳо, сурдопедагогҳо, логпедҳо ва ғ.) таъмин намудани муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва мустаҳкам кардани базаи моддию техникии онҳоро ҷандон зарур намешуморанд, ки ин умуман қобили қабул нест ва чӣ хеле таҷриба нишон медиҳад, барои таълими кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта натиҷа наҳоҳад дод.

Ҳамчунин, таҳсилоти фарогири кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта нисбат ба таҳсилоти маҳсус (яъне мактабҳо ва мактаб-интернатҳои маҳсус)-и кӯдакони ҳамчун шакли алтернативӣ ва тафриқавии таълим бояд ба ҳисоб гирифта нашавад. Он бояд ҳамчун як намуди шакли иловагии таълим барои кӯдаконе, ки қисман шунавоияшонро гум кардаанд (яъне сусшуనавоён) ҷорӣ гардад. Яъне таҳсилоти фарогир бояд дар қатори таҳсилоти маҳсус амалӣ шавад, то ки бартарии ҳудро дар амал сабит карда тавонад ва волидайн ҳукуқи интиҳоби ин шаклҳои таълимро барои фарзандони ҳуд дошта бошанд.

Мактабҳо (мактаб-интернатҳо)-и маҳсус метавонанд барои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ки таҳсилоти фарогирро ҷорӣ намудаанд, ҳамчун як маркази ёрии методӣ хизмат кунанд. Агар таҳсилоти фарогир бар ивази мактабҳо (мактаб-интернатҳо)-и маҳсус ҷорӣ карда шавад, пас дар ҷумҳуриамон бо аз байн рафтгани мактабҳо (мактаб-интернатҳо)-и маҳсус ва сабит нагардидани таҳсилоти фарогири кӯдакони норасоиҳои шунавоидошта, ин як талафоте мегардад, ки баркарор намудани он ғайриимкон мешавад. Яъне баркарор намудани ҷунин марказҳои тадқиқотиву методӣ ва таълимӣ барои ҷунин кӯдакон амрест маҳол. Барои ҳамин ҳам, чӣ хеле пештар қайд намудем, дар бисёර қишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла Аврупову Россия, Ҷопон ва ғ. мактабҳои маҳсус дар қатори таҳсилоти фарогир барабар амал карда истодаанд.

Масалан, тибқи маълумоти А.Байзоев дар Ҷопон мактабҳои талаботи маҳсуси таҳсилотӣ дошта ҳамчун марказӣ захиравӣ дар самтҳои зерин фаъолият мекунанд:

- таъмини дастгирии омӯзгорони мактабҳои маъмулӣ;
- таъмини иттилоотии мактабҳои маъмулӣ;
- таъмини муқаррарот ва дастгирии кӯдакони имкониятшон маҳдуд дар мактабҳои маъмулӣ;
- таъмини такмили ихтисос ва бозомӯзии омӯзгорони мактабҳои маъмулӣ;
- таъмини таҷхизот ва иншоот барои кӯдакони имкониятшон маҳдуд, ки дар мактабҳои маъмулӣ таҳсил мекунанд;
- танзими фаъолиятҳо миёни ташкилотҳои даҳлдор (таъмини иҷтимоӣ, кумаки тиббӣ, кор ва ғ.) [6, саҳ.47].

Барои ташкил ва амалӣ намудани таҳсилоти фарогири қӯдакони дорои иллати шунавоӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ якчанд талаботҳоро иҷро намудан лозим меояд, ки бе иҷро намудани онҳо амалисозии таҳсилоти фарогир куркурона ва бенатиҷа хоҳад буд:

- ба қӯдакони норасоиҳои шунавоидошта, дар давраи барвақти қӯдакӣ баҳри ҳар чӣ барвақтар муайян намудани ҳолати шунавоияшон қӯшиш намуда, аз паси ислоҳу рушди шунавоӣ ва нутқи онҳо шудан лозим аст;

- тибқи таълимоти Э.И.Леонгард барои дар шароити муассисаҳои таҳсилоти умумӣ қабул намудани қӯдакони норасоиҳои шунавоидошта, онҳо бояд ёрии бардавоми маҳсусгардонидашудаи педагогӣ бархӯрдор бошанд, он баҳри бартараф намудани оқибатҳои осеби шунавоӣ равона шуда бошад ва он бояд ҳар чӣ барвақтар оғоз карда шавад, яъне дар давраи барвақти қӯдакӣ [1, саҳ.250-251];

- шартҳои асосии самаранокии таълиму тарбияи қӯдакони норасоиҳои шунавоидошта бояд ба ҳисоб гирифта шаванд: ташхиси барвакт (дар рӯзҳо ва ҳафтаҳои аввали ҳаёти қӯдак) ва протези шунавоии барвакт (яъне пас аз муайян шудани ташхис) ба воситаи дуруст интиҳоб намудани асбоби шунавоӣ, омӯзонидай истифодай дурусти он;

- тарбияи дурусти мақсадноки оилавӣ бо ҷалби васеи волидайн ва бо кумаки мутахassisон баҳри бартараф намудани оқибатҳои иллати шунавоӣ дар синни барвақти қӯдакӣ;

- таълиму тарбияи маҳсуси томактабӣ баҳри ташаккули шунавоӣ ва рушди нутқи қӯдакони норасоиҳои шунавоидошта;

- муассисаҳои таҳсилоти умумӣ барои фарогирии қӯдакони норасоиҳои шунавоидошта бояд базаи пуриқтидори моддиву техниқӣ, методӣ ва қадрӣ дошта бошанд, яъне барои бартараф намудани маҳдудияти иттилоотӣ, ки садди роҳи таълими қӯдакони дорои иллати шунавоӣ мегардад, дар ин муассисаҳо қадрҳои омӯзгорӣ аз ҳисоби мутахassisон (дефектологҳо, сурдопедагогҳо, сурдотарҷумонҳо ва ғ.) ба андозаи 30-40% зиёд бояд бошанд. Ҳамчунин, таъмини таҷхизотҳои садоқувватдиҳанд ва ислоҳи шунавоию нутқ зарур буда, шумораи зиёди маводҳои аёниву дидактиқиро талаб мекунад, ки ин албаттага ҳароҷотҳои муассисаро ба андозаи 40-60% зиёд мекунад;

- омода намудани қадрҳои баландиҳтисоси соҳавӣ (сурдопедагогҳо) дар муассисаҳои олии қишвар, зеро таҷриба нишон дод, ки сатҳи дониши ҳатмкунандагони ихтиносҳои мазкури муассисаҳои олии қишвар айни замон дар дараҷаи хеле паст қарор дорад;

- фарогирии муваққатӣ - вақте қӯдакони каре, ки дар синҳои маҳсуси мактабҳои таҳсилоти умумӣ таҳсил менамоянд; ҳонандагони ин синғ бо ҳонандагони шунаво барои гузаронидани ҷорабинҳои тарбиявии беруназсинӣ бояд бо ҳам мутаҳҳид шаванд; ҳамчунин имкони якҷоя дарс гирифтан ҳангоми таълими фанҳое, ки сарбории қами нутқӣ доранд, ба монанди санъати тасвирий, меҳнат ва тарбияи ҷисмонӣ;

- фарогирии омехта - вақте 1-2 қӯдаки ношунаво дар синғи оммавӣ таҳсил менамояд, ба ў мутахassis-дефектолог машғулиятҳои ислоҳии инфириодӣ ва ё гуруҳӣ мегузаронад;

- фарогирии пурра - барои қӯдакони шунавоияшон суст ва деркаршуда, ки дараҷаи баланди инкишофи ақливи ҷисмонӣ доранд; таълими таҳминии 1-2 нафар ҳонандай сустшунав дар синғи умумӣ бо машваратҳои доимии мутахassis-дефектолог барои ислоҳи нутқи онҳо.

- ҳусусияти маҷбурий надоштани он, яъне ба волидайн, омӯзгорон ва ҳонандагон вогузор намудани ҳуқуқи интиҳоб, аз ҷумла интиҳоби методу усуљҳои таълимӣ;

- саъю қӯшишҳои фаъолонаи методӣ ва техникии омӯзгорон баҳри ворид намудани қӯдакони ношунаво ба ҷомеаи қӯдакони шунаво.

Дар шароити кунуни дар ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ёрии аввали педагогӣ-ислоҳӣ дар синни барвақти қӯдакӣ ва таълиму тарбияи томактабӣ дар дараҷаи бениҳоят паст қарор дорад. Падару модарон низ ба ин масъала кам таваҷҷӯҳ доранд. Ҳамчунин, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ низ аз ҷиҳати таъминоти базаи моддиву техниқӣ ва қадрӣ ба қабули ин гуруҳи қӯдакон умуман омода нестанд гӯем ҳам, хато наҳоҳем кард.

Аз ин лиҳоз, ба мақомоти салоҳиятдор лозим аст, ки ҳангоми амалий намудани таҳсилоти фарогири қӯдакони дорои иллати шунавоӣ талаботҳои мазкурро ба инобат мегирифтанд, зеро бо мадди назар кардани ин талабот таълиму тарбияи қӯдакони норасоиҳои шунавоидошта дар шароити муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ягон натиҷае наҳоҳад дод.

### **АДАБИЁТ**

1. Андреева, Л.В. Сурдопедагогика. М. ИЦ "Академия", 2005.
2. Боксис, Р.М. Учителю о детях с нарушениями слуха. Москва, "Просвещение", 1988.
3. Зайцева, Г.Л. Современные научные подходы к образованию детей с недостатками слуха: основные идеи и перспективы [Текст] / Г.Л.Зайцева // Дефектология.- 1995. №3;
4. Карпова, Г.А. Основы сурдопедагогики, Екатеринбург, 2008.
5. Шаповал, И.А. Специальная психология [Текст] / И.А. Шаповал -М.: ТЦ Сфера, 2005.
6. Байзоев, А. Таҳсилоти фарогир: Раҳёфти маҷмӯй ба ҳалли мушкилот дар заминай таҷрибаи пешқадам. Душанбе, ҶДММ "Донишварон", 2017.
7. Шодмонов, Ш.С. Роҳнамои омӯзгор – Дар бораи кор бо қӯдакони норасоиҳои шунавоидошта. Душанбе, МН "Студент", соли 2017.
8. <https://www.obrazov.org/info/articles/inklyuzivnoe-obrazovanie-v-rossii-intervyu-s-emiliey-ivanovnoy-leongard/>

### **ВАТАН, ТАРБИЯИ ВАТАНДӮСТӢ, ВАЗИФА ВА МАЗМУНИ ОН ДАР МАКТАБИ МУОСИР**

**СУРИЕВА Шакармоҳ Чоршанбиевна** – ходими қалони илми Пажӯҳшигоҳи рушиди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академиии таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Айни, 126, тел.: +(992) 93 001 0353

Дар мақола андешаву хулосаҳо оид ба мағҳуми Ватан, тарбияи ватандӯстӣ, вазифа ва мазмуни он дар мактаби муосир баён шуда, пешниҳоду тавсияҳо ба масъулони мактаб ҷиҳати тарбияи ватандӯстию ватанпарварии хонандагон, ба наврасону ҷавонон худро чӣ гуна соҳиби кишвар доистан, вориси он шуморидан ва Ватанро муҳофизат кардан манзур шудааст, ки баёнгари ҷаҳону ҳикмати тарбия мебошад.

**Вожсаҳои асосӣ:** Ватан, ватанпарастӣ, худогоҳӣ, хештанишиносӣ, Меҳан, эҳтирому ғиромидошти муқаддасоти миллӣ, шаъну шарафи инсон, қадру қимат ва арзишҳои миллӣ, марз, бүм, ормонҳои волои миллӣ, ҷавҳар, тарбия, хидмати содиқонаи судманӣ ба манғиати миллату ватан.

### **РОДИНА. ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА, МИССИЯ И СОДЕРЖАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ**

**СУРИЕВА Шакармоҳ Чоршанбиевна** - старший научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. С. Айни, 126, тел.: +(992) 93 001 0353

В статье собраны высказывания о понятии Родина, задачи патриотического воспитания и его содержания в современной школе, предложение и рекомендации учителей о патриотическом воспитании учащихся: как считать себя хозяином своей Родины, его правоприёмником и защитником являющееся вражении мира воспитания.

**Ключевые слова:** Родина, любовь к родине, самоспособность, самоотверженность, уважение и содержанности, национальный ценности, гордость человечество, национальные устремления, правозащитники нации.

## HOMELAND, EDUCATION OF PATRIOTISM, MISSION AND MAINTENANCE IN A MODERN SCHOOL

**SURIEVA Shakarmoh** – senior researcher of the Institute for the development of Education named after Abdurahman Dzhami of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, 126 Ayni Str., Phone: +(992) 93 001 0353

The article contains thoughts and ideas, a conclusion about the concept of the Motherland, the task of patriotic education and its content in a modern school, the proposal and recommendations of the responsible persons of the school on the patriotic education of students, how to consider yourself the master of the country of the Motherland, its successors and defenders, which is the enemy of the world of education.

**Keywords:** motherland, love for the motherland, self-sacrifice, selflessness, respect and contentment, national values, pride of humanity, national aspirations, human rights defenders of the nation and the motherland.

**Ватан қибла, хонаи умед ва имрӯзу фардои миллат  
аст.**

**Э. Раҳмон**

«Ватан» чист? – Чаро мо онро дӯст медорем?

« Ватан» - ҷашмасорони мусаффо, боғҳои шукуфон, марғзорони сабзу ҳуррам, гулӯ буттаҳои рангоранг, биноҳои баландошёнаву иншоотҳои азим, дарёву қўлҳо, қўхҳои сарбафалаккашида, паррандагони дар осмони кабуд парвозкунанда, наботот билохира, сарзамини муқаддас - Тоҷикистони биҳиштосо.

« ВАТАН» - ифтихори мо.

«ВАТАН» - падар, модар, бародар-такягоҳи мо.

«ВАТАН» - хонаи осудаю умеди мо.

Педагоги машҳур В. А. Сухомлинский «ВАТАН» - ро чунин маънидод кардаву баҳо додааст:

«ВАТАН» - инсон.

«ВАТАН» - оила.

«ВАТАН» - маънои зиндагӣ.

«ВАТАН» - забони модарӣ.

«ВАТАН» - мұхабbat.

«ВАТАН» - садоқат.

«ВАТАН» - мұхити зист.

«ВАТАН» - меҳнат [2].

«Ватан!...Шахсоне ҳастанд, ки ин сухан дар забонашон мұтамад садо медиҳад ва эшон дар хеш накӯтарин сифатҳои онро таҷассум мекунанд».

Академик Ф. Шарифзода Ватан - модарро тавъам шуморида, чунин менависад: «Ватан сарфарозию сарбаландӣ, бахту иқбол ва орзую умеди инсон аст. Ватан ва модар ҳамрадифанд. Он тавр ки инсон як модар дорад, ҳамин тавр як Ватан дорад. Аз ин лиҳоз «ВАТАН – МОДАР» ё «МОДАР – ВАТАН»[8].

Ҳалқи мо аз қабили ҳалқҳост, ки диёр, ватани ҳудро аз дилу ҷон дӯст медоранд ва барои саодати он сина сипар мекунанд. Дар ҳамин радиф шоир

Лоиқ Шералий Ватанро чунин васф намудааст:

Ёрон ҳама ҷо, вале Ватан дар як чост,

Ҳар санги Ватан мисоли ҳайкал забост.

Оlam ҳама ҷо азиз, лекин бар ман,

Модар яктост, Тоҷикистон яктост.

Ватан аз модаре ибтидо мегирад, киморо зодаву ҳӯрондааст, аз одамоне сар мешавад, ки порае аз рӯҳашонро баҳри оғариниши исони дигар баҳшидаанд.

Ватан ҷоест, ки инсон ҳамроҳи ҳалқумиллатба камол мерасад ва маконе, ки ба дунё омадааст, яънезодгоҳи ў буда, барояш бояд азизу гиромӣ бошад.

Сайидои Насафӣ чудой аз Ватани хешро чунин ба қалам додааст:

Ҳамраҳон рафтанду ман по дар Ватан дорам ҳанӯз

Такя чун сурат ба девори бадан дорам ҳанӯз.

Истиқолияти давлатӣ гояи муҳаббати Ватанро саршори маъни нав кард, бо ҳадафҳои нав- мубориза баҳри пешрафту шукуфой, баҳри таҳқим ва рушди ҷомеаи миллӣ моро рӯхбаланд намуд. Ватани мо Ҷумҳурии Тоҷикистон пушту паноҳи ҳар яки мост. Аз ин рӯ, маъни ҷаҳонро зиндагии ҳар яки мо, яъне ҳар як шаҳрвандбояд қарзи Ватан бошад. Ватан барои ҳар яки мо ҳама чиз шинохта шуда, шодиву нишот ва ғаму мусибати он шодиву нишот ва ғаму мусибати ҳар яки мо доноста мешавад. Ба инчо бояд муҳаббати Ватан ҷавҳари ҳаряки мо бошад. Зоро ин ҷавҳар ба эҳсосу таассурути мо рабт дорад, ҷаро ки мо ҷаҳонро на фақат бо ақл мешиносем, балки бо дил низ мешиносем. Зоро дил аз некӣ, зебоии маънавӣ ва ростӣ рӯҳ мегирад ва аз тантанаи некиву зебоӣ ва ростӣ мо хушбахт мешавем. Вобаста ба ин моро зарур аст, ки ҳамин хушбахтиро ба маъни томаш сидқан дарк намоем. Ва ҳамин мешавад садоқат ба Ватан.

То замоне ки Ватан, қудрату бузургӣ ва шӯҳрати он чун ҷеҳраи модари меҳрубону падари ғамхор, чун олами зебоӣ шинохта нашавад, мо ба қадри Ватан намерасем. Шинохти Ватан ва рушди шуури ватандӯстӣ равандест мураккаб ва гуногунҷабҳа. Ватан дар назари мо боғҳои шукуфон, марғзорони сабзу хуррам, олами рустаниву наботот, селаипарандагон, дараҳтон ва амсоли ин, vale нерумандтарин ҷизе, кисаросари умр дар дили ватанпарвар нақш мебандад ва дар худ Ватанро таҷассум мекунад, одамонанд, ки ба шарофати онҳо номи миллат, қудрат ва шуҳрати ў шинохта шудаву оламгир мешавад.

Мо, тоҷикон аз он бояд ифтиҳор қунем, ки миллати мо шаҳсиятҳоеро ба дунё овард ва ба камол расонид, ҳизматҳояшон моји ифтиҳори ҳар як шаҳрванди ин қишвари маҳбуб аст. Аз ҷумла, Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Мавлоно Ҷалолуддини Балҳӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Саъдии Шерозӣ, Закариёи Розӣ, Ҳусрави Дехлавӣ, Ҳусайн Воези Кошифӣ, Мирсаид Алии Ҳамадонӣ, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров, Нусратулло Ҷаҳонӯзӣ ва Шириншоҳ Шоҳтемур, ки ақидаву афкор ва осорашон саршори одаму одамгарӣ, инсону инсонпарварӣ, ғамхорию меҳрубонӣ, бародарию баробарӣ, адлу инсоф, шафқат, эҳтироми шаъну шарафи инсон, қадру қимат ва арзишҳои инсонӣ, милливу умунибашарӣ ва Ватану ватандорӣ, меҳанпарастӣ буда, башариятро ба саодат раҳнамун месозад.

Аmmo набояд фаромӯш кард, ки афкори педагогии шоирону нависандагони мусоирамон аз ҷумла, Муъмин Қаноат, Лоиқ Шералий, Муҳаммад Ғоиб, Камол Насрулло низ шоистаи таҳсин аст. Мисоли барҷастаи ин эҷодиёти Назар Ҳалил мебошад. Ватан барои ў шиори оддӣ набуда, нури имон, ба ҷон баробар, нанг асту номус, «мисли модар асту аз ҷон болотар, ҳуршеди муనаввар асту мушку анбар.»

Ватан бар ҷон баробар ҳаст моро,  
Ва аз ҷон, балки бартар ҳаст моро.  
Ба бар бигрифта моро тарбият кард,  
Аз ин рӯ ҳамчун модар ҳаст моро.  
Ватан бо нури имон ҳаст тавъам,  
Ватанбезор кофар ҳаст моро.  
Дили мо бар Ватан чун шед гарм аст,  
Чу ҳуршеди муనаввар ҳаст моро...  
Наҳоҳам рафт бар дӯкони аттор,  
Ватан худ мушку анбар ҳаст моро.

Ифодаи садоқат ба Ватан бо хидмати амалии ҳар шаҳс дар ҷомеа рӯи кор меояд. Илҳомбахши ин масъулият ҳам омӯзгор мебошад. Омӯзгор андак – андак майли шогирдро ба меҳнат мепайвандад ва ўро водор мекунад, ки ба муҳити атроф некбинона назар андозад. Ба қадри заҳмати дигарон расидан ва аз паи ин шева пайравӣ намуданро дар ниҳоди шогирдон парвариш медиҳад. Дар оғози ҳар дарси тарбияӣ ва ҷаласаҳои ахлоқӣ баҳшидашуда корbast намудани ба

ҳамин монанд лавҳаҳои ёдмон ва пуртасир ба тарбияи ватандустии мактабиён нақши баарзиштарро адо менамояд. Бояд иқорор шуд, ки доир ба ин мавзӯй дар ҳамаи барномаҳои тарбиявӣ мавзӯъҳои алоҳида чудо карда шудаанд, ки ба шогирдон бо тамоми паҳлӯҳояш меъёрҳои ахлоқии ин мавзӯъро мавриди таҳлилу таҷзия ва баррасӣ қарор додан пурманфиат ҳоҳад буд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазифа ва мазмуни тарбияи ватандустиро хеле равшан ба таври зерин ифода карданд: «Имрӯз аз он ифтихор дорем, ки таъриҳ ва илму фарҳанги бои ҳалқу миллатамон асрҳо боз таваҷҷӯҳи олимону таҳқиқотчиёни соҳаи педагогикаю психология, фалсафаю мантиқ, забоншиносию адабиёт, тиббу ҳикмат ва математикаю астрономияи чӣ машриқзамину чӣ магрибзамино ба ҳуд ҷалб карда меоянд. Ҳамчунин аз он ифтихор дорем, ки бисёр панду ҳикматҳои бузургонамон имрӯз натанҳо арзишҳои миллии моро ташкил медиҳанд, инчунин ба ганчинаи арзишҳои умумибашарӣ ворид шуда, онро ғанӣ гардонидаанд» [4].

Тарбияи ватандустӣ бояд ба ҳадафи хидмати содиқонаи судманд ба манфиати миллату ватан устувор бошад ва ҳоҳиши ҳарчи бештар накӯкорӣ карданро дар дилу рӯҳи шогирдон тарбият дихад.

Масъалаи тарбияти ватандорӣ ва ифтихори миллӣ дар қаломи Президент нуктаҳои мушахҳас дорад, ки иборатанд аз:

- бозгашт ба асли ҳеш ва асолатҳои фарҳангии суннатӣ;
- эҳёи фарҳанги миллӣ;
- эҳёи забон;
- эҳёи маънавият дар ҷомеа;
- таваҷҷӯҳ ба мероси гузашта ва нашру омӯзиши он;
- таъмини истиқболи миллӣ бо таъмини истиқболи фарҳангӣ.

Ин ҷо омӯзгорону масъулони соҳаро мебояд тавре амал намуд, ки ақидаву осори ниёғон ва афкори педагогии шоирону нависандагони мусоирро аз овони кудакӣ то айёми балоғату пири ҳакимонасармашқи зиндагӣ ва фаъолият қарор дода, ба ин васила руҳи хонандагонро илҳом бахшанд, дар ниҳоди онҳо маънавиёт ва ҳиссиёти ватану ватанпарварири ташаккул диханд. Аз ин рӯ, сарчашмаи тарбияро бояд дониши амиқ дар бораи Ватани азизамон, Тоҷикистони маҳбуб, гузаштаи пуршарафу пурифтихор, ҳозираи қаҳрамонӣ ва ояндаи неку муҳташами он ташкил дихад. Зоро Ватанро танҳо касе бо ҷашми ватанпарварона дида метавонад, ки бо тамоми ҳастияш онро дӯст медорад, бо ранҷаш ранҷ мекашад, бо бемориаш бемор мешавад, аз пешрафташ шод мешавад, ифтихор мекунад ва ҳудро ӯзви ҷомеаю милллати ҳеш эҳсос мекунад.

Хонандагон Ватанро танҳо вакте дӯст дошта метавонанд, ки онро неку донанд ва аз он ифтихор кунанд.

Тарбияи эҳсоси ватандустӣ дар инсон дар дидани шодиу нишот аз хидмати мардум ба вуқӯй мепайвандад. Эҳсоси мазкур дар кудакӣ решаш гирифта, тадриҷан ташаккул мебёбад. Масалан, вакте қиқӯдак ҳаёти атрофро дарк мекунад, аввалин бор аз зебоии ҳаёти даркардааш мутаассир шуда, гумон мекунад, ки аз ин зебоиҳо бароиволидону наздикон ва дӯston ягон чи офарад ё тақдим кунад. Ва дар ҳамин ҷо мекушад, ки барои онҳо некие кунад, зебоиҷ офарад. Вакте ин корро анҷом медиҳад, аз шодии некиву оғаринишҳои ҳуд баҳри наздикону пайвандон ва одамон илҳом гирифта, рӯҳаш ба диёри маҳбуб мепайвандад, ба қадри ҳуду дигарон расида, аз хидмати ҳеш ифтихор мекунад. Ин амал ва фаъолият ба неруи бузурги тарбиявии дониш, дониш дар бораи Механ табдил шуда, марҳала ба марҳала ҷушу ҳуруш менамояд ва дили ӯро шод мегардонад. Шуури олии ватанҳоиро дар ниҳоди ӯ мепарварад. Вазифаи мактаби мусоир дар он аст, ки раванди фарогирии ҳамин дониш муносибатро дар ниҳоди хонандагон ташаккул дода, ба ин васила дар ҳаёти ҷамъияти чун муборизи асил барои рушду нумӯи ҷомеаву қишвар тарбия шуданаш ҷораҳо андешад.

Олимӣ шинохтаи илми педагогика В. А. Сухомлинский таъқид кардааст: “Мехнат решает, ки эҳсоси тавони муҳаббати диёри маҳбубро ғизо мебахшад” [7].

Эътиқод ва эътиқод ба ватан дар қӯдак вакте устувор мешавад, ки ӯ бо дасти ҳуд барои ҳалқ ҷизи даркору судманд соҳта, амали ҳешро дар зиёдшавии дороии Ватан эҳсос кунад. Ин ҷо омӯзгоронро мебояд, ки дили қӯдак меҳнат кардану заҳмат кашиданро ҷой диханд, равнақ бахшанд, то ки ӯ натиҷаи меҳнату заҳматҳояшро ба

чашми худ бинад ва ифтихор аз зебоиҳои табииати зодгоҳ, Ватан ва зебоиҳои меҳнати хеш кунад. Дар ин маврид муҳаббат ба Ватан ба сифати омилиасосии ҷонбаҳши симои ахлоқии инсон хизмат мекунад.

Барои ҳар як инсон азизтарин чиз дар олам шараф, озодӣ, истиқлол, ишқу муҳаббат ба Ватанва шуҳрати он аст. Муҳаббати Ватан онҷунон бузург аст, ки ҳатто Пайғамбари Ислом (с) ин муҳаббатро пинҳон накардааст ва дар ҳадисе онро зикр намудааст. Доир ба ин Ибни Аббос ривоят мекунад, ки: «Паёмбари Ҳудо (с) ба сӯи Макка рӯоварда гуфтааст: «Чӣқадар шаҳри нақӯву гуворой, чӣқадар туро дӯст медорам! Агар қавмам маро аз ту берун намесоҳтанд, сокини шаҳри дигар намешудам»[5].

Яъне ҳангоме ки дар Макка мезист, онро дӯст медошт ва аз он берун шуданро бад медиҳ, лекин вақте ки ба Мадина ҳичрат намуд ва онро Ватани худ қарор доду ба (зиндагии) он одат кард, аз Худованд илтиҷо намуд, ки муҳаббати Мадинаро дар дили ӯ(с) ҷой кунад. Онҷунон ки дар «Саҳехайн» омадааст: «Худовандо, дӯст доштани Мадинаро ба мисли муҳаббатамон нисбат ба Макка ва зиёдтар аз он дар дилҳоямон ҷойгузин гардон»[6].

Дӯст доштани Ватан ва муҳаббат варзидан барои ҳар як инсон воҷиб асту ҳифзаш аз он воҷибтар. Касе ки Ватанро бо тамоми ҳастиаш дӯст медорад, ӯ лаззату ширини Ватанро зиёдтар эҳсос мекунад.

Академик Файзулло Шарифзода ва муҳакқиқ Ҷумахон Файзалиевдар асарапон “Ҳикмати афкори педагогии ниёғон” - Душанбе “Ирфон”.-2012 ибораи “хубби ватан”-ро муҳаббати Ватан, меҳри Ватан маънидод карда, хуббулватан номидаанд. Ва дар ин радиҷ байтае аз Саъдии Шерозиро ба таври зерин далел овардаанд:

Саъдиё, хубби Ватан гарчи ҳадисест саҳех,  
Натавон мурд ба саҳтӣ, ки ман ин ҷо зодам[8].

Мehr ва муҳаббати Ватан бояд дар қалби инсон маъво гирад, на дар забон.

Ҳимоя ва ҳифзи Ватан ҷавҳарест, ки аз дурии дур, аз ниёғон ба мо мерос мондааст. Суоле ба миён меояд, ки муҳофизати Ватани азизро аз кӣ омӯзем? Барои дарёғти ҷавоб ба ин савол рӯ меорем ба гузаштаи дур, ба ривояту афсонаҳо, достонҳои асотирий ва қаҳрамонӣ ва воқеӣ, ки дар бораи қаҳрамонию қаҳрамонҳое сухан мравад, киҳудро дар пайкор баҳри озодиву истиқлол, баҳри шарафу обрӯи Ватан қурбон кардаанд, дар солҳои душвори озмоиш ва ҳатари марғ бар синаро сипари Механи худ кардаанд ва бехавфу ҳарос марғро пешвоз гирифтаанд, то ҳалқ бబбемарг бошад. Ҳамин достонҳо таъкид мекунанд, ки агар ватанро дӯст дорио онро ҳимоя кунӣ, ватанҳою муҳофизатро аз Рустам, Сиёвуш, Сатибарзан, Томириса, Заррина, Спитамен, Ғурак, Диҷоштак, Абӯмуслим, Сумбоди Муғ, Муқаннаъ, Исмоили Сомонӣ, Темурмалик амсоли инҳо ва аз Саидқул Турдиев, Неъмат Қарабоев, Ҳодӣ Қенҷаев, Ҳайдар Қосимов ва дигарон биомӯз.

Рӯҳиватанҳоҳӣ ва омодагии ин наслҳо ба мубориза баҳри ормонҳои волои миллӣ, ҷамъиятий бастаи он аст, ки наслҳои нави ба зиндагӣ воридшаванд ҷӣ сон ба хотираи қаҳрамонони гулгункафанд муносибат ҳоҳанд кард. Ин ҷо вазифаи муассисаи таълимӣ аз он иборат аст, ки таърихи ҳалқро дар зехну қалби шогирдон ҷой карда, корномаи ниёғонро сармашқи пайкор ҷиҳати шаъну шӯҳрат ва ободию осудагии имрӯзу фардои Меҳан кунад.

Ба андешаи олими шинохта ва педагоги маҳбуби тоҷик М. Лутфуллоев ҳимоя ва ҳифзи Ватан ҷавҳарест, ки ниёғон ба мо мерос гузошта, дар ин радиҷ панд додаанд: “Модом, ки ҳудро соҳиби кишвар медонед, ҳудро ворис мепиндоред, ватанро обод мекунед, хонаю фарзандро азиз мешуморед, пас онро муҳофизат кунед. Нагузоред, ки бегонагон, душманон мулкро ҳароб кунанд, молу мулк, маҳсули меҳнати шуморо ба яғмо баранд, худи шуморо ба гуломӣ табдил диханд”[2].

Бо дар назардошти таҳаввулоти замони муосир ва авзои сиёсии ҷаҳон ҳимояи Ватан-Тоҷикистони азиз дар ҷойи аввал меистад. Зоро таваҷҷуҳи душманони миллати тоҷик ба рабудани боигарӣ, сарватҳои зеризаминӣ ва маънавии он, ноором соҳтани сулҳу суботи кишвар мебошад. Дар робита ба ин ҳамаи моро, пеш аз ҳама ҷавононро, лозим аст, ки ҳимояи Ватанро қарзи шаҳрвандии худ дониста, барои ҳифзи марзу бүм таъриху фарҳанг ва сарватҳои миллӣ камар бубанданд. Боиси таассуф аст, ки бисёр вақтҳо меҳонему мешунавем, ки бисёр ҷавонон аз хизмати сарбозӣ саркашӣ мекунанд, мегурезанд, пинҳон мешаванд, ҳол он ки бе озодию истиқлолият ягон кас наметавонад ҳудро ҳушбахт ҳисобад.

Мақсаду вазифаҳои таҳсилот дар робита бо рушди соҳаи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳуҷҷатҳои муҳими давлатӣ муайян гардидаанд, ки дар онҳо суннатҳо ва арзишҳои миллию таърихӣ ва умумибашарӣ ба назар гирифта шудаанд.

Дар мақсаду вазифаҳо ба он арзишҳои асосии таҳсилот афзалият дода мешавад, ки дар рушди шахс, дарки волои ватандӯстӣ, принсиби гуманистӣ, мағҳумҳои ваҳдат ва ифтихори миллӣ, баробарҳукуқӣ, ҳамкорӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммул ва ҳусни тафоҳум ифода мейёбад.

Академик Муҳаммад Лутфуллоҳода мақсади асосии таҳсилоти миёнаи умумиро дар омода намудани шаҳсияти дорои сифати ракобатпазир, шаҳрванди фаъол ва иҷтимоъ дар ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии кишвар ба таври зерин мушахҳас кардааст:

- «тарбияи ватандӯсти сокини Ватан-Тоҷикистони азиз»;
  - дорои фарҳангӣ воло ва таҳаммул;
  - эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон;
  - ташаккули инсони фаъол, иҷтимоъ, масъулиятшинос, эҷодкор ва дорои салоҳият;
  - шаҳрванде, ки ба ақл, дониш, нерӯ ва самаранокии фаъолияташ боварӣ дошта бошад;
  - шахсе, ки тамоми умр барои омӯхтану аз худ кардани илму дониш саъю қӯшиш намояд;
  - ташаккули шаҳсияти иҷтимоию озодандеш, дорои ҷаҳонбинии тому яклухт ва арзишҳои устувору мақбул, қобилияти ба муҳокима пешниҳод намудани андешаю мулоҳизаҳои худ бо дигарон, дарки масъулияти аъмоли худ;
  - шахси анҷомдиҳандай имкон ва нақши иҷтимоии худ дар оила, ҷомеа, колектив;
  - шахси посдори ҳаёт ва муҳити солим»[2].
- Хулоса, мо муайян кардем, ки Ватан дар худ арзишҳои таърихӣ, тарбияӣ, зебоипарастӣ ва аҳлоқи ҳамидаро таҷассум менамояд. Аз ин рӯ, Ватанро мебояд дӯст дошт, ҳифз намуд ва сарсупурдаи ӯ буд.

## АДАБИЁТ

- 1.Б. Фафуров, Н. Прохоров Тоҷикон ва талошҳои таърихии онҳо барои озодии Ватан.-Душанбе, 2012, «Адиб», 254 сах.
2. Консепсияи милли тарбия дар ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе 2018, 36 сах.
3. М. Лутфуллоев Педагогикаи милли ҳалқи тоҷик.-Душанбе «Сифат». 2015, 704 сах.
4. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ба МОҶТ-Душанбе 2017, 47 сах.
5. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ба МОҶТ –Душанбе 2019, 47 сах.
6. «Саҳех»-и Тирмизӣ, ҳадиси 3083, Алҳоким«Алмустадрак», ҳадиси 486.
7. «Саҳех»-и Бухорӣ, ҳадиси 99-4, «Саҳех»-и Муслим, ҳадиси 1376.
8. В.А. Сухомлинский Ватан дар дил.- Душанбе «Маориф», 1986, 196 сах.
- 9.Ф. Шарифзода, Ҷ. Файзалиев “Ҳикмати афкори педагогии ниёгон ”- Душанбе “Ирфон”.-2012, 402 сах.

## ОИД БА МАСЬАЛАҲОИ МУБРАМИ ХУДТАРБИЯҚУНИИ СИФАТҲОИ АҲЛОҚӢ-ИРОДАВИИ ВАРЗИШГАРОНИ НАВРАС ДАР МАКТАБҲОИ ВАРЗИШӢ

**ҚОДИРОВ Зайдулло Кубурёевич** – унвонҷӯйи Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ, 126, Email: Zaidullosomon@mail.ru, тел.: +(992)918 51 46 31

Дар мақола муаллиф дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили маъхазҳои сарчашмаҳои илмию назариявӣ, инчуни ин фикру мулоҳизаи мураббиёни мактабҳои варзишӣ шакл ва усулҳои самараноки ташаккули сифатҳои аҳлоқӣ-иродавии наврасонро дар мактабҳои варзишӣ тавсиф намудаанд. Муаллиф тасдиқ менамояд, ки маҳз дар ин мактабҳо дар наврасон сифатҳои зарурии аҳлоқӣ-иродавие инкишоф мейёбад, ки ба онҳо имкон медиҳанд

худро ба таъсири манфии кӯчаҳо, ба истилоҳ «шарикони бад»-и ҳамсоли худ муқобил гузашта, он ормонҳои ахлоқиеро ҳифз кунанд, ки дар ҳама давру замони мавҷудияти инсоният аҳамияти худро гум намекунанд. Ҳамзамон, муаллиф таъкид менамояд, ки дар натиҷаи ташаккул ёфтани сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ дар варзишгарони наврас сифатҳои ахлоқии муҳаббат ба Ватан ва ғамхорӣ нисбат ба наздиқон, ҳударзишмандии шахсияти ҳар як инсон, кӯшиш ба меҳрубонӣ ва рад кардани зӯроварӣ нисбати дигарон ташаккул меёбад, ки дар замони муосир мубрам мебошанд. Ҳамзамон муаллифи мақола дар бораи мушкилот ва муҳолифатҳои мавҷудбуда дар ташаккули сифатҳои ахлоқӣ-иродавии наврасонро дар мактабҳои варзишӣ изҳориназар намудааст.

**Вожаҳои асосӣ:** ҳудтарбиякунӣ, сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ, мураббиёни мактабҳои варзишӣ, варзишгарони оянда, рафтори ахлоқӣ.

## **АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМОВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ-ПОДРОСТКОВ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ**

**КОДИРОВ Зайдулло Кубурёевич** – соискатель Института развития образования им. А. Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, *Email: Zaidullosomon@mail.ru, тел.: +(992)918 51 46 31*

В результате изучения и анализа научных источников и точке зрения тренеров спортивных школ, автор статьи характеризует пути и эффективные средства воспитания нравственно-волевых качеств подростков в спортивных школах. Автор утверждает, что именно в этих школах у подростков развиваются необходимые нравственно-волевые качества, которые им позволяют противостоять негативным влияниям улицы, так называемым «плохим друзьям» среди своих сверстников и защитить те нравственные идеалы, которые на весь период жизни человека не теряют своего значения. Также автор отмечает, что в результате развития нравственно-волевых качеств у спортсменов-подростков формируются такие нравственные качества, как любовь к родине, забота о своих близких, самооценка личности каждого человека, стремление к отзывчивости и отказ насилия к другим, которые на современном этапе являются актуальным. В то же время автор приводит свою точку зрения об имеющихся трудностях и противоречиях в формировании нравственно-волевых качеств подростков в юношеских спортивных школах.

**Ключевые слова:** самовоспитание, нравственно-волевые качества, тренера спортивных школ, будущие спортсмены, нравственные поступки.

## **BOUT ACTUAL PROBLEMS OF SELF-EDUCATION OF MORAL-VOLITIONAL QUALITIES OF ADOLESCENT ATHLETES IN SPORTS SCHOOLS**

**KODIROV Zaydullo Kuburyoevich** – postgraduate of Institute of Development of Education named after A. Jomi Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni Str. 126, *Email: Zaidullosomon@mail.ru, Phone: +(992)918 51 46 31*

As a result of studying and analyzing scientific sources and the point of view of sports school coaches, the author of the article characterizes the ways and effective means of educating the moral and volitional qualities of adolescents in sports schools. The author argues that it is in these schools that adolescents develop the necessary moral and volitional qualities that allow them to resist the negative influences of the street, the so-called "bad friends" among their peers and protect those moral ideals that do not lose their significance for the entire period of a person's life. The author also notes that as a result of the development of moral and volitional qualities, adolescent athletes develop such moral qualities as love for the motherland, caring for their loved ones, self-esteem of the personality of each person, the desire for responsiveness and the rejection of violence against others, which at the present stage are relevant. At the same time, the author

gives his point of view about the existing difficulties and contradictions in the formation of the moral and volitional qualities of adolescents in youth sports schools.

**Key words:** self-education, moral and volitional qualities, coaches of sports schools, future athletes, moral deeds.

Дар низоми таҳсилоти иловагӣ мактабҳои варзишии қӯдакону наврасон мавқеи маҳсусро ишғол мекунанд. Махз дар ин мактабҳо дар наврасон сифатҳои зарурии ахлоқӣ-иродавие инкишоф меёбад, ки ба онҳо имкон медиҳанд худро ба таъсири манфии кӯчаҳо, ба истилоҳ «шарикони бад»-и ҳамсоли худ муқобил гузошта, он ормонҳои ахлоқиеро ҳифз кунанд, ки дар ҳама давру замони мавҷудияти инсоният аҳамияти худро гум намекунанд. Дар натиҷаи ташаккул ёфтани сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ дар варзишгарони наврас сифатҳои ахлоқии муҳаббат ба Ватан ва ғамхорӣ нисбат ба наздиқон, ҳударзишмандии шаҳсияти ҳар як инсон, қӯшиш ба меҳрубонӣ ва рад кардани зӯроварӣ нисбати дигарон ташаккул меёбад, ки дар замони мусир мубрам мебошанд.

Таҳлили таҳқиқотҳои илмии оид ба фаъолияти педагогҳо-мураббиёни мактабҳои варзишии қӯдакону наврасон нишон дод, ки моҳияти мазмунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавии шаҳсияти варзишгарон ва роҳҳои тарбияи онҳо яктарафагии муарриғӣ карда шудааст. Дар аксарияти ҳолатҳо онҳо танҳо дар робита бо дастовардҳои варзишии шаҳсият баррасӣ мешаванд. Дар ин зимн, ба башардӯстонасозии муносибатҳои мутақобилаи варзишгарон, ташкили шаклҳои гуногуни ҳамкории байни қӯдакон, ки ба ташаккули малакаҳои ҳамкории дастаҷамъӣ, рафғи муштараки мушкилот ва ҳисси шодмонӣ аз кори бомувафғаият анҷомёфта мусоидат мекунанд, диққати кам дода мешавад. Чунин маҳдуд шудани доираи зуҳуроти сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ ва нодида гирифтани имкониятҳои фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ ҳамчун васила ва омили ташаккул ва рушди шаҳсият имкониятҳои истифодаи самараноки раванди таълимро дар мактабҳои варзишии наврасон маҳдуд мекунад.

Омӯзиши адабиёти педагогию психологӣ нишон медиҳад, ки оид ба тарбия ва ҳудтарбиякунии ахлоқӣ ва иродони шаҳсият ба қадри кофӣ таҳқиқ нашудаанд. Мағҳуми сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ танҳо баён карда шуда, робитай онҳо бошад, дар заминай якпорчагии шаҳсият баррасӣ намешавад. Чун қоида, онҳо ё ҳамчун сифатҳои иродавӣ, ё ҳамчун сифатҳои ахлоқӣ тавсиф карда мешаванд. Қисман ин бо он шарҳ меёбад, ки тавсифи мазмунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ ҳанӯз пурра муайян карда нашудааст. Масалан, чунин сифати ахлоқӣ-иродавӣ, ба монанди ҳадафмандӣ, дар як ҳолат ҳамчун хислати маънавии шаҳсият, дар ҳолати дигар, ҳамчун хислати иродавӣ баррасӣ мешавад ва ҳудтарбиякунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ бошад, умуман баррасӣ намешавад ё танҳо дар ҳолатҳои алоҳида баррасӣ мешавад.

Ҳудтарбиякунии наврасоне, ки қасбан ба варзиш машгуланӣ, яке аз масъалаҳои муҳим ва назарраси раванди таҳсилотии мусир дар мактабҳои варзишии қӯдакону наврасон маҳсуб меёбад. Тарбияи варзишгари дараҷаи олий ва шаҳрванди Ватан, ки қодир аст ҳадафмандона иродаро дар интиҳоби амалҳо ва фаъолияти худ зоҳир карда, дар ин зимнба анъанаҳо ва арзишҳои ҳаёти варзишии устодони барҷаста ва ходимони тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон самтгирӣ мекунанд, танҳо дар шароити муносибатҳои низомии байни равандҳои тарбия ва ҳудтарбиякунӣ имконпазир аст. Омӯзонидани варзишгарони оянда ба ҳудтарбиякунии на танҳо сифатҳои ҷисмонӣ, балки ахлоқӣ-иродавӣ низ яке аз вазифаҳои асосии педагог қмураббӣ мебошад. Категорияҳои асосии ҳудтарбиякунии ахлоқӣ-иродавӣ инҳоянд: ахлоқ, ирова, сифати ахлоқӣ-иродавӣ, ҳудтарбиякунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ.

Ҳудтарбия ҳамчун раванди ташаккул ва рушди шаҳсият масъалаи мубрами илм ва амалияи педагогӣ буд ва бοқӣ мемонад.

Талабот ба ҳудтарбиякунӣ шакли олитарини рушди шаҳсият мебошад. Ин талабот дар як вақт дар ҳамаи хонандагони ҳамсол ба вучуд намеояд, алаҳусус агар шаҳсият барои қабули талаботи пешниҳодшаванд омода набошад. Зуҳури шадиди талабот ба ҳудтарбиякунӣ дар синну солинаврасӣ ба амал меояд. Мақсаднокӣ, пурмазмунӣ ва устувории ҳудтарбиякунӣ, пеш аз ҳама, аз идеалҳо, тамоюли варзишии фаъолият, ҳосиятҳои иродавии шаҳсият, аз онаҳамияте, ки он ба муҳити ҳамсолон медиҳад, вобаста мебошанд. Пешзаминаи муҳими бавучудой ва рушди талабот ба ҳудтарбиякунӣ

ташаккули худогоҳии варзишгарон мебошад. Пайдоиши қобилияти таҳлил ва воқеан арзёбӣ кардани сифатҳо ва кирдорҳоиҳуд яке аз лаҳзаҳои муҳими худтарбиякунӣ мебошанд. Ҳар як шаҳс, алалхусус дар қалонсолӣ, метавонад ба сатҳи баланди худтартқмилкунии аҳлоқӣ ноил гардад, аммо барои ин раванди педагогиро тавре соҳтан лозим аст, то ки тамоми низоми ҷорабиниҳои тарбиявӣ ба андӯҳти таҷрибаи мусбатимуносибатҳо ва усулҳои ба онҳо мувофиқи рафткор мусоидат намоянд.

Бояд зикр намуд, ки дар муассисаҳои варзишии наврасон як ҳассосияти маҳсус ба раванди роҳнамоии педагогии рушди сифатҳои аҳлоқӣ-иродавӣ мушоҳида карда мешавад, ки инро дар таҳқиқотҳои худ Л.И. Божович, Т.В. Драгунова, А.Г. Ковалёв, И.С. Кон, А.И. Кочетов, В.А. Крутетский, [40, 41, 38, 39, 75, 76, 103, 104.] ва дигарон қайд кардаанд. Дар ин таҳқиқотҳо ҳусусиятҳои психологиии синну соли мазкур таъкид карда мешаванд, ки заминаро барои ташаккули мусоиди сифатҳои аҳлоқӣ-иродавӣ дар наврасон фароҳам меоранд, зеро дар ин синну сол аллакай таҷрибаи кофии рафткори маънавӣ андӯхта шуда, талаботи аҳлоқӣ ба худтарбиякунӣ бедор мешавад.

Дар педагогикай мусоир як қатор муҳакқикон худтарбиякуниро ҳамчун таърифи шаҳс дар он ҷизе, ки меҳост дар ҳоли ҳозир бошад ва дар оянда шавад, мешуморанд. Собит карда мешавад, ки интиҳоби ҳуди ҳадафи тарбиявӣ аз мавқеи шаҳс нисбат ба ҳуд вобаста мебошанд. Ҳамин тавр, Е.П. Илин исбот мекунад, ки ноил шудан ба ҳадафи мушаххас танҳо дар сурате имконпазир аст, ки одам талаботи назаррасе дошта бошад, ки фаъолияти ҷустуҷӯй, маҳорати пешғӯии ҷатиҷаҳо ва оқибатҳои амалҳои ҳуд вобаста ба роҳи интиҳобшуда, нияти бошууронаро барои расидан ба ҳадаф таҳрик медиҳад [5].

Нуқтаи назари мазкурро А.И. Кочетов низ ҷониборӣ намуда, зимнан, ў ҷанбаи синнусолии ҳадафи худтарбиякуниро мушаххас мекунад. Дар давраи ибтидой он бо ҳоҳишимионанд шудан бакалонсолон ҳамчун ба намуна, сипас намуна бо идеал, идеал – бо ҳадафи ҳаёт, ва дар марҳилаи баландтарин бошад, ҳадафи худтарбиякунӣ бо аҳлоқи шаҳс, бо он ҷизе, ки инсон дар ҳоли ҳозир дорад ва бо он ки “Ман”-и ўро ба оянда ҷалб мекунад, иваз карда мешавад [8]. Ин мукарраротро С.Е. Шивринская низ дар диссертатсияи ҳуд «Объективӣ қунонидани раванди худтарбиякунии наврас дар фаъолияти таълимӣ» ҳамчун асос қабул карда, онро бо талаботҳои Л.С. Виготский дар бораи зарурати тамаркуз ба «минтақаи рушди наздиктарин» дар раванди тарбия пурра мекунад [13]. Бо ин мавқеъҳо розӣ шудан мумкин аст, аммо дар робита ба амалияи варзишӣ ин комилан дуруст нест. Агар наврасе, ки дар мактаби варзишӣ таҳсил мекунад, дар пеши ҳуд ғояи равшани варзиширо бинад ё барои ҳуд ғояи возехи варзиширо эҷод қунад, он гоҳ ҳоҳиши ў ба тақлиди пурраи он нигаронида ҳоҳад шуд: иҷро кардани маҳз он (ғоя), коркардҳои техникий-тактикий он, маҳз шаклҳо ва методҳои тамрини варзишӣ, маҳз усулҳои омодашавии он ба мусобиқаҳо ва рафткор дар онҳо, ки ба фардияти шаҳсияти варзишӣ комилан муҳолиф мебошад.

Аз таҷрибаи мураббиёни пешқадами намудҳои гуногуни варзиш маълум мегардад, ки мавҷуд набудани шаҳсият ва фардият дар наврасоне, ки ба варзиш машғанд, дар равандҳои таълимию тамринӣ ҷатиҷаҳои мусбат намеорад. Он гоҳ ҷунин муносибат танҳо аз нигоҳи назариявӣ дуруст аст, аммо дар амал он эътибор надорад, ки барои кори мо қобили қабул намебошад.

Алоқамандии сифатҳои иродавӣ ва сифатҳои аҳлоқӣ дар таҳқиқоти В.И. Селиванов [12] таъкид шудааст, ки сатҳи фаъолнокии аҳлоқӣ-иродавии наврасонро баррасӣ менамояд ва ба вазифаи худтанзимкунии ирова, ки ба амалишавии ғояҳои пешқадам ва принсипҳои аҳлоқӣ мусоидат менамояд, аҳамияти маҳсус медиҳад. А.В. Веденов қайд мекунад, ки «ҳама гуна тарбияи ирова ҳуд аз ҳуд дар алоҳидагӣ аз тарбияи аҳлоқӣ ҳамеша ба тарбияи ироваи худписанӣ, ки барои инсон гайритабӣ мебошад, оварда мерасонад» [2]. Муаллиф ба ташаккули сифатҳои иродавӣ аз тарики муносибатҳои аҳлоқӣ дар гурӯҳ таъкид мекунад. Дар асарҳои Н.И. Решетен [11], О.А. Черникова [14] ва дигар олимон зарурати омӯҳтани масъалаи муносибатҳои мутақобила дар гурӯҳ дар раванди фаъолияти варзишӣ ҳамчун масъалаи меҳварии тарбия, ки рушди аҳлоқии шаҳсияти варзишгари наврасро муайян мекунад, таъкид карда шудааст. Зеро ба гайр аз олами ботинии гурӯҳ боз ангезаҳо ва омилҳои берунае ҳастанд, ки ба ҳудшиносӣ таъсир мерасонанд, дар ҳоле ки ба ташаккули аҳлоқ ва ирова таъсироти дигар, ва на танҳо гурӯҳ, дохил мебошанд.

Аз маҷмӯи мушоҳидаҳои мо оид ба тарбияи сифатҳои аҳлоқӣ-иродавии варзишгарони наврасро дар раванди фаъолияти варзишӣ чудо кардан мумкин аст. Ин, пеш

аз хама, ташаккули мафхумҳои ахлоқӣ дар наврасон, ташаккули шуuri ахлоқӣ ва камолоти ахлоқӣ дар рафтор, ташаккули эътиқод ва ормонҳои устувори ахлоқӣ мебошад. Мо сифатҳои ахлоқӣ-иродавиро ҳамчун ташаккули мураккаби аз ҷиҳати иҷтимоӣ муайяншудаи шахсияти бо ягонагии ба таври динамикӣ тағийирёбанд, зиддиятноки фикрҳо, хиссиеёт, ҳоҳишҳо, амалҳо, яъне бо дарк ва эҳсоси муносибати маънавӣ ва иродавӣ, бо татбиқи он дар рафтори мувоғиқ баррасӣ менамоем. Ҳамзамон, мо бар ин назарем, ки тарбияи ахлоқӣ-иродавӣ ҳамчун раванди марҳила ба марҳилаи аз ҷиҳати педагогӣ ташкил кардашуда баррасӣ карда мешавад, ки дар ҷараёни он устувории ҳавасмандӣ-рафторӣ, ҷамъбастшуда ва мувоғиқатии ягонагии ҷузъҳои сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ ба вучуд омада, мақсаднокӣ, мавқеи шахсияти ва субъект будани онҳо ташаккул мейёбад.

Таҳлили адабиёт ва таҳқиқотҳо оид ба масъалаи ҳудтарбиякунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавии наврасон дар раванди машгулиятҳои варзишӣ нишон дод, ки мафҳуми сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ, ташхиси возехи сатҳи рушди онҳо ба таври мукаммал омухта нашуда, вобастагии рушди онҳо аз болоравии натиҷаҳои баланди варзишӣ ба дараҷаи даркорӣ пайгирий карда нашуда, муносибати байни ҳудтарбиякунии ин сифатҳои ахлоқӣ-иродавии наврасон дар мактаби варзишӣ мукаммал нишон дода нашуда, танҳо қисман роҳҳои ҳавасмандгардонии онҳо дар раванди сӯҳбатҳои инфириодӣ ва дар ҷараёни фаъолияти варзишӣ кӯшида дода шудаанд. Ҳамзамон, муқаррароти возех ва далелҳои озмоиши он чиз ошкор карда нашудааст, ки маҷмӯи шароити иҷтимоию педагогии ҳудтарбиякунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавии шахсияти наврасро дар раванди машгулиятҳо дар мактабҳо ва сексияҳои варзишӣ таъмин намоянд. Ҳамин тарик, дар таҳқиқи масъалаи ҳудтарбиякунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавии наврасон дар мактабҳои варзишии қӯдакону наврасон ихтилофот вучуд дорад, ки аз ҳалли онҳо тарбияи шахсияти варзишгарони наврас ба маҷрои муайян медарояд, яъне ихтилофҳо байни:

- зарурати фаро гирифтани наврасоне, ки дар мактаби варзишии қӯдакону наврасон таҳсил меқунанд, бо ҳудтарбиякунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ ва коркарди нокифояи масъалаи мазкурдар назария ва амалияи илми педагогика;
- муҳимияти рушди ахлоқӣ-иродавии насли наврас ва мавҷуд набудани истифодаи илман асоснок қардашудаи воситаҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар идорақунии ҳудтарбиякунии ин сифатҳои ахлоқӣ-иродавии наврасон.

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки сифатҳои ахлоқӣ-иродавии наврасе, ки дар мактаби варзишӣ таҳсил меқунад, маҷмӯи ҳусусиятҳои ҷаҳони ботинии ў ташкил медиҳад, ки муносибати инсонпарварона ба рақиби варзишӣ ва атрофиён, қобилияти интиҳоби дурустӣ амалҳо ва татбиқи онҳо ҳам дар мусобиқаҳои варзишӣ, ҳам дар вазъиятҳои гуногуни ҳаёт, инчунин омодагиро ба нишон додани муқобилият ба таъсироти манфии муҳити атроф муайян меқунанд. Дар айни замон, ҳамчун сифатҳои низомташаккулдиҳондаи ахлоқӣ-иродавӣ мустақилият (интиҳоби намуди варзиш ва муносибати мақсадноки дастовардҳои варзишӣ ва гайра), муташаккилӣ (мунтазамии тамринҳо, риояи қоидаҳои речавии низомӣ ва гайра), масъулиятнокӣ (ичрои қатъии талаботҳои низоми таҳсилотии мактаби варзишии қӯдакону наврасон, талабнокӣ ба ҳуд ва гайра) амал меқунанд.

Ҳудтарбиякунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавии варзишгарони наврас раванди бошуурона ва мақсадноки кори наврасон аз болои ҳуд бо мақсади ташаккули мустақилият, муташаккилӣ, масъулиятнокӣ ҳамчун сифатҳои низомташаккулдиҳонда мебошад, ки тарбияи қобилияти ҳалли вазифаҳои дар фаъолияти варзишӣ гузошташуда, паси сар намудани вассасаи пирӯзихои варзишӣ «ба ҳар қимате ки бошад» бартараф карда шуда, азҳуд кардани малакаҳои ҳудназораткунӣ ва ҳудидоракунӣ дар ҳудтакмилдиҳии такмили ҷисмонӣ ва маънавӣ таъмин қарда мешавад.

Ҳусусиятҳои назариявии ҳудтарбиякунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавии наврасон дар раванди таҳсилотии мактаби варзишӣ инҳоро дар бар мегирад: муносибати ҳадафманд; омилҳои беруна (қоидаҳо ва талаботҳои мактаби варзишӣ ва мураббӣ, муҳити иҷтимоӣ ва ҷомеаи варзишӣ ва гайра) ва доҳилӣ (хислатҳои шахсияти, самтигириҳои арзишӣ, сатҳи даъвоҳои варзишӣ ва гайра) омилҳои ҳудтарбиякунӣ; шароити педагогӣ ва марҳилаҳои раванди мазкур

Ҳудтарбиякунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавии варзишгарон дар мактаби варзишии қӯдакону наврасон дар якчанд марҳила сурат мегирад. Марҳилаи омодагии ибтидой, ки вазифаи он дар раванди ташаккули маҳоратҳо ва малакаҳои ибтидоии ҳаракатӣ дар соҳаи

якхарбаҳо фароҳам овардани пешзаминаҳои зарурӣ барои худтарбияқунӣ (талаботҳои худшиносӣ, ошнӣ бо худтарбияқунӣ ҳамчун омил ва воситаи маҳорати варзишӣ) мебошад. Марҳилаи таълимӣ- тамринӣ маҷмӯи вазифаҳоеро дар бар мегирад, ки пешбарандай он фаро гирифтани наврас бо худтарбияқунии маҳоратҳо ва амалҳои техникӣ- тактикӣ мебошад, ки дар ҷараёни он ташаккул ва рушди сифатҳои ахлоқӣ-иродавии сатҳи нав ба амал меояд. Марҳилаи такмили варзишӣ, ки дар он вазифаи ҳавасмандгардонӣ ва назорат аз болои раванди худтарбияқунии сифатҳои ахлоқӣ-родавӣ дар наврасони қалонсол амалӣ татбиқ гардида, хударзਬӣ ва ҳавасмандгардонӣ барои худтакмилдиҳии ҷисмонӣ ва ахлоқӣ-иродавӣ ташаккул мейбанд. Марҳилаи маҳорати олии варзишӣ, ки вазифаи ҳавасмандгардонӣ ва таҳқими раванди худтарбияқунии ҷисмонӣ ва ахлоқӣ-иродавиро ҳал мекунад, ки дар он худназораткунӣ ва худҳавасмандгардонӣ усулҳои пешбарандай кори варзишгар аз болои худ мегарданд. Натиҷаи ҳали вазифаҳои дар ҳар як марҳила гузошташуда зарурият ва сатҳи нави рушди худтарбияқунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавии наврасон мебошад.

Шартҳои педагогии худтарбияқунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавии наврасон дар раванди таҳсилотии мактаби варзишии қӯдакону наврасон инҳоянд:

- таҳияи барномаи таҳсилотие, ки ба фаро гирифтани наврас бо худтарбияқунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ дар раванди ташаккул додани қобилиятҳои ҷисмонӣ ва азхудкуни усулҳои маҳорати варзишӣ дар намуди интихобшудаи варзиш нигаронида шудааст;

- омодагии мураббӣ ба татбиқи раванди таҳсилотӣ, ки ба ҳавасмандгардонии худтарбияқунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ дар наврасон бо воситаҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш нигаронида шудааст; эҷоди микрочомеа дар раванди таълимӣ-тамринӣ, ки дар он худтарбияқунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ бо воситаҳои тарбияи ҷисмонӣ дар шароити муносибатҳои субъектӣ – субъектӣ ва субъект – объектӣ ба вуқӯй меояд: наврас – мураббӣ – ҷомеаи варзишгарони навҷавон;

- иштироқи наврасон дар фаъолияти ҷамъиятӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (ҷорабинҳои варзишии оммавӣ, тарбияи ғояи тарзи ҳаёти солим дар муҳити наврасону ҷавонон ва гайра);

- ҳамкории омӯзгорони мактаби варзишии қӯдакону наврасон ва волидайни варзишгарон дар ҳавасмандгардонии раванди худтарбияқунии сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ ва ҷисмонии наврасон (расонидани кумаки зарурӣ дар бораи аз болои худ кор кардан, ҳавасмандгардонии натиҷаҳои бадастомада, пешбинии дурнамоҳои вазифаҳои минбаъда ва гайра).

## АДАБИЁТ

1. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] / Л.И Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.
2. Веденов, А.В. Воспитание воли у ребенка в семье [Текст]. – М.: АПН РСФСР, 1952. – 156 с.
3. Выготский, Л.С. Психология подростка [Текст]. - Л.: ЛГУ, 1939. –210 с.
4. Драгунова, Т.В. Проблема конфликта в подростковом возрасте [Текст] // Вопросы психологии. – 1972. – № 2. – С. 25 – 38.
5. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания [Текст]: учеб., пособие для вузов. – М.: Просвещение, 1987. – 287 с.
6. Ковалев, А.Г. Самовоспитание школьников [Текст]. – М.: Просвещение, 1967. – 159 с.
7. Кон, И.С. Психология юношеского возраста [Текст]. – М. : Просвещение, 1972. – 175 с.
8. Кочетов, А.И. Организация самовоспитания [Текст]. – Минск, 1980. – 160 с.
9. Крутецкий, В.А. Основы педагогической психологии [Текст]. – М.: Просвещение, 1972. – 255 с.
10. Макаренко, А.С. Собрание сочинений в 7т. [Текст]. – М.: Педагогика, 1957 – 1958. – Т.1. – 1957. – 787 с.; Т.4. – 1957. – 504 с.; Т.5. – 1958. – 557 с.
11. Решетень, Н.И. Научно-педагогические основы физического воспитания школьников: дис. ... док. пед. наук [Текст]. – М., 1973.– 381 с.

12. Селиванов, В.И. Воспитание воли в условиях соединения обучения с производственным трудом [Текст]. – М.: Высшая школа, 1980. – 95 с.
13. Шивринская, С.Е. Объективизация процесса самовоспитания подростка в учебной деятельности [Текст]: дис.... канд. пед. наук. – Череповец, 2004. – 200 с.
14. Черникова, О.А. Соперничество, риск, самообладание в спорте [Текст]. – М.: Физкультура и спорт, 1980. – 96 с.

## **САЛОХИЯТҲОИ КАЛИДӢ – ВОСИТАИ МУҲИМ ДАР ТАШККУЛИ ТАЧРИБАИ ШАҲСИИ ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ**

**МАДАТЗОДА Манзура** – номзади илмҳои педагогӣ, доценти кафедраи педагогикии Дошигҳои давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121, тел: + (992) 98 792 22 00.

Муаллифи мақола оид ба масъалаҳои мубрами низоми салоҳиятҳои калидӣ дар ташккули таҷрибаи шаҳсии хонандагон вобаста ба шароити имрӯза ибрози ақида намудааст. Аз ҷумла, дар мақола таъқид карда мешавад, ки имрӯз ҷомеаи муосир дар назди хонанда як қатор талаботҳои мушаҳхасро пешниҳод мекунад: амал кардан дар вазъиятҳои проблемавӣ ва ношинос; мустақилона эҷод кардан мувоғики нерӯи зехнӣ; самтёбӣ дар ҷараёнҳои иттилоот; иртиботнок будан; устувор будан аз нуқтаи назари мавқеи муносабати босалоҳият ва гайра. Вобаста ба ин, дар мақола соҳтори таҷрибаи шаҳсии хонанда, ки аз ҷорӣ ҳамзато салоҳиятнокиҳои калидӣ иборат аст, зикр карда шудааст: ман метавонам – соҳаи маҳоратҳо; ман медонам – соҳаи донишҳо; ман эҷод мекунам – соҳаи эҷодкорӣ; ман сайдӣ мекунам – соҳаи самтгирии шаҳсиятӣ-арзишӣ. Ҳамзамон дар мақола таъқид карда мешавад, ки ошкор кардани таҷрибаи шаҳсии хонанда вобаста ба салоҳиятнокиҳои калидӣ бояд мувоғики талаботи шаҳсияти ў, талаботи ҷомеа ва асосҳои назариявӣ-илмии соҳтани мазмуни таҳсилот сурат гирад.

**Вожсаҳои асосӣ:** салоҳиятҳои калидӣ муносабати босалоҳият ба таълим, фаъолияти маърифатӣ, мазмуни таҳсилот, дониш, личний опытъ учащихся.

## **КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ – ВАЖНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО ОПЫТА УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ**

**МАДАТЗОДА МАНЗУРА** – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, г. Душанбе, проспект Рудаки, 121, тел: + (992) 98 792 22 00.

Автор статьи размышляет об актуальных проблемах ключевых компетенций в формировании личного опыта учащихся. Также, в данной статье указывается, что сегодня современое общество ставит ряд конкретных требований перед учащимися: действовать в проблемных и незнакомых ситуациях; самостоятельно создавать новые продукты деятельности; ориентироваться в процессе информации; быть коммуникативными; быть стойкими с точки зрения значимости компетентностного подхода.

В связи с этим указывается, что структура личного опыта учащихся состоит из четырёх видов ключевых компетенций: я умею – сфера умений; я знаю – сфера знаний; я создаю – сфера творчества; я стремлюсь – сфера эмоции и ценности. В то же время в статье подчёркивается, что при выявлении личного опыта учащихся, связанных с ключевыми компетенциями, следует учесть его личный опыт, соответственно с требованием общества и с учётом научно-теоретического создания содержания образования.

**Ключевые слова:** ключевые компетенции, компетентностный подход к обучению, познавательная деятельность, содержание образования, знания, личный опыт учащихся.

**MADATZODA MANZURA** - Candidate of Pedagogy, Associate Professor of the Department of Pedagogy, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, Dushanbe, Rudaki Avenue, 121, mob: + (992) 98 792 22 00.

The author of the article reflects on the actual problems of key competencies in the formation of students' personal experience. Also, this article indicates that today the modern society sets a number of specific requirements for students: to act in problematic and unfamiliar situations; independently create new products of activity; navigate the process of information; be communicative, be persistent in terms of the significance of the competency-based approach.

In this regard, it is indicated that the structure of students' personal experience consists of four types of key competencies: I can - the sphere of skills; I know - the field of knowledge; I create - the sphere of creativity; I aspire - the sphere of emotion and value. At the same time, the article emphasizes that when identifying the personal experience of students related to key competencies, one should take into account his personal experience, in accordance with the requirements of society and taking into account the scientific and theoretical creation of the content of education.

**Key words:** key competencies, competency-based approach to learning, cognitive activity, educational content, knowledge, personal experience of students.

Имрӯз ҷомеаи муосир дар назди хонанда як қатор талаботҳои мушахасро пешниҳод мекунад: амал кардан дар вазъиятҳои проблемавӣ ва ношинос; мустақилона эҷод кардан мувофиқи нерӯи зеҳнӣ; самтёбӣ кардан дар ҷараёнҳои иттилоот; иртиботнок будан; устувор будан аз нуқтаи назари мавқеи муносибати босалоҳият ва гайра.

Аз мавқеи муносибати босалоҳият дар муассисаи таҳсилоти умумӣ, илова ба вазифаҳои ба таври умумӣ қабулшуда, инчунин татбиқи вазифаҳои зерин имконпазир аст: маҳорати дар хонандагон рушди додани қобилиятаи самарабахши дар вазъиятҳои проблемавию ношинос зимни фаъолияти таълимӣ ва ҳаёти воқеӣ; ташаккул ва рушди зеҳни хонандагон, талабот ба фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ дар донишандӯй; омодасозии назариявӣ-амалӣ барои истифодаи донишҳо; ташаккули ҳавасмандии таълимӣ-маърифатӣ, аксуламал ба ин ё он ҳолату вавзъияти руҳдода, ҳоҳиши зарурати рафғи мушкилоти маърифатӣ, эҷодӣ, мушкилоти ҳангоми ба ҳаяҷон омадан; фаҳмидан ва аз худ кардани намунаҳо ва усулҳои фаъолияти маърифатӣ, рушди нерӯи эҷодӣ, ташаккули қобилияти эҷоди маҳсули нав; азхудкуни усулҳои интиқоли амалҳо ба маводи нав; муносибат ба худшиносӣ; ташаккули муносибати мусбат ба таҳсил, маҳоратҳои баён кардани эҳсосоти худ ба тарзи созанд ва гайра.

Бод зикр намуд, ки таълим дар асоси муносибати босалоҳият ба яке аз тамоюлҳои ҷаҳонии таҳсилоти муосир табдил ёфта истодааст. Аз ин рӯ «Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон» гузаришро ба мазмuni шаҳсият-мехвари фаъолияти пешбинӣ менамояд, ки ба ташаккули усулҳои васеи аз худ кардани олам (яъне, салоҳиятнокиҳои калидӣ) асос ёфтааст. Дар Стратегия таъқид карда мешавад, ки бояд барномаи муосири таълим дар таҳсилоти умумӣ, ки ба муносибати босалоҳият асос ёфтааст, ҷорӣ карда шавад. Рушди таъминоти илмӣ, таълимию методии ҷараёни таълим, ки ба истифодаи самараноки неруи тарбиявии дарсҳои омӯзишиӣ ва ба даст овардани натиҷаҳои шаҳсии таҳсилотӣ аз ҷониби хонандагон мусоидат мекунад (маводи дидактикаӣ ва ташхисӣ, дастурамалҳо оид ба истифодаи онҳо дар раванди таълим) таъмин карда шавад [10, 39].

Ҷедовар мешавем, ки ошкор кардани таҷрибаи шаҳсии хонанда, салоҳиятнокиҳои калидии ў бояд мувофиқи талаботи шаҳсияти ў, талаботи ҷомеа ва асосҳои назариявии соҳтани мазмuni таҳсилот сурат гирад. Мувофиқи ин назария, мазмuni таҳсилот – ин таҷрибаи аз ҷиҳати педагогӣ мутобиқ гардонидашудаи иҷтимоии инсоният буда, аз ҷор үнсuri соҳторӣ иборат аст: таҷрибаи фаъолияти маърифатӣ (донишҳо), таҷрибаи амалисозии усулҳои маълуми фаъолият (маҳоратҳои амал кардан аз рӯи намуна), таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ (маҳоратҳои қабули қарорҳои муассир дар вазъиятҳои

проблемавӣ), таҷрибаи амалисозии маҷмӯи муносибатҳои маънай-арзишии шахсӣ (самтирии шахсиятӣ) [11]. Ин самти муҳимми таҷрибаи инсониро бо ҷаҳор феъл ҷамъбаст кардан мумкин аст: «донистон», «тавонистон», «эҷод кардан», «саъӣ кардан». Азхудкуни унсурҳои номбаршудаи таҷрибаи иҷтимоӣ, ба ақидаи В.В. Краевский [5, с. 3 – 10], имкон медиҳад, ки дар хонандагон қобилиятаи амалӣ кардани намудҳои мураккаби фарҳангмувофиқии фаъолият амалӣ карда шаванд, ки маҳз онҳо номи салоҳиятнокиҳои калидии таҳсилотиро ба даст овардаанд. Низоми салоҳиятнокиҳои калидӣ таҷрибаи шахсии хонандаро ташкил дода, бо роҳи аз ҳуд кардани таҷрибаи иҷтимоие, ки дар мазмuni таҳсилот ниҳода шудааст, ташаккул мейбад.

Таркиби таҷрибаи шахсии хонанда, ки аз чор навъҳои салоҳиятнокиҳои калидӣ иборат аст, зеринҳо мебошанд:

1. Ман метавонам – соҳаи маҳоратҳо.
2. Ман медонам – соҳаи донишҳо
3. Ман эҷод мекунам – соҳаи эҷодкорӣ
4. Ман саъӣ мекунам – соҳаи самтирии шахсиятӣ-арзишиӣ

Ҳамин тарик, низоми салоҳиятнокиҳои калидии хонандагонро дар чунин соҳаҳои таҷрибаи иҷтимоӣ, аз қабили донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳо, эҷодкорӣ, хиссиёти арзишнок нисбат ба азхудкуни дониш бо роҳи азхудкуни чузъҳои даҳлдори мазмuni таҳсилот ташаккул додан мумкин аст, вале бо дарназардошти он, ки салоҳиятнокиҳои калидӣ пеш аз ҳама бо татбиқи васеъ будан ва барои ташаккули амалҳои таълимӣ тавсиф мейбанд. Дар ин ҷо зери донишҳо ҳам донишҳои фанӣ, ҳам муташаккилии дараҷаи аз ҳуд кардани маҳоратҳои омӯзиши фанҳои таълимӣ фаҳмида мешаванд. Эҷодкорӣ ва ҷанбаи самтирии шахсиятӣ-арзиши шахсият низ, бешак ба таври муташаккилона аз ҳуд кардани маводи таълимӣ мебошанд.

Салоҳиятнокиҳои калидӣ дорои ҳусусияти ҳамгироӣ буда, татбиқи васеъ будани таҳсилотро таъмин намуда, ба хонанда имкон медиҳад, ки на танҳо донишҳо, маҳоратҳо ва малакаҳоро, ки дар шароити ба таври сунъӣ фароҳамовардашудаи раванди таълимӣ ба даст оварда шудаанд, такрор қунад, балки онҳоро дар вазъияти ношинос, дар шароити ҷоъӣ эҷодкорона истифода барад. Муносибати босалоҳият азхудкуни на донишҳо ва маҳоратҳои алоҳидаро аз ҷониби хонанда, балки азхудкуни тартиби маҷмӯиро пешбинӣ менамояд, ки дар он барои ҳар як самт маҷмӯи даҳлдори чузъҳои таҳсилотие мавҷуданд, ки дорои ҳусусияти шахсиятӣ-фаъолиятӣ мебошанд.

Дар расми З нақшай ташаккули таҷрибаи шахсии хонанда бо роҳи азхудкуни таҷрибаи аз ҷиҳати педагогӣ мутобиқ гардонидашудаи иҷтимоӣ дар мазмuni таҳсилот оварда шудааст.

#### Чузъҳои мазмuni таҳсилot (таҷriбаи iҷtimoӣ)

Таҷрибаи фаъолияти маърифатӣ	Таҷрибаи амалисозии усулҳои маълуми фаъолият	Таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ	Таҷрибаи муносибати эҳсосотӣ-арзишиӣ ба олм
------------------------------	--	--------------------------	---

#### Татбиқ дар сатҳи маводи таълимӣ

Блокҳои иттилоотӣ, матнҳо, чузъҳои ғайриматни дастурҳои таълимӣ.	Супоришҳо барои амалисозии фаъолияти репродуктивӣ ва босамар.	Маводи ҳусусияти масъалавидошта, вазифаҳо ва супоришҳои эҷодӣ.	Маводи аз ҷиҳати эҳсосотӣ ғанигардонидашуда, вазифаҳои аҳлоқӣ ва зебоишиносӣ, образнок будани нутқи омӯзгор
--	---	--	---

Азхудкуни донишҳо. Дарқ, фаҳмиш, хифзунӣ, истифода, чамъасткунӣ, низомбанд	Иҷрои супоришиҳо ва машқҳо бо дараҷаи гуногуни мураккабӣ ва мустақилият.	Иҷрои супоришиҳо ва машқҳои ҳусусияти ҷӯдидошта дар вазъиятҳои тағириёбанда	Азхудкуни меърҳо ва арзишҳои ахлоқӣ ва зебоишиносӣ
---	--	---	--

## Ташаккули низоми салоҳиятҳои калидӣ

Соҳаи донишҳои фанӣ ва фавқифанӣ	Соҳаи маҳоратҳои фанӣ ва фавқифанӣ	Соҳаи эҷодкорӣ	Соҳаи эҳсосот ва арзишҳо
1. Фанӣ.	1. Фанӣ.	Фавқифанӣ:	
2. Фавқифанӣ: арзёбикунанда; байнифаниӣ, ҳамгирошуда; антикӣ ва методологӣ; фалсафӣ; таъриҳӣ- илмӣ; иҷтимоӣ- фарҳангӣ.	2. Умунифаниӣ: заҳнӣ – маърифатӣ; нутқӣ; иттилоотӣ; иртиботӣ; ташкилӣ.	Интиқоли мустақилонаи донишҳо ва маҳоратҳои азхуд кардашуда; ошкор кардани масъалаи нав; дидани вазифаи нави обьект; эҷоди маҳсулоти нави фаъолият ва гайра.	chanbaи арзишӣ – маънӣ; chanbaҳои умунифарҳангӣ ва ахлоқӣ; chanbaи иҷтимоӣ; – chanbaи худтакмилдиҳии шахсиятӣ.

## Натиаҷи азхудкуни мазмуни таҳсилот (таҷрибаи субъективӣ)

I	I	I	I
Ман медонам...	Ман метавонам...	Ман эҷод мекунам...	Ман сайд мекунам...

*Расми 3. Ташаккули таҷрибаи шахсии хонандо.*

Дар ҷадвали 5 мувофиқати таҷрибаи шахсият ба вазифаҳои муассисаи таҳсилоти умумӣ аз мавқеъҳои назари салоҳиятнок, инчунин талаботи ҷомеа ба хонандои муосир нишон дода шудааст.

Таҷрибаи субъективии хонандои синфи ибтидой	Вазифаҳои муносибати салоҳиятнок дар мактаби ибтидой
1. Салоҳиятнокиҳои калидӣ дар соҳаи донишҳои фанӣ ва фавқифанӣ.	– омодасозии назариявӣ-амалӣ барои истифодай донишҳо; – рушди зехнӣ
2. Салоҳиятнокиҳои калидӣ дар соҳаи маҳоратҳои фанӣ ва умунифанӣ.	– фаҳмидан ва азхудкуни намунаҳо ва усуљҳои фаъолияти маърифатӣ; – азхудкуни усуљҳои интиқоли амалҳо ба маводи нав;
3. Салоҳиятнокиҳои калидӣ дар соҳаи эҷодкорӣ.	– рушди қобилияти амали самаранок дар вазъиятҳои масъалавӣ ва ва ношинос; – ташаккули қобилияти эҷоди маҳсулоти нав;

<p><b>4. Салоҳиятноки калидӣ дар соҳаи эҳсосот ва арзишҳо.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ташаккули майлу рағбати таълимӣ – маърифатӣ, ҳавасмандӣ;</li> <li>– муносибат ба худшиносӣ, азхудкунии намунаҳои зуҳури эҳсосоти худ, ташаккули муносибати мусбат ба таҳсил, маҳорати баён кардани эҳсосоти худ бо усулҳои созанда;</li> <li>– ташаккули талабот ба донишҳо;</li> <li>– инкишофи хоҳиши ба бартараф кардани мушкилот;</li> <li>– ташаккули талабот ба фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ;</li> <li>– рушди эҷодкорӣ;</li> <li>– ташаккули устувории эҳсосотӣ;</li> <li>– муносибат ба қаноатмандӣ аз бартараф намудани мушкилоти маърифатӣ, эҷодӣ, эҳсосотӣ.</li> </ul>
--	---

Ҳамин тариқ, ташаккули салоҳиятнокиҳои калидӣ дар соҳаҳои зикргардидаи таҷрибаи шаҳсии хонанда ба татбиқи вазифаҳои муносибати босалоҳият дар муассисаи таҳсилоти умумӣ мусоидат мекунад. Дар зер тавсифи муфассали салоҳиятнокиҳои калидии хонанда, мавқеи онҳо дар таркиби таҷрибаи шаҳсият ва инъикоси он дар мазмуни таҳсилот оварда шудааст.

#### 1. Салоҳиятнокиҳои калидӣ дар соҳаи донишҳои фаннӣ ва малакаҳои умумифаннӣ.

Салоҳиятнокӣ дар робита ба донишҳои фаннӣ дар хонанда дар омодагӣ ба истифодаи донишҳои бадастомада дар амал ва дар шароити нав, ношинос зоҳир гардида, дар муносибат ба дониш ҳамчун арзиш, ҳамчун ба воситаи маърифат ва табдилдихии олами атроф ифода мейёбад. Ҳамзамон, хонанда дарк мекунад, ки маъно ва ҳадафи таълими ў на танҳо доштани як навъ дониш (омӯхтани қоида, аз ёд кардани матн), балки қобилияти дар оянда самаранок ва муфид истифода бурдани он дар амал мебошад. Мачмӯи донишҳои умумифаннӣ метавонад ба ҳар гуна мазмуни фаннӣ, ҳама гуна фаъолияте, ки шарти зарурӣ барои азхудкунии донишҳои фаннӣ ва истифодаи онҳо мебошанд, хизмат мекунад. Донишҳои умумифаннӣ, ки яке аз василаҳои азхудкунии донишҳои фаннӣ мебошанд, ҳамзамон барои рушд ва тарбияи хонандагон арзиши бузурги маърифатӣ дошта, нуқтаи истинод барои дарки донишҳои фаннӣ ва василаи ҳавасмандгардонии соҳаи самтгирӣ- ҳавасмандқунии хонанда шуморида мешавад (ҷадвали 6).

Ҷадвали 6, навъҳои донишҳои фавқифаннӣ дар мазмуни таълим

Намудҳои донишҳои фавқифаннӣ	Вазифаҳои донишҳои фавқифаннӣ	Инъикос дар мазмуни омӯзиш (интиҳоби мавод)
1. Арзёбикунанда	Амалисозии саитнокии тарбиявии мазмуни таҳсилот, дарк ва арзёбии воқеяят	Мафҳумҳои ҷаҳонбинона (шаклҳои универсалии дониш, ки усулҳои шинохти олам ва муносибатро ба он ифода мекунанд); донишҳо дар бораи меъёрҳои муносибати арзишӣ ба ҳаёт, низоми идеалҳои ҷомеа (муносибати арзишӣ ба олами атроф, ба саломатӣ, забони модарӣ, низоми тасаввуроти ахлоқӣ)
2. Байнифандӣ ва ҳамгиро кардашуда	Инкишофи қобилиятаи зеҳнӣ ва эҷодӣ, тафаккури низомӣ	Маводи дори хусусияти ҳамгиро кардашуда, донишҳои низомӣ; вазъиятҳои масъалавӣ; вазифаҳои байнифандӣ.
3. Мантиқӣ	Инкишофи тафаккури мантиқӣ	Тасаввурот дар бораи унсурҳои мантиқ (мафҳум, ҳукм, ҳулоса, исбот, таъриф), дар бораи сохтори мантиқии назари илмӣ (далел, натиҷа), усулҳои мантиқии гирифтани иттилоот бо кумаки забонҳои рамзии илм, мафҳумҳо оид ба мантки баҳси илмӣ,

		муколама, ҳалли вазифаи таълимӣ, донишҳо дар бораи методҳо ва усулҳои тафаккур, дарки олами атроф; донишҳое, ки ба рушди рефлексия, фаҳмиш ва ғайра мусоидат мекунанд
4. Методологӣ	Азхудкунии пурарзиши донишҳои илмӣ	Донишҳо дар бораи усулҳои тағйир додани воқеяят, донишҳои илмӣ дар бораи соҳтани фаъолияти самаранок
5. Фалсафӣ	Ташаккули ҷаҳонбинӣ, пешзамина ва натиҷаи азхудкунии донишҳо.	Донишҳо дар бораи қонунҳои табиат, ҷомеа, марифат дар асоси ҷамъбости донишҳои мушаххас-ғаннӣ ва фалсафӣ; донишҳо дар бораи робитай илм ва фалсафа, ахлоқ, санъат, дин, экология ва ғайра; мавқеи инсон дар олам, дарки ваҳдати табиӣ ва иҷтимоӣ дар инсон, гуногуннавъии ҳаёт дар рӯи зamin; донишҳо дар бораи категорияҳои диалектика: ҷузъ ва бутун, мазмун ва шакл, падида ва моҳият, микдор ва сифат, унсур ва низом ва ғайра, дарки баъзе категорияҳои фалсафӣ: вақт, фазо ва ғайра.
6. Таъриҳӣ	Ташаккули ҷаҳонбинӣ, тафаккури илмӣ ва эҷодӣ, тарбиявӣ самтнокии тарбиявӣ	Таърихи рушди мағҳумҳо, ғояҳо, усулҳои фаъолият, таърихи қашфиётҳо, таърихи оғаридани асарҳои бадеӣ ва ғайра.
7. Иҷтимоӣ-фарҳангӣ	Инкишофи соҳаи самтгирӣ-арзишии шаҳсият	Донишҳо ва мағҳумҳои дорои ҳусусияти умунифарҳангӣ (огоҳӣ аз фарҳангии миллӣ ва умунибашарӣ, донистани одоб, анъанаҳо, қоидаҳои рафткор, асосҳои таҳаммулпазириӣ), хислати иртиботнок (донистани меъёрҳо ва усулҳои ҳамкорӣ ва муошират), мағҳумҳои гуногун дар соҳаҳои шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ, оилавӣ, меҳнатӣ, иқтисодӣ ва дигари фаъолият.

2. Салоҳиятнокиҳои калидӣ дар соҳаи маҳоратҳо ва малакаҳои ғаннӣ ва умуниғаннӣ.

Салоҳиятнокии хонандагон дар соҳаи маҳорат ва малакаҳои умуниғаннӣ тавассути азхудкунии усулҳои маълуми фаъолият ташаккул ёфта, омодагиро ба риояи меъёрҳои муқарраршуда, қоидаҳои фаъолият, низоми маҳоратҳо ва малакаҳои умумӣ: зоҳирӣ (амалий) ва ботинӣ (зехнӣ) дар бар мегирад. Ба туфайли ташаккули маҳорат ва малакаҳои умуниғаннӣ азхудкунии самараноки мазмуни таҳсилот аз ҷониби хонандагон таъмин карда шуда, барои ҳудруштдиҳии онҳо дар замони ҳозира ва оянда шароит фароҳам оварда мешавад.

Муаллифони гуногун азхудкунии дониш, маҳорат ва малакаҳоро бо ташаккули салоҳиятнокиҳои гуногун алоқаманд мекунанд. А.В. Хоторской аз маҷмӯи расмии салоҳиятнокиҳои калидии таҳсилотӣ, ки аз ҷониби ӯ таҳия шудааст, инҳоро ҷудо мекунад: таълимӣ-аърифатӣ (фаъолияти мустақилонаи маърифатӣ: дониш ва маҳоратҳои ташкили мақсадгузорӣ, банақшагирӣ, таҳлил, ҳударзёбии фаъолияти маърифатӣ) ва иттилоотӣ (маҳорати мустақилона ҷустуҷӯ кардан, таҳлил кардан, интиҳоб кардан, табдил додан, нигоҳ доштан ва интиқол додани иттилоот) [12]. И.А. Зимняя салоҳиятнокии ҳамгирой, фаъолияти маърифатӣ, салоҳиятнокии технологияҳои иттилоотӣ ва ғайраҳоро ҷудо мекунад [4].

3. Салоҳиятнокиҳои калидӣ дар соҳаи салоҳиятнокии эҷодӣ.

Хонанда дар шароити имрӯза дар воқеъияти таълимӣ на танҳо вазифаҳои такроршаванда, балки масъалаҳои бавучудояндаи навро, ки бе онҳо рушди шахсияти ўғайриимкон мебуд, ҳал мекунад. Дар раванди ҳалли чунин масъалаҳо аз ҷониби ҷомеа таҷрибаи интиқоли усулҳои фаъолият, табдил додани онҳо мутобиқи вазъияти нав, яъне таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ андӯхта шудааст, ки мувофиқи талаботи мусир бояд омодагии хонандаро ба ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли масъалаҳои нав, ба табдилдиҳии эҷодии воқеият таъмин намояд [8, с. 59].

Баъзеҳо эҷодкориро аз рӯйи навгонии маҳсулот, дигарон аз рӯйи хислатҳои одамони эҷодкор, сеюмиҳо аз рӯйи усулҳои таълим ё аз рӯйи намуди фаъолият, ҷорумиҳо аз рӯйи хусусиятҳои маҷмуи фаъолиятҳо тавсиф мекунанд. Ҳамин тавр, чунин хусусиятҳои тафаккури эҷодӣ, аз қабили: асолати фикр, суръатнокии бавучудоии алоқаҳои ба ҳам пайваст, қобилияти пайдо кардани вазифаҳои нави ғайриоддии объект ва ғайраҳоро чудо кардан мумкин аст. Инчунин ба хусусиятҳои тафаккури эҷодӣ маҳорати тағиیر додани усулҳои амал, ба таври гуногун тағиир додани усулҳои амал мутобиқи вазифа, тобеъ кардани самти ҷустуҷӯҳо ба вазифаи гузошташуда, ба канор гузоштани «ҳаракатҳои фикрӣ»-и қабулшударо нисбат додан мумкин аст.

Ба ақидаи И.Я. Лернер, эҷодкорӣ раванди эҷоди чизи аз ҷиҳати объективӣ ва субъективӣ сифатан нав мебошад, ки дар раванди он шахсият қобилиятҳои ҳудро татбиқ намуда, ҳуд низ инкишоф мёбад. Ба андешаи ў, танҳо як роҳи омӯзонидани инсон ба эҷодкорӣ, бо ёд додани тартибот эҷодӣ ба ў, ки маҳз онҳо моҳияти фаъолияти эҷодиро ташкил медиҳанд, вучуд дорад. Дар рисолаи «Таълими проблемавӣ» [8, с. 12], муаллиф тартиботи эҷодӣ (хусусиятҳои субъективии шахсияти эҷодкор)-ро нишон дода, таъкид кардааст, ки эҷодкорӣ аз рӯи табиати ҳуд асолат, маҳорати даст кашиданро аз қолибҳои фаъолияти донишҳо талаб мекунад, аз тарафи дигар, эҷодкорӣ дар ҷои ҳолӣ ғайриимкон аст. Барои ин замина лозим аст.

#### 4. Салоҳиятнокии қалидӣ дар соҳаи идоракуни доҳилии фаъолият ва арзишҳо

Фарогирии васеи соҳаҳои гуногуни тарбиявӣ, ки аксари муаллифон ба салоҳиятнокиҳои қалидӣ (иртиботӣ, умумифарҳангӣ, ҳуқуқӣ, меҳнатӣ, шаҳрвандӣ, иҷтимоӣ, ҳифзи саломатӣ, майшӣ, фарҳангӣ-фароғатӣ ва ғайра) – А.В. Хуторской [13 – 14], И.А. Зимняя [3 – 4] рабт медиҳанд, нисбат ба хонандай муассисаи таҳсилоти умумӣ нисбатан заиф фарқгузорӣ карда шудаанд. Аз сабаби ҳаҷми қами таҷрибаи ҳиссиятҳои доҳилӣ-шахсиятӣ ташаккул додани ҳар як салоҳиятнокӣ дар алоҳидагӣ оқилона ба назар намерасад. Дар робита ба нерӯи зехни хонандагон онҳо метавонанд бо мағҳуми умумии салоҳиятнокӣ дар соҳаи ҳиссиятҳои доҳилӣ-шахсиятӣ муаррифӣ карда шаванд, ки ба он ба дараҷаҳои гуногун соҳаҳои номбаршудаи тарбиявӣ доҳил мешаванд.

Таҳлили таснифоти гуногуни салоҳиятнокиҳои қалидӣ (А.Н. Даҳин [1 – 2], И.А. Зимняя [3 – 4], А.В. Хуторской [13 – 14] ва дигарон) имкон дод баъзе ҷанбаҳои соҳаи ҳиссиятҳои доҳилӣ-шахсиятӣ хонандагон чудо карда шуда, мушахҳас карда шаванд:

- ҷанбаи арзишнокӣ-маънӣ: ҷаҳонбинӣ, тамоюлҳои арзишӣ, қобилияти дидан, дарк кардани олами атроф, интихоби муносибати ҳадафмандона барои амалҳои ҳуд, маҳорати дидани чизи оқилона дар мавқеъҳои гуногун, пешӯии паёмадҳои фаъолияти ҳуд, қобилияти арзёбӣ кардани рӯйдодҳои гуногун, изҳорот, баҳодиҳӣ ба рафтори ҳам ҳуд, ҳам одамони дигар, фаҳмидани ҳудуди салоҳиятнокии ҳуд;

- ҷанбаи умумифарҳангӣ: эҳтиром ба фарҳангӣ миллӣ ва умумибашарӣ, донистани одоб, анъанаҳо, таҳаммулпазирӣ; интихоби роҳҳо ва усулҳои истифодаи вақти ҳолӣ, ки аз ҷиҳати фарҳангӣ ва маънавӣ инсонро ғанӣ мегардонанд ва ғайра;

- ҷанбаи иртиботӣ: донистани усулҳои зарурии ҳамкорӣ бо одамон, малакаҳои кор дар гурӯҳ, маҳорати ҳалли баҳсҳо, назорати эҳсосоти манғӣ, маҳорати муқобил нагузоштани ҳуд ба дигарон ва ғайра;

- ҷанбаи иҷтимоию фарҳангӣ: доштани донишҳо ва таҷриба дар соҳаҳои шаҳрвандӣ, иҷтимоӣ, меҳнатӣ, иқтисодӣ, оилавӣ, малакаҳои зарурии фаъолнокии иҷтимоӣ ва саводнокии ба фаъолияти амалӣ асосёфта, малакаҳои ҳудташкилкунӣ ва ғайра;

- ҷанбаи ҳудтакмилдиҳии шахсиятӣ: азҳудкунии усулҳои ҳудрущдиҳии ҷисмонӣ, маънавӣ, зехнӣ, рушди сифатҳои зарурии шахсиятӣ, донишҳо ва риояи меъёрҳои тарзи ҳаёти солим, қобилияти ҳудмаҳдудкунӣ, қобилияти ишғол кардани мавқеи мустақил дар ин ё он ҳолату вазъият.

1. Даҳин, А.Н. Компетентный подход как одно из оснований обновления образования [Электронный ресурс] / А.Н. Даҳин. – Режим доступа: <http://www.auditorium.ru/documents/other/discuss/intro2.html>.
2. Даҳин, А.Н. Российское образование: модернизация или развитие? [Текст] / А.Н. Даҳин // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 113–120.
3. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании [Текст] / И.А. Зимняя. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
4. Зимняя, И.А. Компетентность человека – новое качество результата образования [Текст] / И.А. Зимняя // Проблемы качества образования. – М. – Уфа, 2003.
5. Краевский, В.В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах [Текст] / В.В. Краевский, А.В. Хуторской // Педагогика. – 2003. – № 3. – С. 3 – 10.
6. Лернер, И.Я. Проблемное обучение [Текст] / И.Я. Лернер. – М.: Знание, 1974. – 64 с.
7. Лутфуллоzода М., Бобизода Ф. Андешаҳо перомуни салоҳиятҳо ва ташаккули онҳо. Душанбе, – 2017.– 88 с.
8. Меретукова, А.Р. Инновационные идеи в дидактических трудах И.Я. Лернера [Текст]: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / А.Р. Меретукова. – Майкоп, 2002. – 203 с.
9. Муносибати босалоҳият ба таълим (Дастури методӣ). Мураттибон: Ф. Бобизода, Д. Имомназаров, Ш. Исрофилниё, А. Байзоеv, – Душанбе: «Ирфон», 2018.– 72 с.
10. Стратегия миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Душанбе. – 2021. –109 с.
11. Теоретические основы содержания общего среднего образования [Текст] / под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера. – М.: Педагогика, 1983. – 352 с.
12. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Доклад на отделении философии образования и теории педагогики РАО 23 апреля 2002 г. Центр «Эйдос» [Электронный ресурс] [Текст] / А.В. Хуторской. – Режим доступа: [www.eidos.ru/news/compet/htm](http://www.eidos.ru/news/compet/htm).
13. Хуторской, А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология креативного обучения [Текст] / А.В. Хуторской. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 415 с.
14. Хуторской, А.В. Ученик как «шкаф» для знаний? К вопросу об обязательном содержании образования в России [Текст] / А.В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – 2001. – 27 ноября; [Электронныйресурс].–Режим доступа: <http://www.eidos.ni/journal/2001/127.htm>.

### **ФАРҲАНГИ ХОНВОДА ВА ОМОДАСОЗИИ ФАРЗАНДОН БА ҲАЁТИ ХОНВОДАГӢ**

**ЛУТФУЛЛОЕВА ПАРВИНА** – номзади илмҳои педагогӣ, муовини директори Пажӯҳиигоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи С. Айнӣ, 126. **Email:** Shohin\_7875@mail.ru, **тел.:** +(992)917214549

**РУСТАМИ АБДУЧАБОР** – омӯзгори кафедраи педагогика ва психологияи Донишгоҳи давлатии Дангаро, н. Шамсидин Шоҳин, ҷамоати Чагам, **E-mail:** abdujabborzoda. @mail.ru, **тел.:** +(992)985752445

Дар мақола нақши хонавода, падару модар, тарбияи хонаводагӣ ва мағҳуми он инъикос гардидааст. Чуноне муаллифон қайд менамоянд, хонавода роҳбалад ва устоди аввалини кӯдак буда, барои худташакулёбӣ ва ҳамчун шахсият ба камол расидани кӯдак заминагузор аст. Хонавода чун мактаби тарбия бо он асос мегирад, ки кӯдак дар он вақти зиёди худро мегузаронад ва ягон муассисаи таълимии дигар дар тарбияи кӯдак ҷойи хонаводаро намегирад.

**Вожаҳои асосӣ:** падару модар, хонавода, тарбияи хонаводагӣ, шахсият, меҳнат, фарҳанги хонавода, вазифаҳои хонавода.

## КУЛЬТУРА СЕМЬИ И ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

**ЛУТФУЛЛОЕВА ПАРВИНА** – кандидат педагогических наук, заместитель директора Института развития образования имени Абдурахмона Джасами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. С. Айни, 126. **Email:** Shohin\_7875@mail.ru, **тел.:** +(992)917214549

**РУСТАМИ АБДУДЖАБОР** – преподаватель кафедры педагогики и психологии Дангаринского государственного университета, район Шамсиуддин Шохин, джамоат Чагам, **E-mail:** abdujabborzoda. @mail.ru, **тел.:** +(992)985752445

В статье анализируется роль семьи, родителей, семейного воспитания и их значение. По мнению авторов именно семья является новатором и путеводителем ребёнка и способствует его дальнейшему самосовершенствованию и формированию как личность. Семья как школа воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей.

**Ключевые слова:** родители, семья, воспитание, семейное воспитание, личность, труд, культура семьи, задачи семьи.

## THE CULTURE OF THE FAMILY AND PREPARATION OF THE CHILDREN TO FAMILY LIFE

**LUTFULLOEVA PARVINA** - candidate of pedagogical sciences, deputy director of the Institute for the Development of Education named after A. Jami of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, st. S. Aini, 126, **Email:** Shohin\_7875@mail.ru, **mob.:** +(992)917214549

**RUSTAM ABDUJABOR** – teacher of the department of pedagogical and psychology, the state university of Dangara, **E-mail:** abdujabborzoda. @mail.ru, **mob.:** +(992)985752445

The article analyzed the role of the family, parents, family's upbringing and it's meaning. By authors mind exactly the family considered the novator and guide of the child and be able to his future self – perfection and forming how personality. The family as a school of upbringing most of all influence to the child, and more time when the child in it, developed as a person, and no one institute don't compare with a institute of family.

**Key words:** parents, family, upbringing, family upbringing, personality, labor, culture of family, tasks of the family.

### Ахлоқ ва психологияи ҳаёти хонавода

Хонавода мураббии аввалин ва рахнамои ҳаёт, асосгузори феълу атвори оянда дар ҳар як шахс мебошад, он ягона манбаест, ки наврасон дар он одоби оиладориро меомӯзанд ва минбаъд ин донишу таҷрибаҳои аз худкардаашонро ҳангоми ташкили ҳаёти мустақилонаашон истифода мебаранд.

Дар кишвари мо ба ҳаёти хонавода эътибори зиёд дода мешавад. Хонавода дар ҳимояи давлат қарор дорад. Муносибатҳои кунунии издивоҷу хонадорӣ тақозо менамояд, ки шавҳар ва зан дараҷаи баланди фарҳанги маънавию ахлоқӣ ва психологии педагогии издивоҷ дошта бошанд. Ба насли наврас ҳаматарафа бояд мадад расонд, то сифатҳои шахсияташонро бомуваффақият инкишоф диханд ва дар баробари ин сифатҳои худ ва дигаронро дарк карда тавонанд. Хушбахтона ҳоло дар мактабҳои миёна ба толибилимон фанни Маърифати оиладорӣ таълим дода мешавад, ки мақсади он ба масъалаҳои муҳимми

зиндагӣ, никоху оиладорӣ шинос намудани хонандагон, ташаккул додани низоми оиладорӣ дар шуури наврасону ҷавонон нигаронида шудааст.

Яъне ҷиҳати омодасозии насли наврас ба ҳаёти хонаводагӣ эътибори бағоят ҷиддӣ додан лозим аст. Ин омодасозӣ ҷунин ҷанбаҳо дорад: умумиҷтимоӣ, ахлоқӣ, ҳукуқӣ, равонӣ, педагогӣ, эстетикӣ ва сарфакорию иқтисодӣ.

Ташкили хонавода дар ҳаёти инсон вазифаи басо муҳим ва маъсулиятнок аст. Хонавода зиндагиро мукаммал месозад, баҳту саодат меорад, аммо бунёди ҳар як хонавода пеш аз ҳама маъсулияти азим ба шумор рафта, аҳамияти давлатӣ дорад. Мақсади ҷомеаи мо ҳам саодати мардум буда, яке аз муҳимтарин ҷузъҳои он хонаводай қавиу солим ба шумор меравад, аз ин хотир бояд бештар хонаводаро ба гамхорӣ фаро гирад, даромади воқеӣ, кӯмаки иҷтимоӣ, имтиёзҳо ва ба манзили истиқоматӣ таъмин намудани насли наврасро вусъат диҳад.

Вале мо ҷун мақоларо Фарҳанги хонавода ном гузоштем, бояд фикр кунем, ки маърифат ва фарҳанги хонавода дар чӣ зоҳир мегардад? Ҳушбахтона посухи ҷавобро дар қитоби «Қуръон ва тарбия» - и устод Лутфуллоҳозода мейбем.

Маърифатнокии хонавода:

- дар заковат, ақлу тамиз, ҳушу ҳушмандӣ, доираи назар, ҷаҳонбинӣ;
- дар андӯхтани илму дониш;
- дар донистани забон, адабиёт, таъриҳ ва ҷуғрофияи қишивари худ;
- дар мароқ зоҳир намудан ба техника, илмҳои дақик;
- дар одобу ахлоқи нек;
- дар одоби сухан;
- дар одоби ҳондану мутолиа;
- дар дастгирии ҳамдигар, ҳешу табор, ҳамсояҳо, аҳли ҷомеа;
- дар омӯҳтан ва корбаст намудани забонҳои хориҷӣ;
- дар қӯшиши ободию ҳушбахтии хонавода, диёр ва қишивари азиз...зоҳир мегардад.

Хонавода маконест, ки бача вакти зиёди зиндагии худро дар он мегузаронад ва албатта дар ҳар маврид таъсираш ба шаҳсият мерасад. Тарбияе, ки шаҳс дар оила мегирад ба ягон донишкада муқоиса карда намешавад. Дар хонавода асосҳои шаҳсияти бача ташаккул мейбад, ҳангоме, ки ў ба мактаб меравад, маълум мешавад, ки алакай ҳамчун шаҳсият ҳеле инкишоф ёфтааст. Дар ҳар як оила инкишofi муайяни объективонаи системаи тарбияи даркшаванда вучуд дорад. Инчо дар назар аст ғаҳмиши мақсади тарбия, ҷобаҷоқунии вазифа ва истифодаи методу усулҳои тарбияро ба инобат гирифта, яъне ҷиҳатҳои манғӣ ва мусбат дар тарбияи хона ва муносибати муошират бо қӯдак гуфта мешавад.

Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ дар мавриди тарбияи фарзанд ҷунин менависад: «Фарзандонро аз хурдӣ ҳусни ахлоқ таълим кунанд ва ба зиннати дунё нафиребанд. Ҷунтифлро аз аввал бад – ин тартиб тарбият кунанд, вақте ба ҳадди балоғат расад, баракати он ба зоҳиру ботини ў зуҳур кунад. Агар ҳамчунин кардӣ, начот ёфтӣ ва ҳам ҳалқро начот додӣ...»

Инчунин дар тарбияи тифл қоидае муҳиме ҳаст, ки набояд фаромӯш шавад. Қӯдакро бояд як нафар ё ҳама бо як усул тарбия кунанд. Ҳатои бузург аст агар дар оила ҳама ба тарбияи тифл бо усулҳои гуногун даст зананд. Ин дар тарбияи қӯдак мушкилӣ Ҷодд мекунад. Ҳар кас ба қӯдак мушкилӣ Ҷодд мекунад, ҳар кас ба қӯдак таъсири хос мерасонад.

Хонавода ҷоест, ки шаҳс намуди муошират муносибат, ҳамкорӣ ва сифатҳои асосиро ба даст меорад, ки ба аъзои гурӯҳи баланди инкишофёфтаи колектив табдил мейбад. Аз ҷумла дар хонавода инкишофёбии инсон сар мешавад. Махӯз дар он сарчашмаи инсонҳои арзанда, ки дорои сифатҳои хуб ва ахлоқи баланд мебошанд, оғоз мейбад.

Инак, ҳаёти хонавода аз одамон донишу малака ва ҳунару маҳорат талаб менамояд, ки ин ҳама аз ҳузури падару модар шурӯъ шуда, минбаъд дар зиндагии ҳаррӯза ташаккул мейбад.

Хонавода муҳимтарин мактаби урфу одат буда, дар ин ҷо инсон дар роҳу ташаккули ахлоқиу сиёсии шаҳсият қадамҳои аввалин мегузорад. Ғаъолияти густурдаи ҷамъиятии падару модар дар тарзи ҳаёти хонавода инъикос мейбад. Дар хонавода фарзандони аз ҷиҳати ғоявӣ эътиқодманд ба камол мерасанд. Дар мавриди таҳвили

тачрибай гоявии калонсолон ба хурдсолон анъанаҳои гуногун (оғозу анҷоми соли таҳсил, рӯзи қамолот, гирифтани шинонснома ва ғ.) нақши бориз мебозанд.

Ахлоқи иҷтимоӣ дар шароити мушаҳҳаси таъриҳӣ ташаккул меёбад ва мазмуни он вобаста аз ин шароитҳо тағиیر мепазираад. Қонуни ахлоқ муҳимтарин шарти маънавиро пеш меғузорад, ки тибқи он ҳонавода зиндагӣ мекунад: эҳтироми ҳамдигар дар ҳонавода, ғамхорӣ ҷиҳати тарбияи фарзандон. Ба ҳонавода шартҳои дигар низ бевосита тааллук доранд, масалан, оё кори ҳалол ба ҳонавода зарур нест? Ё худ шиори «Як қас барои ҳама, ҳама барои як қас» магар танҳо ба ҳаёти иҷтимоӣ мансуб аст? Мо сифатҳои одамият, инсондӯстӣ, поквичҷонӣ, ростгӯӣ, хоксорӣ, ҳалимӣ, оштинопазирӣ нисбат ба беадолатиро дар ҳонавода меомӯзем.

Инак, ҳама гуна принсипи маънавиеро, ки мисол наорем, аён мегардад, ки он дар синни хурдӣ дар ҳонавода аз худ мешавад. Мо аз сухан не, балки аз ҳаракату муносибат ва рафтору гуфтори одамон дарси маънавӣ мегирем ё қонунҳои ахлоқӣ меомӯзем.

- Ҳушбаҳт он қасест, ки дар ҳонадони ў қасе бе илм ва бе тарбият набошад. Ҳама афроди ҳонаводаи ҳушбаҳт соҳиби ахлоқи нек, ботамиз, накӯирдор мешаванд – мегӯяд академик Лутфуллоҳода Муҳаммад, яъне саркарда аз падару модар ҳатто бобову бибӣ, фарзандону наберагон ҳама пайваста ба илму омӯзиш, меҳнату накӯкорӣ талош намоянд.

Дар ҳақиқат фарзандон пеш аз ҳама ба падару модар тақлид менамоянд, агар падару модар лоақал соате машғули ҳондани маҷалаву китоб, ё худ пухтузазу дарзӯзиву таъмири лавозимоти хона, ободу ободкорӣ ҳуллас саргарми ягон кору фаъолият бошанд, фарзандон аз онҳо сабақ мегиранд илҳомашон омада бо завқ ба кор мечаспанд.

Ҳусусан дар рӯзҳои ҷашни аҷдодиамон Наврӯз борҳо мушоҳида намудаем, ки чӣ тавр ҳангоми пухтани шириниҳо, кулҷаву ҷапотӣ, ороиши дастархон, тайёр кардани суманак дуҳтаракон бо ҳавас ба корҳои модар, алаву келинҳо, ҳуллас ҳонавода мечаспанд. Ё худ ҳангоми ташкили бозиҳои миллӣ чун гӯштин, бузкашӣ, бандкашӣ ва гайра писарон ба бобову падар, бародарону ҷӯраҳо, ҳусусан ба паҳлавонон бо шавқ нигариста, худ низ қӯшиш менамоянд, то чун онҳо қувваозмой намоянд.

Мафҳуми вазифаҳои ҳонавода нисбат ба вазифаи зану шавҳар фароҳтар аст. Ин ҳам вазифаи падару модар, ҳам вазифаи писарию дуҳтарӣ, ҳам вазифаи бародарон, ҳоҷарон, наберагон ва гайраро дарбар мегирад. Вазифаи занушавҳарӣ, вазифаи ҳонаводагӣ арзиши тағиیرназари маънавии одамон ба ҳисоб меравад ва ишқу муҳабbat бе масъулияти тарафайн маънӣ надорад. Инак, фарзандон арзиши асосии ҳонавода буда, вазифа ва масъулияти волидон дар он аст, ки дар ҳонавода инсони арзанда ва ҷисману рӯҳан солим ба камол расад ва фарзандон дар ҳаёти ҳонавода баробари дигар аъзои он ширкат намоянд.

Бо итминони комил метавон гуфт, ҳонаero, ки дар он миёни калонсолону хурдсолон дӯстиву рафоқат ва меҳру муҳабbat нест, ҳушбаҳт гуфтан нашояд. Бинобар ин мо ҳақ дорем, ки дӯстии волидону фарзандонро низ ҳамчун арзиши маънавии ҳонавода ба қалам дихем.

Муносибати самимӣ ва эҳтиром, одатан, танҳо дар ҳонавода, ки дар он ҷо муносибат бар асоси ҳамкорӣ сурат мегирад, ба роҳ монда мешавад. Эҳтиром нисбат ба яқдигар, меҳрубонӣ, бурдборӣ, гузашт карда тавонистан, ҳар гуна низоъву зиддият ва рӯзҳои саҳтро сарбаландона паси сар намудан ба ҳонаводаҳои ҷавон ҳос мебошад.

Ҳонаводаи ҷавон аз нахустин рӯзҳои ҳонадорӣ бо такя ба ҳама арзишҳои беҳтарине, ки аз волидон мерос гирифтааст, бояд услуби ба худ ҳоси муносибат ва анъанотро ба вучуд орад. Дар ин услубу анъанаҳо орзуву умеди ҷавонон ҷиҳати соҳтани ҳонаводаи устувор, ҳифзи ишқу муҳабbat ва дар рӯҳияи солим ба воя расонидани фарзандон таҷассум ёфта бошад. Дар ин замина дар ҳонавода ҳурмату эҳтироми яқдигар, одоб ва назокату ҳалимӣ ва ҳамфирӯӣ ба ҳукми анъана даромада, як умр боқӣ ҳоҳад монд.

Саодати ҳонаводагӣ ҳадаяи қисмат ва ё тақдир набуда, балки ба зану шавҳар, одамият, накӯкорӣ ва муҳабbatу эҳтироми он вобаста аст. Бешубҳа, занушавҳарӣ масъалаи нозуқ ва мураккаб буда, дарачаи баланди донишу малакаро талаб мекунад. Масалан, изҳори муҳабbat карда, ҳамзамон ба ҷизҳои ҷузъӣ эътибор надодан, хештандор будан, яъне худро нигоҳ доштан; аз ҳолат ва ё завқмандии шахси маҳбуб огоҳ шудан; дар ҳалли масоили мураккаб ба зиммаи худ масъулият гирифтани; ниҳоят фароҳам овардани муҳити мусоиди равонӣ дар ҳонавода.

**Муҳити корӣ дар хонавода.** Чун хонавода як ҷузъи кӯчаки чомеа аст, он бо кор робитаи қавӣ дорад. Кор сарчашмаи асосии нақӯаҳволии хонавода ба шумор меравад. Инсон маҳз ба кори ҳалолу начиби хеш ба эҳтирому муҳаббати рафиқон, ҳамсафон ва аҳли хонавода сазовор ҳоҳад гашт. Ниҳоят, мавҷудияти хонавода худ барои рӯзгор кор карданро тақозо менамояд. Ҳар як зану шавҳар бояд возех дарк кунанд, ки кори хонаи онҳоро каси дигар анҷом намедиҳад ва яке аз аъзои хонавода кор нақунад, боиси ноҳушнудӣ дар хонавода мегардад. Бояд ҳама аъзои хонавода вазифаҳои баробар дошта бошанд ва дар пешрафти рӯзгори хона яқдилона саҳм гузоранд. Ин гуна баробарӣ ва муттаҳидӣ дар тарбияи фарзандон аҳамияти калон дорад. Фарзандон, ҳангоме ба камол мерасанд, вазифаҳои мураккабу пурмасъулияtero ҷиҳати пеш бурдани рӯзгори хона ба зимма мегиранд. Дар натиҷа онҳо ба волидон, ба хонаводай худ ҳаматарафа мадад мерасонанд ва муҳимтар аз ҳама ҳамеша машғули кор будан ва амали неку судмандеро анҷом додан барои онҳо одат мешавад. Бадин минвол дар хонавода тадриҷан муҳити корӣ ташаккул ёфта, муносибати мутақобилаи аъзои хонаводаро ба низом медарорад ва нақӯаҳволии онҳоро таъмин менамояд.

Кордӯстӣ аз кӯдакӣ ташаккул меёбад. Дар ташаккули он падару модарон ва аҳли хонавода нақши муассир мебозанд. Аз хурдӣ ба фарзандон талқин кардан зарур аст, ки дар хонавода ҳама бояд ба яқдигар мадад расонанд. Хуб мебуд, агар ҳар як аъзои хонавода вазифаҳои муайянро ба ҷо оранд.

Мехнат ҳамчун сифати шаҳсият барои ҳама соҳаҳои фаъолияти инсон аҳамияти калон дорад. Ин сифати арзишманд натанҳо муҳаббат ва одатро ба кори ҷисмонию фикрӣ тақозо мекунад, балки нисбат ба шаҳсони кордону коргар эҳтиром мепарварад. Кордӯстӣ ба рушди қобилияти шаҳс алоқаманд мебошад, одами бекор ва коргурез метавонад ҳеч вақт қобилияти хешро дарк нақунад ва бо ҳамин доираи инкишофи худро маҳдуд созад, ки ин нуқсон ислоҳноразир ҳоҳад буд.

Кори рӯзгор василаест, ки одамон нисбат ба ҳамдигар таваҷҷӯҳ, ғамхорӣ ва муҳаббату эҳтиром зохир менамоянд. Дар ин бобат ҳудтарбиякунии зану шавҳари ҷавон муҳим аст. Онҳо бояд нуқсонҳои худро бартараф намуда, аъзои кордону фаъолу ташабbusкори хонавода бошанд, вазифаҳоро бар дӯши ҳамдигар бор нақунанд. Танҳо бо ҷидду ҷаҳди ҳама аҳли хонадон метавон тартибу низомро баркарор намуд.

Дар охир якчанд маслиҳатҳои амалӣ барои волидоне, ки меҳоҳанд дар шароити муосири иқтисодӣ фарзандони аз ҷиҳати иҷтимоӣ мутобиқшударо тарбия намоянд:

#### **1. Дар бораи кори худ ба кӯдакон нақл кунед.**

Кӯдакон агар надонанд, ки волидонашон бо ҷӣ кор машғул мешаванд, ризку рӯзии худро ҷӣ гуна ба даст меоранд, робитаи байни кор ва пулро дарк намекунанд. Кор бояд на танҳо ба инсон писанд бошад, балки хизматрасон, танзимкунандай ризку рӯзӣ бошад».

#### **2. Вазъияти молиявии худро аз кӯдакон пинҳон нақунед.**

Шарт нест, ки кӯдак ҳарҷу буҷаи оиласро пурра донад, аммо ӯ бояд аз вазъи молиявии оила огоҳ бошад. Ба кӯдак бояд фаҳмонд, ки пул (маблағ) ба кучо меравад, омӯзонд, ки ҳоҳишҳоро бо имкониятҳо бояд аввал андоза намуд, ба баъзе маҳдудиятҳо зарур аст, тоқат кард.

#### **3. Кӯдаконро бо пул одат нақунонед.**

Ин ғайри қобили қабул аст, вақте ки кӯдак тақрибан ҳар рӯз аз шумо тӯҳфахо мегирад ва ҳеч ҷизро рад намекунад; зуд одат мекунад, талаботаш меафзояд. Дар бораи оянда фикр карда, ба фарзандатон таълим дихед, ки худро маҳдуд намояд.

#### **4. Ташаккул додани эҳтиёҷоти оқилона дар кӯдакон.**

Баъзан падару модар хотири хомӯш кардани кӯдак ба ӯ ҷизи нолозим, ё худ бозичаи нодаркорро меҳаранд. Яъне набояд бо фармони кӯдак «Ман меҳоҳам!» амал кард, балки одат кунонд, ки Оё дар ҳақиқат ин ҷиз барои ту лозим аст? Албаттага дар ҳолате ки кӯдак ҷавоби рад мешунавад, ба гиряву зорӣ медарояд, вале оҳиста – оҳиста тавассути сӯҳбат метавон кӯдакро ба ҳамин меъёр одат кунонд.

#### **5. Ба фарзандатон сарфаю сариштакориро омӯzoned.**

Ашёҳо, бозичаҳои шикаста, китобҳои даридаро беназорат нагузоред. Ба фарзандатон нишон дихед, ки қадоме онҳоро ислоҳ кардан мумкин аст. Агар кӯдак ғамхории шуморо оиди ашёи атроф бубинад, вай на танҳо ба ҷизҳои худ, балки ба ҷизҳои дигарон низ ғамхорӣ карданро меомӯзад.

## 6. Ба кӯдакон дар фаҳмидани арзиши чизҳо кӯмак намоед.

Кӯдакон аз хурдсолӣ бояд арзиши ашёи истифодаашон: бозичаҳо, китобҳо, либосҳо ва ғайраро дарк кунанд. Кӯдакони хурд набояд ба он одат кунанд, ки дар ивази чизи шикаста, ё гумкарда чизи нав дастрас аст. Дар ҳар ашё кӯдак бояд арзишеро бубинад, ки касе онро бо меҳнати ҳалол эҷод кардааст ва волидайн низ онро бо меҳнату пули кор кардаашон харидаанд.

Хуллас, хонавода мактаби аввалин ва асоситарини тарбияи фарзанд мебошад ва агар дар ин зина ягон қаҷравие ба амал ояд, ислوҳи он барои падару модар ва дар оянда барои омӯзгорони мактаб ва ҳатто чомеа кори басо душвор мегардад. Дар ин маврид шоир чӣ хуб фармудааст:

Хишти аввал гар ниҳад меъмор қаҷ,  
То ба охир меравад девор қаҷ.

## АДАБИЁТ

1. Маърифати оиладорӣ. X. Раҳимзода, Ш. Ёрмуҳаммадзода, Л. Назирова, Н. Амонов. Эр – граф. Маориф – 2015.
2. Лутфуллоев, М. «Осор» ҷилди 5. Душанбе. Собириён – 2013.
3. М. Лутфуллоев. Тулӯи ҳуршеди истиқлол ва масъалаҳои тарбия. Душанбе. 2016.
4. М. Лутфуллоев. Қуръон ва тарбия. Душанбе – 2021.
5. Раҳимзода, X. // Оила – асоси давлат // Мураттиб Ҳасанов Ю. – Д., 2021. – С. 152.

## ТАСНИФОТИ МУАММОҲОИ МУОСИРИ ИЛМИИ СОҲАИ ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ

**САМАДОВ Миришод** – унвончӯйи Пажӯҳшишгоҳи рушиди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни, 126, E-mail: [samadovmir@gmail.com](mailto:samadovmir@gmail.com), тел.: +(992)937755554

Дар мақолаи мазкур муаммоҳои муосири илми соҳаи тарбияи чисмонӣ тавсиф дода мавриди муҳокима қарор доааст: тарбияи чисмонӣ ва биология ва тарбияи чисмонӣ ва илми тиб.

Ин чунин дар рисола рисолати фанксияҳоро нишон дода онҳоро ба намудҳо чудо кардааст: функсияи маҳсуси тарбияи чисмонӣ, функсияи таълимӣ, функсияи амалӣ, функсияи варзишӣ, функсияи силоҳӣ, солимгардонӣ ва барқароркунӣ, функсияи умумии тарбияи чисмонӣ.

Таснифи функсияи таълимӣ ин функсияи тарбияи чисмонӣ ба он нигаронида шудааст, ки барои ба даст овардани натиҷаҳои варзишӣ дар низоми умумии маориф ва дар муассисаҳои таълимӣ ба роҳ монда шуда роҳҳои хифзи саломатиро нишон додааст.

**Вожсаҳои асосӣ:** тасниф, масъала, технология, усуљо, муошират, принсип, фаъолият, педагогика, варзии, меъёр, эҷод, қобилият, таълим, фаъолият, таҳқиқот, ташаккул, тарбиҷи чисмонӣ, таҷриба, барнома, модел, мушиҳида, таҳлил, меъёр, ниишондиҳанда, мустақил.

## КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

**САМАДОВ Миришод** – соискатель Института развития образования им. А. Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, E-mail: [samadovmir@gmail.com](mailto:samadovmir@gmail.com), тел.: +(992)937755554

В данной статье описываются и обсуждаются актуальные вопросы в области физического воспитания: физической культуры и биологии, физической культуры и медицинской науки.

В данной статье показано предназначение функций и их разделение на виды: специальная функция физического воспитания, воспитательная функция, практическая функция, спортивная функция, оружейная функция, лечебно-реабилитационная, общая функция физического воспитания.

Классификация воспитательных функций – это функция физического воспитания, которая направлена на достижение спортивных результатов в общей системе воспитания и в образовательных учреждениях и показывает пути сохранения здоровья.

**Ключевые слова:** классификация, проблема, технология, методы, общение, принцип, деятельность, педагогика, спорт, норма, творчество, умение, обучение, деятельность, исследование, формирование, физическая культура, опыт, программа, модель, наблюдение, анализ, норма, показатель, самостоятельно.

## CLASSIFICATION OF MODERN SCIENTIFIC PROBLEMS IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION

**SAMADOV Mirshod** – postgraduate of Institute of Development of Education named after A. Jomi Academy of Education of Tajikistan, Ayni Str. 126, **E-mail:** [samadovmir@gmail.com](mailto:samadovmir@gmail.com), **Phone:** +(992)937755554

This article describes and discusses current issues in the field of physical education: physical culture and biology, physical culture and medical science.

This brochure shows the purpose of the functions and their division into types: a special function of physical education, an educational function, a practical function, a sports function, a weapon function, a medical and rehabilitation function, and a general function of physical education.

The classification of educational functions is a function of physical education, which is aimed at achieving sports results in the general system of education and in educational institutions and shows ways to maintain health.

**Keywords:** classification, problem, technology, methods, communication, principle, activity, pedagogy, sport, norm, creativity, skill, training, activity, research, formation, physical culture, experience, program, model, observation, analysis, norm, indicator, on one's own.

Тарбияи чисмонӣ ҳамчун фан бо илмҳои гуногуни табиатшиносӣ ва гуманитарӣ робита ва ҳамкорӣ дорад. Тарбияи чисмонӣ ҳамчун фан пеш аз ҳама бо илмҳои биологӣ ҳамкории ногусастаний дорад. Масалан, барои бурдани таҳқиқот доир ба ҷандирии ҳаракат, тавонойӣ ва ғайра аз дастовардҳои илми антропология, биология, физика ва химия истифода бурда мешавад. Аз ин нуктаи назар, тарбияи чисмонӣ бо маҷмӯи илмҳо робитаҳо дорад. Агар худи фаъолияти инсонро бигирем, он бо ҷандин самти илмҳо робита дорад.

Дар ин ҷо ба таври иҷмолӣ ҷанд масъалаҳои ҳамкории илмии ин фанҳоро дидар мебаром:

Тарбияи чисмонӣ ва биология. Дар ин гуна таҳқиқот масъалаҳои таъсири ин ё он машқ ба холати инсон мавриди омӯзиш қарор мегирад. Дар ин маврид таҳқиқоти ҳам биологӣ ва ҳам тарбияи чисмонӣ гузаронидан мумкин мешавад.

Тарбияи чисмонӣ ва илми тиб. Маълум аст, ки дар тарбияи чисмонии креативӣ ва солимгардонӣ ҳамкорӣ мекунад. Агар тарбияи чисмонӣ дар ин ҳолат ба қадом бемор ва ислоҳӣ он қадом машқҳо зарур буданашро омӯзӣ, пас илми тиб таъсири онҳоро барои барқароршавии бемор мавриди омӯзиш қарор медиҳад.

Ба ғайр аз ин метавонад, ки тарбияи чисмонӣ бо физика, химия ва дигар илмҳои дақиқ иртибот дошта бошад.

Тарбияи чисмонӣ метавонад, ки бо астрономия ҳам иртибот дошта, таҳқиқоти илмӣ барад. Масалан, дар бораи омодагии чисмонии қайҳоннавардон, дар масъалаи марбурӯт ба машғулиятҳои чисмонии қайҳоннавардон дар коинот ва амсоли инҳо метавонад, ки таҳқиқот барад.

Тарбияи чисмонӣ бо пасихология робитаи саҳт қавӣ дорад. Барои дар руҳияи зарурӣ тарбия кардани варзишгарон иртиботи қавии он бо психологию зарур аст.

Масъалаҳои марбут ба психологияи тарбияи чисмонӣ ва баръакси он тарбияи варзишгарон дар руҳияти шикастнозазирӣ метавонад, ки асоси муаммои илмиро ташкил дидад.

Вобаста ба функцияҳои тарбияи чисмонӣ метавонад, ки муаммоҳои илмӣ мавриди омӯзиш қарор гирад.

Тарбияи чисмонӣ ҳамчун фан функцияҳо – вазифаҳо, рисолати худро дорад. Онҳоро ба намудҳои гуногун олимон чудо кардаанд. Дар асарҳои илмӣ якчанд навъи функцияҳои тарбияи чисмониро овардаанд. Дар бораи ҳар қадоми онҳо дар ин ҷо истода мегузарем.

Дар умум ду намуди функцияи тарбияи чисмонӣ ҷудо карда мешавад:

- функцияи маҳсуси тарбияи чисмонӣ,
- функцияи умумии тарбияи чисмонӣ.

Ба функцияҳои маҳсуси тарбияи чисмонӣ функцияҳои зерини он дохил мешаванд:

- функцияи таълимиӣ
- функцияи амалиӣ
- функцияи варзишиӣ
- функцияи силоҳӣ, солимгардонӣ ва барқароркуниӣ.

Ғайр аз ин функцияи умумии тарбияи чисмонӣ мавҷуд аст, ки аз инҳо иборат мебошанд:

- эстетикӣ
- меъёриӣ
- информатсионӣ
- тарбиявӣ
- иҷтимоӣ
- ҳамгириои иҷтимоӣ

Инҳоро агар бо ҷадвал ифода кунем, ҷунин мешавад (ҷадвали 1).

Функцияҳои тарбияи чисмонӣ	
Функцияҳои маҳсуси тарбияи чисмонӣ	Функцияҳои умумии тарбияи чисмонӣ
Интегралӣ	Намудҳо
Таъмини рушди мустақилонаи тарбияи чисмонӣ, таъмини ҳамаҷонибаи омодагии чисмонӣ	таълимиӣ амалиӣ варзишиӣ ислоҳӣ солимгардонӣ барқароркуниӣ
	Эстетикӣ Меъёриӣ Иттилоотӣ иҷтимоигардонии шаҳс ҳамгириои иҷтимоӣ

#### Ҷадвали 1. Функцияҳои тарбияи чисмонӣ

Дар ҷадвал ба таври умумӣ функцияҳои маҳсус ва умумии тарбияи чисмонӣ нишон дода шудааст.

Доир ба ҳар самти функцияҳои тарбияи чисмонӣ ва зерсамтҳои он таҳқиқоти мушаххаси илмӣ гузаронидан мумкин аст. Масалан, доир ба самти функцияи таълимии тарбияи чисмонӣ таҳқиқоти густардоро доир ба таълими ин ё он намуди варзиш гузаронидан мумкин аст.

Дар самти функцияи амалии тарбияи чисмонӣ бошад, дар амал татбиқ гаштани ин ё он варзиш ва тарбияи чисмониро метавонем, ки мавриди баррасии илмӣ қарор дихем.

Доир ба тарбияи чисмонии солимгардониву барқароркуниӣ ҳам метавон корҳои илмӣ таҳқиқотӣ гузаронид. Албатта, дар ин ҳолат масъалаи муҳим таъсири машқҳо ва ё воситаҳои тарбияи чисмонӣ ба саломатии инсон мегардад.

Дар атрофи функцияҳои умумии тарбияи чисмонӣ низ метавон як қатор корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ бурд.

Дар доираи функцияи эстетикии тарбияи чисмонӣ доир ба масъалаҳои марбут ба зебоипарастии тарбияи чисмонӣ ва зебоиҳои ҳаракатҳо ва амсоли инҳо таҳқиқоти ҷомеъ бурдан мумкин аст.

Дар самти функцияи меъёри тарбияи чисмонӣ низ корҳои таҳқиқотӣ метавон бурд. Зоро дар ин гуна таҳқиқот меъёр муайян мегардад ва имкониятҳои физиологии инсон мавриди омӯзиш қарор дода мешавад.

Яке аз функцияҳои тарбияи чисмонӣ иттилоотонӣ ва ё информатсионӣ мебошад. Барои ин самт низ метавон кори илмӣ таҳкиқотӣ бурд.

Функцияҳои махсуси тарбияи ҷисмонӣ низ ҳастанд, ки дар замонаи онҳо метавонем, ки самтҳои таҳқиқоти илмиро муайян кунем.

Дар ин чо доир ба функцияхой маҳсуси тарбияй чисмоний бештар истода мегузарем.

1. Функцияи таълимӣ ин функцияи тарбияи чисмонӣ ба он нигаронида шудааст, ки барои ба даст овардани натиҷаҳои варзишӣ дар низоми умумии маориф ва дар муассисаҳои таълимӣ ба роҳ монда шавад. Он низоми коркардабаромадаи шаклгирӣ захираи малакаҳои ҳаракатӣ мебошад. Дар ин замина донишҳо, малакаҳои тарбияи чисмонӣ такмил дода мешаванд. Он барои рушд додани тарбияи чисмонӣ, такмил додани тарзи ҳаёти солим новобаста аз ҷинсияти одамон ба амал бароварда мешавад. Дар рафти ичрои ин функция тарбияи чисмонӣ ба равандҳои инкишоф аз рӯи методҳои худ назорат мекунад.

2. Функцияи амалй барои иҷрои ин функция низоми омодагардонӣ ба фаъолияти меҳнатӣ ба назар гирифта мешавад. Барои ноил гардидан ба саломатии ҷисмонӣ дар фаъолияти меҳнатӣ мавриди истифодабарӣ қарор дода мешавад. Аз ин функцияи тарбияи ҷисмонӣ бештар ҳарбиён, кормандони мақомоти қудратӣ истифода мебаранд.

3. Функцияи варзиш бештар дар варзиш ифода мейбад. Дар рафти ичрои ин функция тарбияи чисмонӣ кӯшиш мекунад, ки варзишгарон ба натиҷаҳои назаррас ва намоён дар намудҳои гуногуни варзиш соҳиб гарданд.



4. Функции ислохии тарбияи чисмонӣ ин функции тарбияи чисмонӣ барои ислохи ҳаракат ва малакаҳои гумшуда, барои солимгардонӣ ва барқароркунӣ мавриди истифодабарӣ қарор дода мешавад. Он дар чорабиниҳои барқароркунии саломатӣ, дар низомҳои маҳсуси барқароркунии сиҳатӣ ва аз байн бурдани таъсири номатлуби захму ҷароҳатҳои бардошта истифода мегардад.

Инҳо функцияҳои маҳсуси тарбияи ҷисмонӣ мебошанд. Ҳар як функцияи маҳсуси тарбияи ҷисмонӣ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии ҳалқ мавриди истифодабарӣ қарор гирифта метавонанд. Функцияи маҳсуси тарбияи ҷисмонӣ барои рушди якчанд ҳусусиятҳои фарҳанги ҷисмонии одамон нигаронида шудааст, ки инҳо мебошанд:

1. Обутоби умумй ва омодагии чисмонии организм  
2. Омодагий ва фаъолияти меҳнатй ва ҳифзи Ватан  
3. Қонеъ гардонидани талабот ба истироҳати фаъол ва истифодабарии самараноки  
вақт.  
4. Кушодани сифатҳои иродавӣ, имкониятҳои ҳаракатнокӣ ва чисмонии инсон.  
Мавқei қорбарии ҳусусиятҳои маҳсуси тарбияи чисмониро дар ҷадвали 2

Мавкай корбаарий хуссияйтгой маалуси гарбийн чисмониро дар چадвали 2 метавонем, ки инъикос гардонем.

**Истифодабарии функцияҳои маҳсуси тароияи ҷисмонӣ дар намудҳои гуногуни фаъолияти одамон**

			
<b>Функцияи махсуси таълимӣ</b>	<b>Функцияи амалӣ</b>	<b>Функцияи варзишӣ</b>	<b>Функцияи ислоҳӣ ва солимгардонию барқароркунӣ</b>
			
дар системаи маориф	истеҳсолот ва хизмати низомӣ	соҳай варзиш	Ташкили фароғат ва чорабиниҳои барқароркунӣ

Чадвали 2. Истифодай функцияҳои маҳсуси тарбияи ҷисмонӣ дар ҳочагии ҳалқ

Дар ҷадвали 1 доир ба функцияҳои умумии тарбияи ҷисмонӣ маълумот дода шуда, онҳо нишон дода шудаанд. Дар ин ҷо доир ба функцияҳои умумии тарбияи ҷисмонӣ истода мегузарем ва ҳар яки онҳоро шарҳ медиҳем.

**Функцияи эстетикии тарбияи ҷисмонӣ** барои баланд бардоштани зебоии тани инсон, қомати рости ӯ мадад мерасонад. Доштани қаду қомати расо ва намуди варзиширо ҳар кас таманно мекунад. Функцияи эстетикии тарбияи ҷисмонӣ одамонро водор мекунад, ки намуди варзишии тан ва қомати расо дошта бошанд. Ин водор месозад, ки мардум ба гимнастика ва ё дигар намудҳои варзиши ислоҳи тан машғул гарданд.

Шахсоне, ки фарбех мебошанд, кӯшиш мекунанд, ки бо машғул гардидан ба машқҳо худашонро ислоҳ кунанд ва намуди зоҳиранияшонро хуб гардонанд.

Барои тарбияи эстетикий инчунин ҳолати руҳии инсон низ созгор гашта метавонад. Касе, ки ҳисси баланди дарки зебоӣ дорад, вай ба олам таваҷҷуҳи хос зоҳир мекунад, ҳолатҳои зиндагиро дарк карда, ба зебоӣ баҳо дода метавонад. Шахсе, ки зебоиро дӯст медорад, метавонад, ки зебоиро ба вучӯд орад. Барои оғаридани зебоӣ ӯ бо тарбияи ҷисмонӣ машғул мегардад.

Имрӯзҳо ба мушоҳида мерасад, ки занону духтарон ба фитнес клубҳо мераванд, ҷисми худро обутоб ва зебогияшонро сайқал медиҳанд. Мехоҳанд, ки ҷавонтар ба назар расанд. Ҳамаи инҳо дар натиҷаи риояи функцияи эстетикии тарбияи ҷисмонӣ ба амал меояд.

Таваҷҷуҳи одамон имрӯзҳо ба гимнастикаи варзиший ва бадеӣ, ба рақс ва дигар санъатҳои нағиса зиёд гаштааст, ки ҳадафи асосии машғул шудан ба онҳо дар функцияи эстетикии тарбияи ҷисмонӣ ниҳон аст.

**Функцияи меъёрии тарбияи ҷисмонӣ.** Функцияи меъёрии тарбияи ҷисмонӣ дар он зоҳир мегардад, ки риояи меъёрҳо ва андозаҳо барои машқҳо муайян карда шудааст. Дар сурати нодуруст машқ кардан мумкин аст, ки организм ба ҷои ислоҳ гаштан баръакс зарар дид, нуқсон пайдо кунад. Аз ҳамин сабаб тавсия дода мешавад, ки барои машғул гаштан ба намудҳои гуногуни тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш беҳтар аст, ки бо мураббӣ машқ карда шавад. Зеро мутахассис бо назардошти ҷисм ва синну соли одамон меъёрҳоро муайян карда медиҳад, ки дар натиҷа аз машғулияти ҷисмонӣ кас озор намебинад. Мустақилона машғул гаштан бидуни мураббӣ ба намудҳои варзиш ва надонистани меъёру андозаҳо боиси ба амал омадани нуқсонҳо дар соҳти организм ва бадани инсон мегардад.

Барои ҳар синну сол вобаста ба шарит ва тавонони организм барои машғул гардидан ба варзиш ва ё тарбияи ҷисмонӣ меъёрҳо муайян карда шудаанд, ки онро мураббӣ метавонад ба машғулшавандагон омӯзонад.

**Функцияи информационӣ ва ё худ иттилоотии тарбияи ҷисмонӣ.** Дар таҳти ин функция метавонем, ки доир ба тарбияи ҷисмонӣ боҳабар ва иттилоъ доштани мардумро фахмем. Дар ин замона метавонем пай барем, ки он вазифаи худашро барои ба мардум расонидани иттилооти зарурӣ иҷро карда меояд.

**Функцияи тарбиявии тарбияи ҷисмонӣ.** Тарбияи ҷисмонӣ метавонад, ки инсонро тарбия кунад ва барои тарбияи одамон мадад расонад. Тарбияи ҷисмонӣ ба одамон ҳисси боварӣ ба қувва ва тавонии худашонро мебахшад. Ин аз он сабаб муҳим аст, ки одамон ба имкониятҳои ҷисмонии худ боварӣ ҳосил мекунанд ва барои анҷоми корҳо бошуурона муносибат мекунанд.

**Функцияи иҷтимоигардонии тарбияи ҷисмонӣ.** Дар раванди фаъолияти худ дар зиндагӣ инсонро лозим аст, ки ба муҳити сотсиум ворид гардад. Вайро зарур мешавад, ки ба ҳаёти ҳамарӯза пайваст шавад. Яке аз функцияҳои муҳими тарбияи ҷисмонӣ иҷтимоигардонии одамон – сотсиализатсияи одамон мебошад, ки он аз даврони қӯдакӣ оғоз меёбад.

Рушд ва ташаккули инсони мусоир тарбияи гуногунҷабҳои ҷисмониро пешбинӣ менамояд, ки он барои азхудкуни таҷрибаи иҷтимоӣ хидмат мекунад. Он бо саъю қӯшиши яқҷояи хонавода, муассисаҳои таълимиву тарбиявӣ ва қулли ҷомеа амалий мегардад. Тарбияи ҷисмонӣ раванди максаднок ва мунтазами ташаккулёбии инсони солим ва комил, ҳам аз лиҳози нерӯи ҷисмонӣ ва ҳам аз лиҳози сифатҳои ҷисмонӣ, мебошад, ки онҳо омодагӣ ба меҳнати ҷисмонӣ ва ақлонӣ, омодагӣ ба химояи Ватанро таъмин месозанд.

Хадафи тарбияи чисмонӣ ҳамеша рушди чисмонӣ ва ҳаматарафаи шахс мебошад, ки он инкишофи чунин сифатҳо аз қабили камолоти чисмонӣ, саломатӣ, нерӯмандӣ, чандирӣ, ҷолокии ҳаракатҳо, устувории малакаву одатҳои гигиенӣ, шавқмандӣ ба варзиш ва фарҳангро фаро мегирад. Яке аз вазифаҳои ҳатмии тарбияи чисмонӣ аз ташаккул додани ақидаҳо оид ба зарурати тарзи ҳаёти солим, талабот ба обутоби чисмонӣ, машғулиятҳои муттасили чисмонӣ иборат аст, ки онҳо яке аз унсурҳои муҳими иҷтимоикунони кӯдак аз хурдсолӣ мебошанд.

Тарбияи чисмонӣ алалхусус дар синни томактабӣ муҳим аст, ки дар ин айём рушди нисбатан босуръати организми кӯдак ба амал меояд, ҳаракатҳои асосии ў, азхудкуни таҷрибаи иҷтимоияш ташаккул меёбанд, аммо ҳамзамон дар ин синну сол организм ҳанӯз суст ва осебгизир буда, дучори бемориҳо мегардад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори вазифаҳои муҳими иҷтимоӣ такомулбахши минбаъдаи тарбияи чисмонӣ ва варзишро дар миёни ҳама гурӯҳҳои аҳолӣ, маҳсусан дар миёни кӯдакон ва наврасонро пеш мегузорад. Солҳои охир дар мамлакат дар ин самт аллакай корҳои муайян сомон дода шудаанд. Дар ҳар ноҳия, ҳатто дар шаҳру деҳаҳои дурдаст, кӯдакону наврасон торафт бештар ба варзиш ва тарбияи чисмонӣ ҷалб карда мешаванд, марказҳои варзишӣ, клубҳо барои ҳалли масоили тарбияи чисмонӣ, тақвияти саломатӣ, ташкилдиҳии фароғати насли ҷавон соҳта мешаванд. Имрӯз аҳамияти иҷтимоии тарбияи чисмонӣ ба сатҳе расидааст, ки дар ин зимн имкониятҳои воқеии истифодаи он барои мубориза алайҳи одатҳои зараррасон фароҳам оварда мешаванд. Тандурустӣ шомили фарҳанги чисмонӣ, гигиенӣ, равонӣ ва иҷтимоии инсон мебошад. Дар моддаи 7-и Конуни миллии ҔТ «Дар бораи масъулияти падару модарон барои тарбия ва таълими фарзандон» зикр мегардад, ки «падару модарон бояд оид ба саломатӣ, рушди чисмонӣ, равонӣ ва ахлоқии фарзандони худ ғамхорӣ намоянд».

Ҷомеаи муосир барои инсони типи нав: эҷодкор, фаъол ва зудҳаракат талабот ба миён мегузорад. Тарбия намудан ва инкишоф додани шаҳсият дар давраи таърихии мазкур ташаккулдиҳии тани солим ва рӯҳи солим дар кӯдакро тақозо мекунад, ки ба ин васила ў воқеияти иҷтимоиро дарк намуда метавонад ва дар одам мавҷуд будани саломатии чисмонӣ ва равонӣ ва зудҳаракатии иҷтимоиро натиҷаи он хисобидан метавон.

Иҷтимоикунони шаҳсият дар тӯли ҳама зиндагии инсон ҷараён меёбад ва асоси амалишавии бомуваффақияти он дар кӯдакӣ ниҳода мешавад. Кӯдакии томактабӣ давраи суръатнокии инкишофи чисмонӣ, равонӣ ва азхудкуни механизмҳои иҷтимоигардонӣ, азхудкуни мебъёрҳои рафтори иҷтимоӣ мебошад.

Дар муҳити рушди кулли соҳаҳои ҷомеаи муосир масъалаи омӯзиши механизми иҷтимоигардонии кӯдакон дар марҳилаҳои гуногуни синну сол аҳамияти зиёд пайдо мекунад. Зикр намудан лозим аст, ки дар шароитҳои зуд-зуд тағйирёбандай роҳи инкишофи ҷомеаи мо имрӯз ва фардо аз он вобаста мебошад, ки дар кӯдак қадом арзишҳои чисмонӣ, маънавӣ ва шаҳсиятӣ ташаккул дода мешаванд ва то қадом андоза ў ба муносибатҳои нави иҷтимоӣ омода мегардад.

Воқеияти нақши ҳалқунанда доштани хонавода дар ҳама гуна давраи синнусолӣ ва иҷтимоигардонии бачаҳо ба ҳамагон маълум аст. Ҳамчунин бояд эътироф намуд, ки тарбияи чисмонӣ ба иҷтимоигардонии кӯдакони сини томактабӣ таъсири муҳим мерасонад. Азбаски кӯдак дар шароити тарбияи хонаводагӣ ба муассисаи таҳсилоти томактабӣ намеравад, яке аз вазифаҳои асосии волидон то ба мактаб дохилшавии ў иҷрои вазифаҳои солимгардонӣ, таълимӣ ва тарбиявӣ, пешгирий ва ислоҳи иштибоҳоти зимни ташаккулёбии шаҳсият мебошад.

**Функцияи ҳамгироии иҷтимоии тарбияи чисмонӣ.** Ҷомеаи муосир ба инсони типи нав: эҷодкор, созанда, зудамале, ки саломатии чисмонӣ ва равонӣ асоси ўро ташкил медиҳад, талабот дорад. Дар ҷараёни тарбияи чисмонӣ дар кӯдакон лаёқати бо баҳисобигирии воқеиятҳои ҳаёти имрӯза, ташаккулдиҳии лаёқати мутобиқ шудан ба шароитҳои нави иҷтимоӣ (дар муассисаи таҳсилоти томактабӣ, мактаб), пайрезии нави сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ ва чисмониро ба вуҷуд овардан зарур аст. Аз ин сабаб иҷтимоикунони фард аз синни томактабӣ яке аз вазифаҳои рӯзмарраи илми педагогика ва психология мебошад. Вазифаи асосии он ба кӯдак омӯзондани азхудкуни донишҳо, малака ва қобилиятаи рафтори иҷтимоӣ, инкишофи соҳторҳои далелнокӣ, риояи

қоидаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва муносибатҳои байнишахсии ба ичрои меъёрҳои ахлоқӣ равонашуда аст.

Иҷтимоигардонии хонаводагӣ раванди ошносиҳои кӯдак бо арзишҳои умумибашарӣ ва миллӣ ва меъёрҳои рафтор, таъмини тарбияи ҷисмонӣ ва осудаҳолии кӯдакон ҳамчун арзиши иҷтимоии хонавода ва ҷомеа аст, ки он таҳқурсии ташаккулёбии шахсият мебошад.

Таҳлили пажӯҳише, ки аз ҷониби олимони Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино гузаронда шудааст, нишон медиҳад, ки стандартҳои тарбияи ҷисмонии пешниҳодкардаи СБМ на ҳама вақт метавонанд дар минтақаҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла дар Тоҷикистон, қобили қабул бошанд. Маълум гашт, ки бемориҳои бештари ба инкишофи равониву ҷисмонии кӯдакон таъсиргузор бемориҳои роҳи нафас мебошанд, ки такмилдии роҳҳои пешгирий ва табобати оқилонаро талаб менамоянӣ. Ҳамчунин ошкор карда шудааст, ки ба тарбияи ҷисмонӣ ва рушди кӯдакон иқлими гарм таъсир мерасонад. Дар пажӯҳишҳои мазкур ба ташкили назорати тиббӣ-педагогӣ аз болои саломатӣ ва инкишофи ҷисмониву равонии кӯдакон, методикаи муайянсозии тағйироти антропометрӣ диккати маҳсус дода шудааст. Осудаҳолии ҷисмонӣ ва равонии кӯдак аз муносибати эмотсионалӣ-ахлоқии волидон, мавҷуд будани имконияти воқеии ворид соҳтани кӯдак ба фаъолияти ҳочагӣ-маишӣ, меҳнатӣ ва истироҳати якҷояи аъзои хонавода вобастагӣ дорад.

### **Муаммои муштараки педагогика ва тарбияи ҷисмонӣ**

Педагогика ва тарбияи ҷисмонӣ ба ҳам робитаи ногусастаний доранд. Муаллими тарбияи ҷисмонӣ нисбат ба муаллими фанҳои дигар мушкилоти бештаре доранд.

Дар шароти кунунӣ яке аз масъалаҳои муҳимтарин дар таълиму тарбияи наврасон аҳамият додан ба вазъи саломатии онҳо ба шумор меравад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳояшон борҳо таъқид мекунанд, ки саломатии миллат сарвati бебаҳост. Дар баробари ин муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доимо ба масъалаи саломатии насли наврас таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва дар ифтитоҳи мактабҳои нав ширкат варзида маҳсусан доир ба аҳамияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар мактабҳо ҳарф мезананд.

Дар сатҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар мавқеи байналхалқӣ низ Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъқид медоранд, ки ҳаматарафа барои рушд додани соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ кӯшиш ба ҳарҷ дода мешавад. Аз ҷумла, дар яке аз суханрониҳои худ дар ҷаласаи байналхалқӣ чунин гуфтанд: «Бо муҳтавои сифатан нав муқаммал соҳтани кор бо ҷавонон, рушди ҳамкорӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, тавсияи робитаҳои сайёҳиро муҳим мешуморем»

Дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Мачлиси Олӣ, ки санаи 26-уми декабри соли 2018 ироа гашт, таъқид шуд, ки барои боло бардоштани кори мактабу маориф ҷораҳои ҷиддӣ андешидӣ шавад. Аз ин нуқтаи назар таъқид кардан даркор аст, ки тарбияи ҷисмонӣ барои нигаҳдории саломатӣ ва инкишофи ҷисмонии кӯдакону наврасон, иҷтимоишавии онҳо аҳамияти қалон дорад. Масъулияте ки дар назди муаллими тарбияи ҷисмонӣ қарор дорад, масъулияти ба воя расонидани кӯдакон – талабагони ҷисман солиму обутобёфта мебошад. Аз ин хотир, нисбати тарбияи ҷисмонии насли наврас бепарво будан нашояд.

Муаллими тарбияи ҷисмонӣ бояд, ки дорои сифатҳои бошад, ки шогирдонаш ба ў ҳам пайравӣ кунанд, ҳам дарс хонанд ва ҳам майл ба тарзи ҳаёти солим ва варзиш пайдо кунанд.

Муаллими тарбияи ҷисмонӣ дар байни шогирдон ва аҳли ҷомеаи мактаб имиҷ ва ё худ обрӯи худ, симои зоҳирӣ ва ботинии ба худ хосро доштанаш зарур аст.

Мақсади тарбияи ҷисмонӣ – мусоидат кардан ба инкишофи ҷисмонӣ ва руҳии хонандагон буда, дар онҳо шакл ғиронидани малакаҳои ҳаракат ва шахсият мебошад. Барои расидан ба ин мақсадҳо ба иҷро расонидани як қатор вазифаҳои таълими, тарбияӣ ва солимгардонӣ зарур мебошад. Барои расидан ба ҳалли масъалаҳои гузошташуда вазифаҳои муаллими тарбияи ҷисмонӣ ва тарзи гузаронидани корҳои мушахҳас аз тарафи ў муайян карда мешавад. Барои ин ба муаллими тарбияи ҷисмонӣ зарур аст, ки

функцияҳои тарбиявӣ, таълими-маърифатӣ, ташкили-маъмурӣ, нақшакашӣ ва маъмурӣ-хочагидориро ба сомон расонад.

**Рисолати тарбиявии** муаллими тарбияи чисмонӣ дар он зухур мёёбад, ки дар хонандагон нигоҳди ахлоқӣ ва фоявии шахсияшонро инкишоф медиҳад.

**Рисолати таълими-маърифатии** омӯзгори тарбияи чисмонӣ дар он аст, ки ба хонандагон донишҳои иҷтимоӣ ва малакаи даркориро меомӯзонад.

**Рисолати ташкили-маъмурии** муаллими тарбияи чисмонӣ дар он аст, ки рафти дарсхоро ташкил мекунад, машғулиятҳоро дар сексияҳо ба роҳ мемонад, баргузории мусобикаҳо ва чорабиниҳои варзиширо назорат ва идора мекунад, ҳамаи намудҳои фаъолияти варзишии хонандагонро таҳти назорати худ мегирад.

**Рисолати нақшакашии** муаллими тарбияи чисмонӣ дар он зоҳир мегардад, ки чорабиниҳои варзишии мактабро ба нақша мегирад, сарбориҳои чисмониро таҳти назорат гирифта барои ноил гардидан ба натиҷаи даркорӣ кӯшиш мекунад. Дар баробари ин раванди инкишofi хонандагонро ба назорати қатъӣ мегирад. Омода кардани нақшай баргузории дарсхои тарбияи чисмонӣ низ ба ин рисолати муаллими тарбияи чисмонӣ хос аст. Ҳамчунин интихоб кардани машқҳо вобаста ба синну сол, ҳусусияти гурӯҳии синфҳо, ҳусусиятҳои ҷинсии хонандагон аз рисолатҳои нақшакашии муаллими тарбияи чисмонӣ мебошад.

**Рисолати маъмурӣ-хочагидории** муаллими тарбияи чисмонӣ дар он зоҳир мегардад, ки ў бояд маводи даркориро барои гузаронидани дарсхо омода кунад. Тӯб, курсӣ, таҳтаҳои варзиший, ракетка, аргамчин ва дигар ҷизҳои варзиший ва барои дарс даркориро омода кунад ва дар ҳолати зарурӣ онҳоро таъмир карда тавонад. Толори варзиший ва майдончаҳои варзиширо дар ҳолати хуб нигаҳ дорад, маводи ба саёҳати варзиший лозимаро дар ҳолати коршоямӣ нигаҳ дошта тавонад. Дар ин замина рисолати муаллими тарбияи чисмонӣ бениҳоят фаровон аст.

Дар муқоиса бо муаллимони фанҳои дигар муаллими тарбияи чисмонӣ ҳусусиятҳои маҳсуси қасбӣ дорад. Ҳусусиятҳои қасбии муаллими тарбияи чисмониро дар психология ба се гурӯҳ тақсим кардаанд:

1. Шиддатнокии рӯҳӣ
2. Шароити сарбории чисмонӣ
3. Шароити вобаста ба муҳити табиат ва омилҳои беруна.

**Шароити шиддатнокии рӯҳӣ** барои муаллими тарбияи чисмонӣ дар ҳолатҳои зерин ифода мегардад:

- фарёд ва ғавғои зиёди хонандагон, ба ҳусус хонандагони синфҳои поёнӣ, ки овози баланд доранд, ки ин ҳолат дар муаллими тарбияи чисмонӣ худ ҳасташавии асабҳоро ба миён меорад;

- зарурияти гузаштан аз як гурӯҳи синнусолӣ ба гурӯҳи дигари синнусолӣ, дар шароити мактаб хонандагони синфҳои гуногун ба дарси тарбияи чисмонӣ иштирок мекунанд ва аз ҳолати як синну сол ба синну соли дигар гузаштан ва дарси тарбияи чисмониро ба роҳ мондан шароити вазнини рӯҳӣ ба муаллими тарбияи чисмонӣ аст;

- сарборӣ дар дастгоҳи овозӣ, ки муқарраран дар ҳолати шавқ ва ғавғо муаллими тарбияи чисмонӣ бо овози баланд ба хонандагон дарс мегузарад, мефаҳмонад, ки ҳамаи ин ба ҳасташавии асаб оварда мерасонад;

- ҷавобгарӣ ба ҳаёт ва саолматии хонандагон. Маъмулан, дарсхои дигар аз ин лиҳоз ҳатарнок нестанд, аммо дар дарси тарбияи чисмонӣ ҳангоми иҷрои ин ё он машқ ҳатари ҷароҳат гирифтани шогирдон ҷой дорад. Муаллим ҳама вақт назорат мекунад, ки қасе осеб набинад ва ин худ як ҳолати фишороварии рӯҳӣ ба фаъолияти муаллими тарбияи чисмонӣ аст.

**Шароити сарбории чисмонӣ.** Нисбати муаллимони фанҳои дигар омӯзгори тарбияи чисмонӣ сарбории чисмонӣ ҳам дорад. Муаллими тарбияи чисмонӣ ҳам дарс медиҳад ва ҳам машқҳоро амалан худаш иҷро намуда нишон медиҳад. Ҳолатҳои зерин ба шароити сарбории чисмонии омӯзгори ин фан дохил мешавад:

- зарурияти нишон додани машқҳои чисмонӣ ба хонандагон. Муаллими тарбияи чисмонӣ новобаста аз синну соли хонандагон машқҳоро худаш аввал иҷро карда нишон медиҳад ва барои ин қувваи чисмонӣ низ сарф мекунад;

- ба то овардани ҳаракатҳои чисмонӣ ҳамроҳи хонандагон. Ин аз нуқтаи назари педагогика ҳавасмандии хонандагонро зиёд мекунад, аммо сарбории чисмонӣ барои омӯзгор аст.

- заруряти нигаҳ доштани хонандагон аз ҳолатҳои нохуш. Масалан, ҳангоми ичрои ин ё он машқ муаллими тарбияи чисмонӣ хонандагонро эҳтиёт мекунад, аз дасташон медорад, гоҳо ҳангоми зарурат онҳоро мебардорад, ки ҳамаи ин сарбории чисмонӣ барои муаллим аст.

**Шароити вобаста ба омилҳои берунӣ.** Муаллими тарбияи чисмонӣ нисбати муаллимони фанҳои дигар бештар ба омилҳои беруна вобастагӣ дорад. Ин шароитҳо дар намудҳои зерин ба вучуд омаданашон мумкин аст:

- шароити иқлимий ва боду ҳаво, ки ҳангоми гузаронидани дарсҳо дар ҳавои кушод ва майдончаҳои варзишӣ ба амал меояд. Гоҳо борон меборад, гоҳо гармӣ аз ҳадди даркорӣ бештар мешавад, ки ин ҳам ба кори муаллими тарбияи чисмонӣ бетаъсир буда наметавонад;

- ҳолати санитарӣ-гигиении синфҳонаҳои варзишӣ ва толорҳои машқ. Пӯшида нест, ки баъди гузаронидани дарс ва ё машқ дар толор бетартибӣ, хестани ҷангӯ ғубор ба амал меояд, ки ин ҳам ба фаъолияти муаллими тарбияи чисмонӣ таъсир расонида метавонад.

Фаъолияти муаллими тарбияи чисмонӣ ҳама вақт барои ҳалли масъалаҳои педагогӣ равона карда мешавад. Ҳалли масъалаҳои педагогӣ аз якчанд марҳилаҳо иборатанд: таҳлили ҳолати педагогӣ, пешниҳоди назария доир ба ҳалли масъалаҳои бавуҷудомада, баҳои пешӯикунандай роҳҳои ҳалли масъалаи пешниҳодшаванде ва интиҳоби усули беҳтарин барои ҳалли ниҳоии онҳо ва дар сурати мавҷуд будани зарурят ислоҳ намудани онҳо. Баъди ба даст овардани натиҷа муқоисаи он бо дастовардҳои пешина.

Барои он ки дар муаллими тарбияи чисмонӣ малакаи дар рафти дарсҳо зуд ҳал кардани масъалаҳоро пайдо қунад, тавсия дода мешавад, ки ў маҳорати мустақилона таҳлили психологӣ гузаронидани дарсашро омӯззад. Барои ин системаҳои маҳсуси психологӣ ва педагогӣ мавҷуд аст. Ин система шартан дар се самт тақсим шудааст ва барои таҳлили дарсҳои тарбияи чисмонӣ истифода мегардад.

1. Тарбиявӣ: дар ин самт инкишофи шахсияти хонанда, шаклгирии ахлоқ ва ҷаҳонбинии ў мавриди баррасӣ қарор мегирад;

2. Методӣ: таҳлили дарс (мақсаднокӣ, муҳтаво ва ташкили дарс вобаста ба синну соли хонандагон, вазъи интеллект ва маҳсусиятҳои синнусолии онҳо);

3. Проблемавӣ: дар ин самт баҳогузории дутарафа амалий карда мешавад, аз як тараф муаллим чӣ андоза дарсҳоро ба хонандагон фаҳмонида тавонист ва аз тарафи дигар ба хонандагон он чӣ қадар барои азҳудкунӣ муфид буд. Дар ин самт маҳорати педагогии омӯзгор ва хусусиятҳои касбии ў мавриди таҳлилу баррасӣ қарор мегирад.

Масъалаҳои дар ин фасл баррасишударо ҷамъбаст намуда ба ҷунин ҳулоса меомен:

- рушди тарбияи чисмонӣ ва варзиш дар мадди назари Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, барои беҳтар кардани тарзи таълими ин фан ҷорабинҳои фаровон амалий мегарданд;

- муаллими тарбияи чисмонӣ рисолатҳои маҳсуси касбӣ доранд, ки онҳо тарбиявӣ, таълими-маърифатӣ, ташкилий-маъмурӣ, нақшакашӣ ва маъмурӣ-ҳочагидорӣ мебошанд. Ба ҷой овардани ин рисолатҳо муаллими тарбияи чисмонӣ ба муваффақият ноил мегардад;

- дар қиёс ба муаллимони фанҳои дигар муаллими тарбияи чисмонӣ ба ҳолатҳои фишори рӯҳӣ, сарбории чисмонӣ, таъсири омилҳои беруна қарор мегирад, ки ҳамаи ин ҳолатҳо мушкилии кори омӯзгори ин фанро ташкил медиҳанд;

- барои санчиши кори худ муаллими тарбияи чисмонӣ метавонад аз низоми таҳияшуда истифода карда, аз лиҳози тарбиявӣ, методӣ ва проблемавӣ ба дарси худ баҳо гузорад.

Дар робита ба рушди тарбияи чисмонӣ низ метавонем сухан қунем, ки барои ноил гаштан ба муваффақиятҳои таҳкиқот ҳам дар соҳаи педагогика ва ҳам дар соҳаи тарбияи чисмонӣ мумкин аст, ки ҳамҷаворӣ ба миён ояд. Аз ин сабаб, доир ба масъалаҳои марбурӯт ба таълими тарбияи чисмонӣ масъалаҳои педагогикии тарбияи чисмонӣ ва педагогикии варзиш низ дар ҷои аввал қарор гирифта метавонад.

1. Ашмарина, Б.А. Теория и методика физического воспитания. Учебное пособие для студентов факультетов физического воспитания педагогических институтов / Б.А. Ашмарина. – Москва: Просвещение, 1979.
2. Варзиши суннатӣ ва бозиҳои бачагона /Мероси фарҳанги ғайримоддӣ дар Тоҷикистон – Душанбе: Эр-Граф, 2017. С. 244 – 275.
3. Гайл, В.В. Краткая история физической культуры и спорта. – Екатеринбург, 2006. – 72 с.
4. Гладких, Д.Г., Кудря А.Д, Тимошенко Л.И., Прокопенко Т.И. История развития физической культуры. Учебное пособие. – Севастополь, 2017. – 187 с.
5. Детские подвижные игры народов СССР. / Сост. А.В. Кенеман. – М.: Просвещение, 1989. – 239 с.
6. Качашкин, В.М. Методика физического воспитания / В.М. Качашкин. – Москва: Просвещение, 1980.
7. Лабсир, В.М., Любисев А.И., Юшко А.В., Курило С.И. Физическая культура и спорт в цивилизациях и эпохах. – Харьков, 2003. – 130 с.
8. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры. – Москва: Физкультура и спорт, 1991. – 554 с.
9. Мирзоён, З. Дар муаррифии Тоҷикистон набояд бетараф бошем. // Ҷумҳурият. [http://jumhuriyat.tj/index.php?art\\_id=34804](http://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=34804)
10. Спортивные игры. Учеб.пособие для пед. училищ (отд-ний физ. Воспитания) / Под ред. Н.П. Воробьева. –Москва: Просвещение, 1975.
11. Турсунов, Н. Бозиҳои миллии тоҷикӣ. – Душанбе, 1983. – 55 с.

**ТАВСИФИ ПЕДАГОГӢ-ПСИХОЛОГИИ МУТОБИҚШАВИИ КӮДАКОНИ  
ХУҚУҚВАЙРОНҚУНАНДА ДАР МУАССИСАҲОИ  
ТАЪЛИМИИ МАҲСУС**

**ЭМОМОВА Малоҳат Назруллоевна** – унвонҷӯйи Пажӯҳшишгоҳи рушиди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, кӯчаи С. Айни, 126, тел.: +(992)918404530

Дар мақола аз ҷиҳати илмӣ-назариявӣ нуқтаи назари муаллиф роҷеъ ба масъалаи мутобиқшавии кӯдакони хуқуқвайронқунанда дар муассисаҳои таълимии маҳсус асоснок карда шудааст.

Дар дар натиҷаи омӯзиши сарчашмаҳои илмӣ ва мушоҳидаҳои шахсии муаллиф ҳусусиятҳои маҳсуси педагогӣ-психологии мутобиқшавии кӯдакони хуқуқвайронқунандаро дар муассисаҳои таълимии маҳсус тавсиф намуда, ҳамзамон, усуљои самараноки мутобиқшавии кӯдакони хуқуқвайронқунанда дар муассисаҳои таълимии маҳсус пешниҳод карда шудааст. Муаллиф дар мақола мушкилоти мутобиқ гардидани кӯдакони хуқуқвайронқунандаро ба муҳити иҷтимоӣ таҳлилу натиҷагарӣ намуда, иброз медорад, ки асоси ба муҳити иҷтимоӣ мутобиқ нагардидани кӯдакону наврасонро ноустувории эҳсосот, самтнокии заифи ҳавасмандгардонӣ дар рафтор, аксуламалҳои хоси рафткор ташкил медиҳад.

**Вожаҳои асосӣ:** мутобиқшавии кӯдакон, кӯдакони хуқуқвайронқунанда, муассисаҳои таълимии маҳсус, омилҳои иҷтимоӣ, психологҳо, мураббиҳо.

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-  
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ**

**ЭМОМОВА Малоҳат Назруллоевна** – соискатель Института развития образования Академии образования Таджикистана, ул. С. Айни, 126, тел.: +(992)918404530

В статье рассмотрен вопрос адаптации детей-правонарушителей в специальных образовательных учреждениях с научно-теоретической точки зрения.

В результате изучения научных источников и личных наблюдений автора охарактеризованы психолого-педагогические особенности адаптации детей-правонарушителей в специальных образовательных учреждениях, и так же предлагаются эффективные средства адаптации детей данной категории.

В статье автор, анализируя трудности проблемы адаптации детей-правонарушителей к социальной среде, приводит к выводу, что причины дезадаптации детей-правонарушителей в специальных образовательных учреждениях являются неустойчивая эмоция, слабая направленность заинтересованности в поведении, противодейственное поведение, которые наблюдаются у детей с низким самоконтролем поведения.

**Ключевые слова:** адаптация детей, дети правонарушители, специальные образовательные учреждения, социальные факторы, психолог, воспитатели.

## PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CHARACTERISTIC ADAPTATION OF OFFENDING CHILDREN IN SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

**EMOMOVA Malohat Nazrulloevna** – postgraduate of Institute of Development of Education named after A. Jomi Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni Str. 126, **Phone:** +(992)918404530

The article substantiates the issue of adaptation of child offenders in special educational institutions from a scientific and theoretical point of view.

As a result of the study of scientific sources and personal observations of the author, the psychological and pedagogical features of the adaptation of children-offenders in special educational institutions are characterized, and effective means of adaptation of children of this category are also proposed.

In the article, the author, analyzing the difficulties of the problem of adaptation of children-offenders to the social environment, expresses his opinion that the reasons for the maladjustment of children-offenders in special educational institutions are unstable emotions, a weak orientation of interest in behavior, counteracting behavior, which are observed in children with low self-control of behavior.

**Key words:** adaptation of children, delinquent children, special educational institutions, social factors, psychologist, educators.

Вазъи воқеи иҷтимоӣ имрӯз босуръат таъсири манфии худро дар байни ҷавонон мегузорад. Бинобар ин, паҳн гардидан чиноятсодиркунӣ, майзадагӣ, фоҳишагарӣ ва оворагардӣ дар байни наврасон зиёдтар паҳн мегардид.

Бояд зикр намуд, ки барҳам ҳурдани низоми мавҷудбуда оид ба пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни наврасон дар миёни солҳо 90-уми асри гузашта вазъро оид ба назорат намудан оид ба ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболигон нисбатан мушкил гардонд, чунки ҷораҳои пешгирий, ки бисёре аз институтҳои он ба амал мебароварданд, моҳияти худро гум карданд. Вақтҳои охир Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дастигирӣ иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ, психологӣ-тиббӣ барои кӯдакон ва оилаҳои ба гурӯҳи ҳатарзо доҳилбуда дар ҳамкорӣ бо мақомотҳои қонунбарор як қатор ташкилот ва ниҳодҳои гайрианъанавӣ созмон дод, ки як андоза кори пештараи низоми пешгирии соҳтори пештараро ифода мекард. Бо вучуди ин, набудани пояи меъёрий, ки вазифаи он батанзимдарории ҳамкории мусбати мактаб, оила ва мақомотҳои корҳои дохила баҳисоб мерафт, баъзан яқдигарнофаҳмӣ дида мешуд. Аз ин ҷост, ки дар фаъолияти ниҳодҳои мазкур самаранокии пасти низоми субъектҳои пешгирикунанда, аз ҷумла, оила, мактаб ва мақомотҳои корҳои дохила ҳамчун низоми асосӣ самаранокии кам ба назар мерасид.

Гуфтаҳои болозикрро ба асос гирифта, бояд зикр намуд, ки имрӯз масъалаи муҳими ҷустуҷӯи воситаҳои самарабахши масъалаи ҳамкории мақомотҳои корҳои дохила, оила, мактабро оид ба пешгирии ҳуқуқвайронкуни ноболигон дарёфт кардан зарур аст.

Масъалаи мубрам ин аст, ки чаро ноболигон ба ҳуқуқвайронкунӣ даст мезананд. Сухан дар бораи он меравад, ки қӯдакону наврасон дар муҳити иҳотакарда ҳама чизро ба таври интихобӣ азхуд мекунад. Сабабҳои ин интихоб майлҳои табииӣ, эҳсосотӣ ва муносибатҳои дар қӯдакӣ пайдошууда, майли психологӣ ба чизе, эҳтиёҷот ва гайра мебошанд. Дар идрокоти қӯдакон ва наврасон оила, рафтори падару модар, ҳамсолон, дӯстон ва шиносҳо нақши маҳсусро мебозад. Аммо самаранок набудани таъсири омилҳои иҷтимоӣ ба шахсият аз он шаҳодат намедиҳад, ки онҳоро назорат кардан номумкин аст.

АЗ ҳама муҳим мутобиқ нагардиҳани қӯдакону наврасон ба муҳити иҷтимоӣ маҳсуб дониста мешавад ва ин ҳоҳу ноҳоҳ ба косташавии ахлоқ оварда мерасонад. Тавсифи мушкилоти мутобиқ нагардиҳани қӯдаконро ба муҳити иҷтимоӣ таҳлилу натиҷагарӣ намуда, муҳаққиқон нокифоягии механизмҳои дохилии назорати рафтор, ташаккул наёфтани низоми арзишҳо, даркнашавандагии ангезаҳо ва меъёрҳои рафторро қайд мекунанд. Олимон дар мутобиқ нашудани қӯдакон ба муҳит иҷтимоӣ якравӣ, газабнокӣ, беражмӣ, қинагарӣ, осебпазирӣ, муноқишишакорӣ, тағъирёбии табъ, ҳассосияти баланд, ҳурӯчи ҳаяҷон, изтироб, парешонӣ, беазмӣ, тарс, хисси камарзишии ҳуд, муқобилият ба оламро исбот намудаанд.

Мушохидаҳои мо низ нишон медиҳанд, ки асоси аз ҷиҳати иҷтимоӣ мутобиқ нагардиҳани қӯдакону наврасонро ноустувории эҳсосот, самтнокии заифи ҳавасмандкунӣ, аксуламалҳои хоси рафтор, ки дар сатҳи пасти ҳудназораткунии рафтор, мавҷудияти аксуламалҳои дуршавӣ аз муноқиша зоҳир мешаванд, ташкил медиҳад. Ҳусусиятҳои эҳсосотӣ-иродавии шахсият бо набудани ҳуддорӣ, заифии назорати эҳсосотӣ ва иродавӣ, камолоти нокифояи эҳсосотӣ ва шиддати баланди асабию рӯҳӣ муайян карда мешаванд.

Амалан дар ҳамаи қӯдаконе, ки ба таълимгоҳҳои маҳсус ворид мешаванд, саломатиашон бад буда, малакаҳои ҳудхизматрасонӣ рушд наёфта, бисёр наврасон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ таҳсил накарда, дар онҳо аломатҳои ғайримутобиқшавии иҷтимоӣ баръало зоҳир мешавад. Кормандон муассисаҳои маҳсуси таълими кӯшиш мекунанд, ки дар қӯдакони ҳуқуқвайронкунанда бароҳатиро ба вучуд оранд, то қӯдакон эҳсос кунанд, ки онҳоро дӯст медоранд, ба онҳо бовар мекунанд, онҳоро қадр мекунанд. Дар синфҳонаҳо ва утокҳои хоб «бюрократизм» роҳ дода намешавад, гушаҳои бароҳат ташкил карда мешаванд, ки дар онҳо қӯдакон метавонанд бо корҳои дӯстдоштаи ҳуд машғул шаванд ва ё танҳо бимонанд.

Дар муассисаи таълимии маҳсус дар раванди ташхис барои ҳар як қӯдак корти ташхисӣ пур карда мешавад, ки дар он ҳамаи мутахассисони пешбар, аз ҷумла, духтурон-психологҳо, психолог, дефектолог, педагоги иҷтимоӣ маълумоти заруриро дар бораи қӯдак зикр мекунанд. Табиби қӯдакон бо истифода аз корти тиббӣ маълумотро дар бораи модар, ҳомиладорӣ, таваллуд, давраи баъди таваллуд, рушди психомотории қӯдакро ворид мекунад. Ин маълумот кумак мекунанд то муайян карда шавад, ки дар кучо, дар қадом марҳила ақибмонӣ дар рушди қӯдак, бо қадом сабаб оғоз ёфтааст.

Психологҳо бо ин маълумотҳо шинос шуда, ба муоинаи сатҳи рушди вазифаҳои психикиӣ, ташхиси ҳусусиятҳои шахсияти қӯдак, муайян намудани гунашиносии шахсият шурӯъ мекунанд. Ба ғайр аз муоинаи психологӣ муоинаи логопедӣ ва дефектологӣ гузаронида шуда, ҳалалдоршавии нутқ ва ҳолати зеҳни қӯдакон ошкор карда мешавад.

Дар кори муоинавӣ ва ислоҳсозӣ духтур-психолог низ иштиrok мекунад. Дар асоси ташхиси ҳамаҷониба барномаҳои инфириодии корҳои ислоҳӣ тартиб дода мешаванд, ки ба ислоҳи равандҳои маърифатӣ (тафаккур, хотира, диққат), ба қисман ё пурра бартараф кардани нуқсонҳои нутқӣ нигаронида шудаанд.

Тренингҳо ба рушди малакаҳои иртиботӣ, бартараф кардани ҳашмгинӣ, баланд бардоштани ҳудбаҳодиҳӣ машғул мешаванд, ки ин натиҷаҳои муайяни мусбатро медиҳад. Психологҳо ба мурбииҳо кумак мекунанд то муносибатҳоро бо қӯдаконе, ки ба ҳуд бовар надоранд, изтироби зиёд доранд ва бо онҳое, ки ҳардамҳаёл, намоишкоранд, дуруст ба роҳ монанд. Агар қӯдакон дар рушд ақиб монда бошанду, ин малакаи навиштан, ҳисоб кардан ва хонданро боз дорад, омӯзгорон якҷоя бо педагогҳои иҷтимоӣ ва психологҳо барномаи маҳсуси пурзӯркунии дорои ҳусусияти рушддиҳандаро таҳия мекунанд. Педагогҳо дар

баробари тамоми самтҳои номбурдаи фаъолият малакаҳои беҳдоштӣ, фарҳанги рафткор ва муоширатро тарбия карда, идҳо, озмунҳо, мусобиқаҳоро ташкил карда мегузаронанд.

Усулҳои танзими рафткори кӯдаконро мутахассисон якҷоя таҳия мекунанд. Фишори беражмон, ки боиси паст задани шаҳсияти кӯдак мегардад, ба ислоҳуни рафткору ахлоқи ўкумак расонида наметавонад.

Таҳлили таҷрибаи кори мактаби маҳсуси ҷумҳурияйӣ дар шаҳри Душанбе имконият медиҳад даврияти муайянни мутобиқшавии психологии педагогӣ, мазмун ва хусусиятҳои хоси кӯдакони ҳуқуқвайронкунанда муқаррар карда шаванд. Даврияти мутобиқшавӣ омӯзиши шаҳсияти ҳар як тарбиятгиранда, таҳлили дараҷаи мутобиқшавии иҷтимоӣ, сифатҳои мусбат ва манфири дар бар гирифта, самтҳои пешбаранда, вазифаҳо, мазмун, шаклу методҳои кор оид ба мутобиқгардонии иҷтимоӣ бо назардошти хусусиятҳои хоси онҳо ва муҳити мушаҳҳаси педагогӣ ба нақша гирифта мешавад.

Омӯзиши минбаъдаи кӯдакону наврасони ҳуқуқвайронкунанда имкон медиҳад кори тарбияйӣ бо ҳар яки онҳо ва бо гурӯҳ дар маҷмӯӣ ба нақша гирифта шавад. Аллакай дар марҳилаи мутобиқшавӣ ҷалбшавии тарбиятгирандагон ба намудҳои гуногуни фаъолият, муносибатҳо ва муошират бо назардошти манфиатҳо ва майлҳои онҳо оғоз меёбад. Таваҷҷуҳи қалон дар ин вақт ба кор оид ба мутобиқгардонии тарбиятгирандагон ба ҳаёт дар шароити мактаби маҳсус, ташакқул додани муносибати мусбат ба талаботи интизому реча, ҳамаи намудҳои фаъолият зохир карда мешавад. Муҳим барқарор намудани муносибатҳои боэтиномонаю робитавии тарбиятгирандагон бо ҳамдигар ва омӯзгорон мебошад.

Яке аз муҳимтарин принципҳои кори мутобиқгардонии кӯдакони ҳуқуқвайронкунанда принципи муносибати инфиродӣ мебошад. Дар сурати мавҷуд будани тамоюлҳои умумӣ тақдири ҳар як кӯдак, низоми робитаҳои иҷтимоӣ сатҳи рушд ва вазъи саломатӣ ў ба ҳисоб гирифта мешавад. Мутахассисони ҳар як равия маълумотро дар бораи кӯдакон бо истифода аз методҳои мушаҳҳаси дар соҳаи муайян қабулшуда ба даст меоранд. Ҳамкории мутахассисони гуногун муваффқтар мешавад, агар талаботи умумии зерин риоя карда шавад:

1. Муттасилӣ дар ҷамъоварии иттилооте, ки тарбиятгирандаро тавсиф мекунад.
2. Омӯзиш бояд мушаҳҳас, бо мақсади аниқ муайян кардашуда бошад.
3. Омӯзиши кӯдакон асосан бояд дар раванди фаъолият амалий карда шавад.
4. Натиҷаҳои омӯзиши кӯдакон сари вақт ба қайд гирифта шаванд.

Иттилооти ҷамъоваришуда аз ҷониби мутахассисон дар ҳаритаи мутобиқгардонии иҷтимоии тарбиятгирандагони таълимгоҳ ҷамъбаст ва сабт карда мешавад.

Хусусияти маҳсуси мутобиқ гардидан иҷтимоии кӯдакон дар муассисаҳои таълими маҳсусро ба маънои васеъ ва маҳдуд фаҳмидан мумкин аст. Ба маънои васеъ мутобиқ нагардидан иҷтимоӣ – ин ҳолати робитаҳо бо муҳити нав, инчунин носозории тӯлонӣ ба муҳити муайянни иҷтимоӣ мебошад, ки дар натиҷаи он як қатор ихтилофҳо ба вучуд меоянд. Ба маънои маҳдуд мутобиқшавии иҷтимоӣ маънои онро дорад, ки рафткори кӯдак дар ҷанбаи иҷтимоӣ аз меъёрҳои рафткори дар ҷомеа қабулшуда қисман дур мешавад, яъне рафткор ба принципҳои талаботҳои асосии дар ҷамъият ва гурӯҳ муқарраршуда мувофиқат намекунад. Албатт, дар ин ҷо хусусиятҳои объективӣ ва субъективии мутобиқ нагардидан кӯдаконро низ бояд таъкид намуд. Аз ҷиҳати объективӣ мутобиқ нагардидан дар вайрон кардани меъёрҳои ахлоқ ва ҳуқуқ, дар шаклҳои ғайрииҷтимоии рафткор, дар маҳдуд кардани қобилияти баромадан аз уҳдаи вазифаҳои иҷтимоӣ ё дар тағиیرёбии ҷараёнҳои рафткор зохир мегардад. Аломатҳои субъективии мушкилоти мутобиқгардӣ шаклдигаркуни низоми танзими доҳилӣ, самтҳои арзишӣ, муносибатҳои иҷтимоӣ маҳсуб дониста мешаванд.

Шаклҳои эҳсосотии марбут ба иҷтимоишавии нокифоя, муносибатҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ номақбули шаҳсият, бо тағиирри якбораи ҳадафҳои мавҷудият (фирор аз оила), қанда шудани муносибатҳои муҳими байнишашӣ ифода мейбад.

Самтҳои асосии фаъолияти мутобиқшавӣ дар шакли тағиирёбанда ба амал меоянд. Аз ҳама осебпазир ба ҳалалдоршавӣ фаъолияти арзиш – меҳвар ва иртиботӣ мебошанд.

Дар таҳқиқотҳои солҳои охир анҷомдодаи олимон таснифоти гуногуни намудҳои мутобиқшавӣ пешниҳод карда шудааст: намудҳо аз рӯи «ниҳодҳое», ки дар он мушкилоти

мутобиқшавӣ ба амал омадааст, баррасӣ мешаванд: муассисай таҳсилоти миёнаи умумӣ, оила, гурӯҳ; аз рӯи хусусиятҳои синну сол: синни томактабӣ, хонандагони хурдсол, наврасӣ, навҷавонӣ [1, с. 34]; аз рӯи дараҷаи беназоратӣ ба: а) душвортарбия; б) аз ҷиҳати педагогӣ беназорат; в) наврасон – қонунвайронқунандагон; г) ҷинояткорони ноболифон [7, с 81].

Ҳангоми ба намудҳо тақсим кардани мутобиқшавӣ С.А. Беличева зуҳуроти берунӣ ё омехтаи нуқсонро дар ҳамкории шахсият бо ҷомеа, муҳити атроф, бо ҳуд ба назар мегирад. Шаклҳои тағиیرпазирӣ наврасон дар рафтгор ва эҳсосоти марбурӯт ба иҷтимоишавии нокифоя, муносибатҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ номақбули шахсият, бо тағиiri якбораи ҳадафҳои мавҷудият (фирор аз оила), кандо шудани муносибатҳои муҳими байнишахсӣ ифода мейёбад [4. с. 44].

Бо назардоши навъҳои мағҳуми мутобиқшвии иҷтимоии қӯдакони ҳуқуқвайронқунанда мо хусусиятҳои ин ҷараёнро аниқ кардем: он дорои хусусияти шиддати маънавӣ буда, аз рӯи дараҷаи паҳншавӣ дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт ва фаъолият васеъ мебошад; вобаста ба дараҷаи фарогирии шахсият – амиқ кардашуда ё амиқ; аз рӯи дараҷаи ифодаёбӣ – кушода ё ба таври равшан ифодаёфта мебошад; аз рӯи хусусияти бавучудоӣ – дуюмдараҷа; аз рӯи давомнокии ҷараёнгириӣ – вобаста ба вазъият, муваққатӣ ва устуворбуда. Дар ин бора маълумот дар ҷадвал оварда мешавад.

**Ҷадвали 1. Мутобиқшавии иҷтимоии қӯдакони ҳуқуқвайронқунанда**

Хусусият	Патологӣ
Дараҷаи паҳншавӣ (васеъ)	Соҳаҳои гуногуни зиндагӣ ва фаъолият
Дараҷаи фарогирии шахсият	Амиқ кардашуда ё амиқ
Дараҷаи ифодаёфта	Кушода ё ба таври равшан ифодаёфта
Аз рӯи хусусияти бавучудоӣ	Дуюмдараҷа
Аз рӯи тӯлонӣ будани ҷараёнгириӣ	Вазъиятии муваққатии устувор

Ҳислатҳои асосии психофизиологии қӯдаконе, ки дар шароити зиндагии бехона ташаккул мейёбанд, мазмуни ҳудро аз шомилшавии барвақт ба муборизаи шадиди кӯчагӣ, дар сурати мавҷуд набудани кумаки тарбияйӣ аз ҷониби қалонсолон ва муҳити муқаррарӣ пайдо мекунанд. Дар қӯдакони ҳуқуқвайронқунанда ва бепарастор, бар ҳилофи дигар қӯдакони синну соли мувоғиқ, малакаи ҳудҳифзкунӣ инкишоф ёфтааст. Дар онҳо ҳаяҷоннокшавии эҳсосотӣ ифода ёфтааст, ки аксар вақт одатҳоро ба барнгезандоҳои сунъӣ: маводи муҳаддир, машруботи спиртӣ, қиморбозӣ инкишоф медиҳад. Дар байни қӯдакони ҳуқуқвайронқунанда аксарият нашъамандон буда, он ба рушди қобилиятҳои зеҳни қӯдакон таъсири бебозгашт мерасонад. Аммо агар дар бораи саломатӣ сухан равад, пас он қариб ба ҳама маризии ғурдаҳо, асад, дил, буғумҳо, меъдаҳо таъсир иерасонад.

Қӯдакони ҳуқуқвайронқунанда дурӯғгӯй мекунанд, ки ин дар аввал аз азият кашидан пайдо шуда, байдан он ба талабот табдил мейёбад. Афсонаҳои онҳо барои дигарон лозиманд. Онҳо метавонанд ғамгин гарданд ва боиси раҳмдилӣ дар қалб шаванд. Онҳо метавонанд лангида роҳ раванд, лакнати забон дошта бошанд, ба таври дилхарош гирия кунанд.

Айни замон қӯдакон тамоман тағиир ёфтаанд. Онҳо ҳашмгингтар, маккортар, золимтар, майхоратар, нашъамандтар ва аз ҷиҳати ҷинсӣ ноосудатар шудаанд. Бисёр қӯдакони ҳуқуқвайронқунанда гирифтори иллатҳои психикӣ, ақибмонии инкишофи зеҳни мебошанд. Ягон ҳел қонуниятиҳои умумӣ дар симои зоҳирӣ қӯдакони ҳуқуқвайронқунанда вучуд дида намешавад. Синну соли қӯдакони ҳуқуқвайронқунанда аз собиқаи ҳаёти кучманҷигӣ, ва аз «қасб» вобаста мебошад. Қӯдакони бепарастори ҳуқуқвайронқунанда бо қасбу ҳунари ҳуд либос мепушанд. Масалан, дуҳтарон либосҳои чилонок, бо ороиши зиёд дар ҷеҳраи на ҳамеша покиза, vale аз дур ё дар ҳолати мастиӣ таассуроти фарогирро ба вучуд меоранд. Қӯдакони ба талбандагӣ машғулбуда бештар дилсӯзонатар пӯшидан ва шустушӯ накарданро афзal медонанд.

Нутқи кӯдаки бепарастор ва ҳуқуқвайронқунанда бо ғановати таҳайюлот фарқ намекунад. Онҳо, чун қоида, кам, vale пурмаъно гап мезананд. Аз қасалиҳои шамолхурӣ ва асаб овозҳо дурушт ва хиррӣ мебошанд. Бисёр дашном медиҳанд. Онҳо аз намоишкорӣ озод буда, аз қасе наметарсанд, оромона, vale бидуни хурсандӣ бо рӯзноманигорон муошират мекунанд, ҳусусан агар онҳоро хӯрок диҳанд. Кӯдакони ҳуқуқвайронқунанда нашъаро дӯст медоранд. Шуғли асосӣ дар зиндагии онҳо «кор» аст. Агар пештар, баъд аз инқилоб, бепарасторон асосан дуздӣ мекарданд, ҳоло доираи фаъолияти онҳо хеле васеъ шудааст, гарчандे ҳамаи онҳо бо дуздӣ машгӯл мебошанд.

Дар асоси таҳлили сарҷашмаҳои илмӣ ва оммавӣ таснифи зерини кӯдакони ҳуқуқвайронқунанда муайян карда шуд:

1. Наврасоне, ки даромади асосиашон шишаҷамъунӣ ба ҳисоб меравад.

2. Наврасоне, ки бо дуздии майдо-чӯйда ва савдо машғул мебошанд: ҷайбҳои одамони масти ва ҳуфтаро тоза карда, баъзан онҳоро ҷинояткорони қалонсол ба сифати роҳбалад истифода мебаранд.

3. Наврасоне, ки бештар кампиракҳои савдогарро горат мекунанд.

4. Наврасони горатгар, ки асосан ҳамсолон ё майзадагонро горат мекунанд.

5. Кӯдакони ба гадой машғулбуда (кӯдакони аз 6 то 10-сола). Ҷои кори онҳо маркази шаҳр, терминалҳои мусофирикаш, бозорҳо мебошанд. Қасе ба роҳгузарон часпида, қасе лавҳачаи даҳлдорро ба даст мегирад. Аммо чунин машғулиятҳо низ ҳастанд: мисли шикор ба нафарони бе ҷои зисти муайян, ки барои кӯдакони бепарастор барои муқоиса кардан бо худ ва ҳамзамон эҳсоси бартарӣ ва ифтиҳор, ки худашон ҳама ҷизро аз даст надодаанд, хеле лозим мебошанд. Онҳо нафарони бе ҷои зисти муайянро латукуб мекунанд, об мепошанд, баъзан то ба марг латуқӯб мекунанд. Дар миёни кӯдакони бепарастор писарон нисбат ба духтарон бештаранд, ҳарчанд дар солҳои охир зиёдшавии шумораи онҳо дар муҳити бепарасторӣ ба мушоҳидат мерасад.

Таркиби синнусолӣ нишон медиҳад, ки падидаи мазкур дар ҳамаи гурӯҳҳои синнусолӣ ба қайд гирифта мешавад. Таксимот аз рӯи синну сол аз дигар соҳаҳо ба таври кулӣ фарқ надошта, аксариятро кӯдакони аз 7-сола то 15-сола ташкил медиҳанд.

Кӯдакони ҳуқуқвайронқунанда ба мактабҳои маҳсус ҷалб карда шуда, дарҳол ба муҳити нави иҷтимоӣ мутобиқ намегарданд, барои эҳёи иҷтимоии онҳо қӯшишҳои зиёд талаб карда мешавад. Дар кӯдакон ва наврасони бепарастор ва ҳуқуқвайронқунанда вобаста ба давраҳои синнусолӣ ҳусусиятҳои зерин мушоҳидат мешаванд, ки дар асоси мушоҳидати кӯдакони таълимгоҳҳои мсаҳсус, омӯзиши корҳои шахсии тарбиягирандагон муайян карда шуданд:

1. Кӯдакони синни ҳурди мактабӣ (7–10 сола) ба мактабҳои маҳсус аз оилаҳои номусоид, аз таҳҳонаҳо, болоҳонаҳо, терминалҳои мусофирикаш оварда мешаванд. Дар байнин онҳо ятимон (онҳое, ки аз ҳонаҳои кӯдакон ва интернатҳо гурехтаанд) камшуморанд. Асосан ин кӯдаконе ҳастанд, ки аз волидони нашъаманд, майзада, ҷинояткор фирор кардаанд. Кӯдакони синну соли мазкур, чун қоида, дар кӯча дер намемонанд, онҳо назар ба наврасон зудтар дар мадди назари милитсия ё аҳолӣ қарор мегиранл, vale ба рушди онҳо аллакай ҳам аз ҷониби оила, ҳам аз ҷониби кӯча заарар расонида шудааст. Онҳо аз ҳамсолони мусоиди худ бо номутаносиби соҳаи зеҳнӣ, рушд наёфтани шаклҳои ихтиёрони рафткор, муноқишишонӣ, таҷовузкории баланд фарқ мекунанд.

2. Кӯдакони 10 – 11 сола. Аксар вақт онҳо пас аз фирор аз ҳонаи кӯдакон ё мактаб-интернат дар ятимҳонаҳо қарор мегиранд. Онҳо ҳашмгин, дар муошират бо ҳамсолон ва қалонсолон муноқишишавӣ буда, қобилияти вазъияти бавуҷудомадаро ба таври созандა ҳал карданро надоранд.

3. Наврасони 12–15 сола. Вобаста аз муҳлати иқомат дар муҳити қӯчагӣ се сатҳ фарқгузорӣ карда мешавад:

– наврасоне, ки камтар аз як моҳ дар кӯча қарор доштаанд. Онҳо ҳанӯз ба мутобиқ шудан ба ин дунё фурсат наёфта, умеди баргаштан ба оилаи худро аз даст надодаанд. Ба ин ҷо кӯдаконе дохил мешаванд, ки аз гуруснагӣ ва муносибати золимона аз ҳона фирор кардаанд, аз ҳонаи кӯдакон бо сабаби ноободӣ ё беадолатии мураббиён гурехтаанд, баъзеҳоро дар истгоҳҳои нақлиёт «фаромӯш» кардаанд, ё аз ҳона ронда шудаанд.

– наврасоне, ки зиёда аз як моҳ ва баъзан то як сол дар кӯча иқомат доштанд. Онҳо аллакай пас аз фирор аз ҳона ё муассисаи кӯдакон мавриди зӯроварӣ ва муносибати

золимона қарор гирифтаанд. Наврасон аллакай таҷрибаи истеъмоли машруботи спиртӣ, моддаҳои заҳролуд ва алоқаи чинсӣ андӯхтаанд.

– наврасоне, ки хонаро зиёда аз як сол тарк кардаанд. Онҳо таҷрибаи ҷиноятӣ ба даст оварда, онҳоро ба корҳои ҷиноятӣ ҷалб мекунанд. Дар сатҳи мазкур ҳавфи шаклдигаркуни иҷтимоию психологии ўзиёд шуда, имконоти қарор гирифтан дар муассисаи тавонбахшии иҷтимоӣ кам мешавад.

Бояд зикр намуд, ки дар кӯдакони ҳуқуқвайронкунанда дурнамои мувакқатӣ вуҷуд надошта, кирдорҳо ва ҳолатҳо асосан бо воқеаҳои лаҳзавӣ муайян мешаванд. Дар наврасон тасаввuri таҳрифшуда ё маҳдуд дар бораи олам, бағочи ками донишҳо ба мушоҳида расида, шавқу завқи зеҳнӣ камбагал буда, маҳорату малакаҳои таълимий инкишоф наёфтаанд. Таҷрибаи эҳсосотии кӯдакони ҳуқуқвайронкунанда пурарзиш нест. Ба онҳо нокифоя рушд ёфтаниси соҳаи эҳсосотӣ, ҳамдардӣ хос мебошад. Дар рафтор аксар вакт дағалӣ, беэътиноӣ, пасту баландшавии ногаҳонии рӯҳия, ки бальзан ба таҷовуз табдил меёбад, зоҳир мегардад. Ҳамзамон, дар онҳо маҳорати ҳамдардию ҳамдилӣ ташаккул наёфтааст.

Дар аксарияти наврасони ҳуқуқвайронкунанда номутаносибии ҳудбаҳодиҳӣ мушоҳида мешавад. Барҳе аз онҳо имкониятҳои воқеии ҳудро аз ҳад зиёд баҳо медиҳанд, аз ин рӯ ба эродҳо ба таври номуносиб вокуниш нишон дода, ҳудро ҳамеша қурбонии бегуноҳ шуморида ва ҷунин меҳисобанд, ки нисбат ба онҳо беадолатӣ зоҳир менамоянд. Аммо дар аксарияти наврасоне, ки ба мактабҳои маҳсус оварда шудаанд, ҳудбаҳодиҳӣ дар сатҳи паст қарор дорад. Онҳо ба ҳуд боварӣ надошта, афсурда, осебпазиранд.

## АДАБИЁТ

1. Абдурашитов, Н. Барқароркуни муносибати фарзанд-волидайн ҳамчун механизми ташаккули омодагӣ ба воридшавии самараноки иҷтимоии наврасон-ҳуқуқвайронкунандагон [Текст] / Автореф дис. ... канд. пед. наук. – Душанбе, 2021. – 31 с.
2. Алмазов, Б.Н. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних [Текст] / Б.Н Алмазов. – Свердловск, 1986. – 150 с.
3. Башкатов, И.П. Психолого-педагогические особенности возникновения, развития и функционирования групп несовершеннолетних правонарушителей: дис. ... докт. пед. наук. И.П. Башкатов.– М., 1991. – 517 с.
4. Беличева, С.А. Основы превентивной психологии / [Текст] С.А. Беличева.– М.: Консорциум, 1993. – 197 с.
5. Карушкин, В.И. Предупреждать безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних // Материал из опыта предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. – М., 1996. – С.7 – 9.
6. Миловидова, Т.Б., Анисимов В.К. Медико-психолого-педагогическая профилактика и коррекция отклоняющегося поведения детей и подростков / [Текст] Т.Б. Миловидова, В.К. Анисимов. – Владимир, 1996. – 50 с.
7. Плоткин, М.М. Педагогические условия социальной реабилитации подростков // Педагогика. – 1994. – № 3. – С. 36 – 39.
8. Сатторов, Б.А. Педагогическое взаимодействие органов внутренних дел, семьи и школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних / [Текст] Б.А. Сатторов. – Душанбе. – 2018 с.
9. Социальная дезадаптация: нарушение поведения у детей и подростков / Под ред. Н.В. Востриковой и др. – М.: ЦСП, 1996. – 108 с.
10. Фельдштейн, Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии / [Текст]. Фельдштейн, Д.И. – М., 1995.

## РОХХОИ ИНКИШОФИ ШАВҚИ ХОНИШИ ХОНАНДАГОНИ СИНФХОИ ИБТИДОЙ ДАР РАВАНДИ ДАРС ВА ТАДБИРХОИ БЕРУНАЗСИНФИЙ

**УЛФАТОВ М.** – докторант *Пажӯшишгоҳи рушиди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни, 126, E-mail: [munisjon-ulfatov-1994@mail.ru](mailto:munisjon-ulfatov-1994@mail.ru), тел.: +(992) 50 111 24 24*

Дар мақола усулҳо ва роҳҳои инкишофӣ шавқи хониши хонандагони синфҳои ибтидой тавасути корҳои синфӣ ва беруназсинфӣ дар ҷараёни таълим нишон дода шудааст. Бояд қайд кард, ки корҳои фаъолияти беруназсинфӣ идомаи дарс маҳсуб ёфта, дониш ва маҳорати хонандагонро гани мегардонад. Ин гуна фаъолият баъд аз дарс ба инкишофӣ шавқи хонандагӣ ва амиқтаршавии донишу маҳорати андӯхта, қушодашавии хусусиятҳои фардии ҳар як хонанда, рушди мустақилиятнокӣ ва фаъолнокии эҷодӣ мусоидат менамояд.

**Вожаҳои асосӣ:** корҳои беруназсинфӣ, роҳҳои инкишофӣ, ширқати хонии хонандагон.

## СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ УРОКОВ И ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

**УЛФАТОВ М.** – доктор (PhD) Института развития образования им. А. Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, E-mail: [munisjon-ulfatov-1994@mail.ru](mailto:munisjon-ulfatov-1994@mail.ru), тел.: +(992) 50 111 24 24

В статье описаны способы развития читательских интересов младших школьников в ходе урочно и внеурочной деятельности в процессе обучения. Следует отметить, что внеурочная деятельность является продолжением урока которая обогащают знания и навыки учащихся.

Такие внеклассные мероприятия способствуют развитию у учащихся интереса к чтению и углублению полученных знаний и навыков, раскрытию индивидуальных особенностей каждого ученика, развитию самостоятельности и творческой активности.

**Ключевые слова:** внеурочная деятельность, способы развития, читающие школьники.

## WAYS OF DEVELOPING THE READING INTERESTS OF YOUNGER STUDENTS DURING THE CLASSROOM AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

**ULFATOV M.** – Doctorant PhD of Institute of Development of Education named after A. Jomi Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni Str. 126, E-mail: [munisjon-ulfatov-1994@mail.ru](mailto:munisjon-ulfatov-1994@mail.ru), Phopne +(992) 50 111 24 24

The article shows ways to develop the reader's interests of younger students in the course of classroom and extracurricular activities in the learning process. It should be noted that extracurricular activities are a continuation of the lesson that enrich the knowledge and skills of students.

Such extra-curricular activities contribute to the development of students' interest in reading and deepening the acquired knowledge and skills, revealing the individual characteristics of each student, developing independence and creative activity.

**Key words:** extracurricular activities, ways of development, reading schoolchildren.

Ба ҳамғон маълум аст, ки фанҳои таълимии забон ва адабиёт ба хониши хонандагон таъсири мусби мерасонад ва ҳатто қобилияти иҷро ва дарк кардан вазифаҳои мураккаб, салоҳиятнокӣ ҷаҳонбинӣ, эҳсосоти эстетикӣ, ватандӯстӣ, қобилияти зеҳнӣ, фонди лугавӣ

ва маҳоарти суханвариро дар хонандагон ташаккул медиҳад. Сарфи назар аз он, ки аҳамияти ин фанҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ нисбатан кам мавриди баҳс қарор гирифтааст, бояд иқрор шуд, ки шавқу ҳаваси хониши хонандагон нисбати ин фанҳо кам гаштааст. Дар ин бобат сабабҳои зиёде мавҷуд буда метавонад аз масалан: шабакаҳои иҷтимоӣ, телефонҳои мобилий, телевизорҳо, компьютерҳо ва амсоли онҳо. Аммо оид ба паст гаштани шавқи хонандагон нисбати фанҳои забон ва хусусан адабиёт дигар омилҳо низ мавҷуданд, аз ҷумла: таваҷҷӯҳи нокифояи омӯзгорон ва волидон нисбати майлу ҳоҳиши хониши хонандагон, раванди омӯзиши асарҳои бадей ба вазифаи маърифатии дидактикаи онҳо, ба назар нағирифтани хусусиятҳои синну сол ва таҷрибаи ҳаёти хонандагони синфҳои ибтидой ва гайра. Бояд зикр кард, ки барои бедор кардани шавқу рағбати хониши хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бояд синфҳои ибтидой оғоз намуд.

Мағҳуми фаъолияти хониш нисбатан нав буда дар корҳои мутахассисаони самти педагогика, психология, омӯзгорони муассисаҳо мавриди барраси қарор гирифта шудааст. Қайд кардан ба маврид аст, ки мағҳуми фаъолияти хониш аз мағҳуми хониш фарқият дорад. А.А. Гречихин дар китиби худ «Сотсиология ва психологияи хониш» менависад, ки оид ба масъалаи мағҳуми хониш дар якчанд асарҳои гуногун шарҳ дода шудааст. Аммо то ҳол оид ба ин масъала як назарияи пурра ва мукаммал пешниҳод нашудааст. [5, с. 256].

Дар бобати фаъолияти хониш А.А. Гречихин модели худро пешниҳод менамояд, ки аз се қисм иборат аст.

Қисми аввал – ин ташаккули доираи хониш, мақсад ва эҳтиёҷот, чустуҷӯи маълумотҳо, интихоб ва ба низом дарорӣ.

Қисми дуюм – хониш дар раванди эҷодкорӣ: хониш, мушоҳида кардан; хониши динамикӣ; амиқии хониш, устворнамоии натиҷаҳои бадастовардашуда.

Қисми сеюм – иборат аст аз метод ва шаклҳои аз нав барқароркунии натиҷаҳои хониш. Қайд намудани ҷойҳои лозима дар саҳифаҳои китоб, тартиб додани фехрасти китобу маҷалаҳо барои хониш.

А.А. Гречихин қайд пешниҳод менамояд, ки аз се кимҳои модели пешниҳод шуда танҳо қисм дуюми ин модел маҳз фаъолияти хонишро иникос мекунад. Вазифаи қисми аввал ташкили раванди таъмини мақсадноки талаботи бадастовардаи сарчашмаҳои зарурии аҳбор маҳсуб меёбад. Вазифаи қисми сеюм раванди босамари кор мебоашд, ки бо туфайли истифодабарии шаклу усуљҳои гуногун натиҷаҳои уствории хониш маҳсуб меёбад.

М.И. Оморокова, ки фаъолияти худро дар самти хониши хонандагони синфҳои ибтидой равона карда буд, қайд мекунад, ки фаъолияти хониш ин фаъолияти коммуникативӣ, суханварӣ ва фаҳмидағирӣ мебошад, ки дар натиҷа омилҳои қабулкунӣ, барқароркунӣ ва азnavҳосилкунии матниҳондашуда ба вучуд меояд.

Дар масъалаи фаъолияти хониши хонандагони синфҳои ибтидой саҳми бузургро профессор Н.Н. Светловская низ гузоштааст. Вай «Назарияи салоҳиятнокии навъи дурусти фаъолияти хонишро пешниҳод кардааст». Н.Н. Светловская системаи калидии фаҳмиши фаъолияти хониши мустақилияти хониш ва навъи дурусти фаъолияти хонишро пешниҳод кардааст.[7, с. 148]. Қӯдакон дар ин раванд мустақилона, моҳиятан, мақсадгузошта мағҳуму моҳияти китобро дар мекунад. Фаъолияти хониш – ин намуди нави мустақилнокӣ – эмотсионалӣ фаъолият ба ҳисоб меравад.

Фаъолияти беруназтаълимии талабагон асосан дар ду мавқеъ бурда мешавад: дар мактаб таҳти мағҳуми «корҳои беруназсинфӣ», яъне фаъолияти гайридарсии талабагон, ки дар худи мактабашон ва дар дигар муассисаҳо таҳти мағҳуми «корҳои беруназмактабӣ» сурат мегирад. Ин ҳар ду намуди фаъолият бо майлу талаботи талабагон илова бар фаъолияти муқаррарӣ ва ҳатмии дарси синфӣ гузаронида мешавад.

Дар маҷмӯъ фаъолияти беруназтаълимӣ системаи ногузир ва ҷудошавандай маориф аст. Он барои инкишофи ҳамаҷониба шаҳсият зарурат дорад. Аз ин лиҳоз дар Қонуни маориф омадааст: «Мақсади маориф қонеъ гардонидани шаҳс барои рушди ҳамаҷониба баҳри амали соҳтани тамоми истеъдод, баланд бардоштани сифати ҳаёту кори ҳуд ва дар ин замина афзун намудани мероси иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ барои таъмини рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад» [1, с. 239]. Корҳои берун аз синф ва берун аз мактаб дар вақтҳои ҳолигии талабагон бурда мешавад. Вазифаи асосии онҳо – дар қӯдакон ташаккул додани рағбати фаҳмидағирии соҳаҳои гуногуни дониш. Тарбияи фаъолияти иҷтимоӣ, талабот ба намудҳои гуногуни фаъолият, инкишофи

қобилият ва истеъдод, майли касбогоҳӣ, мунтазам ва пай дар пай тарбиякунӣ ба сифати рушди ҳамаҷонибаи шахсият мусоидат мекунад.

### **Корҳои беруназсинфӣ воситаи муҳими тарбияи мактабиён**

**буда, онҳо ба мақсади муайян дар мактаб берун аз дарсҳо гузаронида мешаванд.**

Онҳоро муаллим, талабагони тайёркардашудаи синфҳои боло ва баъзе волидайн ташкил мекунанд ва мегузаронанд. Корҳои беруназсинфӣ аз муаллими синфҳои ибтидойӣ ва роҳбарони синф истифода бурдани намудҳои гуногуни фаъолиятҳоеро талаб мекунанд, ки хусусияти тарбиядиҳандагӣ ва инкифошидиҳандагӣ дошта бошанд. Талабгони хурдсолро бештар корҳое писанд меояд, ки шавқовару диққатчалкунанда бошад. Бо онҳо чунин корҳои беруназсинфӣ бурда мешавад:

**Фаъолияти маърифатӣ.** Муҳими тарбиявии ин намуди фаъолият аз он иборат аст, ки дар он шавқмандии талабагон нисбати соҳаҳои гуногуни дониш қонеъ гардонида, қобилияти эҷодии қӯдакон, тарбияи илмдӯстӣ, мушохидакорӣ, тарбияи ақлӣ ва инкишофашон вусъат дода мешавад. Дар доираи фаъолияти маърифатии беруназсинфӣ ба масъалаҳои даҳолат карда мешавад, ки донишҳои дар дарсҳо гирифтai талабагонро вусъат ва ҳавасмандиашонро нисбати муҳити зисти атроф инкишоф диҳанд. Фаъолияти маърифатии корҳоро ба шаклҳои колективӣ ва фардӣ ҷудо кардан мумкин аст. Дар корҳои колективонаи фаъолияти маърифатии беруназсинфӣ дар назди ҳамаи аъзоёни иттиҳоди қӯдакон вазифаҳои маърифатӣ умумӣ гузошта мешавад. Дар онҳо дониш ва таҷрибаҳои нав меомӯзанд, намудҳои оддии ашёҳоро тайёр мекунанд, дар бораи касбу корҳои гуногун маълумот мегиранд. Дар шаклҳои гуногуни колективонаи фаъолияти маърифатӣ ихтиёран иштирок намуда, талабагон ба корҳои вобаста, масъул, ҳамкории ҳамдигарӣ баромад мекунанд. Ҳангоми ташкили фаъолияти маърифатии беруназсинфии мактабиён муаллим бояд хусусиятҳои шавқмандии маърифатии синну солии гурӯҳҳои гуногуни қӯдаконро донад. Мактабиёни хурдсол қариб ба ҳамаи корҳои беруназсинфӣ завқ доранд. Дар ин син шавқмандии қӯдакон парешон мешавад. Агар қӯдакони 7 – сола бештар ба саволҳои ҳавасмандии шиносой бо ашё ё ҳодисаҳо рағбат зохир намоянд, қӯдакони 8 – 10 – сола акнун ба саволҳои рағбат доранд, ки ба амри воқеъ, ба ҳодисаҳо, ба дарки амиқи онҳо тааллуқ доранд. Ба гайр аз ин, саволҳои ин гурӯҳ талабагон бо пайдоиши вазъияти проблемавии шуури қӯдакон вобастагӣ доранд. Онҳо вазъияти пайдоиши проблемавиро мустақилона дарк карда наметавонанд, аз ин рӯ ба калонсолон муроҷиат мекунанд. [1, с. 241].

Дар методикаи таълими педагогика ва биология пахлӯҳои муайян, мушкилоти манфиатҳои маърифатии хонандагон аз ҷониби ҳамаи методистони пешбар баррасӣ карда мешаванд. Аммо, фаъолияти муаллим бештар омӯхта шуд, ҷараёни таълими мактаббачагон таҳлил карда шуд, ки рушди мустақилияти онҳо то ҳадде камтар дониста шуд. Илми педагогика ва биологияи мусосир фаъолияти маърифати хонандагонро бо рушди равонии онҳо боз ҳам зичтар мепайвандад. Масъалаи манфиатҳои маърифатӣ мустақилияти хонандагон ва ташаккули дастгоҳҳои зеҳниро дар назар доранд. Он на танҳо ҷамъоварии дониш дар ҷараёни ташкили машғулиятҳои беруназсинфӣ, балки амалиётҳои ақлӣ, «малакаҳои зеҳни»-и хуб инкишоффа ва мустаҳкам ба ҳисоб меравад.

Таваҷҷӯҳи маърифатӣ ҳамчун категорияи дидактикӣ аз он иборат аст, ки хонандагон ҳалли мушкилотро бо муаллим, ки фаъолияти таълими мустақимро роҳбарӣ мекунад, доранд. Ҳамзамон, онҳо метавонанд як роҳи ҳалли мушкилотро дар ҷараёни машғулиятҳои беруназдарсӣ интиҳоб кунанд, амалҳои ақлӣ ва амалиро барои омӯзиши объект иҷро кунанд, аз мушоҳидаҳо ва дигар манбаъҳо хulosai мустақилона бароранд. Муайян кардани дараҷаи мустақилияти хонандагон вобаста ба мағҳуми кор ва омодагии синф ё хонандагони алоҳида муҳим аст.

Омили муҳимтарини ташаккули ҳавасмандии маърифатии хонандагони синфҳои болой ташкили корҳои беруназсинфӣ дар мавзӯъҳои фанҳои табиатшиносӣ мебошад, зеро давраҳои фаннҳои табиатшиносӣ бо хусусиятҳои хоси худ фарқ мекунанд ва саҳми назаррас ва ташаккули шахсият дорад, насли ҷавонро ба тасвири мусосир, илмӣ-табии ҷаҳонӣ мекушояд ва дар бораи амалия робита мекунанд. Истифодаи фанҳои табиатшиносӣ бисёр соҳаҳои фаъолияти инсониро такмил медиҳад.

Бинобар ин, ба омӯзиши мушкилот «Ташкил ва гузаронидани корҳои беруназсинфии хонандагон дар давраҳои фанҳои табиатшиносӣ» сар карда, мо дар назди

худ мақсад гузоштаем, ки ба муаллимон дар ташкил намудани фаъолиятҳои гуногуни инфириодӣ, гурӯҳҳои эпизодикӣ, гурӯҳӣ, ва беруназсинфӣ кӯмак расонем.

Ташкили корҳои беруназсинфӣ аз рӯи фанҳои табиатшиносӣ як ҷузъи таркибии корҳои тарбиявист. Онҳо хеле гуногунанд, ин пеш аз ҳама, аз он иборат аст, ки корҳои беруназсинфӣ бо ҳусусияти ихтиёрии хонандагоне, ки ба фанҳои табиатшиносӣ шавқманданд ва бо барномаи таълимӣ маҳдуд нестанд, асос ёфтааст.

Дар ҷараёни ташаккули манғиатҳои маърифатии хонандагони синфҳои болой дар фаъолияти беруназсинфӣ истифодаи намудҳо ва шаклҳои гуногуни он нақши ҳалқунанда дорад. Инҳо дарсҳои инфириодӣ, дарсҳои эпизодии гурӯҳӣ, дарсҳои гурӯҳӣ, рӯйдодҳои оммавии натуралистӣ ва олимпиада мебошанд.

Ҳамаи ин шаклҳо ва усулҳои машғулияты беруназсинфӣ бо ҳам алоқаманданд ва якдигарро пурра мекунанд, дар байни онҳо як давраи муайяни педагогӣ мавҷуд аст. Аммо дар баробари ин, ҳусусиятҳои оптималий низ мавҷуданд. Ин ҳусусиятҳо чунинанд:

- а) иштироки ихтиёрии хонандагон дар шаклҳои гуногун ва корҳои беруназсинфӣ;
- б) мағҳуми корҳои беруназсинфӣ бо барномаи таълимӣ маҳдуд карда намешаванд;
- в) усулҳо ва шаклҳои корҳои беруназсинфӣ ба ташабbusi ҷӯдӣ ва манғиатҳои хонандагон асос ёфтаанд.

Доҳил намудани ҳар як хонанда ба намудҳои гуногуни машғулияты беруназсинфӣ, ки мағҳуми онҳо умуман мундариҷаи дарсҳоро тақрор намекунад, балки онҳоро бо материалҳои нав ва натиҷаҳои амалий бой мегардонад ва ба рушди манғиатҳои бисёрҷонибаи хонандагон мусоидат мекунад. Ин гуна дарсҳо қобилияти ҷӯдкориро инкишоф медиҳанд, тарзи истифодаи донишро меомӯзонад. Ҷалб намудани хонандагон ба шаклҳои гуногуни корҳои беруназсинфӣ таваҷҷӯҳи худи илмро дар ташкили таҷрибаҳо ва гузаронидани тадқиқотҳо бедор мекунад. Хонандагони мактабҳо мустақилона кор карданро ёд мегиранд, малакаҳои фоиданоки амалий мегиранд. Иштирок дар намудҳо ва шаклҳои муайяни машғулияты беруназсинфӣ барои мактаббачагон барои таълими худ имкониятҳои васеъ фароҳам меорад.

**Корҳои беруназмактабӣ.** Ба муассисаҳои беруназмактабӣ инҳо доҳил Таҳти мағҳуми фаъолияти беруназмактабӣ корҳои тарбиявии муассисаҳои маҳсуси берун аз мактабро гӯянд. мешаванд: қасрҳо, хонаҳо, истгоҳҳо (истгоҳи табиатшиносони ҷавон, истгоҳи техникони ҷавон), туристҳои ҷавон, клубҳо, марказҳои ҷӯдии бачагону наврасон, мактабҳои варзишӣ, бадӣ, студияҳои мусикӣ, муассисаҳои солимгардонӣ, китобхонаҳои кӯдакон ва гайра.

Дар муассисаҳои тарбиявии беруназмактабӣ ҳам мисли корҳои беруназсинфӣ фаъолиятҳои тарбиявии талабагон ба шакли оммавӣ, гурӯҳӣ ва фардӣ бурда мешавад.

Корҳои тарбиявии оммавӣ дар истгоҳҳои техникон, табиатшинсони ҷавон ва дигар муассисаҳои беруназмактабӣ ба шакли лексия дар бораи комёбиҳои илму техника, воҳӯриҳо бо ходимони илм, техника, санъат, бо пешқадамони истеҳсолот, якҷоя тамошо кардани асарҳои саҳнавӣ, фильмҳои бадӣ ва гайраҳо баргузор мегардад.

Шакли гурӯҳии корҳои тарбиявии беруназмактабӣ маҳфилҳо, шӯъбаҳо, клубҳоро дар бар мегирад.

Шакли фардии корҳои беруназмактабӣ аз иҷрои супоришҳои алоҳидаи ҷӯдӣ, машқи овозхонӣ, ягон асбоби мусикӣ, фаъолияти санъати тасвирий, наққошӣ, зардӯзӣ, кор бо компютер, соҳтани ягон асбоби мусикӣ, техникӣ ва гайра иборат аст.

Корҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ тибқи принципҳои педагогии маҳсус пардоҳта мешавад, ки ба онҳо бояд риоя кард:

**Принципи ихтиёран иштироккунӣ.** Кӯдакон ин ё он фаъолияти беруназсинфӣ ва беруназмактабиро бо майлу ҳоҳиши худ интиҳоб мекунанд. Ин ба машғулияты маҳфил, шӯъба, ва дигар шаклҳои корҳои беруназсинфӣ, ҳамчунин {ангоми нависондан ба муассисаҳои тарбиявии беруназмактабӣ даҳл дорад. Дар онҳо аз синфҳои якхелai мувозӣ кӯдакон муттаҳид карда мешаванд. Мактабиёни хурдсол ҳоло имкониятҳои худро дуруст муайян карда наметавонанд. Аз ин лиҳоз муаллимон ва волидайн ба қобилияти ҳар яке нигоҳ карда, дар интиҳоби машғулияташон бояд маслиҳат диханд ва онҳо намудеро интиҳоб кунанд, ки дар он бояд худро нишон дода тавонанд. Ба принципи ихтиёрий риоя карда, талабагонро сербор кардан, аз ду зиёд кори беруназсинфӣ додан мумкин нест.

**Принсили баҳисобигирии хусусиятҳои синнусолӣ ва фардии қӯдакон.** Мазмун, шакл ва методҳои корҳои беруназсинфӣ ба муносабати аз як синну сол ба синни дигар гузаштани гурӯҳ дигар мешавад. Бинобар ин муаллим дар тартиб додани нақшай кории беруназсинфӣ машгулиятҳоро ба ҳар синну сол мувофики майлу рағбат ва қобилияти фардии қӯдакон мутобиқ месозад. Машгулиятҳо бояд алоқадри ҳоли иштироккунандагон бошанд. Дар синфҳои I – II ҳондани китоб, тамошо кардани кинофильм, диофилмҳо, саҳнабоб кардани парчаҳои китоб, дар синфҳои III – IV саёҳат ба табиат, ба истеҳсолот, тарҳсозӣ, кор бо компьютерҳо, викторинаҳо, конкурсҳо мувофиқат мекунанд.

**Принсили ташаббускорӣ ва ҳудфаъолиятии мактабиён.** Ин принсили корҳои беруназсинфӣ тақозо мекунад, ки талабот, пешниҳодҳои худи иштироккунандагон мавриди тартиб додани нақшай корҳои ин ё он фаъолият ба инобат гирифта шавад. Чунки ҳар қадаре, ки мазмуни мавод бо дарҳости аъзоён мувофиқ ояд, ҳамон қадар онҳо ташаббускорӣ ва фаъолият нишон медиҳанд. Муаллим мавриди корҳои амалий бояд ҳар як комёбии шогирдонашро из{ор намояд, қадр кунад, то ки ташаббускорӣ ва ҳудфаъолиятии онҳо рушду камол ёбад.

**Принсили романтиқӣ ва бозӣ.** Романтика (ҳиссиёти баланд, хаёлпарастӣ) ва бозӣ дар корҳои беруназсинфии мактбиёни хурдсол ва синни миёнаи мактабӣ васеъ истифода бурда мешавад. Бозӣ бо фаъолияти меҳнатӣ, маърифатӣ, бадеиу эстетикӣ ва спортии қӯдакон ҳамроҳӣ мекунад. Муаллим бояд кӯшиш ба ҳарҷ дихад, ки машгулиятҳои беруназсинфии қӯдакони синни хурди мактабӣ ҳамеша хурсандиовар бошад, онҳоро ба шавқ оварад.

**Принсили оқилюна ва эҷодкорона рафткоркуни.** Ин принцип талаб мекунад, ки дар қӯдакон эҷодкорӣ, ихтироъкорӣ дар соҳаи техника, табиатшиносӣ, меҳнат, санъат инкишоф дода шавад. Дар раванди машгулиятҳои озодона интихоб намудаи қӯдакон бояд хусусиятҳои чустучӯй, фикркуни ҷой дошта бошад, то ки онҳоро ба эҷодкорӣ, ифшо додани қобилият ва истеъодд майл диханд. Билохира мақсади асосии ташкилкунии корҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабии қӯдакон ҳам дар ҳамин аст.

## АДАБИЁТ

- Хайрулло, Р. Абдулбоқӣ, Н. Педагогика китоби дарси барои донишҷӯёни мактабҳои олии омӯзгорӣ/. - Душанбе 2007. – С. 410 – 450
- Андреев, В.И. Внеклассная работа по литературе в начальной школе / В.И. Андреев. – М., 1999. – С. 315 – 330
- Боброва, Т.Н. Внеклассная работа как условие развития интереса к литературе / Т.Н. Боброва // Формирование познавательных и нравственных мотивов деятельности школьников. – Вологда, 1984. – С. 102 – 115.
- Бодрова, Н.А. Внеклассное чтение как социальная и педагогическая проблема / Н.А. Бодрова // Литература в школе. – 1977. – №1. – С. 70 – 85
- Голубков, В.В. Методы преподавания литературы / В.В. Голубков. – М., 1962. – С. 95 – 101
- Воюшина, М.П. Анализ художественного произведения / М.П. Воюшина // Начальная школа. – 1989. –
- Вульфов, В.З., Поташник М.М. Организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы / Вульфов В.З., Поташник М.М. – М. : Просвещение. 1983. – С. 14-18.
- Гречихин, А.А. Социология и психология чтения / А.А. Гречихин. – СПб, 2007. – 312 с.
- Леонтьев, А.Н. Избранные психологические произведения. В 2-х т / А.Н. Леонтьев. – М., 1983. – С. 214-267
- Мануйлов, В.А. Литературные игры [Текст] : сборник : пособие для руководителей литературных кружков и библиотекарей / сост. В.А. Мануйлов. – М. – Л. : Гос-ое учебно-пед. изд-во, 1938. – 215 с.
- Оморокова, М.И. Совершенствование чтения младших школьников: Метод. пособ. для учителя. / М.И. Оморокова – 2-е изд., испр. и доп. – М., – 2001. 46 с.
- Светловская, Н.Н. Методика внеклассного чтения: книга для учителя / Н.Н. Светловская. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1991. – 206 с.

13. Сборник программ внеурочной деятельности: 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М. : Вентана-Граф, 2011. – 274 с.
14. Светловская, Н.Н Наука становления личности средствами чтения-общения: словарь-справочник / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. – М. : Экон-Информ, 2011. – 300 с.

## ОМОДАСОЗИИ ДОНИШҔЎЁНИ МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ БА ИРТИБОТИ КАСБӢ – МЕҲВАР БО ЗАБОНИ ХОРИЧӢ (АНГЛИСӢ)

**ФАЙЗУЛЛОЗОДА** *Хусейн* – декани факультети тарбияи чисмонии Донишкадаи тарбияи чисмонӣ ба номи С. Раҳимов, ш. Душанбе, кӯчаи Лучоб, 45, тел.: +(992) 988414190

Дар мақола масъалаи омодасозии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии тарбияи чисмонӣ ба иртиботи касбӣ – меҳвар бо забони хориҷӣ (англисӣ) мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар асоси таҳлили манбаъҳои сершумори марбут ба таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти тарбияи чисмонӣ муаллиф таъкид мекунад, ки таълими касбӣ – меҳвари забони хориҷӣ ба донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти мазкур дар якчанд марҳилаҳо амалӣ карда шуда, дар ҳар якеи онҳо самтнокии варзишии касбии машғулиятҳои амалӣ таъмин карда мешавад. Қайд карда мешавад, ки нутқи варзишгарон хеле оддӣ буда, дар он конструксияҳо, ибораҳои мураккаби нутқ аз нигоҳи грамматикий мавҷуд нестанд. Таъкид карда мешавад, ки бе донистани грамматика муюшират кардан мураккаб аст, аммо бидуни донистани калимаҳо муюшират кардан ғайриимкон аст, ибораҳои оддиро баён кардан, фаҳмидан номумкин аст.

Хулоса карда мешавад, ки мутахассиси мусири баландихтисос дар соҳаи тарбияи чисмонӣ ва варзиш бояд дорои малакаҳои иртиботи касбӣ – меҳвар ба забони хориҷӣ бошад, ки яке аз ҷузъҳои таркибии мухимтарини тасвири касбии мутахассиси ояндаи соҳаи мазкур махсуб мёёбад.

**Вожаҳои асосӣ:** омодасозӣ, донишҷӯӣ, варзишгар, муассисаи таҳсилоти олии тарбияи чисмонӣ, иртиботи касбӣ – меҳвар, забони англисӣ, муюшират, нутқи касбӣ.

## ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ (АНГЛИЙСКОМ) ЯЗЫКЕ

**ФАЙЗУЛЛОЗОДА** *Хусейн* – декан факультета физической культуры Института физической культуры Таджикистана им. С. Раҳимова, г. Душанбе, ул. Лучоб, 45, тел.: +(992) 988414190

В статье рассматривается вопрос подготовки студентов вуза физической культуры к профессионально-ориентированной коммуникации на иностранном (английском) языке. На основе анализа многочисленных источников, связанных с обучением иностранного языка в вузах физической культуры автор подчеркивает, что профессионально-ориентированное обучение иностранного языка студентам указанных учебных заведений осуществляется в несколько этапах, на каждом из которых обеспечивается спортивная направленность практических занятий. Отмечается, что речь спортсменов является очень простой, в которой отсутствуют сложные конструкции, обороты речи с точки зрения грамматики. Подчёркивается, что без знания грамматики общение является сложным, но не зная лексику невозможно общаться, выражать простые фразы, понимать.

Делается вывод, что современный высококвалифицированный специалист в области физического воспитания и спорта должен владеть навыками профессионально-ориентированной коммуникации на иностранном языке, что считается одной из важнейших составляющих в профессиональном портрете специалиста данной области.

**Ключевые слова:** подготовка, студент, спортсмен, вуз, физическое воспитание, профессионально-ориентированная коммуникация, английский язык, общение, профессиональная речь.

## PREPARATION OF STUDENTS OF PHYSICAL CULTURE HIGHER EDUCATION INSTITUTION TO PROFESSIONAL ORIENTED COMMUNICATION IN FOREIGN (ENGLISH) LANGUAGE

**FAIZULLOZODA Husein** – Dean of the Faculty of Physical Culture of the Institute of Physical Culture of Tajikistan named after. S. Rakhimov, Dushanbe, st. Luchob, 45, **Phone:** +(992) 988414190

The article deals with the issue of preparation of students of physical culture higher education institution to professional oriented communication in foreign (English) language. On basis of analysis of numerous sources related to teaching foreign language the author underlines that the professional oriented teaching foreign language carries out in several stages, in every of which provides the sport direction of practical classes. It is noted that the speech of sportsmen is simple, where complicated constructions, speech phrases from the point of view of gramma are absent. It is underlined that without knowing of gramma the communication is complicated, but without knowing of lexica it is impossible to communicate, to express simple phrases, to understand.

It is concluded that the modern high-qualified specialist in the sphere of physical education and sports must have skills of professional oriented communication in foreign (English) language, which is most important component of professional portrait of the specialist of the given sphere.

**Keywords:** preparation, student, sportsman, higher education institution, professional oriented communication, English, professional speech.

Дар натиҷаи равандҳои ҷаҳоншавии ҷаҳонӣ равобити байнифарҳангӣ босуръат ривоҷ мейбад: вазъиятҳои муоширати байнифарҳангӣ, аз қабили таҳсил дар муассисаҳои таҳсилот дар доираи табодул, таҷрибаомӯзии олимон, конференсияҳои байналмилалӣ, корхонаҳои муштарак, сафарҳои сайёҳӣ, намоишгоҳҳо, мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ғайра ташаккул ва рушд ёфта истодаанд. Доностани забони хориҷӣ яке аз шартҳои бомуваффақияти мутобиқшавӣ дар фазои иҷтимоӣ мебошад. Аксари воситаҳои муосири иртибот ва муошират ба одамоне нигаронида шудааст, ки ба ин ё он дараҷа забони хориҷиро медонанд. Технологияҳои иттилоотӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёт – таълими, истехсолӣ, фароғатӣ паҳн шудаанд ва доностани забонҳои хориҷӣ барои ташаккули кори пурарзиш ва босаводона дар фазои иттилоотӣ мусоидат мекунад. Доностани забони хориҷӣ ҷузъи ҷудонашаванди тарбияи одамони муваффақ мебошад.

Масъалаи тайёр кардани мутахассисони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш бо шароити нави сиёсию иқтисодии ҳаёт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки вазифаҳо, мукаррароти концептуалиӣ, мазмун ва соҳтори низоми тарбияи ҷисмониро муайян мекунанд, зич алокаманд аст. Мутобиқи талаботи Стандарти давлатии таҳсилот барои муассисаҳои таҳсилоти олии тарбияи ҷисмонӣ ҳадафи курси таълими забони хориҷӣ омодасозии қасбӣ аз тарикӣ таълими забони хориҷӣ мебошад. Донишу малакаҳое, ки дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ ба даст оварда шудаанд, ба баланд шудани сифати салоҳияти қасбӣ ва сатҳи умунифарҳангии донишҷӯёни тарбияи ҷисмонӣ мусоидат мекунанд [2, с. 50–52; 13, с. 208–216]. Дар асоси ин донишу малакаҳо: этикети қасбӣ – нутқӣ, доностани истилоҳот аз рӯи ихтинос ташаккул ёфта, минбаъд татбиқ мешаванд. Доностани забони хориҷӣ барои азхуд намудани иттилооти нав аз адабиёти таълими – методӣ ва илмии хориҷӣ, Интернет; барои муошират бо ҳамкасбон аз мамлакатҳои хориҷии наздиқ зарур мебошад.

Таълими қасбӣ – меҳвари забони хориҷӣ ба донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти тарбияи ҷисмонӣ дар якчанд марҳилаҳо амалӣ карда шуда, дар ҳар якеи онҳо самтнокии варзишии қасбии машғулиятҳои амалӣ таъмин карда мешавад. Дар раванди машғулиятҳо дикқати доничшӯён дар соҳаҳои истифодаи амалии маводи мавриди омӯзиш ҳам дар ҳаётӣ

харрӯза, ҳам дар фаъолияти ояндаи қасбӣ тамаркуз дода мешавад. Аллакай дар марҳилаи ибтидоии таълим зарур аст мавзӯъҳои дори ҳусусияти иҷтимоӣ – майшӣ бо мазмунӣ варзишӣ пурра карда шуда, таълимграндагон ба истифодার минбаъдаи забони англisiй дар соҳаи қасбӣ омода карда шаванд. Мавзӯъҳои дори саմтнокии умумимаширо бо мавзӯти қасбӣ якҷоя кардан зарур аст, масалан, ҳангоми омӯзиши мавзӯи шифоҳии “Нақл дар бораи худ” бахши бахшида ба намуди асосии варзиш, ки донишҷӯён бо он машғуланд, тавсифи машғулатҳо бо ин намуди варзиш ва дастовардҳои варзиши донишҷӯёнро доҳил кардан мумкин аст. Ҳангоми омӯзиши мавзӯи “Сигаи амрии феъл” ба донишҷӯён тартиб додани нақшай тамринро бо истифодার амрҳои варзишӣ пешниҳод кардан мумкин аст. Ҳангоми омӯзиши мавзӯи “Фарҳанги ғизоҳӯрӣ дар кишварҳои гуногун” навъҳои ғизоӣ варзишгарон, намояндагони фарҳангҳои дигарро муҳокима кардан мумкин аст.

Бояд қайд кард, ки нутқи варзишгарон хеле оддӣ буда, дар он конструксияҳо, ибораҳои мураккаби нутқ аз нигоҳи грамматикӣ мавҷуд нестанд. Барои варзишгар барои амалий гардонидани фаъолияти байналмилалии варзишии худ зарур аст нутқи ба он нигаронидашударо дар сатҳи майшӣ, амрҳо ва супоришҳои мураббӣ, довар, муроҷиати шарикон дар даста ва ғайра фахмида тавониста, ба онҳо ба таври муносиб вокуниш нишон дода тавонад, яъне маҷмӯи ибораҳои ҳусусияти умумӣ ва қасбидоштаро доро бошад. Истифодার саволҳои оҳангнок (яъне бидуни риояи тартиби калимаҳои чумлаи саволӣ), ҷавобҳои яктаркиба ба саволҳои умумӣ ва маҳсус, ихтидор ё ҳатто мавҷуд набудани фаъл – бандак дар муоширати варзишгарон раво шуморида мешавад.

Такмили таълими қасбӣ – меҳвари забони хориҷӣ (англisiй) – и мутахассисон дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш бояд аз дарку андарёфти роҳҳо ва шароити ташаккули салоҳиятнокии қасбӣ бо самтигирӣ ба вазифаҳои ниҳоии қасбии онҳо мебошад. Масъала байнин талаботҳои афзояндаи рушди равобити байналмилалӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, тавсеаи назарраси робитаҳои байналмилалӣ ва омодагии пасти мутахассисони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҷиҳати истифодার забони хориҷӣ ҳамчун воситаи муоширати қасбӣ; дар оқилона соҳтани таъминоти барномавии раванди таълими оид ба самти мазкур ба вучуд меояд [8, с. 505–507].

Тавсееёбии назарраси имкониятҳои истифодার амалии забони хориҷӣ онро ба воситаи беҳбуд бахшидан ба фаъолияти қасбии мутахассиси соҳибтаҳассус, аз ҷумла саамтнокии тарбияи ҷисмонӣ табдил медиҳад.

Аммо, сарфи назар аз миқдори хеле қалони коркардҳои назариявӣ ва методикаҳои амалии таълими забони хориҷӣ сатҳи азхудкуни он аз ҷониби мутахассисони муассисаҳои таҳсилоти олии тарбияи ҷисмонӣ хеле паст боқӣ мемонад.

Сабабҳои ҷиддии натиҷабаҳшии пасти таълим: мавриди бозхост қарор нагирифтани забони хориҷӣ дар фаъолияти амалии мутахассисони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ; мавҷуд набудани воситаҳои муосири таълим; коркарди нокифояи як қатор масъалаҳои муҳими таълим ва ташкили раванди таълими оид ба забони хориҷӣ бо назардошти ҳусусияти муассисаҳои таҳсилоти олий ва факултетҳои равияи тарбияи ҷисмонӣ, мавҷуд набудани мавод ва дастурҳои таълими ба мақсадҳо ва шароити таълим муносиб мебошанд.

Педагоги тарбияи ҷисмонӣ бояд пайваста донишҳо, маҳоратҳо, малакаҳо ва таҷрибаи худро такмил дихад. Бидуни донистани ғояҳои пешрафта, ки на танҳо дар мамлакати мо, балки дар хориҷа низ тавлид мейбанд, бо замон ҳамқадам шудан имконнозазир аст. Аммо, дар ҷараёни азими маълумотҳои илмӣ ва амалий ёфтани ҷизи нав, зарурӣ, пешрафта баъзан хеле душвор аст, маҳсусан агар одам забонҳои хориҷиро надонад. Аз ин рӯ, хеле муҳим аст, то ки мутахассис ҳадди акал як забони хориҷиро донад, он гоҳ ӯ метавонист бевосита ва ба таври фаврӣ бо дастовардҳои нави байналмилалӣ дар соҳаи назария ва амалияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш шинос шавад.

Тарҳрезии раванди ташаккули малакаҳои қасбии иртиботии донишҷӯён аз ҷониби олимон дар ҷанбаҳои гуногун, valee пеш аз ҳама дар заминai таъмини муваффакиятнокии фаъолияти қасбии оянда ва ташаккули хислатҳои шаҳсияти педагогӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст [7, с. 177–181; 9, с. 45–51]. Дар баробари ин, тезауруси мағҳумӣ–категориалий мағҳумҳои зерин: «муоширати педагогӣ», «рафтори қасбӣ», «иртиботи

касбӣ», «маҳоратҳои иртиботӣ», «фарҳангӣ иртиботӣ» ва ғайраро дар бар мегирад. Мафхумҳои мазкур сатҳи муайяни инкишофи фаъолнокии иртиботии омӯзгороо дар раванди фаъолияти касбӣ инъикос мекунанд [6, с. 101–104].

Нақши фанни таълимии “Забони хориҷӣ” – ро дар раванди ташаккули салоҳиятнокии касбии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии тарбияи ҷисмонӣ мавриди баррасӣ қарор дода, қайд кардан зарур аст, ки омӯзиши забони хориҷӣ ба баланд шудани сифати тайёрии касбӣ ва сатҳи умумифарҳангии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии тарбияи ҷисмонӣ мусоидат мекунад. Дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ этикети касбӣ – нутқӣ; дониши истилоҳотро дар самти омодасозӣ ташаккул дода, дар фаъолияти минбаъдаи касбӣ татбиқ кардан мумкин аст [11; 10]. Донистани забони хориҷӣ барои азхуд кардани иттилооти нав аз адабиёти хориҷии таълимӣ – методӣ ва илмӣ, Интернет; барои муошират бо ҳамкорон аз кишварҳои хориҷаи дур зарур мебошад [12].

Маҳоратҳои касбӣ аз ҷониби мо дар доираи тавсифи умумии нутқи касбии омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ки ҳамчун воситаи рушди эҳсосотӣ, иртиботӣ, зеҳни донишҷӯ ва ҳамчун шарти рушди касбии мутахассиси рақобатпазир амал мекунад, фахмида мешаванд.

Нутқи касбии омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш категорияест, ки дорои ҳусусиятҳои умумӣ ва маҳсуси касбӣ мебошад. Ба ҳусусиятҳои маҳсуси касбии нутқи омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш имконияти дар раванди фаъолияти иртиботии мутақобила татбиқ намудани маҳоратҳои маҳсуси касбии нутқиро нисбат додан лозим аст:

Муносибати мутақобилаи иртиботии малакаҳои маҳсуси нутқи касбӣ:

- қобилияти ба инобат гирифтани ҳусусиятҳои синнусолии дарки маводи таълимӣ аз ҷониби хона ндагон (маҳорати самаранок истифода бурдани воситаҳои нутқ ҳангоми ташкил ва гузаронидани ҷорабинҳои ҷисмонӣ, варзиш – фароғатӣ);

- маҳоратҳои ташкил намудани ҳамкории иртиботие, ки ба азхудкунии таҷрибаи андӯхташуда дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ки дар низоми донишҷои сатҳҳои гуногун пешниҳод шудааст, самт медиҳад;

- маҳоратҳои дар ҷараёни иртибот муайян кардани манфиатҳо ва ниёзҳои донишҷӯ, ки ба ин таҷриба хос аст;

- маҳоратҳои амалий намудани фаъолияти иртиботӣ дар заминай муайяни аз ҷиҳати касбӣ муҳим (мутобиқ намудани матнҳои хориҷӣ ва адабиёти методӣ оид ба ташкили тарбияи ҷисмонӣ ба муоширати таълимӣ бо хонандагон).

Айни замон забони хориҷӣ (асосан забони англисӣ) ҳамчун фанни таълимии барномаи таълимии муассисаи таҳсилоти олий мақоми дигарро касб карда, ба воситаи иртиботи касбӣ, асоси ҳамкории академии донишҷӯён ва омӯзгорон табдил ёфта истодааст. Ислот шудааст, ки омӯзиши забони хориҷӣ ба ташаккули салоҳиятҳои умумифарҳангӣ ва умумибашарӣ, ташаккули шаҳсияти таълимгирандагон, васеъ намудани ҷаҳонбинии онҳо мусоидат карда, фарҳангӣ меҳнати зеҳни, тафаккур ва нутқро рушд дода, маҳорату малакаҳои барои бомуваффақият аз худ кардани маводи таълимӣ аз дигар фанҳо заруриро ташаккул медиҳанд. Стандартҳои таҳсилоти муосир ба омода намудани шаҳси соҳибтаҳсилот, фикркунанда ва ба таври эҷодӣ инкишоффёта, ки қодир аст ба фазои иҷтимоию иқтисодии муосир мутобиқ шавад, нигаронида шудаанд. Возех аст, ки барои омодасози касбии мутахассис бо мақсади дар ў ташаккул додани салоҳиятнокии иртиботӣ ҳамчун ҷузъи таркибии зарурии стратегияи глобалии ташаккул ва рушди шаҳсияти ва касбӣ зарур аст аз воситаҳо ва имкониятҳои забони хориҷӣ ба таври мақсаднок истифода бурда шавад. Донишҷӯёне, ки забони хориҷиро дар сатҳи баланд медонанд, ҳангоми бунёди касбу кори худ бо эҳтимолияти бештар метавонанд стандартҳои нави сифатро дар соҳаи фаъолияти касбии худ татбиқ намоянд.

Ин ва дигар ҳусусиятҳо барои ташкили раванди таълим аз забонҳои хориҷӣ дар муассисаи таҳсилоти олии тарбияи ҷисмонӣ асос мегарданд.

Дар робита ба пайвастани Тоҷикистон ба Конвенсияи Болония (с. 2004) ва таъсиси фазои ягонаи таълимии аврупойӣ аз мутахассиси оянда аксар вақт донистани хуби забони хориҷӣ талаб карда мешавад, ки ҳангоми фаъолияти касбиашон бартарӣ ҳисобида мешавад. Донистани забони хориҷӣ дар айни замон барои мутахассиси ҳар як соҳаи фаъолият зарур аст. Рақобати афзояндаи рақибони хориҷӣ дар мусобиқоти байналмилалӣ,

рушди босуръати робитаҳои байналмилалии варзишӣ азхудкуни салоҳияти коммуникативии забони хориљиро аз љониби донишљӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии тарбияи љисмонӣ барои муюшират бо ҳамкасбони хориљӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, Олимпиадаҳо, чемпионатҳо муйян мекунад. Аз ин лиҳоз, нисбат ба сатҳи тайёрии забонии мутахассисони соҳаи варзиш талаботҳои баланд ба вуљуд меоянд. Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ ба назар гирифтани ҳусусиятҳои касбии омӯзиши забони хориљӣ, тамаркузи онро ба татбиқи вазифаҳои фаъолияти ояндаи касбии ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии талаб мекунад [3].

Бояд қайд кард, ки дар таълими забони хориљӣ ба донишљӯён – варзишгарон нақши муҳимро лугат мебозад. Мунтазам љамъ кардан ва васеъ намудани захираи луғавӣ яке аз муҳимтарин вазифаҳои таълими забони хориљӣ мебошад. Бе донистани грамматика муюшират кардан мураккаб аст, аммо бидуни донистани қалимаҳо муюшират кардан ғайриимкон аст, ибораҳои оддиро баён кардан, фаҳмидан номумкин аст. Аз ҳаљми луғавӣ муваффакиятнокии муюшират бо одамони атроф, ҳалли масъалаҳои мушаххас вобаста мебошад. Захираи луғавӣ маводи асосии нутқи инсон буда, донистани луғат шарти муҳими ташаккули маҳоратҳои нутқ мебошад. Одам ҳар қадар бештар қалимаҳоро донад, фикрашро ҳамон қадар сахех ва равшан баён карда, ҳамон қадар аз љиҳати касбӣ муваффақтар мешавад. Барои ташаккул додани малакаҳои соҳтани баёни муколаамвӣ ё монологӣ донистани воҳидҳои луғавӣ, луғати касбӣ ва мавзӯӣ зарур аст. Барои ноил шудан ба азхудкуни луғати забони англисӣ аз љониби донишљӯён, ки бидуни он на соҳтан, на фаҳмидани мазмуни сұхбат ё мубоҳиса имконнапазир аст, аз болои воҳидҳои лексикие, ки барои рушди фаъолияти нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ заруранд ва аксар вақт дар ҳудуди як мавзӯӣ мушаххас тақрор мешаванд, кори пурмаҳсул бурдан зарур аст. Таълими воҳидҳои луғавӣ ба донишљӯён ташаккули луғати фаъол, ғайрифаъол ва эҳтимолиро дар бар гирад. Дар раванди таълими луғат бояд вазифаҳои муйянни умумитаҳсилоти тарбиявӣ гузошта, ҳал карда шаванд. Барои он ки қалима ба захираи луғавии донишљӯён дохил шавад, фаъолияти мақсадноки омӯзгор барои аз ҳуд кардан ва ошно кардани таълимгирандагон бо луғати нав дар соҳаи муюширати касбӣ зарур аст. Воҳидҳои захираи луғавие, ки дар гуфтор истифода мешаванд, бояд дар гуфтугӯ бо каси дигар низ шинохташаванд бошанд. Маводҳои таълимие, ки дар машғулиятҳо истифода мешаванд, бояд ба дастовардҳои навтарини соҳаи тарбияи љисмонӣ нигаронида шуда, бозёфтҳои илмӣ, навовариҳоеро, ки ба манфиатҳои касбии донишљӯён даҳл доранд, сари вақт инъикос намуда, ба онҳо имкониятро барои рушди касбӣ фароҳам оранд. Беҳтар аст, ки мавод барои машғулиятҳо бо иштироки мутахассисон – варзишгароне интихоб карда шавад, ки дорои таҳсилот дар соҳае мебошанд, ки маводҳо барои он тартиб дода мешаванд. Ин имкон медиҳад маводи аслии ба курси таълими забони хориљӣ дохилшуда аз нуқтаи назари касбӣ таҳлил карда шавад.

Ба назари мо, маводи таълимӣ барои варзишгарон – донишҷӯён – варзишгарон бояд ҷузъи касбиро дар бар гирад, яъне бо қӯмаки онҳо донишҷӯ бояд гузаронидани як қатор амалҳои касбиро ба забони англисӣ дар вазъиятҳои маъмултари муюширати расмӣ ва ғайрирасмӣ амалӣ гардонад. Аз ин рӯ, ҳангоми таҳияи кардани дастурҳои омилҳои асосии зерин бояд ба назар гирифта шаванд:

- зарурати ташаккули салоҳияти иртиботӣ, ки ба варзишгарони касбии оянда имкон медиҳад забони англисиро дар вазъиятҳои муюширати касбӣ, фарҳангӣ ва байниншахсияти ғайрирасмӣ, яъне дар соҳаҳои касбӣ ва иҷтимоӣ – майшӣ истифода баранд;
- таълими забони англисӣ ҳамчун воситаи муюширати байнифарҳангӣ;
- ташаккули шаҳсияти комили фарҳангӣ, ки ба муюширати байнимилӣ омода аст;
- афзалиятнокии ташаккули захираи лексикаи касбӣ ва малакаҳои азхудкуни донишҷои касбӣ ба забони англисӣ барои муюширати озод дар соҳаи касбӣ ва иҷтимоӣ – майшӣ;
- ӯҳдадории ба назар гирифтани манфиатҳои касбии варзишгарон;
- ҳавасмандгардонӣ дарки рушди касбии ҳуд, яъне эҷод кардани ҳавасмандӣ барои азхуд кардани забони англисӣ [4, с. 24–25].

Дар баробари ин, консепсияи лингводидактикаи таълими забони хориҷӣ ба мутахассисони ояндаи соҳаи варзиш ташаккули салоҳияти иртиботии забони хориҷиро

дар онҳо пешбинӣ мекунад, ки барои муоширати қасбӣ бо забони хориҷӣ дар шароити фаъолияти байналмилалии варзишӣ зарур аст.

Яке аз ҳусусиятҳои фарқкунандай нутқи варзишгарон истифода бурдани миқдори зиёди истилоҳу амрҳои варзишӣ мебошад. Дар баробари ин, миқдори зиёди тасодуфҳои интернатсионализми варзиширо ба забонҳои англисӣ ва дигар забонҳо қайд кардан лозим аст.

Барои бомуваффакият амалӣ намудани салоҳияти иртиботӣ, ки дар давраи омӯзиши фанни «забони хориҷӣ» ба даст омадааст, донишҷӯён–варзишгарон инҷунин бояд ҳадди акқал асосҳои «фарҳанги ҳаррӯза»–и англофонҳоро ҳамчун асоси иртибот бо забони англисӣ бо намояндагони фарҳангҳои гуногун азхуд кунанд. Варзишгаре, ки Тоҷикистонро дар мусобиқоти мухталифи байналмилалӣ муаррифӣ мекунад, як муоширатчии эҳтимолии байнифарҳангӣ мебошад, ки, аз як тараф, доранди фарҳанги модарии худ бошад, аз тараф, дигар кодир аст фарҳанги чомеаи хориҷиро ба таври муносиб дарк кунад. Аз ин рӯ, ба омӯзиши муштараки фарҳангҳои модарӣ ва хориҷӣ таваҷҷӯҳӣ зарурӣ додан лозим аст.

Таълими самарабахши забони хориҷӣ ба мутахассисони оянда бидуни ба назар гирифтани ҳусусиятҳои психикию ҷисмонии онҳо ғайриимкон аст. Низоми таълим дар муассисаи таҳсилоти олий хонандагони дирӯзai муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро муташаккилтар, ҳадафмандтар мегардонад.

Дар асоси таҳияи методикаи таълими муоширати забони хориҷӣ дар муассисаҳои тарбияи ҷисмонӣ бояд муносибати салоҳиятнок қарор дода шавад.

Нуқтаҳои назари гуногун дар бораи он, ки ба салоҳияти иртиботӣ чиро доҳил кардан лозим аст, вучуд доранд. Д. Хаймз бо ин мағҳум салоҳияти грамматикӣ (қоидаҳои забон), иҷтимоию лингвистикӣ (қоидаҳои нутқи лаҳҷавӣ), дискурсӣ (қоидаҳои соҳтани гуфтор) ва стратегӣ (қоидаҳои нигоҳ доштани робита бо ҳамсuxbat)–ро муттаҳид кардааст.

Ҷузъи муҳими салоҳияти иртиботӣ салоҳияти забонӣ мебошад, ки аз «қобилияти истифодаи воситаҳои забонӣ барои соҳтани изҳороти дуруст ва пурмазмун»иборат мебошад [5, с. 100].

Дар доираи салоҳияти забоншиносӣ чунин мағҳумҳо ҷудо кардамешаванд: а) салоҳияти луғавӣ; б) салоҳияти грамматикӣ; в) салоҳияти семантикӣ (маънӣ); г) салоҳияти фонологӣ [5].

Аммо бо назардошти шароити таълими забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии тарбияи ҷисмонӣ мазмуни салоҳияти забоншиносиро танзим кардан зарур аст, аммо ин бояд тавре анҷом дода шавад, ки ба салоҳияти иртиботии варзишгарони оянда ҳалал расонида нашавад.

Донишҷӯён–варзишгароне, ки дар варзиш комёбихои баланду маъруф доранд, ҷун қоида, аз ҷиҳати қобилияти муошират, азхуд кардани қобилияти муошират ба забони хориҷӣ фарқ намекунанд. Ин маҳсусан ба маҳорати дарки нутқ ба забони хориҷӣ аз тариқи гӯш додан даҳл дорад, зеро дар шароити мавҷуда донишҷӯён амалан робитаи шифоҳиро бо дорандагони забони хориҷӣ надоранд. Ин ҳолат ҳангоми таҳияи методикаи маҳсуси таълими донишҷӯён–варзишгарон барои муошират бо забони англисӣ бояд ба назар гирифта шавад. Аз ҷумла, дар маҷмӯаи таълимӣ бояд машқҳо ва вазифаҳои мувоғиқ, аз қабили: гӯш кардани порчаҳои репортаж, шарҳи бозӣ, дастурҳои тренер ва ғайра пешниҳод карда шаванд.

Бояд дар назар дошт, ки нутқи зиндаи гуфтугӯии варзишии дорандай забони хориҷӣ аз варианти адабие, ки дар стандарти давлатии таҳсилот барои таълим [1] пешбинӣ шудааст, хеле фарқ мекунад. Нутқи варзишӣ бо истилоҳоти маҳсус, сленгҳои варзишӣ саршор буда, аксар вакт аз ҷиҳати грамматикӣ тартиб дода нашудааст. Нутқи варзишӣ бо суръати тез, на ҳамеша равшан ва бодикқат талаффуз кардани садоҳо ва қалимаҳо, мавҷудияти нидоҳо, ибораҳои истилоҳӣ тавсиф мейёбад.

Шарти муҳими омӯзиши бомуваффакияти забони хориҷӣ дар муассисаи таҳсилоти олии тарбияи ҷисмонӣ самтнокии қасбии мазмуни маводи таълимӣ мебошад. Масалан, гӯш кардани порчаҳои репортажҳои дори ҳусусияти варзишӣ, шарҳҳои мусобиқаҳо, дастурамалҳои мураббиён ва ғайра.

Нутқи зиндаи гуфтугӯии варзишгарон аз варианти адабие, ки барои таълим бо стандарти таҳсилоти чумхуриявии таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олӣ пешбинӣ шудааст, фарқ мекунад. Нутқи варзишӣ (воқеанигорӣ, шарҳҳо, репортажҳо) аз истилоҳоти маҳсус, сленги варзишӣ фаровон буда, бо суръати зуд, эҳсосотнокӣ тавсиф мейбад. Аммо, маҳз ҳамин намудҳои фаъолият боиси шавқу ҳавас дар донишҷӯён гардида, ҳавасмандии онҳоро ба омӯзиши забони хориҷӣ баланд мекунад, ки дар ҳоҳиши муошират кардан бо ҳамсолони хориҷӣ ҳам дар вақти мусобиқаҳои бафналмилалӣ, ҳам дар сафарҳои сайёҳӣ, ҳангоми робитаҳои шахсӣ асос ёфтааст.

Ҳамин тариқ, таълими касбӣ – меҳвари забони хориҷӣ ба донишҷӯён – варзишгарон дар азҳудкунии ҳадди ақали луғавӣ ва грамматикий, будуни омӯзиши муфассали гуногуни падидаҳои грамматикии забони англisi асос мейбад. Грамматикаи заминавӣ ҳачмун асос барои ташаккули маҳоратҳои бурдани гуфтугӯ ва истифодаи усулҳои маҳсуси тартибидии фикр мебошад. Барои омӯзиш шаклҳо ва конструксияҳои бештар дучоршаванд, ки барои забони варзишӣ ҳосанд, масалан, шаклҳои соддai шаклию замонӣ, ҷумлаҳо дар сиғаҳои ҳабарӣ ва амрий, чудо карда мешаванд.

Дар асоси гуфтаҳои боло, барои беҳбуд бахшидан ба омодасозии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии тарбияи ҷисмонӣ ба иртиботи касбӣ – меҳвар бо забони хориҷӣ (англisi) пешниҳод мешавад:

1. Дар маҷмӯи таълими – методии фанни “Забони хориҷӣ” ба омӯзиши матнҳои мутобиқ кардашуда ва аслӣ, ки мазмuni онҳо ҷанбаҳои гуногуни назариявӣ ва амалии самти ихтисоси аз ҷониби донишҷӯён интихобшударо дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш инъикос мекунанд, соатҳои зиёдтари таълими чудо кардан зарур аст.

2. Ҷиҳати баланд бардоштани самаранокии ташаккули салоҳияти забони хориҷии касбии донишҷӯён ҳамгироносии воситаҳои маъмул ва инноватсионӣ ва усулҳои методии таълим зарур мебошад. Дар раванди таълими истифодаи презентатсияи мултимедияӣ, бозиҳои нақшӣ, мавод бо матнҳои мутобиқ кардашуда ва аслии дорои мазмuni касбӣ, луғатномаҳои истилоҳҳои маҳсуси касбӣ дар шакли электронӣ ва бо усули матбаавӣ интишоршуда ба мақсад мувофиқ мебошад.

3. Ҳангоми интихоби истилоҳҳои забони хориҷӣ, ки барои тартиб додани луғатнома аз ҳисоби матнҳои аслии дорои мазмuni касбӣ лозим аст барномаҳо – конкордансҳои компьютерӣ мавриди истифода қарор дода шаванд. Истифодаи барномаҳо – конкордансҳои компьютерӣ интихоби истилоҳҳои забони хориҷиро, ки донистани онҳо барои тарҷумаи матни бо забони хориҷии дорои мазмuni касбӣ зарур аст, беҳтар мекунад.

Ҳамин тариқ, мутахассиси муосири баландиҳтисос дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш бояд дорои малакаҳои иртиботи касбӣ – меҳвар ба забони хориҷӣ бошад, ки яке аз ҷузъҳои таркибии муҳимтарини тасвири касбии мутахассисони ояндаи соҳаи мазкур маҳсуб мейбад.

## АДАБИЁТ

1. Барномаи давлатии «Дар бораи такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англisi дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои **2015 – 2020**» аз **3.06.2014, № 427**.
2. Захаров, А. А. Проблемы и перспективы развития университетского образования в области физической культуры и спорта // Теория и практика физической культуры. 2003. – № 5. – С. 50–52.
3. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 25 феврали соли 2017, № 94, ш. Душанбе.
4. Масалкова, Эльвира Владимировна Обучение общению на английском языке студентов факультета физической культуры
5. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка. Страсбург: Cambridge University Press, МГЛУ, 2003. –256 с. С. 100.
6. Петъков, В.А., Фilonенко, В.А. Мониторинг развития компетенций будущих специалистов в процессе реализации образовательных программ иноязычной подготовки //

Вестник Армавирского института социального образования (филиала) РГСУ. 2014. С. 101–104.

7. Стрижакова, Н.Е., Петъков, В.А., Романов Д.А. Взаимосвязь становления языковой компетенции и социально-профессиональной компетентности студентов // Учёные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2015. № 5 (123). С. 177–181.

8. Сурнин, Д. И. Структура и содержание коммуникативной компетентности специалиста Физической культуры и спорта / Д. И. Сурнин // Молодой ученый. – 2012. – №5. – С. 505–507.

9. Тамбиева З.Ю., Урусова Л.Р., Петъков В.А. Гуманизация педагогического взаимодействия преподавателя и студента в процессе обучения иностранному языку// Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. 2016. Вып. 1 (173). С. 45–51.

10. Ткаченко, А. Н. Активизация процесса формирования навыков иноязычной коммуникации при подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – Омск, 2001. –23 с

11. Удалова, М. Ю. Педагогические условия совершенствования профессионально-ориентированного обучения иностранному языку магистров физкультурных вузов: автореф. дисс. ... канд. пед. наук [13.00.02] / М. Ю. Удалова. – М., 2002. – 23 с.

12. Чучалина, А. И. Профессионально-речевая подготовка специалистов физической культуры и спорта: монография / А. И. Чучалина, О. М. Чусовтина, Н. М. Костихина. – Омск: СибГУФК, 2006. – 136 с.

13. Шаламова, Н.А. Методологические основы и сущностные характеристики процесса формирования будущих специалистов физической культуры к иноязычному общению // Сибирский педагогический журнал. – 2007. – № 14. – С. 208–216.

## СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ СПОРТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

**ДАВЛЯТБОЕВА Сарвиноз Абдумаликова** – старший преподаватель кафедры менеджмента и туризма Института физической культуры Таджикистана им. С. Рахимова, соискатель Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. С. Айни, 126, E-mail: [sarvinoztj@mail.ru](mailto:sarvinoztj@mail.ru), тел.: +(992) 917221987

Автор в статье даёт разъяснение массовому спорту как важному социальному феномену, его значимому влиянию на здоровье всех слоёв общества, здоровье нации, национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, работоспособность, образ жизни людей и т.д.

В статье автор рассматривает важность охвата массовым спортом не только как способ укрепления и сохранения здоровья нации, развития экономики, социализации общества, но и как целенаправленная мера по предотвращению наркотизации и других антисоциальных проявлений среди подростков и молодежи, в том числе их вхождение в состав религиозных и экстремистских группировок.

**Ключевые слова:** общество, здоровье, спорт, ценность, социальный, соревнование, жизнь.

## АФЗАЛИЯТИ ИЧТИМОИИ ВАРЗИШИ ОММАВӢ ДАР МАРҲИЛАИ КУНУНӢ

**ДАВЛЯТБОЕВА Сарвиноз Абдумаликова** – муаллими калони кафедраи менеджмент ва сайёҳии Дошикадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи С. Раҳимов, унвонҷӯи Пажӯҳшишгоҳи рушиди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Айнӣ, 126, E-mail: [sarvinoztj@mail.ru](mailto:sarvinoztj@mail.ru), тел.: +(992) 917221987

Муаллиф дар мақола варзиши оммавиро ҳамчун як падидаи мухими иҷтимоӣ ва таъсири назарраси онро қарib ба саломатии тамоми табақаҳои ҷомеа, саломатии миллат, муносибатҳои миллӣ, мақоми иҷтимоӣ, қобилияти корӣ, тарзи ҳаёти одамон ва ғайра шарҳ додааст.

Дар мақола муаллиф инчунин аҳамияти машғул шудан бо варзишҳои оммавиро на танҳо ҳамчун як роҳи тақвият ва хифзи саломатии миллат, рушди иқтисодӣ, иҷтимоии ҷомеа, балки ҳамчун яке аз ҷораҳои мақсадноки пешгирии нашъамандӣ ва дигар зуҳуроти иҷтимоиро дар байни наврасон ва ҷавонон, аз ҷумла шомилшавии онҳо ба гурӯҳҳои динӣ ва экстремистӣ баррасӣ мекунад.

**Вожаҳои асосӣ:** ҷомеа, солимӣ, варзиши, арзии, иҷтимоӣ, мусобиқа, ҳаёт.

## SOCIAL SPORT VALUES FOR EVERYONE IN THE MODERN WORLD

**DAVLYATBAEVA Sarvinoz Abdumalikovna** – senior Lecturer of the Department of management and tourism of the Institute of physical culture of Tajikistan named after S. Rakhimov, Applicant of the IDO named after A. Jami, Dushanbe, 126 Ayni Str., E-mail: [sarvinozj@mail.ru](mailto:sarvinozj@mail.ru), Phone: +(992) 917221987

The author in the article explains mass sports as an important social phenomenon, its significant influence on almost the health of all strata of society, the health of the nation, national relations, business life, social status, working capacity, people's lifestyle, etc.

In the article, the author also considers the importance of engaging in mass sports not only as a way to strengthen and maintain the health of the nation, economic development, socialization of society, but also as a targeted measure to prevent drug addiction and other antisocial manifestations among adolescents and youth, including their inclusion in religious and extremist groups

**Key words:** society, health, sport, value, social, competition, life.

Спорт как самый важный социальный феномен пронизывает все слои общества, оказывая огромное воздействие почти на все основные сферы жизни, благоприятно влияя на здоровье нации, национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, работоспособность, формирование моды, этические ценности, образ жизни людей. В подтверждение этого тезиса можно привести слова известного спортсмена Александра Волкова: «...спорт сегодня - это главный социальный фактор, способный противостоять нашествию дешевой культуры и дурным привычкам». Действительно, феномен спорта обладает мощной социализирующей силой. Политики давно рассматривают спорт как национальное увлечение, способное сплотить общество единой национальной идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением людей к успеху, к победе.

В нынешнее время спорт приобретает высокую значимость в обществе, что появляются основания считать его одним из основных видов человеческой деятельности. В системе норм и ценностей общества он играет значимую роль. Занятие спортом довольно часто рассматривается не только как способ укрепления и сохранения здоровья, но и как превентивная мера по предотвращению алкоголизации, наркотизации и других антисоциальных проявлений поведения среди молодежи, в том числе, их вхождении в состав религиозных и разных экстремистических групп, о чём свидетельствуют события в Сирии, Афганистане и других стран.

Следует отметить, что к тому же здоровье нации, а именно, детерминант (причинные факторы) приоритетов и поведения людей считается важнейший фактором развития экономики, стабилизации общества, т.е. существования государства и его позиций в мире. В нездоровом обществе стагнирует и деградирует культура и образование, развивается комплекс неполноценности и ущербности нации, а неэффективная экономика с социальной точки зрения провоцирует деградацию населения (психические и сердечнососудистые заболевания, самоубийства и тд.).

Развитие массового спорта, актуальный вопрос чрезвычайной важности для современного Таджикистана. Снижение общего уровня духовности и нравственности среди определённых групп молодёжи, устойчивая динамика ухудшения показателей массового спорта, физического развития, подготовленности, физической и интеллектуальной работоспособности становится всё более значимым признаком развития кризиса качества жизнедеятельности значительных масс населения, как одного из важных факторов риска для национальной безопасности и надежности условий интеллектуального, нравственного, духовного развития населения, а также экономической стабильности и роста международного авторитета высших школ Республики Таджикистан. В связи с этим, популяризация массового спорта, как одно из направлений государственной политики в информационной сфере должна превратиться в одну из приоритетных задач, от решения которой во многом будет зависеть достижение поставленных стратегических целей.

Следует отметить, что одна из тенденций современного Таджикистана в условиях полной государственной независимости считается развитие массового спорта. Массовый спорт как социальное явление восходит ещё к советским временам, когда, по сути, популярность спорта прочно утвердилась среди различных слоев общества и целенаправленно пропагандировалась среди них. Поэтому в те годы были созданы благоприятные условия для повсеместного развития спорта по всем параметрам, особенно по его материальному обеспечению. Основные достижения массового спорта в советский период считается его доступность для широкого слоя общества, свобода выбора и участия молодёжи в нём.

Одним из самых популярных и ценных направлений массового спорта (для всех) в то время было студенческие спортивные общества под названием «Буревестник» («Птица грозы»), «Кожаный мяч», «Золотая шайба», благодаря которым широкий круг школьники, молодёжи и общественности были вовлечены в разные виды спорта. А наиболее талантливые из них продолжали играть, начиная, от школьных спортивных секций (почти повсюду), кончая для взрослых, национальных спортивных команд [1, с.162-165].

Следует отметить, что в Республике Таджикистан, несмотря на многочисленные проекты, направленные на популяризации и развитие спорта для всех, к сожалению, всё ещё небольшое количество людей занимаются массовым спортом. Многие люди не имеют возможности из-за экономические затруднение заниматься спортом. По данной причине и профессиональный спорт тоже пока ещё не всегда имеет возможность достичь средних результатов. По статистике в Таджикистане в массовом спорте охвачены не более 20% населения, в странах Европы оно составляет от 40% до 50% (половина населения), а в США этот показатель достигает 60%.

Правительство Республики Таджикистан за последние годы создаёт благоприятную почву для охвата населения занятиями физической культурой и массовым спортом в городах и районных, сельских местностях (строительство современных стадионов, спортивных площадок, в том числе в общеобразовательных учреждениях). Следовало бы и местными исполнительными властями на местах уделять внимание данному очень важному вопросу и пропагандировать к его решению местных инвесторов, бизнесменов, известных патриотических и творческих личностей. Потому что, инвестировать в массовый спорт это, прежде всего, обеспечения экономического и социального развития страны в условиях рыночной экономии, а также источник укрепления военной мощи страны.

Необходимо заметить, что ответственность сторон, занимающихся массовым спортом, в последние годы, хотя и возросла, но охват массовым спортом остаётся слабым, поскольку для успешного продвижения массового спорта необходимо было обеспечивать его доступность для широкого круга молодёжи и добываться увеличением количества сотрудников (профессионалов). К примеру, только в более чем 31% вузов страны имеются спортивные секции (смотрите таблицу 1).

Результаты исследования по охвату населения (студенты) массовым и профессиональным спортом

Количество людей, которые интересуются или не интересуются спортом	Спорт в обществе, его доступность и трудности для общества	Интерес молодёжи к спорту и признание важность здоровья	Сравнение показателей интересов юношей Таджикистана с драгими странами
Примерно 50% населения Таджикистана не занимается спортом в связи с умственной работой или отсутствием желания.	60% населения по причине бедности отказываются от занятиях спортом в тренажёрных залах	40% молодых людей из-за работы с компьютером вообще не занимаются спортом	70% населения занимается спортом в близко расположенных спортивных секциях с доступными ценами или бесплатно для населения Таджикистана
20% населения тренируются, чтобы поддерживать свое здоровье.	20% населения по желанию ходят на бесплатные спортивные площадки, но не имеют тренеров	10% молодых людей имеют большое желание к просмотру спортивных соревнованиях по компьютеру	10% населения в силу их недостаточного физического состояния (невозможность) никогда не занимаются спортом
20% населения тренируются, чтобы поддерживать свое здоровье и красиво выглядеть	10% населения из богатой семьи имеют целью накачивать мышц тела по своему желанию	20% молодёжи по место жительства самостоятельно без совета наставников занимаются разными видами спорта.	10% населения, к сожалению, перестают заниматься спортом из-за физических нарушений части тела
10% населения с целью участия в международных соревнованиях активно занимаются спортом	10% населения как профессиональные спортсмены заняты профессиональным спортом (разного вида) повседневно	30% молодых людей считают спорт фактором поддержания хорошего здоровья и тренируются по советам тренеров	10% населения, употребляющие спиртные напитки и не имеющие желания заниматься спортом постоянно, откладывают его на потом.

Результаты анализа исследования показывают, что качество охвата массовым и профессиональным спортом в проводимых учебных организациях (таблица 1) за последние годы существенно не изменилась (отрицательная динамика от 50 до 70%). Положительная динамика охвата массовым спортом составляет от 10 до 30%. Самый «высокий показатель» 30% молодёжи заняты спортом ради поддержание хорошего здоровья и занятия с этой частью проходят по советам тренеров.

Таким образом массовым спортом в (институт физической культуры имени С.Рахимова) охвачены около 30% населения, 20% молодёжи тренируются, чтобы поддерживать свое здоровье и красиво выглядеть, 20% населения с удовольствием ходят на бесплатные спортивные площадки, но не имея тренеров, 20% молодёжи занимаются разными видами спорта самостоятельно, по место жительства без наставников, 10% населения активно занимаются спортом с целью участия в международных соревнований и тд.

Многие исследователи отдаление молодежи и взрослого населения от участия в массовом спорте в последние три десятилетия XXI века соотносят к его не финансированию, кадровому кризису и частично к отсутствию желание широких масс спортивным занятиям, как к очень значимой ценности в жизни общества. Нет более

важных задач, чем охват населения, (юноши, молодёжи, другие слои) массовым и профессиональным спортом. Сегодня широкие слои населения в большей степени ценят высокое достижение спортсменов в профессиональном спорте в республиканском и мировом масштабах [11, С.174].

На современном этапе развития общества очень важно совместно бороться, переводя акцент с профессионального спорта на спорт для всех. Попытка укрепления массового спорта проистекает из ряда разногласий:

- между нежеланием отдельных и большинства людей участвовать в массовых спортивных соревнованиях;
- заявлениями ответственных лиц о необходимости развития спорта для всех;
- достижений в области массового спорта в советское время и в наше время;
- между реальными условиями развития массового спорта и потребностью в них;
- среди реальных условий труда (прежде всего, заработной платы) - специалистов в области массового спорта и необходимость устранения кадровой нехватки в рассматриваемой сфере [2, с.28-37].

По нашему мнению, говоря о достижениях массового спорта в советское время, нельзя, не отметить наличие элемента принуждения в процессе вовлечения людей в массовые спортивные мероприятия. Кроме того, популярность спорта была обеспечена необходимой инфраструктурой и ее функционированием на бесплатной основе. К сожалению, в нынешней ситуации, когда бывшая инфраструктура сочетается с рыночными механизмами (платный спорт), конкуренция в сфере развлечений между спортом и другими видами деятельности (ночные клубы, просмотр фильмов и т. д.) увеличивается, а возможности большинства части населения уменьшаются [4, С.37-41].

Надежды общества на развитие массового спорта пока не оправдались. Одна из причин - слабое взаимодействие факторов с низкой привлекательностью массового спорта. Помимо практических проблем, существуют теоретические вопросы, требующие серьезного исследования (определения массового спорта, его взаимосвязи со спортом высших достижений и профессиональным спортом). Они должны касаться, взаимосвязи между работой над подготовкой лучших и работой профессиональных спортсменов с широким кругом населения.

Необходимость теоретического рассмотрения практических и теоретических вопросов связана с необходимостью адаптации массового спорта к условиям современного общества путем использования соответствующих механизмов его развития. Благодаря социологическому анализу, можно рассмотреть содержание и характер кризиса массового спорта в современном Таджикистане, а также специфику социального взаимодействия факторов, которые могут способствовать решению существующих проблем [3, с.43]-49].

Ход изучения международного опыта в рассматриваемой области показывает, что термин «массовый спорт» практически не используется за рубежом. Ни в научных трудах скандинавских ни в работах американских авторов мы не видим деления спорта на спорт высших достижений, профессиональный и массовый спорт. Для них спорт в основном делится по другим критериям, главным критерием которых является возраст. Мы видим, что спорт делится на развлекательной, дошкольной, школьной, студенческой и профессиональной.

Анализ опыта зарубежных стран показывает, что доступность и популярность спорта позволяет успешно решать такие задачи, как достижение высоких спортивных результатов и привлечение к здоровому образу жизни как можно более широких слоев населения [5, с. .91].

Анализ основан на опытах следующих странах:

1. США, где 60% населения (школьники, студенты) регулярно занимаются спортом, позволяют американским спортсменам добиваться высоких результатов на Олимпийских играх. Здесь важно отметить, что проблема ожирения, общая для многих американцев, является результатом бездействия и нарушений питания.

2. В Китае, где частично используется советская модель обучения спортсменов, позволяют спортсменам, показывать высокие результаты, как это было продемонстрировано на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

3. Обращает на себя внимание опыт Германии в футболе, где популярная пошаговая модель подготовки юных футболистов позволила им выиграть чемпионат мира в 2014 году;

4. Очень интересен опыт Норвегии и Швеции, где популярны и доступны, в первую очередь, зимние виды спорта, благодаря более развитому оздоровительному спорту, позволили привлечь к здоровому образу жизни большое количество граждан этих стран.

5. Канада, страна, где по популярности национальный вид спорта - хоккей более популярен, чем другие виды спорта.

В этих странах спортивная система имеет свою программу развития, которая в первую очередь направлена на обеспечение порядка и гласности. Мы можем выбрать для себя более приемлемый метод изучения социальных процессов и явлений. На основе анализа массового спорта можно выбрать один из четырех основных методов: структурно-функциональный, институционально-реорганизованный, а также систематический [10, с.207].

Структурно-функциональный подход в нашем анализе спорта позволяет определить ряд задач массового спорта как одного из элементов спортивной подсистемы в целом:

- социологическая задача - обеспечить максимальный доступ к соревнованиям как можно большему количеству людей;

- ценностная функция позволяет человеку осознать ценность физической культуры и спорта как важного элемента здорового образа жизни;

- задача интеграции в продвижение массовых видов спорта, даже модных занятий, привлечение новых людей в свою сферу и формирование собственных сообществ (болельщиков, спортивных тренеров, спортсменов и т. д.);

- рекреационная задача - смотреть на спорт как на активный досуг, позволяющий укрепить здоровье в контексте развлечений;

- идеологическая задача состоит в том, чтобы в процессе занятий спортом человек вырабатывал правила честной конкуренции и здоровой конкуренции (как физической, так и психологической).

Одним из наиболее распространенных подходов в нашем исследование и анализе феномена массового спорта является институциональный метод, так как он также позволяет раскрыть потенциал структурно-функционального анализа.

Многие исследователи предлагают рассматривать спорт как механизм трансформации человеческой природы в социальную сущность. Благодаря институциональному подходу, можно выделить различные формы общения и сотрудничества между спортсменами в массовом спорте. Этот метод позволяет рассмотреть роль практического сотрудничества между людьми, которое складывается в массовом спорте [7, с.22].

Соответственно, подход к «правилам игры», состоящий из институтов, предполагает улучшение внутренних ограничений индивидов, что позволяет говорить как об объективных, так и субъективных факторах, влияющих на феномен массового спорта. К субъективным факторам относятся стереотипы и традиции, которые определяют отношение людей к спорту, мотивацию и мотивацию через систему устоявшихся ценностей. Системный подход к социологии предполагает рассмотрение двух аспектов массового спорта:

1. Массовый спорт как инфраструктура спорта находится между профессиональным спортом и физической культурой; Массовый спорт в данном случае подготавливает кадры для профессионального спорта и является своего рода фундаментом.

2. Массовый спорт состоит из системы взаимосвязанных элементов. Эти элементы - социальные факторы. Теория социальных факторов исторически восходит к французской социологии. Массовые и индивидуальные социальные факторы стали предметом исследования А. Турина. Социальный фактор в их действиях не зависит от окружающей среды, и это позволяет им изменять ее своим поведением. По мнению М. Кроуза, коллективные и индивидуальные действия социальных факторов составляют систему. Система массового спорта является продуктом действия этих факторов. Надо сказать, что отношение населения к массовому спорту в настоящий момент следует характеризовать скептически, потому что создание необходимых условий и средств для тренировок будет намного дороже, чем его эффект.

Мы проанализировали реализацию спортивных проектов и пришли к выводу, что спорт «для всех» в современном Таджикистане пока находится в состоянии неопределенности, потому что он связан с рядом серьезных несоответствий, а именно:

- между фактическим состоянием инфраструктуры массового спорта и условиями, необходимыми для ее полноценного функционирования;
- между развитием массового спорта в бывшем СССР и современностью;
- отсутствие желания создавать стресс, связанный с соревнованиями, и попытки привлечь больше людей к спорту;
- между реальными условиями работы специалистов в области массового спорта и необходимостью устранения кадровой нехватки в этой сфере;
- отсутствие финансирование массового спорта.

Сегодня ситуация совсем иная: изменились сами «массы», ухудшилась инфраструктура, созданная в прошлом, исчез элемент принуждения, за занятие спортом нужно хорошо платить. Все сказанное отрицательно оказывается на привлечении населения к спорту. Развитие массового спорта в данных условиях, помимо прочего, требует развития привлекательной для общества идеологии, основанной на развлекательных аспектах просмотра спортивных состязаний.

Целью новой идеологии является обеспечение полной реализации задач спорта для всех, вовлечение социальных факторов в массовый спорт, обеспечение их заинтересованности в сотрудничестве, а также развитие спорта и физического воспитания, необходимость в:

- углубленное изучение социальных проблем «Спорт и личность», «спорт и молодежь», «спорт и прогресс» и др.
- решение важнейших задач современного общества, возрождение спортивной системы подростков и молодежи и вовлечение учащихся школы в них.

Следует отметить, что возможности спорта для социализации личности, ее формирования и развития в соответствии с требованиями общества, индивидуальными потребностями, социокультурными образцами необычайно многообразны:

1. К числу наиболее важных задач социализации личности относится создание условий для самореализации (оценка самого себя в сопоставлении с другими), которую многие социологи, философы и психологи считают высшей и наиболее завершенной формой человеческого существования. Благодаря этому в спорте создаются условия для самовоспитания, самосовершенствования, самоопределения. Объективная оценка способностей человека в спортивном соперничестве побуждает его к совершенствованию своих способностей.

2. Известны выявлены и обоснованы в многочисленных работах педагогов и медиков огромные возможности, заключенные в спорте, для сохранения и укрепления здоровья людей, а также их физического совершенствования.

3. Важную роль спорт способен сыграть в процессе формирования разнообразных психических качеств и способностей человека, его психической культуры в целом, поскольку спортивные состязания и вся спортивная деятельность предъявляют высокие требования к проявлению его волевых качеств и к саморегуляции.

4. Спорт (особенно спорт высших достижений) способен выполнять важную познавательную функцию. На тренировках и соревнованиях организм подвергается воздействию разнообразных факторов, попадает в различные условия и открывает человеку свои «тайны». Спорт может быть важным инструментом познания не только закономерностей функционирования, но и закономерностей управления человеческим организмом для его совершенствования в том или ином направлении.

5. В спортивной деятельности, во всех ее формах и видах заложены огромные возможности для эстетического воздействия на человека, для формирования эстетической культуры личности, способности воспринимать, чувствовать и правильно понимать прекрасное, действовать «по законам красоты». Этот потенциал спорта определяется тем, что спортивная деятельность - сфера, в которой возможно проявление всех основных эстетических ценностей.

6. В спортивной деятельности заключен огромный нравственный потенциал: она создает богатые возможности для приобщения человека к ценностям нравственной культуры, к нормам и принципам нравственности, морали. Человек имеет здесь

возможность наблюдать различные проявления таких важнейших нравственных ценностей, как добро, справедливость, честность, долг и др. Спорт требует от спортсменов нравственной оценки и нравственного выбора, побуждают их вступать в разнообразные нравственные отношения - с товарищами по команде, с соперниками, с тренером, с арбитрами, с болельщиками и зрителями и т.д., а также совершать нравственные поступки.

7. Как известно, формированию и развитию личности содействует активный, творческий отдых. Он позволяет человеку снять напряжение после трудовых будней, расслабиться, развлечься, раскрыть свои творческие способности. Для выполнения такой функции рекреации в спорте также заключены огромные возможности. Этую функцию наиболее эффективно способен выполнить «спорт для всех».

8. Спортивная деятельность за счет ее привлекательности, гуманной игровой формы организации соперничества и других отмеченных выше особенностей способна содействовать профилактике наркомании и других аспектов девиантного поведения детей и молодежи.

9. В спортивной деятельности заключены огромные возможности для реализации гуманистически ориентированной политики по отношению к лицам с ограниченными возможностями (инвалидам), и прежде всего для решения в процессе их социализации проблемы социальной реабилитации и интеграции.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллоев, Ш.У. Современные факторы профессиональной подготовки специалистов физического воспитания. Ученые записки ХГУ им. ак. Б. Гафурова, №1 (50), Худжанд, 2017 – С. 162-165.
2. Бахридинов, М. Физическая культура народов Центральной Азии в период вхождения их в состав Ахеменидского государства // Вестник педагогического университета ТГПУ имени Садриддина Айни. - Душанбе, 2012. - №1(44). - С.28-37.
3. Власова, О.В., Ольшевская А.Д. Социологический анализ отношения молодежи к массовому спорту // Экономика, социология и право. 2016. № 9. С. 37-41.
4. Дутчак, М.В., Мичуда Ю.П. Проблемы ресурсного обеспечения спорта для всех в мировых условиях // Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 2). 2014. - С. 91.
5. Коломийченко, Е.В. Мотивация студентов вуза к занятиям физической культурой и спортом как компонент развития физической культуры личности // Северокавказский психологический вестник. № 10/1. 2012. С. 35-39.
6. Мичуда, Ю.П., Жуляев, В.Н. Особенности финансирования массового спорта в Европе // Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. 2016. С. 40-44.
7. Паначев, В.Д. Проблемы управления социальным институтом спорта // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2016. № 2(57). - С. 207.
8. Салимов, Х.К. Педагогические условия воспитания патриотизма студентов средствами национальных таджикских подвижных игр и народных традиций: дис. канд. пед. наук: Душанбе, 2015. - 174 с.

**ТЕХНОЛОГИЯ И ТАЪЛИМ  
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ  
TEACHING TECHNOLOGY**

**МЕТОДИКАИ ОМӮЗИШИ ҚИСМҲОИ ТЕХНИКӢ ВА  
БАРНОМАВИИ КОМПЮТЕР**

**САИДЗОДА Исроил Маҳмад** – номзади илмҳои технологӣ, доценти кафедраи информатикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17, **E-mail:** [isroil-84@list.ru](mailto:isroil-84@list.ru), **тел.:** +(992) 904485555

**ҲАЙЁТОВ Қурбонали Эмомуддиновиҷ** – омӯзгори қалони кафедраи “информатика-барномасоз”-ии Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар н. Раҷт, н. Раҷт, кӯчаи Э. Муҳиддинов, 63, **E-mail:** [rasht\\_94-94@mail.ru](mailto:rasht_94-94@mail.ru), **тел.:** +(992) 988983394

Масъалаи омӯзиш ва рушди илмҳои компьютерӣ яке аз ҳадафҳои асоситарини Ҳукумати ҶТ ба ҳисоб меравад. Барои расидан ба ин ҳадафҳо, бояд раванди омӯзиши фанни технологияи иттилоотиро аз мактаби миёна дуруст ба роҳ монем. Аз таҳлилҳо ва мушоҳидаҳо бар меояд, ки дар бисёре аз мавридҳо дарсҳои фанни технологияи иттилоотӣ танҳо дар намуди назариявӣ сурат мегиранд, ки ин ба паствавии салоҳиятнокии дониши хонандагон оварда мерасонад.

Дар мақолаи мазкур методикаи омӯзиши қисмҳои техникӣ ва барномавии компьютер мавриди таҳлил қарор гирифтааст.

Барои расидан ба ин ҳадафҳо санчиши салоҳиятнокии дониши хонандагон оиди мавзӯи баррасиашаванда, дар ду шакли дарсӣ ба роҳ мондем:

1. Маводҳои дарсӣ дар шакли презентатсия ва бандарҳо нишон дода шуда, дар бораи вазифаҳои ҳар як таҷхизоти дохили блоки системавӣ бо таври назариявӣ ба хонандагон маълумот дода мешавад, ки ин яке аз усуљҳои маъмули дарсӣ мебошад.

2. Тамоми таҷхизотҳои лозимии дохили блоки системавии компьютер дар шакли маводҳои намоиши нишон дода шуда, ҳар яке аз онҳо бо таври кушода, қисм ба қисм ба хонандагон нишон дода мешавад, вазифаҳои онҳо фахмонда мешавад ва тарзи кушодану васли онҳо нишон дода мешавад.

Аз озмоиши педагогии дар мақола гузаронидашуда, ки он ду шакли гузариши дарсро дар бар мегирад, бар меояд, ки танҳо дар 7-ҳафтаи озмоиши салоҳиятнокии дониши хонандагон, аз руи шакли дуюм боло рафтааст.

**Вожеҳои асосӣ:** салоҳият, компьютер, омӯзгор, дарс, озмоиши, хонанда, таҷриба, таҷхизот, таҳлил, санҷии.

**МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОГРАММНОЙ  
ЧАСТИ КОМПЬЮТЕРА**

**САИДЗОДА Исроил Маҳмад** – кандидат технологических наук, доцент кафедры информатики Таджикского национального университета, г. Душанбе, пр. Рудаки 17, **E-mail:** [isroil-84@list.ru](mailto:isroil-84@list.ru), **тел.:** +(992) 904485555

**ҲАЙЁТОВ Қурбонали Эмомуддиновиҷ** – старший преподаватель кафедры информатика – программист Таджикский педагогический институт в Раҷтском районе, р. Раҷт, ул. Э. Муҳиддинов, 63, **E-mail:** [rasht\\_94-94@mail.ru](mailto:rasht_94-94@mail.ru), **тел.:** +(992) 988983394

Изучение и развитие информатики является одной из основных целей Правительства Республики Таджикистан. Для достижения этих целей нам необходимо правильно организовать процесс изучения предмета информационных технологий со

средней школы. Анализ и наблюдения показывают, что во многих случаях уроки информационных технологий проводятся только в теоретической форме, что приводит к снижению компетентности знаний учащихся.

В данной статье анализируются методы изучения технической и программной частей компьютера.

Для достижения поставленных целей мы провели проверку знаний учащихся по предмету в двух формах:

Учебные материалы представлены в виде презентаций и баннеров, а студенты теоретически информированы о функциях каждого устройства внутри системного блока, что является одним из наиболее распространенных методов обучения.

Все необходимое оборудование внутри системного блока компьютера показано в виде наглядных пособий, каждое из которых открыто, по частям показано читателям, разъяснены их задачи и способы их открытия и подключения.

Из проведенных в статье педагогических экспериментов, включающих две формы прохождения урока, видно, что только на 7-й неделе эксперимента повысилась компетентность знаний учащихся по второй форме.

**Ключевые слова:** компетентность, компьютер, учитель, урок, тест, читатель, эксперимент, оборудование, анализ, тест.

## METHODOLOGY FOR TEACHING TECHNICAL AND SOFTWARE PARTS OF A COMPUTER

**SAIDZODA Isroil Maumad** – dotsent of the Department of Informatics, Tajik National University, Dushanbe, Rudaki ave, 17, **E-mail:** isroil-84@list.ru, **Phone:** +(992)904485555

**HAYOTOV Kurbonali Emomudinovich** – senior teacher of the department Informatic-programmist, Tajik Pedagogical Institute in the Rasht region, r. Rasht, E. Muhiddin strit 63, **E-mail:** rasht\_94-94@mail.ru, **Phone:** +(992)988983394

The study and development of informatics is one of the main goals of the Government of the Republic of Tajikistan. To achieve these goals, we need to properly organize the process of studying the subject of information technology from high school. Analysis and observations show that in many cases information technology lessons are conducted only in a theoretical form, which leads to a decrease in the competence of students' knowledge.

This article analyzes the methods of studying the technical and software parts of a computer.

To achieve our goals, we tested students' knowledge of the subject in two forms:

Educational materials are presented in the form of presentations and banners, and students are theoretically informed about the functions of each device inside the system unit, which is one of the most common teaching methods.

All the necessary equipment inside the computer system unit is shown in the form of visual aids, each of which is open, shown to readers in parts, their tasks are explained and how to open and connect them.

From the pedagogical experiments conducted in the article, which included two forms of passing a lesson, it can be seen that only on the 7th week of the experiment, the competence of students' knowledge in the second form increased.

**Key words:** competence, computer, teacher, lesson, test, reader, experiment, equipment, analysis, test.

Дар раванди тадриси дарсҳои технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, он мавзӯъхое, ки ба бахши дастгоҳҳои техникии компьютер рабт доранд, дар намуди умумӣ омӯхта мешавад. Бояд қайд намуд, ки тавсифи дастгоҳ ва принсипҳои кори онҳоро бидуни дарки ҷузъиёти техникӣ ва барномавӣ фахмидан ғайриимкон аст. Тавсифи архитектуравии фахмиши соҳтор ва раванди кори компьютер барои истифодабаранда ва

барномасозон яке аз масъалаҳои аввалиндарача ба ҳисоб меравад. Чунки, ҳар як истифодабаранда пеш аз ҳама бояд дарк намояд, ки иттилооти коркардашаванда дар кадом марҳилаҳо пай дар пай ичро шуда истодааст.

Аз ин лиҳоз, аз нуқтаи назари методӣ зарӯр мешуморем, ки ҳар як истифодабаранди компьютер, бояд бо қадри кофӣ аз архитектураи соҳтори компьютер боҳабар бошад. Дар зери мағҳуми архитектураи компьютер фаҳмидан мумкин аст:

- ✓ таъиноти барномавии компьютер;
- ✓ таҷхизотҳои асосие, ки дар раванди кори компьютер вазифаҳои муҳимро ичро мекунанд;
- ✓ хотираи доимӣ, фаврӣ ва берунии компьютер;
- ✓ хусусиятҳои кории компьютер ва барномаҳои татбикӣ;
- ✓ тамоми он дастгоҳҳое, ки барои ягон вазифаи мушаххас ба компьютер васл шудаанд [1,10].

Бояд хотиррасон намуд, ки барои корбарони пешрафта ва сатҳи олий инчунин, донистани роҳҳои идоракуни барномаҳои кории компьютер, соҳтори кории протсессор, барномасозӣ ва алгоритми тарзи коркарди ичрои масъалаҳо аз ҷониби протсессор, вазифаи аввалиндарача ба ҳисоб меравад.

Аз таҳлилҳо бар меояд, ки компьютерҳои муосири фардӣ бо суръати баланд рушд намуда истодаанд, аммо аз ҷиҳати техникӣ архитектураи кории онҳо бетафийир боқӣ мондааст.

Дар раванди тадриси дарсҳо на ҳама вақт имконият фароҳам меояд, то омӯзгори фаннӣ блоки системавии компьютерро кушода, соҳтори ҷузъҳои доҳилии он, дастгоҳҳои беруна, пайвасткунакҳо ва он таҷхизотҳои муҳимтарине, ки ба коркарди иттилоот вобастаанд, ба хонандагон нишон дихад.

Аз ин лиҳоз, барои бехатарӣ ва осон нишон додани ҷузъҳои доҳилии блоки системавӣ, аз баъзе компьютерҳои ҳозиразамон, ки дорои панелҳои шаффофи шишагини паҳлӯй бо равшани доҳилӣ мебошанд, дар раванди дарсҳо истифода намудан мақсаднок мебошад [8].

Оиди архитектураи компьютер дар китобҳои дарсӣ фақат бо таври умумӣ маълумотҳо оварда шудаанд, ки на ҳамаи онҳо барои хонандагон фаҳмо буда метавонанд. Дар амалия дида мешавад, ки аксарияти мактабҳо ҳоло бо компьютерҳои фардии ҳозиразамон мӯчаҳҳаз шудаанд.

Аз ин лиҳоз, омӯзгор вазифадор аст, ҳангоми омӯзиши архитектураи компьютер, бо таври мушаххас принсипҳои кори компьютерро бо мисолҳо ба хонандагон нишон дихад. Масалан, яке аз усулҳои маъмулии методологӣ дар ин маврид нишон додани аналогияи кори компьютер бо инсон мебошад, ки он дар ҷадвали 1 оварда шудааст [3,4,6].

**Ҷадвали 1.** Муқоисаи функцияҳои вазифавие, ки хотираи инсон ва компьютер ичро мекунанд

Вазифа	Инсон	Компьютер
Нигоҳдории иттилоот	Хотира	Дастгоҳҳои хотиравӣ
Коркарди иттилоот	Фикркунӣ	Протсессор
Қабули иттилоот	Органҳои эҳсосӣ	Дастгоҳҳои воридотӣ
Интиқоли иттилоот	Гуфтор, маънидодкунӣ	Дастгоҳҳои хоричкунӣ

Дар равиши дарс ба хонандагон супориш додан мумкин аст, то ҷадвалро бо мисолҳои намунавии худ пурра намоянд.

Бо назардошти он, ки хотираи компьютер ба дохилӣ ва берунӣ чудо мешавад, метавонем онро ба аналогия хотираи инсон муқоиса намоем, ки ҷадвали 1 баёнгари он аст.

Яке аз масъалаҳои асоситарин ва муҳими омӯзиши архитектураи компьютер, пеш аз ҳама фаҳмиш ва дарки роҳҳои коркард, нигоҳдорӣ ва интиқоли иттилоот ба ҳисоб меравад. Бояд қайд намуд, ки ҳама дастгоҳҳои компьютерӣ тавассути каналҳои интиқол ва қабули иттилоот ба ҳам пайвастанд. Иттилоот тавассути дастгоҳҳои воридотӣ ба компьютер дохил шуда, пас аз он дар хотираи дохилӣ коркард карда мешавад.

Агар иттилоотҳои додашударо барои муддатҳои тӯлонӣ нигоҳ доштан зарӯр бошад, он гоҳ онҳоро аз хотираи дохилӣ ба хотираи берунӣ гузаронида, дар муҳити магнитӣ ё оптикаи дубора коркард мекунанд. Коркарди иттилоотро худи микропротсессор анҷом медиҳад. Микропротсессор бо хотираи дохилӣ робитаи доимии дучониба дошта, он маълумотҳои ибтидоиро хориҷ мекунад ва натиҷаҳои коркардро дар он ҷой ҷойгир мекунад. Аз хотираи дохилӣ иттилоот метавонад тавассути дастгоҳҳои хориҷкуйӣ ба берун интиқол дода шавад, масалан: ба инсон ё компьютери дигар [8-11].

Агар ба соҳтори коркарди иттилоот дар компьютер назар намоем, он гоҳ пай мебарем, ки ҳамаи иттилоотҳои коркардашаванд, дар намуди ҷараёнҳои селӣ (поток) пешниҳод мешаванд ва омӯзгор бояд, ҳамаи ин ҳолатҳоро дар ду марҳила ба хонандагон муаррифӣ карда тавонад:

1. Ҳангоми воридшавии иттилоот ба компьютер, натиҷаи воридотӣ ва сабти маълумот дар хотираи фаврӣ сурат мегирад. Аз ин рӯ, истифодабаранд наметавонад маълумотҳоро бо таври мустақим ба хотираи берунӣ ворид кунад. Ин ҳолат яке аз мағҳумҳои асосӣ ҳангоми омӯзиши соҳтори кори компьютер ба ҳисоб рафта, инро бояд ҳамаи хонандагон азҳуд намоянд.

2. Дар раванди ҳалли ягон масъалаи додашуда, компьютер бояд, маълумотҳои ибтидоӣ ва нармағзори кор бо онҳоро коркард карда тавонад. Иттилооти воридшаванд ва барнома бояд дар шакли муайяни ба компьютер фаҳмо муаррифӣ шаванд. Бояд қайд намуд, ки иттилоот дар хотираи дохилӣ нигоҳ дошта мешаванд ва пас аз он компьютер ба иљрои амал мегузарад. Хонанда бояд дарк намояд, ки ҳама гуна кори аз լъониби компьютер иљрошаванд, аз рӯи барномаи муайян коркард карда мешавад, ки ин равандро идоракунии барномавии компьютер меноманд [6,10].

Принсипи корӣ ва раванди идоракунии компьютер дар асоси се муқаррароти муҳим, ба роҳ монда мешавад, ки ҳар як хонанда инро бояд донад:

- ✓ ҳама амалҳои тавассути компьютер коркардшаванд, тибқи барномаҳои муайяни маҳсус иљро карда мешаванд;
- ✓ барномае, ки дар раванди кор фаъол аст, иљрошавии он тавассути хотираи фаврӣ ба роҳ монда шудааст;
- ✓ ҳамаи барномаҳоро компьютер ба таври ҳудкор иљро мекунад [3].

Дар ин марҳилаи омӯзиш, хонанда бояд ба фарқияти байни барнома ва маълумоти додашуда дикқат дода тавонад. Маълумот гуфта, он иттилоотҳое дар назар дошта шудаанд, ки аз լъониби компьютер мувоғики барномаи муайяни маҳсус коркард карда мешаванд.

Дар раванди дарси технологияи иттилоотӣ ҳангоми баёни мавзӯъхое, ки ба самти техникию барномавии компьютер вобастагӣ доранд, бояд ба самтҳои зерин омӯзгор дикқати маҳсус дихад:

- ✓ таълимӣ- маълумотҳои лозимиро լъиҳати баландбардории салоҳиятнокии дониши хонандагон дар бораи соҳтор ва таркиби саҳтафзорҳои компьютер, љузъҳои асосиву иловагии компьютер ва блоки системавӣ додан;
- ✓ қобилияти рушдкунанда- рушди донишу малакаҳои хонандагон оид донишҳои гирифташуда дар бораи мавзӯъ, таҳлил, муқоиса ва хулосабарорӣ. Инчунин рушди малакаи хонандагон тавассути љалби онҳо дар таҳияи лоиҳаи компьютерӣ;
- ✓ тарбиявӣ- тарбия ин муносибати эълодӣ ва мақсаднок дар фаъолияти таълимӣ мебошад. Новобаста аз намуди дарс ва ё фанни таълимӣ қисмати тарбиявии дарс, бояд хуб ба роҳ монда шавад.

Яке аз масъалаҳои муҳим ва аввалиндаралъа дар раванди гузаронидани дарсҳои технологияи иттилоотӣ ин мавъуд будани айёният ва таъхизотҳои дарсӣ ба ҳисоб меравад. Ба сифати айёният ва таъхизотҳои дарсӣ инҳо мисол шуда метавонанд:

- ✓ маводҳои презентатсионии муаррифӣ;
- ✓ қисмҳои асосӣ ва иловагии компютер ба мисоли блоки системавӣ, сафҳакалид, манитор ва гайра;
- ✓ бо таври чудогона дар намуди аёнӣ пешниҳод намудани таҷхизотҳои техникии доҳили блоки системавӣ. Масалан: мурваттобакҳо, амбӯр ва гайра;
- ✓ дар намуди бнерҳои намоишӣ пешниҳод намудани маълумот оиди ҳамаи қисмҳои зарӯрии компютер;
- ✓ маълумотнома оиди самти бехатарии техникӣ таҷхизотҳо ва дафтари сабт [5,8].

Аз нуқтаи назари методӣ, дар раванди гузаронидани дарсҳои технологияи иттилоотӣ, маҳсусанд дар мавзӯъҳои ба бахши “Воситаҳои иттилоотонӣ” рабт дошта, нишон додани таҷхизотҳои дарсӣ ва айёниятҳо, ки дар боло қайд намудем вазифаи аввалиндарачаи омӯзгор ба ҳисоб меравад, аммо мутаасифона ҳамаи дарсҳо дар намуди назариявӣ сурат мегиранд, ки ин салоҳиятнокии дониши хонандагонро паст меқунад.

Барои санчиши салоҳиятнокии дониши хонандагон оиди мавзӯи баррасиshawанда, мо озмоиши педагогиро дар ду шакли дарсӣ ба роҳ мондем:

1. Маводҳои дарсӣ дар шакли презентатсия ва бнерҳо нишон дода шуда, дар бораи вазифаҳои ҳар як таҷхизоти доҳили блоки системавӣ бо таври назариявӣ ба хонандагон маълумот дода мешавад, ки ин яке аз усуљҳои маъмули дарсӣ мебошад.

2. Тамоми таҷхизотҳои лозими доҳили блоки системавии компютер дар шакли маводҳои намоишӣ нишон дода шуда, ҳар яке аз онҳо бо таври кушода, қисм ба қисм ба хонандагон нишон дода мешавад, вазифаҳои онҳо фахмонда мешавад ва тарзи кушодану васли онҳо нишон дода мешавад.

Барои баҳодиҳии масъалаи додашуда, мо салоҳиятнокии дониши хонандагони синфи 8-уми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №26-и дехаи Ялдамич ва №25 дехаи Қалъанаки ноҳияи Раҷтро, ки мактабҳои пойгоҳҳии озмоишии мо ба ҳисоб мераванд(Чадвали 2.), мавриди таҳлили педагогӣ қарор додем.

#### Чадвали 2 – Гурӯҳҳои таҷрибавӣ аз муассисаҳои озмоишиӣ

Муассисаи таълимӣ	Гурӯҳи таҷрибавӣ	Микдори хонандагон
Мактаби №25, дехаи Қалъанак, ноҳияи Раҷт	Синфи 8А	23
	Синфи 8Б	25
Мактаби №26, дехаи Ялдамич, ноҳияи Раҷт	Синфи 8А	26
	Синфи 8Б	21
	Синфи 8В	23
	Синфи 8Г	21

Мувофики барномаи таълимӣ, фанни технологияи иттилоотиро дар синфи 8-ум дар ҳаҷми 34 соат, ҳафтае 1 соат дарс меҳонанд. Барои гузаронидани таҳқиқот монандо танҳо 7-соати дарсиро, ки дар он мавзӯъҳои баҳши “Воситаҳои иттилоотонӣ” дарс хонда мешаванд, мавриди таҳлили педагогӣ қарор додем [2].

Дар муассисаҳои номбурда ҷараёни таҷрибагузарониҳоро дар ду марҳила роҳандозӣ намудем:

- ✓ дар марҳилаи якум раванди дарс аз рӯи маводҳои презентатсионӣ, бнерҳо ва дигар айёниятҳои лозими бо таври назариявӣ пешниҳоди хонандагон гашт ва санчиши сатҳи донишу малакаҳои хонандагон баҳогузорӣ карда шуд;

- ✓ дар марҳилаи дуюм бошад, аз ҷониби омӯзгори фанӣ бо таври амалӣ ҳамаи таҷхизотҳои доҳили блоки системавии компютер ба хонандагон нишон дода шуд ва дар бораи ҳар яке аз онҳо, дар алоҳидагӣ маълумотҳо пешниҳоди хонандагон гардонида шуда, донишу малакаи онҳо баҳогузорӣ карда шуд.


Бояд қайд намоем, ки барои муайян намудани салоҳиятнокии дониши хонандагон саволномаҳои тестӣ, ки аз 5-савол бо 5-вариант иборат буданд, истифода бурда шуд. Барои ҳар як саволи пешниҳодшуда, 20-хол дар раванди баҳогузорӣ муайян карда шуд. Натиҷаҳои таҷрибаҳои педагогии гузаронидашуда, дар шакли диаграмма дар расми 1 ва расми 2 нишон дода шудаанд.

**Расми 1. Диаграммаи натиҷавӣ аз таҷрибагузаронихо дар**

**МТМУ №25 н. Раҷт.**

**Figure 1. Diagram of results from experiments in secondary school**

**№ 25. д. Rasht**



Аз натиҷаҳои диаграммама расми 1 айён аст, ки салоҳиятнокии дониши хонандагон бо истифода аз усули дуюм хеле фарқкунанда аст. Агар усулҳои номбаршударо муқоиса намоем, барьalo айён аст, ки дар синфи 8A салоҳиятнокии дониши хонандагон аз 69,7% ба 74,5% ва дар синфи 8B аз 69,5% ба 74,2% боло рафтааст.

**Расми 2. Диаграммаи натиҷавӣ аз таҷрибагузаронихо дар**

**МТМУ №26 н. Раҷт**

**Figure 2. Diagram of results from experiments in secondary school**

**№ 26. д. Rasht**

Аз холати диаграммавии расми 2 ҳам бар меояд, ки дар синфи 8A салоҳиятнокии дониши хонандагон аз 71,0% ба 76,2%, дар синфи 8B аз 70,5% ба 78,8%, дар синфи 8V аз 68,0% ба 76,8% ва дар синфи 8G аз 69,4% ба 77,0% боло рафтааст. Аз ҳама натиҷаи беҳтарин дар раванди озмоиши педагогӣ дар синфи 8B ба даст омад, чунки дар мудати 7-ҳафтаи озмоиши салоҳиятнокии дониши хонандагон 8,8% боло рафт.

Масъалаи омӯзиш ва рушди илмҳои компьютерӣ яке аз ҳадафҳои асоситарини Ҳукумати ҶТ баҳисоб меравад. Барои расидан ба ин ҳадафҳо, бояд раванди омӯзиши фанни технологияи иттилоотиро аз мактаби миёна дуруст ба роҳ монем. Аз таҳлилҳо ва мушоҳидаҳо бар меояд, ки дар бисёре аз мавридҳо дарсҳои фанни технологияи иттилоотӣ танҳо дар намуди назариявӣ сурат мегиранд, ки ин ба паствавии салоҳиятнокии дониши хонандагон оварда мерасонад.

Аз озмоишиҳои педагогии дар мақола гузаронидашуда, ки он ду шакли гузариши дарсро дар бар мегирад, бар меояд, ки танҳо дар 7-ҳафтаи озмоиши салоҳиятнокии дониши хонандагон, аз руи усули дуюм боло рафтааст.

Аз ин лиҳоз пешниҳод менамоем, ки дар раванди дарсҳои технологияи иттилоотӣ омӯзгор ҳам ҷиҳатҳои назариявӣ ва ҳам амалии мавзӯи баррасишавандаро мавриди

омӯзиши хонандагон қарор дода, хонандагонро бо таҷхизотҳои техникии компьютер ва вазифаҳои онҳо шинос намояд, то хонанда моҳияти мавзӯъро дарк намояд.

## АДАБИЁТ

1. Заварыкин, В.М. Методика преподавания информатики и вычислительной техники/ В.М. Заварыкин, В.Г. Житомирский, М.П. Лапчик // М.: Минпрос. 1999.
2. Комилиён, Ф.С. Барномаи таълимии фанни технологияи иттилоотӣ дар синфҳои 5-11-ӯми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ / Комилиён Ф.С., // Матбааи ВМИ ҶТ, Душанбе, 2018.-С.64.
3. Кужелева, Г.А. Методика преподавания информатики [Текст] / Кужелева Г.А. // Учеб. пособие. Илекс. 2013.-С.30.
4. Лапчик, М.П. Методика преподавания информатики/ М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер // Учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов; Издательский центр «Академия», 2001. – 624 с.
5. Лапчик, М.П. Методика преподавания информатики/ Лапчик М.П. // Учеб. пособие.: Академия .- 2003 .
6. Раджабов, Б. Ф. Значение информационных технологий в системе среднего профессионального медицинского образования Таджикистан / Б.Ф. Раджабов // Вестник Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава. – 2016. – № 2/3 (40). – С. 7-12.
7. Раджабов, Б. Ф. Современные информационные методы дистанционного обучения в медицинских вузах Таджикистана [Текст] / Б.Ф. Раджабов, Ф.С. Комилов // Вестник Таджикского национального университета. – 2018. – № 2. – С. 305-310. – ISSN 2074-1847.
8. Сайдов, И.М. Истифодаи технологияҳои компьютерӣ дар фаъолияти таълимиӣ [Матн] / Сайдов И., Сайдҷаҳфаров А.И. //Пайёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои педагогӣ 2021. №4. -С. 220-227.
9. Сайдов, И.М. Омӯзиши технологияи иттилоотӣ ҳамчун омили рушди салоҳиятнокии дониши хонандагон [Матн] / Сайдов И.М., Мирзоев С., Ҳайётов Қ.// Пайёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. Бахши технологияи таълим. 2021. №1,(33). -С. 60-64.
10. Сайдзода, И.М. Методикаи ташкили дарсҳои технологияи иттилоотӣ дар мактабҳои миёна / Сайдзода И.М., Ҳайётов Қ.// Пайёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои педагогӣ 2021. №3. С. 293-300.
11. Сайдов, И.М. Хизматрасониҳои технологияҳои компьютерӣ ҳамчун омили рушди таҳсилоти фосилавӣ [Матн] / Сайдов И.М.Ҳайётов Қ. // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. Бахши педагогика ва психология, методикаи фанҳои гуманитарӣ ва табии. №4(4). Душанбе, 2020. С. 160-164.
12. Симонович, С.В. Общая информатика [Текст] /Симонович С.В., Евсеев Г.А./ Учебное пособие для средней школы. – М.: АСТ–ПРЕСС: Инфорком–Пресс, 1998.
13. Симонович, С.В. Специальная информатика/ Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г// Учебное пособие. – М.: АСТ–ПРЕСС: Инфорком–Пресс, 1998. – С. 480 .

## АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ КОРҲОИ НАЗОРАТИИ ДОНИШЧУЁН ДАР ОМӮЗИШИ ФАННИ МАТЕМАТИКА.

**ЗИЁВИДДИНЗОДА Зулолиддин Зиёвиддин** - унвонҷӯйи Пажӯҳшишгоҳи рушиди маориф ба номи А.Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ, 126, E-mail: zulik.zul@mail.ru, тел.: +(992) 928243636

Мақсади тадқиқоти мазкур асоснокии назариявии чорӣ намудани шаклҳои таълими фосилавӣ дар ташкили корҳои назоратии донишҷӯёни мебошад.

Ташкили кори назоратӣ- самти муҳим дар рушди раванди таълим, инчунин як ҷузъи таркибии он мебошад, ки тавассуташ ниёзи донишҷӯ ба дониш ва худомӯзӣ ташаккул меёбад.

Яке аз шаклҳои асосии корҳои назоратии донишҷӯ дар таълими математика бо роҳбарии омӯзгорро дар таҳсилоти фосилавӣ иҷрои корҳои назоратӣ ташкил медиҳад.

**Вожаҳои асосӣ:** математика, раванди таълим, сифати таълим, кори назоратӣ, технология, усулҳо, муошират, принцип, фаъолият, педагогика, коммуникатсия.

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ.

**ЗИЁВИДДИНЗОДА Зулолиддин Зиёвиддин** - соискатель Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 126, E-mail: [zulik.zul@mail.ru](mailto:zulik.zul@mail.ru), тел.: +(992) 928243636

Целью данного исследования является теоретическая основа внедрения форм дистанционного обучения в организацию студенческого контроля.

Организация кураторской работы является важным аспектом развития учебного процесса, а также неотъемлемой его частью, посредством которой формируется потребность студента в познании и самообучении.

Одной из основных форм кураторской работы студентов при обучении математике под руководством учителя в дистанционном обучении является осуществление кураторской работы.

**Ключевые слова:** математика, учебный процесс, качество обучения, контрольная работа, технология, методы, общение, принцип, деятельность, педагогика, общение.

## THEORETICAL FOUNDATIONS OF MANAGEMENT OF STUDENTS' CONTROL WORKS IN THE STUDY OF MATHEMATICS.

**ZIYOVIDDINZODA Zuloliddin Ziyoviddin** – Applicant of the IDE named after A. Jami, Dushanbe, 126 Ayni Str., E-mail: [zulik.zul@mail.ru](mailto:zulik.zul@mail.ru), Phone: +(992) 928243636

The purpose of this study is the theoretical basis for the introduction of forms of distance learning in the organization of student control.

The organization of curatorial work is an important aspect of the development of the educational process, as well as an integral part of it, through which the student's need for knowledge and self-learning is formed.

One of the main forms of curatorial work of students in teaching mathematics under the guidance of a teacher in distance learning is the implementation of curatorial work.

**Keywords:** mathematics, educational process, quality of education, test, technology, methods, communication, principle, activity, pedagogy, communication.

Дар марҳилаи нави тараққиёти чомеа навитаҳсилот, алалхусус низоми кредитии таълим, ки он аз низоми пештара (анъанавӣ) ба қули фарқ менамояд ва барои баланд бардоштани сифату самаранокии ҷараёни таълим мадад менамоянд, аҳамияти қалон дорад.

Донишҷӯёни бахши фосилавӣ низ аз ин низом истифода мебаранд. Корҳои назоратӣ ҳамчун воситаи барқарорсозии алоқаи байни устод ва донишҷӯ мебошад.

Ташкили кори назоратӣ- самти муҳим дар рушди раванди таълим, инчунин як ҷузъи таркибии он мебошад, ки тавассуташ ниёзи донишҷӯ ба дониш ва худомӯзӣ ташаккул меёбад.

Яке аз шаклҳои асосии корҳои назоратии донишҷӯ дар таълими математика бо роҳбарии омӯзгорро дар таҳсилоти фосилавӣ иҷрои корҳои назоратӣ ташкил медиҳад. Барои фанҳои таълимии бахши фанҳои ҷомеашиносӣ, иқтисодию иҷтимоии нақшаҳои таълимиӣ ва бахши фанҳои табиатшиносӣ риёзии нақшаҳои таълимиӣ - 1 ва барои фанҳои таълимии бахши фанҳои умумикасбӣ ва бахши фанҳои таҳассусии нақшаҳои таълимиӣ - 2 кори назоратӣ муқаррар карда мешавад.

Назорат ва гузоштани баҳо ба натиҷаи корҳои назоратии донишҷӯ ҳамчун ягонагии чунин шаклҳои корҳои таълимӣ ташкил карда мешавад:

- фаъолияти мустақилонаи таълимӣ ва худбаҳодиҳии донишҷӯён;
- назорат ва баҳогузорӣ ба фаъолияти таълими донишҷӯён аз ҷониби омӯзгорони фанҳои таълимӣ

-Ташкили корҳои инфиродӣ

-Назорат ва иҷроиши супоришиҳо тавассути воситаҳои иттилоотӣ ва телекоммуникационӣ

Барномаи moodle имкон медиҳад, ки раванди идоракуни корҳои назорати дақик таъмин карда шавад:

- ✓ Назорати натиҷаҳои тест ба таври автоматӣ
- ✓ Имконияти ташхис ва баҳодиҳии супоришиҳои иҷроишида, мисолу масъалаҳо, рефератҳо, иншоҳо, лоиҳаҳо
- ✓ Пешниҳоди фикру мулоҳизаҳо иод ба иҷроиши кори назоратӣ
- ✓ Тартиб додани варакаи ҳисоботҳои оид ба супоришиҳои иҷроишида
- ✓ Омӯзгор метавонад барои ҳар як супориш ҷадвали рейтинги баҳогузориро муайян кунад;
- ✓ Алоқаи мутақобилаи омӯзгор ва донишҷӯ дар речай интерактивӣ;
- ✓ Таъмини сатҳи баланди маводи электронӣ;
- ✓ Дастарскуни маводҳои ёриасон
- ✓ Санчиши марҳилавии дониши донишҷӯён;
- ✓ Ба роҳ мондани лабораторияҳои виртуалӣ
- ✓ Соҳтани гурӯҳҳои виртуали

Корҳои назоратии донишҷӯ ҳамчун фаъолияти мустақилона аз худ намудани маводи таълимӣ аз ҷониби ў мукаррар карда шуда, ба таври фосилавӣ таҳти назорати бевоситаи омӯзгор дар шакли иҷро намудани маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, супоришиҳои тестӣ, эссе ва муаррифии маводи ҷамъоварда дар як даври академӣ ба роҳ монда мешавад.

Дар омӯзиши курси математика дастуралӣ оид ба иҷроиши корҳои назоратӣ тартиб дода шудааст. Донишҷӯ мувофиқи дастури методи ба иаври инфиродӣ мавзӯи (ё варинати мисолу масъала) худро интиҳоб менамояд.

Яке аз варинатҳои интиҳоби кори назорати ба таври инфиродӣ ин рақами логини донишҷӯ мебошад, ки идоракуни он хубтар мегардад ва онро дар системаи идоракуни танзимнамудан осонтар аст.

#### Ҷадвали интиҳоби мавзуи кори назоратӣ.

№	Рақамҳои оҳири логини донишҷӯ	Варинатҳо/ Мавзӯҳо				
		1	25	49	73	97
1.	1;25;49;73;97;121;145;169;193;217;241;265;289;313;337;361;3 85;409;433;457	1	25	49	73	97
2.	2;26;50;74;98;122;146;170;194;218;242;266;290;314;338;362;3 86;410;434;458	2	26	50	74	98
3.	3;27;51;75;99;123;147;171;195;219;243;267;291;315;339;363;3 87;411;435;459	3	27	51	75	99
4.	4;28;52;76;100;124;148;172;196;220;244;268;292;316;340;364; 388;412;436;460	4	28	52	76	100
5.	5;29;53;77;101;125;149;173;197;221;245;269;293;317;341;365; 389;413;437;461	5	29	53	77	101
6.	6;30;54;78;102;126;150;174;198;222;246;270;294;318;342;366; 390;414;438;462	6	30	54	78	102
7.	7;31;55;79;103;127;151;175;199;223;247;271;295;319;343;367; 391;415;439;463	7	31	55	79	103
8.	8;32;56;80;104;128;152;176;200;224;248;272;296;320;344;368; 392;416;440;464	8	32	56	80	104
9.	9;33;57;81;105;129;153;177;201;225;249;273;297;321;345;369; 393;417;441;465	9	33	57	81	105

10.	10;34;58;82;106;130;154;178;202;226;250;274;298;322;346;370 ;394;418;442;466	10	34	58	82	106
11.	11;35;59;83;107;131;155;179;203;227;251;275;299;323;347;371 ;395;419;443;467	11	35	59	83	107
12.	12;36;60;84;108;132;156;180;204;228;252;276;300;324;348;372 ;396;420;444;468	12	36	60	84	108
13.	13;37;61;85;109;133;157;181;205;229;253;277;301;325;349;373 ;397;421;445;469	13	37	61	85	109
14.	14;38;62;86;110;134;158;182;206;230;254;278;302;326;350;374 ;398;422;446;470	14	38	62	86	110
15.	15;39;63;87;111;135;159;183;207;231;255;279;303;327;351;375 ;399;423;447;471	15	39	63	87	111
16.	16;40;64;88;112;136;160;184;208;232;256;280;304;328;352;376 ;400;424;448;472	16	40	64	88	112
17.	17;41;65;89;113;137;161;185;209;233;257;281;305;329;353;377 ;401;425;449;473	17	41	65	89	113
18.	18;42;66;90;114;138;162;186;210;234;258;282;306;330;354;378 ;402;426;450;474	18	42	66	90	114
19.	19;43;67;91;115;139;163;187;211;235;259;283;307;331;355;379 ;403;427;451;475	19	43	67	91	115
20.	20;44;68;92;116;140;164;188;212;236;260;284;308;332;356;380 ;404;428;452;476	20	44	68	92	116
21.	21;45;69;93;117;141;165;189;213;237;261;285;309;333;357;381 ;405;429;453;477	21	45	69	93	117
22.	22;46;70;94;118;142;166;190;214;238;262;286;310;334;358;382 ;406;430;454;478	22	46	70	94	118
23.	23;47;71;95;119;143;167;191;215;239;263;287;311;335;359;383 ;407;431;455;479	23	47	71	95	119
24.	24;48;72;96;120;144;168;192;216;240;264;288;312;336;360;384 ;408;432;456;480	24	48	72	96	120

Таълимоти фосилавӣ ҳаҷми зиёди корҳои мустақилонаро талаб мекунад, аз ҷумла кори назоратӣ (контролӣ) дар қатори онҳост.

Дар ҷараёни навиштани корҳои назоратӣ донишҷӯёни фосилавӣ бо душвориҳо дучор мегарданд. Бинобар ин омода соҳтани дастур оид ба тартиби навиштани кори назоратӣ барои донишҷӯёни ин шӯъба аз манфиат холӣ нест. Донишҷӯ бо истифода аз ин дастур метавонад монеъҳои ба вуҷуд омадаро бартараф созад ва ба муваффақиятҳо ноил гардад.

**Кори назоратӣ – шакли муҳими омӯзиши мустақилонаи донишҷӯёни фосилавӣ мебошад.**

Донишҷӯёни фосилавӣ дар азхудкунии фанни математика, бояд бо китобҳои дарсӣ адабиётҳои таълимӣ кор карда тавонистанро омӯзад. Бояд мазмуни муҳтассари китобҳои дарсӣ ва сарчашмаҳоро навишта гирифта ба масъалаҳои дар нақшай корӣ гузошташуда сарфаҳм рафта, онҳоро ба хотир гирифта, маводҳоро дар мавзӯи интиҳобнамуда истифода барад.

Дар ҷараёни ҷамъ соҳтан ва таҳлили маводҳо оид ба мавзӯй, донишҷӯ таҷрибай бо сарчашмаҳои гуногуни фанро мустақилона кор карданро меомӯзад, ки ин аввалин қадамҳо дар азхудкунии усулҳои тадқиқоти илмӣ мебошад. Инчунин навиштани корҳои назоратӣ донишҷӯёро бо бисёр муаммоҳои фан рӯ ба рӯ месозад.

Корҳои назоратӣ ҳамчун воситаи барқарорсозии алоқаи байни устод ва донишҷӯ мебошад. Шиносой бо кор ба устод имконият медиҳад, ки оид ба дараҷаи тайёрии донишҷӯ тасаввуроти пешакӣ пайдо намояд ва ба ў тавассути тақриз маслиҳатҳои зарурӣ диҳад. Кори назоратӣ бояд то саршавии сессияи имтиҳонӣ ичро шуда, дар вақташ ба тақризи кафедра пешниҳод карда шавад, то ин ки баҳои мусбӣ гирад.

**Тайёри ва навиштани кори назоратӣ.** Аз бо диққат омӯхтани барнома, ҷустуҷӯйи

адабиётҳои зарурӣ ва дигар адабиётҳо (китобҳои таълимӣ, монографияҳо, брошюраҳо, китобҳо, мақолаҳои дар давоми сол нашршуда) имкон медиҳад, ки маводи зарурӣ интихоб карда шуда вазифаи гузошташуда бо муваффақият иҷро намояд. Донишҷӯ дар навиштани корҳои назоратӣ адабиётҳои илмиро омӯхта эҷодкорона маводҳоро таҳлил намуда, аз онҳо хуносай даркорӣ бароварда тавонад.

**Интихоб ва тартиб додани нақшаи мавзӯй.** Интихоби мавзӯи кори назоратӣ аз фанни математика тибқи дастури методӣ, ки аз ҷониби кафедраҳо пешниҳод гардида, дар Шӯрои илмию методии факултет ва Шӯрои илмии ДОТ дар шаҳри Панҷакент тасдиқ карда шудааст, ба роҳ монда мешавад.

Баъд аз интихоби мавзӯй донишҷӯ ба омӯзиши адабиётҳо шурӯъ мекунад. Бояд қайд намуд, ки адабиёти дуруст интихобшуда гарави анҷоми муваффақонаи кори назоратии донишҷӯ аст. Дар ин кор ба донишҷӯ барномаи математика қӯмак мерасонад. Инчунин барои ҷустуҷӯй ва интихоби адабиёти зарурӣ истифодаи маслиҳатҳои устод муғид мебошад.

Бояд таъкид намоем, ки ҷустуҷӯи адабиётҳои зарурӣ кори мустақилонаи донишҷӯ буда ва он аз истифода бурдан ба китобхонаи электронӣ, сарчашмаҳои интернетӣ сар мешавад.

Донишҷӯ бояд аз ӯҳдаи истифодаи каталогҳои мавзӯъҳои дар китобхона мавҷуда баромада тавонад, то ки адабиёти заруриро оид ба мавзӯи интихобкардааш пайдо намояд.

Баъд аз интихоби мавзӯй ба тартиб додани нақшаи кор шурӯъ мекунанд. Дар вақти тартиб додани нақшаи кор аз барномаи бахши фанни мазкур истифода бурдан лозим.

Нақшаи кор бояд бисёр қалон набошад, вай ба ғайр аз муқаддимаи 3-4 саволи асосии мавзӯи интихобшуда ва хотимаро дар бар гирифта метавонад.

Саволҳои асосии нақша бояд аниқ муҳтасар, мантиқан дуруст буда, пай дар пай ҷо ба ҷо гузошта шаванд. Дар ҳолати зарурӣ баъзе саволҳоро ба зерсаволҳо ҷудо кардан мумкин аст.

Ҳамаи саволҳои нақша бояд як низомеро ташкил диханд, ки дар он масъалаҳо бо ҳамдигар алоқаманд бошанд, яқдигарро пурра намоянд ва қувват диханд.

**Навиштани матни корҳои назоратӣ.** Баёни ҳар як қисми корро аз таснифи мағҳуми асосӣ оғоз кардан даркор аст. Баъд аз ин таҳлили муфассалу бодалели аниқ асоснокшудаи масъала сар мешавад. Кори назоратӣ аз суханони умумии беисбот ҳолӣ бошад ва лексияҳои таълимиро тақрор нақунад. Аз тарафи дигар, баёни пурраи ҳамаи масъалаҳои даҳлдор шарт нест. Ба ҷои ин 2-3 саволи асосиро ҷудо карда, ба таври чукур ва ҳаматарафа таҳлил кардани онҳо тавсия дода мешавад. Масъалаҳои назариявӣ бояд ба шароити ҳозира вобаста карда шавад. Иқтибоси аз матнҳои асарҳои муҳтасиф ҳам истифода бурдан мумкин аст.

Дар вақти тартиб додани матн нигоҳ доштани алоқаи мантиқии байни фаслҳо ва зерсаволҳои он низ зарур мешавад.

Кори назоратӣ бояд аз рӯи мазмун ва услуби хуб кори тому пайваста бошад. Аз ин сабаб ҳам дуруст ба тартиб даровардани матни вай аҳамияти қалон дорад.

Матни кор бояд саҳех, равшан ва аз ҷумлаҳои печ дар печи мутлак озод бошад. Қисме аз корҳои назоратӣ барои нуқсонҳои ғраматикий ва услубӣ баҳои баланд гирифта наметавонанд, аз ин рӯ, ба ин масъала дар вақти навиштани кор аҳамият додан шарт аст. Иқтибосҳои овардашуда, маълумоти омор бо истинодҳо (муаллиф, номгӯи кор, ҷой ва соли нашр, саҳифа) пурра бояд нишон дода шаванд. Дар муқовалии кор донишҷӯ ному насаб, факултет, бахш, номи мавзӯъро нишон медиҳад (ба намунаи овардашуда нигаред).

Дар оғози кор нақшаи мавзӯй бо ишораи саҳифаҳои (faslҳои) мувоғиқ оварда мешавад. Саҳифаҳои кор бояд аз як сар бо тартиб ракам гузошта шаванд. Барои қайди тақризӣ ҷойи ҳолӣ гузоштанро фаромӯш набояд кард.

Дар охири кор рӯйхати адабиёти истифодашуда оварда мешавад. Аввалан феҳрасти адабиётҳо бо тартиби алфавитии муаллифон, ҳуҷҷатҳои соҳторҳои давлатӣ

нишон дода мешаванд.

Дар ҳолате, ки агар кори назоратӣ ғайриқаноатбахш ҳисобида шуда бошад, донишҷӯ ӯҳдадор аст, ки мувофиқи қайдҳои (мулоҳизаҳои) такризҷӣ онро дигар карда, ҳамроҳи тақриз онро барои тафтиши тақрорӣ пешниҳод кунад. Ба чунин кор қайдҳои муносиб гузошта мешавад.

**Соҳтори кори назоратӣ.** Кори назоратӣ аз сарсухан, қисми асосӣ, хулоса ва феҳристи адабиёт иборат мебошад.

Бо масъалаи мазкур роҳбари кори назоратии донишҷӯро зимни таҳияи нақшай кори назоратӣ ошно месозад.

Қисми асосии соҳтор аз донишҷӯ мустақилона иҷро намудани масъаларо талаб менамояд.

Феҳристи адабиёти истифодашуда ба чор баҳш ҷудо мешавад:

1. Қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии хуқуқӣ;
2. Адабиёти илмӣ
3. Адабиёти бадӣ
4. Адабиёти иловагӣ

Дар баҳодиҳӣ ба кори назоратии донишҷӯ нақши хулосаҳои роҳбари кори назоратӣ муҳим ва ҳалкунанда мебошад. Баромади кори назоратӣ дар асоси меъёрҳои зерин баррасӣ мегардад, ки онҳо бо пешниҳоди кафедраи таҳассусӣ дар Шӯрои олимони факултет тасдиқ шудааст. Пешниҳодҳо ба таври мушаҳҳас чунин зикр ёфтаанд:

- асоснокии муҳимияти мавзӯъ;
- мувофиқати мундариҷа бо мавзӯъ;
- таҳлили пурраи масъалаҳои мавзӯъ;
- дақиқ будани соҳтор ва мантиқи баёни матлаб;
- асоснокии методологии кори назоратӣ;
- риояи талабот ба ҳаҷми кори назоратӣ
- таҳлили адабиёти илмии ба мавзӯъ алоқаманд;
- риояи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ дар таҳияи матни кори назоратӣ;
- мувофиқати шакли кори назоратӣ ба меъёрҳои мавҷудаи техникӣ ва ороиши кори назоратӣ;
- таҳлил ва муқоисаи масъалаҳои назариявӣ;
- таҳлил ва ҷамъбасти маводи ҷамъоваришуда;
- асоснокӣ ва аниқии тавсияи хулосаю ҷамъbastкуниҳо,
- аниқӣ, дақиқӣ, саҳехӣ ва мушаҳҳасии ҷавобҳои донишҷӯ ба саволҳои гузошташуда, эродҳо ва тавсияҳо, ки нисбат ба сифати кори назоратӣ аз тарафи муқарриз баён гардидааст.

## АДАБИЁТ

1. Анисимова, Т.И. Организация самостоятельной работы бакалавров средствами дистанционного обучения // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11-4. – С. 747-750;
2. Зулолиддини, З. Дастури методӣ оид ба таҳияи корҳои назоратӣ, Панҷакент, 2018
3. Зулолиддин, З, дастури методӣ оид ба навиштани корҳои назоратӣ аз математика, Панҷакент, 2018
4. Андреев, А.А. Дидактические основы дистанционного обучения в высших учебных заведениях: Дисс. . д-ра пед.наук. — М., 1999.-289 с.
5. Андреев, А.А., Солдаткин, В.И. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация. М.: МЭСИ, 1999.
6. Андреев, В.И. Педагогика : учебный курс для творческого саморазвития. - 3-е изд. - Казань : Центр инновац. технологий, 2003. - 608 с.
7. Волович, М.Б. Наука обучать / Технология преподавания математики. - М.:LINKA-PRESS, 1995.-280 с.
8. Дистанционное обучение: Учебное пособие / Под редакцией Полат Е.С.- М.:

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 192 с.

9. Бент, Б. Андерсен, Катя ван ден Бринк. Мультимедиа в образовании. - М., 2007. - С. 30
10. Бердяев, Н.А. Человек и машина // Вопросы философии. - 2005. - № 2.
11. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989.

**УДК 579.873.71,582.29**

### **САМАРАНОКИИ МАВОДҲОИ ЗИДДИГЕЛМИНТИИ ТАЪСИРАШОН ДАРОЗ КАРДАШУДА**

**ГУЛНОЗАИ Муҳриҷдин** – магистри Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17, тел.: +(992) 907689229

**АҲМАДОВ Н.А** – номзади илмҳои биологӣ, кафедраи биохимияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17, тел.: +(992) 915171666

**ПУЛОТОВ Фаридун** – номзади илмҳои биологӣ, кафедраи биохимияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17, тел.: +(992) 915171666

Таҳлили ҳолат ва дурнамои истифодаи маводи зиддигелминтӣ дар асоси ивермектин дар соҳаи бойторӣ, ки таъсираш дарозкарда шудааст мақсади асосии таҳқиқоти мо мебошад. Адабиётҳои илмиро дар самти коркард ва истифодаи маводи зиддигелминти дар соҳаи тибби бойторӣ, ки таъсирашон дароз карда шудааст таҳлил намуда, кинетикаи таъсири авермектинҳо ва празиквантеларо дар организми ҳайвонот муқоиса намудем. Барои пешгири кардани гӯсфандон аз экто- ва эндопаразитҳо дар шароити чарогоҳ ба онҳо маводи таъсираш дарозкарда шуда дар асоси ивермектин тарики зери пуст гузаронида, самаранокии онро дар вояи 0,2 мг/кг мушоҳида намудем.

**Вожсаҳои асосӣ:** гельминтоз, ивермектинҳо, празиквантел, кинетика, самаранокӣ, таъсири дарозмуудат

### **ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИГЕЛЬМИНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ**

**ГУЛНОЗАИ Муҳриҷдин** – магистр Таджикского национального университета, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17, тел.: +(992) 907689229.

**АҲМАДОВ Н.А** – кандидат биологических наук кафедры биохимии Таджикского национального университета, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17, тел.: +(992) 915171666.

**ПУЛОТОВ Ф.Х.** – кандидат биологических наук кафедры биохимии Таджикского национального университета, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17, тел.: +(992) 915171666.

Анализ состояния и перспективы применения антигельминтных препаратов на основе ивермектина в ветеринарной медицине, действие которых пролонгировано, является основной целью нашего исследования. Мы проанализировали научную литературу о разработке и применении антигельминтных средств в области ветеринарии, обладающих пролонгированным действием, и сравнили кинетику действия авермектинов и празиквантела на животных. С целью профилактики экто- и эндопаразитов у овец в пастбищных условиях подкожно вводили вещество пролонгированного действия на основе ивермектина и наблюдали его эффективность в дозе 0,2 мг/кг.

**Ключевые слова:** гельминтозы, ивермектин, празиквантел, кинетика, эффективность, пролонгат

**GULNOZAI Mukhriddin** – magister of the Tajik National University, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17, **Phone:** +(992) 907689229.

**AKHMADOV N.A.** – candidate of Biological Sciences, Department of Biochemistry of the Tajik National University, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17, **Phone:** +(992) 915171666.

**PULOTOV F.Kh.** – candidate of Biological Sciences, Department of Biochemistry of the Tajik National University, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17, **Phone:** +(992) 915171666.

Analysis of the situation and prospects of the use of anthelmintic drugs based on ivermectin in the veterinary field, the effect of which has been prolonged, is the main goal of our study. We analyzed the scientific literature on the development and use of anthelmintics in the field of veterinary medicine, which have a prolonged effect, and compared the kinetics of the effects of avermectins and praziquantel in animals. In order to prevent ecto- and endoparasites in sheep in pasture conditions, the long-acting substance was administered subcutaneously on the basis of ivermectin and its effectiveness was observed at a dose of 0.2 mg / kg.

**Key words:** helminthiasis, ivermectins, praziquantel, kinetics, efficacy, prolonged action

Паҳншавии васеъи гелминтозҳо дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он боиси зарари калони иқтисодӣ, аз ҳисоби кам гардидан махсулоти гӯштӣ ва ширӣ мегардад. Дар байни маъмултарин паразитҳои гӯсфандон ва ҷорҷори калони шоҳдор ин дикроселиёз, фассиолиёз, диктиокеаулёз, мониезиёз ва стронтиллёҳои системаи ҳозима мебошанд. Сироятёбии баланди ҳайвонот аз гелминтҳо дар охир баҳор, тобистон ва тирамоҳ ба қайд гирифта мешавад [3,4].

Ба табобати ҳайвонот аз гелминтозҳо замоне сар карданд, ки гелминтҳо ҳамчун организмҳои қасалиовар муқарар карда шудаанд [1].

Имрӯзҳо тибби бойторӣ таҷрибаи калони истифодаи маводҳои зиддигелминтии ҳайвонотро дорад ва муайян карда шудааст, ки якчанд синфҳои пайвастагиҳо таъсири зидди гелминтӣ доранд. Баъзе аз ин маводҳо доираи хурд ва баъзеи онҳо доираи калони таъсир доранд [7].

Дар бозори бойтории кишвар маводҳои зиддигелминтии истеҳсолӣ ширкатҳои гуногун ба фуруш гузашта шудааст. Бо мақсади зиёд кардани самаранокии табобат ва кам кардани арзиши он, барои баланд бардоштани махсулнокии ҷорҷор маводҳои таъсирашон дароз карада шуда истифода кардан ба мақсад мувоғиқ аст. Ба таркибӣ чунин маводҳои доруворӣ субстансияҳои доҳил мешаванд, ки дар концентратсияи паст дар плазмаи хун, ба тартиби аз даҳон ворид кардан самаранокии баланд ва муҳлати дарози таъсир дорад. Пайвастагиҳои синфи авермектинҳо ба чунин талаботҳо ҷавобӣ мебошанд.

Дар адабиётҳои илми коркард ва тарбиби ба даст овардани маводҳои доруворӣ таъсирашон дарозкардашуда аз празиквантела низ тавсиф карда шудааст [9].

Коркард ва истеҳсолӣ доруҳои зидди бемориҳои паразитии таъсираш дарозмуддат, яке аз вазифаҳои асосии тибби бойтории муосир мебошад. Айни замон дар мубориза ба гелминтҳо миқдори зиёди моддаҳои доруворӣ истифода мешаванд, вале қисми зиёди онҳо муҳлати ками таъсир доранд ва пас аз истифода ҳайвонот дубора сироят меёбанд [11]. Ин маълумотҳо ба он ишора мекунад, ки кор карда баромадани маводҳои таъсирашон дароз карда шуда зарурӣ мебошад.

Дар асоси гуфтаҳои дар боло оварда шуда мо тасмим гирифтем, ки таҳлили адабиётҳои илмиро дар самти коркард ва истифодаи маводи зиддигелминти дар соҳаи тибби бойторӣ гузаронада, самаранокии маводи зиддигелминти дар асоси ивермектин, ки таъсираш дароз карда шударо дар шароити саҳроӣ дар гӯсфандон омӯзем.

Ивермектин - аввалин лактони макросиклӣ мебошад, ки ба таҷрибаҳои лабораторӣ роҳ ёфт [7]. Ивермектин дорои доираи васеъи фаъолият, самаранокии баланд ва истифодаи бехатар буда, маъмултарин мавод дар соҳаи ҷорҷор мебошад [14]. Фармакокинетикаи

он аз тартиби қабул кардан, таркиби маводи доруворӣ ва навъи ҳайвон вобаста мебошад [8]. Ивермектин моддаи лиофилист ва дар маҳлулҳои обӣ дорои қобилияти ҳалшавандагияш хеле паст мебошад [3]. Давраи қисман беруншавии ивермектин аз плазмаи хуни ҳайвонот, агар бо тартиби ворид кардан ба зери пуст бошад, чунин аст: гӯсфандон 3-7 рӯз, говҳо - 5, хукҳо - 4, аспҳо 6-5, сагҳо 2-8 рӯз [3,8].

Фаъолияти ивермектин бо хосияти баланди пайвастшавӣ ва таъсири ба каналҳои танзимшаванди асабӣ ва хучайраҳои мушакии ҳайвоноти бесутунмуҳра мебошад. Кушода шудани ин каналҳо ба бебозгашт баланд шудани гузаронандагии мембранаҳои ва фалаҷшавии мушакҳои соматикии онҳо оварда мерасонад. Ивермектин ҳамчун вайронқунанди ретсепторҳо, интиқоли импулсҳои системаи асабро қатъ мекунад [13].

Концентратсияи минималии табобатии (антигелментии) авермектинҳо, аз ҷумла ивермектин ба 0,5-1 нг/мл баробар аст [13]. Концентратсияи минималии ивермектин дар плазмаи хун дар таркиби силсилаи таҷрибии маводи дорувории самаранок “Иверсект” (ЧСКМ ТР БИОРТ) ба 1 то 5 нг/мл баробар аст. Ин мавод ба тартиби зери пуст ворид карда шуда, маводи тазриқии 1,5% мебошад. Давомнокии таъсири ин мавод вобаста ба таркиби худ ба 30 рӯз баробар мебошад.

Празиквантельро бар зидди сироятхое, ки аз трематодҳо ва сестодҳо ба вучуд меоянд истифода мешавад. Таъсири празиквантель ба қобилияти ба вучуд овардани афзоиши хеле босуръати гузариши мембрана ба катионҳои дувалентӣ, ки ин боиси зиёд шудани концентрации ионҳои калсий дар мушакҳои трематодаҳо мегардад ва ба фалаҷшавии онҳо оварда мерасонад [4].

Пас аз воридкунии празиквантель ба тариқи даҳонӣ, зиёда аз 80% вояи он ҳангоми истеъмоли ҳӯрок ҷаббида мешавад. Концентратсияи максималии он дар плазмаи хун пас 1-3 соати ворид шудан ба даст меояд. Маводи зиддигелминти зуд ба мубодилаи моддаҳо дар ҷигар ворид мегардад. Тақрибан 80% маҳсулоти мубодилаи моддаҳо бо пешоб дар давоми 4 рӯз ҳориҷ карда мешаванд. Празиквантель бо шир низ аз организм берун карда мешавад [11].

Ташаккули муқовимати микроорганизмҳо ба маводҳои зиддигелминти ба он оварда расонд, ки маводҳои нав ва нисбатан самаранок коркарда баромада шаванд. Ҳамчунин дар солҳои 2000-2010 маводҳои дар асоси субстансияҳои алтернативнавӣ бо самараи хуб, эмодепсин, монепантел, дерквантел дар тиббӣ бойторӣ истехсол шуданд.

Эмодепсид ҳосилаи N-метил 24 аъзогии сиклоокрадепсинпептида маҳсули ферментатсияи замбуруғи *Mycelia sterilia* мебошад. Самаранокии ин мавод бар зидди нематодаҳои системаи ҳозима ва системаи нафаскашӣ ҳайвоноти хонагӣ санцида шудааст [9].

Монепентал – S-энантиомер маводи синтетики буда соли 2008 қашф ва соли 2010 мавриди истифода қарор гирифт, ин мавод ба гуруҳи ҳосилаҳои аминоатсетонитрил дохил мешавад. Яке аз метаболидҳои фаъол ин сулфон монепантел буда таъсири баланди зиддигенминти дар давраи зочагӣ ва болифӣ, ҳато дар вояи кам 0,5-1,5 мг/кг дорад. Дерквантел бошад – маводи нимсинтетикӣ буда таъсири баланди зиддигенминтий дорад [12].

Коркарди субстансияи нав, дар асоси муқаммалсозии маводҳои мавҷуда ё коркарди пайвастагии нав – раванди мушкил ва пурӯмат буд. Ноил шудан ба донишҳои амиқ дар сатҳи механизми молекулавии таъсири маводҳои зиддигелминти ва муқовимати онҳо, имконияти беҳтар кардани пешгирий ва назорати сироятёбии гелминтозҳо мегардад.

Ҳамин тариқ, мавқеъи асосири дар мубориза ба гелминтиозҳо химотерапия мебозад. Муқовимати гелминтҳо ба маводҳои зиддигелминтии субстансияҳои маълум талаб мекунад, ки ин маводҳо доимо такмил ёбанд. Ба ақидаи мо коркард ва дар амал ҷорӣ намудани маводи нави зиддигелминти, ки таъсираш дароз карда шудааст ба мақсад мувоғиқ мебошад.

Дар шароити саҳрои санчишӣ самаранокии силсилаи таҷрибии маводи зиддипаразитӣ “Иверсект” (аз тарафи муаллифон чунин номгузорӣ шудааст) дар шароити лаборатории ЧСКМ ТР «БИОРТ» омода карда шудааст дар ҳоҷагии дехқонии (фермерии) шахсии «Сафар»-и ноҳияи Варзоб гузаронида шуданд. Дар омода кардани силсилаи таҷрибии маводи зидди паразитӣ хокай ивермектин (99,5%) ва дигар моддаҳои ёрирасон

истифода шуданд. Санчиши маводи дорувории муҳлати таъсираш дарозкарда шуда дар тирамоҳи соли 2021 дар 55 сар гӯсфандонӣ синну солашон гуногун, ки аз шапуш, канахо ва гелминтҳо зарар дида буданд, истифода бурда шуд. Дараҷаи сироятёбии гӯсфандон бо усули азназаргузаронии аёйӣ, ки пешакӣ ракамгузорӣ шуда буд, муайян карда шуд. Ба ҳайвонот маводи доруворӣ дар асоси ивермектин ба миқдори 0,2 мг/кг ба зери пӯст ду маротиба бо фосилаи 15 рӯз ворид карда шуданд.

Ягон тағироти физиологӣ ва таъсири номатлуб дар гӯсфандон пас аз гузаронидани мавод ошкор нашудааст. Дар рӯзҳои 6-8-ум ҳолати физиологӣ, иштиҳо ва ҳолати умумии ҳайвонот беҳтар гардиданд. Баъди табобати зидди паразитӣ дар ҳайвонҳо аломатҳои беҳтаршавӣ, вазнгирӣ ба таври назаррас мушоҳида карда мешуд. Маводи зидди паразитии таъсираш дарозмуддат карад шуда бо миқдори 0,2 мг/кг бар зидди гелминтҳои ҳайвоноти кишоварзӣ самаранокии баланд нишон дод.

Хулоса. Натиҷаҳои дар боло овардашуда имконияти истифодাই маводҳои таъсирашон дарозкарда шуда дар асоси ивермектин ва празиквантельро нишон медиҳад. Барои пешгирий ва табобатӣ гӯсфандон аз экто- ва эндопаразитҳо дар шароити чарогоҳ ба онҳо гузаронидани маводи таъсираш дарозкарда шуда дар асоси ивермектин тариқи зери пуст дар вояи 0,2 мг/кг тавсия карда мешавад.

## АДАБИЁТ

1. Архипов, И. А. Антигельминтики: фармакология и применение. – М., 2009. – 404 с.
2. Муромцев, А. Б., Рыжов В. В. Экология гельминтов крупного рогатого скота в Калининградской области // Известия КГТУ. – 2012. – № 27. – С. 206–212.
3. Суслов, В. В., Енгашева Е. С., Кедик С. А., Шняк Е. А., Максимова П. О. Пролонгированные формы антигельминтных препаратов // Российский паразитологический журнал. – 2016. – Том 38. - Вып.4. – С
4. Camargo, J. A., Sapin A., Daloz D., Maincent P. Ivermectin-loaded microparticles for parenteral sustained release: in vitro characterization and effect of some formulation variables. Journal of Microencapsulation, 2010, Vol. 27, No 7, pp. 609–617.
5. Camargo, J. A., Sapin A., Nouvel C. et al. Injectable PLA-based in situ forming implants for controlled release of Ivermectin a BCS Class II drug: solvent selection based on physico-chemical characterization. Drug Development and Industrial Pharmacy, 2013, Vol. 39, No 1, pp. 146–155.
6. Campbell, W. C. History of avermectin and ivermectin, with notes on the history of other macrocyclic lactone antiparasitic agents. Current pharmaceutical biotechnology, 2012, Vol. 13, No 6, pp. 853–865.
7. Campbell, W. C., Benz, G. W. Ivermectin: a review of efficacy and safety. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 1984, Vol. 7, No 1, pp. 1–16.
8. Cheng, L., Guo, S., Wu, W. Characterization and in vitro release of praziquantel from poly(e-caprolactone) implants. International Journal of Pharmaceutics, 2009, Vol. 377, pp. 112–119.
9. Cheng, L., Lei, L., Guo, S. et al. Schistosoma japonicum: treatment of different developmental stages in mice with long-acting praziquantel implants. Exp. Parasitol., 2011, Vol. 129, No 3, pp. 254–259.
10. Cioli , D., Pica-Mattoccia L. Praziquantel. J. Parasitol. Res., 2003, Vol. 90, pp. 3–9.
11. Clark, S. L., Crowley, A. J., Schmidt P. G. et al. Long-term delivery of ivermectin by use of poly(D,L-lactic-co-glycolic)acid microparticles in dogs. AJVR, 2004, Vol. 65, No 6, pp. 752–757
12. Cocquyt C. M. et al. Pharmacokinetics of moxidectin in alpacas following administration of an oral or subcutaneous formulation. Research in veterinary science, 2016, Vol. 105, pp. 160–164.
13. Dorati, R., Genta, I., Colzani, B. et al. Preliminary investigation on the design of biodegradable microparticles for ivermectin delivery: set up of formulation parameters. Drug Dev Ind Pharm., 2015, Vol. 41, No 7, pp. 1182–1192.
14. Hunter, J. S., Yoon, S., Yazwinski, T. A. et al. The efficacy of eprinomectin extended-release injection against naturally acquired nematode parasites of cattle, with special regard to inhibited fourth-stage Ostertagia larvae. Vet. Parasitol., 2013, Vol. 192, No 4, pp. 346–352.

**МАСЬАЛАХОИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС ДАР АВАСТО ВА  
АФКОРИ ПЕДАГОГИИ МУТАФФАКИРОНИ ТОЧИКУ ФОРСИ  
АСРҲОИ X – АВВАЛИ АСРИ XI**

**РАЗЗОҚОВ Ҳуршед** – муалими калони кафедраи умумидонишгоҳии психологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121, тел.: +(992)004042151

Муаллиф дар мақолаи худ масъалаҳои таълиму тарбияи насли наврасро дар Авасто ва афкори педагогии мутафакирони тоҷику форси асрҳои X – аввали асри XI ба риштаи таҳқиқ овардааст. Ҳулоса карда мешавад, ки омӯзиш ва таҳқиқи гояҳои намояндагони барчасти илм ва фарҳанги гузаштаи мо, аз ориёиҳо то Сомониён, аз асри миёна то давраҳои таърихи нав ва навтарин аҳамияти хосаро касб карда, нақши олимон, шоирон, нависандагон ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ба омӯзиши таърихи фарҳанги фании ҳалқи тоҷик хеле калон аст.

**Вожаҳои асосӣ:** асри миёна, асарҳои назмию насрӣ, анаъанаҳо, насли наврас, тарбияи ватандӯстӣ, Авасто, Шоҳнома, Қобуснома, педагогика.

**ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В  
АВЕСТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКИХ  
МЫСЛИТЕЛЕЙ X - НАЧАЛА XI ВЕКОВ**

**РАЗЗОҚОВ Ҳуршед** – старий преподаватель кафедры общеуниверситетской психологии Таджикского государственного педагогического университета имени С.Айни, г. Душанбе, проспект Рудаки, 121, тел.: +(992)004042151

В своей статье автор акцентирует внимание на проблемах обучения и воспитания подрастающего поколения в Авесте и педагогических взглядах таджикско-персидских мыслителей X - начала XI веков. Делается вывод, что изучение и исследование идей выдающихся представителей нашей прошлой науки и культуры, от ариев до Саманидов, от средневековья до современной истории, имеет особое значение и роль ученых, поэтов, писателей и преподавателей высших учебных заведений, изучении богатой истории культуры таджикского народа является весьма значимой.

**Ключевые слова:** средневековье, поэтические и прозаические произведения, традиции, молодое поколение, патриотическое воспитание, Авеста, Шахнаме, Қабуснаме, педагогика.

**PROBLEMS OF TEACHING AND UPBRINGING YOUNG GENERATION  
IN AVESTA AND PEDAGOGICAL THOUGHTS OF TAJIK-PERSIAN THINKERS  
OF X - BEGINNING XI CENTURIES**

**RAZZOQOV Hurhsed** – teacher of the department of General University Psychology of the Tajik State Pedagogical University named after S.Ayni, Dushanbe city, Radaki avenue, 121, mob.: +(992)004042151

In his article, the author focuses on the problems of teaching and upbringing of the younger generation in the Avesta and the pedagogical thoughts of Tajik-Persian thinkers of the 10th - early 11th centuries. It is concluded that the study and study of the ideas of outstanding representatives of our past science and culture, from the Aryans to the Samanids, from the Middle Ages to modern and modern history, is of particular importance and the role of scientists, poets, writers and teachers of higher educational institutions in the study of the rich cultural history of the Tajik people is very significant.

**Key words:** Middle Ages, poetic and prose works, traditions, young generation, patriotic

Дар асарҳои назмию насрии асрҳои X-XI таъкидан дар бораи масъалаҳои таълиму тарбияи насли наврас сухан меравад. Таҳлил ва ҷамъбасти онҳо сохтор ва мазмуни афкори педагогии он давраро ошкор мекунанд. Омӯзиши таърихи ҳалқ ва истифодаи таҷрибай пешрафтаи педагогии он яке аз самтҳои асосии рушди низоми муосир ва миллии таълиму тарбия маҳсуб меёбад. Дар марҳилаи муосир, вакте ки яке аз вазифаҳои муҳимтарин дар ҳаёти ҷомеаи мо рушди раванди ташаккул ва таҳқими ҳудшиносӣ ва ваҳдати миллӣ ба шумор меравад, талаботи ҳалқи қишвари мо ба эҳё ва барқарорсозии хотираи таъриҳӣ, ёдгориҳои фарҳангӣ ва илмии гузаштаи ҳалқи мо маҳсусан шадидан эҳсос карда мешавад [1].

Педагогикаи муосири тоҷик дар таҳкурсии мустаҳками афкори қадимтарини педагогии ниёғони мо асос ёфтааст. Яке аз сарчашмаҳои бузургтарини ин педагогика қитоби муқаддаси ориёиҳои қадим – “Авасто” маҳсуб меёбад. Қитоби муқаддаси “Авасто” инчунин бо ҷунин қалимаҳои болдор, аз қабили: “пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек” низ маъруф аст, ки маънавиёти баланди умумиинсонии ахлоқиро дар бар мегирад. Дар бобати ин дар қитоби академик Б.Ғ. Гафуров бамавқеъ гуфта мешавад: “Нақши инсон дар зардуштия бо консепсияи интиҳоби озод, ки аллакай дар “Готҳо”-и Зардушт асоснок шудааст, муайян карда мешавад. Инсон байни некӣ ва бадӣ интиҳоб карда, амали он дар ҷараёни муборизаи ҷаҳонии мабдаи нек ва бад аҳамияти муайянкунанда дорад. Қарзи асосии инсон оид ба мусоидат ба мабдаи некӣ дар мубориза бо бадӣ, пеш аз ҳама, на иҷрои ибодатҳо ва маросим, ки ба онҳо зардуштия маҳсусан дар марҳилаҳои ибтидоии рушд аҳамияти ҳалқунанда зоҳир намекард, мебошад, балки тарзи одилонаи ҳаёт, ки бо эътиқоди ҳақиқӣ муқаррар шуда буд: “пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек” мебошад – мана бо чӣ инсон бо бадӣ мубориза мебарад”[2, с. 77-78].

Зардушт дар ҳудуди Осиёи Марказӣ дар асрҳои VIII-VI то милод паҳн гардида, то футуҳоти арабҳо арзӣ ҳасти карда буд. Ба сифати идома ва тафсири ғояи бузургтарини Зардушт ҷунин асарҳо, аз қабили «Пандномаи Зардушт», «Бундахишн» («Офариниши олам»), «Датастан минуи хирад» («Ҳукми ақли олӣ»), «Динкарт» («Догмаҳои эътиқод»), «Ардавирафнамак» («қитоб дар бораи Вирафи покдин») эҷод карда шуданд.

Дар даврони қадим ва алалхусус дар асри миёна фарҳангӣ ҷисмонии ҳалқи тоҷик ғанӣ ва гуногунранг буд. Дар даврони мавҷудияти Суғдиён ва Боҳтар, тавре ки дар асоси ёдгориҳои гуногуни таъриҳӣ муқаррар кардан мумкин аст, акробатҳо-дорбозони боистеъдод маъруф буданд. Дар юришҳои шоҳ Доро ба Юнон иштирок карда, суғдиён ва боҳтариён тайёрии баланди ҳарбӣ-ҷисмониро нишон дода, дар навбати ҳуд, ҷунин машқҳои ҷисмонӣ, аз қабили найзапартӣ, машқҳои гимнастикӣ, дав, пиёдагардӣ ва гайраро иқтиbos мекарданд [4, с. 54].

Мутафаккирони Шарқи асримиёнагии ибтидоии мусулмонӣ ба рушди на танҳо афкори педагогии тоҷику форс, балки инчунин афкори ҷаҳонии педагогӣ дар мамҷӯъ саҳми назаррас гузоштаанд. Сарфи назар аз он, ки афкори педагогии ҳудро изҳор карда, асосан, ба принсипҳои илоҳиётшиносӣ роҳнамоӣ мешуданд, бо вучуди ин, онҳо тавонистанд як қатор ғояҳо ва фикрҳоеро пешниҳод карда, Асоснокнамоянд, ки мубрамияти ҳудро дар ҳайти муосир аз даст надодаанд. Ҳастаи онҳоро ғояи инсондӯстӣ ва адолат ташкил медиҳанд, ки бо сабаб ва дар робита бо он афкори асосии педагогӣ ифода ёфтаанд:

- инсондӯстӣ, адолат, мардонагӣ, илм (денишҳо), зебоӣ, солимӣ;
- ватандӯстӣ, адолат, ахлоқ, ростгӯй, арзишмандии инсон, тарбия;
- таълим, ки дар ягонагии олам асос ёфтааст, баҳисобигирии майлу рағбатҳо дар таълим, илм дар ҳаёти инсон ва ҷомеа, инсондӯстӣ, адолат, инсон ва коинот, ҷойгоҳи инсон дар замин;
- шуурнокӣ, аёният, низомнокӣ ва пайдарпайӣ, асоснокии илмии таълим, робитаи назария бо амалия, талабот ба қитоби дарсӣ;
- инсон ва солимии он, оила, нақши оила ва мактаб дар тарбия ва таълим, омодасозӣ ба ҳаёти ҷамъиятӣ, интиҳоби қасб, ба ҳисоб гирифтани қобилиятаҳои зехнӣ ва психологии қӯдакон дар тарбия ва таълим;

- назарияи камолоти инсон, тарбияи чисмонӣ ва маънавӣ, таълими ахлоқӣ, ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои психологӣ, решакан кардани сифатҳои бади инсонӣ;

- ташаккули шахсият, таълимоти ахлоқӣ, баробарӣ, адолат [3, с. 34].

Масъалаи дӯстӣ дар афкори педагогии Саъдии Шерозӣ бо мағҳуми инсондӯстӣ ба таври чудонашаванд аст. Ташиби ғояҳои рафоқат ва дӯстӣ, инчунин вахдат ва муттаҳидии ҳамаи одамонро, новобаста аз манусбуияти нажодӣ ва миллии онҳо, Саъдӣ ҷавонмардона ва дар айни замон вазифаи хеле муҳими тарбия ва ташаккули инсон меҳисобид. Ба ў чунин ба назар мерасид, ки “одамони ҳамаи ҳалқҳо ва кишварҳо аз ҳамдигар кам тафовут доранд, онҳо якхела ҳам дӯст медоранд ва нафрат доранд”[6, с. 10].

Ба ақидаи Саъдӣ, танҳо чунин инсон воқеан сазовори номи дӯст аст, ки “ҳоҳиши дили наздиконро аз фойдаи худ боло мегузорад” [5, с. 122].

Унсурмаолии Кайковус (1020—1099) ба қатори мутафаккирони пешрафтаи Шарқи асримиёнагие тааллук дорад, ки бо масъалаҳои фалсафаи амалий машғул буданд. Аммо, назарҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ педагогии мутафаккири-педагог на дар шакли рисолаҳои педагогӣ, балки дар шакли панду андарз дар асари ў “Қобуснома” ифода ёфтаанд, ки ба навъи адабиёти ахлоқӣ-дидактикий мансуб аст.

“Қобуснома”-и Кайковус дар осори муаллифони шарқӣ ва ғарбӣ зикр гардидааст. Китоб ба забонҳои зиёди олам: фаронсавӣ, олмонӣ, англисӣ, арабӣ, русӣ, туркӣ, тоторӣ ва ғайра тарҷума шудааст.

Фояҳои педагогии Кайковус аз ҷониби мутафаккирони асримиёнагӣ дастгирӣ ёфта, инкишоф дода шуда. дар тарбияи насли навраси ҷомеаи шарқии он замон нақши қалонро бозидааст.

Унсурмаолӣ Кайковус инчунин барои событ соҳтаниафкори тарбиявии худ зиёда аз сад сатрҳои ахлоқӣ таълиф кардааст, ки ба лаҳзаҳои даҳлдори матни “Қобуснома” дохил карда шудаанд.

Мутафаккир дар минтақаҳои гуногун умр ба сар бурда, солҳои тӯлонӣ сафар кардааст, бинобар дар бораи сарчашмаҳои гуногуни ғоявӣ ҳарф задан рост меояд, вале ҷаҳонбинии ў асосан зери таъсири бевоситаи афкори ҷамъиятӣ-сиёсӣ, фалсафӣ, педагогии ҳалқи тоҷик ташаккул ёфта буд.

Сарчашмаҳои асосии ташаккули ғояҳои педагогии Кайковус: ёдгориҳои тоҷику форсии фарҳангӣ ҳаттии “Авасто”; тамаддуни даврони Сомониён; эҳёи тоҷикӣ (“Эҳёи Аҷам”); анъанаҳои пешрафтаи фалсафаи амалий; афкори арабизабони назариявӣ (дар мисоли Абӯбакри Розӣ, Форобӣ, Ибни Мисқавейҳ, Ибни Сино); ахлоқи исломии илоҳиётшиносӣ буданд.

Аз таҳлили назарҳои педагогии Кайковус ва ҷаҳонбинии ў дар маҷмӯъ дар бораи он ҳулоса баровардан мумкин аст, ки ў бо осори олимон-файласуфон, табион, нуҷумшиносон, ҷомеашиносон, сиёсатшиносон ва намояндагони илмҳои дигари маъруфи замон хуб шинос буд. Лекин, сарфи назар аз гуногуни таълимоти сиёсӣ, ҷараёнҳои идеологӣ, самтҳои ғоявӣ-ҷаҳонбинона, анъанаҳои фарҳангӣ, ҷаҳонбинии Кайковус ва назарҳои педаогии ў асосан зери таъсири бевоситаи афкори ҷамъиятӣ-сиёсӣ, фалсафӣ ва педагогии ҳалқи тоҷик ташаккул ёфтаанд, ки тамоюлҳои пешрафта ва арзишҳои фарҳангии инсониро дар бар мегирифт.

Дар тавсифоти назарҳои педагогии Кайковус дар “Қобуснома” ҷанбаҳои асосии ҷаҳонбинии ў мавриди таҳдил қарор гирифтаанд. Зоро дар асоси консепсияи умумии таҳқиқоти педагогӣ, маҳз дар заминаи принсипҳои асосии ҷаҳонбинии ин ё он мутафаккир таҳкурсии мантиқии назарҳои педагогии ў тарҳрезӣ карда мешавад. Кайковус дар даврони асримиёнагии феодалий зиндагӣ кардааст. Бинобар ин, таълимоти педагогии ўро дар “Қобуснома”, пеш аз ҳама, бо назардошти шароити таъриҳӣ, инчунин аз нуқтаи назари он маънавиёте арзёбӣ кардан зарур аст, ки ба ҷаҳонбинии ў таъсир расонидааст [7, с. 13].

Агар ба мазмун ва муҳтавои ҳамаи китобҳои “Шоҳнома” то Абӯлқосими Фирдавсӣ ва худи “Шоҳнома”-и Абӯлқосим Фирдавсӣ дикқат дихем, пас зоҳирان ба назар мерасад, ки Шоҳнома аз маҷмӯаи достонҳои ҳарбӣ, лирикӣ ва наклу ривоятҳои гуногуни пахншуда иборат аст, ки дар онҳо афкори тарбиявӣ ки, бо таъбири имрӯза, дидгоҳҳои педагогӣ фаро гирифта нашудаанд, гарчанде ки бо чунин ақида розӣ шудан мумкин нест. Ҳар гуна асари бадӣ, ки новобаста аз жанрҳо ва мавзӯъ эҷод шудааст, дорои ҷанбаи тарбиявӣ буда,

хонандаро дар ягон ҷанбаи тарбия таълим медиҳад.

“Шоҳнома”-и Абӯлқосим Фирдавсӣ ба ҷумлаи асаарҳои бошаҳомати таъриҳӣ мансуб аст, ки дар худ афкори пурарзиши педагогиро таҷассум меамоянд. Ба ақидаи М. Ғиёсиев: “Олимон ва мутафаккирони бузургтарини давронҳои гуногуни таъриҳӣ, бо эҷоди асаарҳои асил, дар маркази таваҷҷӯҳ масъалаи таълиму тарбияи насли наврасро қарор медоданд. Ҳамин тавр, “Шоҳнома”- Абӯлқосими Фирдавсӣ, ҳамосай таъриҳии ҳалқҳои форсзабон буда, аз тавсифи таҷрибаи таъриҳӣ ва арзишҳои баланди ахлоқӣ иборат аст.

Асари мазкур асоси афкори педагогии ҳалқҳои форсзабон, аз ҷумла ҳалқи тоҷикро ташкил дода, чун натиҷа, омӯзиши ҳаматарафаи “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ, дар қатори асаарҳои мутафаккирони дигари асрҳои X-XI мувофиқи мақсад ба назар мерасад [3].

Ба ақидаи муҳаққиқон К.Айнӣ ва З.Аҳорорӣ, усулан (“Шоҳнома”) китоби таъриҳии ҳалқҳои нажоди эронӣ, анъанаҳои эътирофшудаи ҳалқ, таърихи фалсафа ва хирад, тарбия, ахлоқ, маънавиёти ҳаётӣ, тарзи зиндагӣ, қоидаҳои шоҳигарӣ, дурустии истифода бурдани принсип ва меъёрҳои корҳои давлатӣ, муносибати инсондӯстона ба табаа, кори ҳарбӣ, ватандӯстӣ, муҳаббат ба Ватан, ҳимояи Ватан ва таъмини истиқлолияти он, варзиш ва гайра маҳсуб меёбад.

Дар раванди мутолиаи “Шоҳнома” дар мадори нуктаҳо ва масъалаҳои дигари муҳими ҷомеаи он вақта, яъне зиндагии Фирдавсӣ, нуктаҳо ва масъалаҳои тарбиявию ахлоқӣ низ дучор меоянд, ки ҳар якеи он ҷойгоҳи сазовори ҳудро ишғол намуда, унсури таркибии асарро ташкил медиҳанд.

Ба монанди дигар мураббиёни барҷастаи маънавиёт Абӯлқосим Фирдавсӣ ҷонибдори ҷунин назар аст, ки инсон оғаридаи бехтарин ва пешвои тамоми мавҷудот мебошад, бинобар ин, он аз нуктаи назари рушди солими ҷисмонии бадан ва равони тоза озода аст, тамоми табиати он бояд бо ахлоқи соғороиш ёфта бошад.

Мавзӯи марказии “Шоҳнома”, дар баробари ҳамду санои хирад ва пурандешӣ, Ватан ва ватандӯстӣ, ҷанг ва муҳориба, муносибат бо асирон, қушӯн, бурдани ҷанг ва муҳориба ва масъалаҳои дигари марбут ба корнамоӣ ва ҷавонмардӣ алоқаманд буда, тарбияи ҳарбӣ дар симои қаҳрамонони асар мавқеи марказиро ишғол менамояд.

Тарбия дар «Шоҳнома» ҷанбаи таъриҳӣ, дорад, ба ҳусус ташаккули ғояҳои ватандӯстӣ, зеро зиндагиномаи Абӯлқосим Фирдавсӣ дар замони парокандагии давлати Сомониён ба миён омада буд, ва ташаккули ғояҳои ватандӯстӣ дар байни қавми ғазnavиён Абӯлқосим Фирдавсиро ба нигаронӣ овард.

Бад-ин ҳадаф, ки ташаккули тарбияи ҷисмонӣ, ки барои мардуми тоҷик ва ориёntabor дар борабари тарбияи ватандӯстӣ, ҳештаншиносӣ ва хирадмандӣ қарор дошт, дар ҳолати нестӣ расида буд. Аз ҳамин лиҳоз, Абӯлқосим Фирдавсӣ, зимни таълифи «Шоҳнома» бештар ба решай ориёни хеш тақя намуд, на ба ҷанбаҳои динии дини ислом.

Афкори педагогии Абӯлқосим Фирдавсӣ, маҳз дар ҳамин замина ифода гардидааст. Зеро, дар дар «Гот»-ҳои «Авасто» омадааст, ки ҳар инсоне, ҳоҳ мард бошад ё зан, ҷавон бошад ё пир, бояд баҳри ташакkul ва нумувви донишу маънавияти хеш бикӯшад, зеро шахси орӣ аз хираду илм ҳамсони нобиност ва маҳз инсоне, ки биноии илмӣ дорад, метавонад дар ҷодаи ҳаёт раҳгум назанад ва ба манзили мурод бирасад. Ҳадафи омӯзишу парвариши фарзандон ба камол расонидани насли рӯҳану ҷисман солим буд.

Бино ба нишондоди «Авасто», «Занд»-у «Дингкард» ва осори дигари зардуштию паҳлавӣ, дар аҳди зардуштиён ҳар як ҷавони ба синни 15-солагӣ расидаро лозим буд, ки дар борабари ҳама ин суханҳои Ҳудо ва паёмбарро, ки дар «Авасто» омадаанд, хифз карда, фармудаҳои ин китобро вобаста ба ойини зардуштӣ ба ҷо оварда, ба покии ҷисму бадан, аҳамияти маҳсус дода, тарбияи ҷисмонии хешро ташакkul дихад. Рӯҳониён, олимону хирадмандони соҳа ба шогирдонашон дар синни 20-солагӣ ҳуҷҷатро дар бораи соҳиби маълумот гаштани онҳо, ва ҷисману рӯҳану ташакkul ёфтани онҳо медоданд.

Дар ин давра мактабҳо, асосан, ба таври гурӯҳӣ амал мекарданд. Дар синну соли муайян, вобаста ба инкишофи ҷисмонӣ қӯдаконро ба мактаб месупориданд, то ки онҳо як баҳши «Авасто» ва «Занд»-ро аз худ кунанд. Дар мактабу парваришгоҳҳо дар борабари фанҳои амсоли адабиёт, таъриҳ, иншо (эҷоди сухан), ҳунарҳои аспдавонӣ, тирпарронӣ, шамшерзанӣ ва ғайраро, ки ба ташаккули ғояҳои ватандӯстӣ ва омодагии ҳарбӣ мусоидат менамуданд, меомӯзониданд.

Аз сарчашмаҳои таърихӣ аён аст, ки ҳамчунин, дар давлати ҳаҳоманишиён, дар аҳди подшоҳии Дорои I (солҳои 522-486-и то милод) тақрибан 900 мактаби ибтидоиу миёна мавҷуд будааст. Мактабҳо дар се шакл фаъолият мекарданд: оилавӣ, инфиродӣ ва ибтидӣ. Мактабҳои ибтидӣ барои ҳамаи хонандагон як хел буданд. Ин ҳама шаҳодат аз таърихи қӯҳандоштани мактабҳо дар Мовароуннаҳру Ҳурӯсон гувоҳӣ медиҳад. Чунин манбаъҳои илмӣ дар ҳусуси мавҷудияти мактабҳои аввалин дар Бухоро, Самарқанд, Марв, Ҳирот, Тирмиз низ иттилоъ медиҳанд, ки дар онҳо дар як вакт ба ташаккули тарбияи ҷисмонии хонандагони мактабҳо диққати маҳсус медоданд.

Албатта, ҷараёни тарбияи ҷисмонӣ дар он замон ва баъдҳо низ дар иртиботи мустаҳкам бо дин ва умуми фалсафӣ амалий мегардид, вали бовучуди ин, мебояд онро ба ҳайси аввалин ғояҳои педагогӣ дар инкишофи ғояҳои ватандӯстӣ ва омодагии ҳарбӣ қабул намуд, ки таркиби ин гуна тарбияро дар «Шоҳнома» дидан мумкин аст.

Дигар, масъалае, ки оид ба мавқеи ғояҳои ҳарбӣ ватандӯстӣ дар таълимоти педагогии Абӯлқосим Фирдавсӣ матраҳи мо мегардад, ин сабабҳои ихтилофи динӣ ва таваҷҷӯҳ надодан ба инкишофи тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстӣ, нобаробарии инкишофи ҷисмонӣ дар байни сипоҳиёни Эрону Туронаст, ки асосии даргириҳо миёни Эрон ва Турон дар баробари биёбонгардиву яғмогарии турониён ва ҳамвора ба деҳоти қишоварзони ориёйён ҳамла кардан, ҳамчунон ихтилоф дар бовариҳои динӣ низ будааст. Ва ҳамин нукта, яъне тарғиби арзишҳои тарбиявии ориёйӣ, баҳусус, зардӯштӣ боиси нигаронии ғазнавиён ва напазирандани «Шоҳнома» аз ҷониби Султон Маҳмуди Ғазнавӣ гардид.

Бояд, қайд намуд, ки ғояҳои тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстӣ ва тарбияи ҷисмонӣ дар «Шоҳнома» аз аввал то ба охир марбут ба қаҳрамонҳои достон мебошад, ва Абӯлқосим Фирдавсӣ дар симои қаҳрамонони «Шоҳнома» дар як вакт тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро низ тарғиб намудааст. Дар мавриди таҳлили ин масъала дар «Шоҳнома» нахуст мо бояд масъалаҳои тарбияи ҷисмониро дар «Шоҳнома» аз мавриди Рустам оғоз намоям, зеро Рустам қаҳрамон ва симои марказии достон мебошад. Дар «Шоҳнома» ин аз достони «Манучехр» оғоз мешавад, ки дар ҳамин қисмати достон сухан дар мавриди зода ва тарбият гирифтани Рустам ҳоҳад рафт. Дар ин таҳқиқот мо дар мавриди асотир будан ё набудани ин достон ва қаҳрамон баҳси илмӣ намекунем, танҳо ҳаминро қайд кардан бо маврид аст, ки симои Рустам дар байни мардуми тоҷик аз қадим то ба имрӯз пеш аз ҳама симои як шаҳси ҷисман ташаккул ёфта ва тарбияи дурусти ҳарбию ҷисмонӣ гирифта, муҳофизи Ватан, ватандӯсту хирадманд ифода гардидааст.

Дар хотима бояд қайд кард, ки омӯзиш ва таҳқиқи ғояҳои намояндагони барҷастаи илм ва фарҳанги гузаштаи мо, аз ориёихо то Сомониён, аз асли миёна то давраҳои таърихи нав ва навтарин аҳамияти хосаро касб мекунанд. Бешак, дар кор оид ба омӯзиши таърихи фарҳанги ғании ҳалқи тоҷик нақши олимон, шоирон, нависандагон ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии қишвар ҳеле қалон аст, зеро маҳз онҳо дар навбати аввал ба омӯзиши мероси ниёғони мо саҳми арзишманд мегузоранд.

## АДАБИЁТ

1. Абдувалиев, А. Изучение творчества Абулкасима Фирдавси. -Душанбе: изд. Ирфон, 1966. - 68 с.
2. Гафуров, Б. Таджики. Кн. 1. М., 1983.
3. Гиёсиев, М. И. Педагогические воззрения таджикско - персидских мыслителей X и первой половины XI века и их трансформация в современной национальной педагогике: Дисс...канд. пед. наук КГУ им. Носира Ҳусрава, 2009. - 185 с.
4. Махмадрасулов, Б.С. Физическая культура таджикского народа в средние века. Диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02.- Душанбе, 2002.- 164 с.: ил. РГБ ОД, 61 03-7/515-6.
5. Саади, М. Бустан / пер. с персид. В. Державина, А. Старостина. М.: Госполитиздат, 1962.
6. Саади, Муслихиддин. Избранное / пер. Е. Э. Бертельса, К. Липскерова. Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954.
7. Ходжаев, К.Т. Педагогические взгляды мыслителей таджикского народа в XI веке

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).  
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук  
Душанбе – 2010 УДК 37.(09) (575.3) X-69.

## **БА ТАВАЧЧУХИ МУАЛЛИФОН**

Дар мачаллаи «Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон» мақолаҳои олимони соҳаи педагогика, устодони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, мушовирон, омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва унвончӯёни ватанию хориҷӣ ба табъ расонида мешаванд.

Ба хотири беҳбуди фаъолияти мачаллаи «Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон» зарур медонем, ки мақолаҳо ба шакли зерин ба идораи мачалла пешниҳод карда шаванд: ҳатман бо хулосаи муҳтасар (резюме) ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, мақола дорон сарлавҳа бошад, маълумоти муҳтасар дар бораи муаллиф (ному насад, унвони илмӣ, вазифа ва чойи кор), шарҳ - номгӯи мақола ва адабиёти истифодашуда ба шакли ҳаттӣ ва электронӣ (дар диск ё флешка) ва як нусха мақола ба таври чопи принтерӣ пешниҳод карда шавад.

Маводи мақола ҳаматарафа санҷида шуда бошад.

Мақола бояд ба шакли компьютерии Times New Roman Tj – 14 таҳия шавад.

Андозаи когаз: А - 4. Ҳошия: аз болова поён – 2, 5 см., тарафи чап – 3 см., рост – 1,5 см., андозаи хуруф – 14, фосилаи байни сатрҳо: 1,0.

Мақолаҳо дар давоми сол қабул карда мешаванд. Ба мақола шарҳи муҳтасари муҳтаво ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ илова карда мешавад. Шарҳи муҳтасари муҳтаво дар оғоз ва адабиёти истифодашуда дар оҳири мақола оварда мешавад.

Ҳайати таҳририя ҳақ дорад мақоларо бо назардошти таалоботи мачалла қабул ва қӯтоҳ кунад ва ё рад намояд. Мақолаҳое, ки пештар дар дигар нашрияҳо ба табъ расидаанд, қабул карда намешаванд. Даҳстхатҳо барои тақриз арзёбӣ мешаванд ва муаллиф дар мавриди зарурат ба муҳтавои он ошно мегардад.

Ба мақолаҳои унвончӯёну аспирантон тавсияи роҳбарони илмиашон зарур аст.

## **К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ**

В научном журнале «Вестник Академии образования Таджикистана» печатаются статьи учёных педагогов, преподавателей ВУЗ-ов, методистов, учителей средних общеобразовательных учреждений, аспирантов, местных и зарубежных соискателей, содержащие результаты исследований по педагогическим наукам.

При отправке статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском, и английском языках.

Для подготовки статьи должен использоваться текстовый редактор Microsoft Word.

Одновременно с распечаткой статьи сдается электронная версия. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (шрифт Times New Roman Tj 14, формат А-4, интервал одинарный, поля: верхнее и нижнее - 2,5 см, левое-3 см, правое -1,5 см.); все листы статьи должны быть пронумерованы.

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес. Далее через строку следует основной текст.

К статье прилагается резюме на таджикском, русском и английском языках с указанием названия статьи. Текст резюме приводится в начале статьи, список использованной литературы в конце.

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются.

Статьи аспирантов и соискателей принимаются с рекомендациями научных руководителей.

## **NOTES FOR THE AUTHORS**

The scientific journal «Bulletin of the Academy of Education of Tajikistan» publishes articles by scientific educators, university professors, methodologists, teachers of educational institutions, graduate students of local and foreign applicants containing the results of research on pedagogical sciences.

When submitting articles to editorial board the following rules should be observed: the size of the article should not exceed 10 pages of computer text, including texts, tables, bibliography, drawings and annotation texts in Tajik, Russian and English.

For the preparation of the article should be used the text editor Microsoft Word.

An electronic version remains simultaneously with the printout of the article. The manuscript must be printed on a computer font Times New Roman TJ 14, format A-4 single spacing, upper and lower margins 2,5 sm, left 3 sm, right 1,5 sm and all the pages should be paginate.

At the top of the page in the center of the sheet is the title of the article, below after one interval the initials and surname of the author. Below is the name of the organization and address.

The main text follows through the given line. The article offers a summary in Tajik, Russian and English with title of article. The text of the summary is given at the beginning of the article, list of references at the end.

Editorial board reserves the right to make reductions and editorial changes to the article.

Articles do not comply with these rules are not accepted.

Articles of graduate students and applicants are accepted with the recommendations of supervisors.

**ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ ТАҲСИЛОТИ ТОҶИКИСТОН / Мачаллаи илмӣ,  
маърифатӣ ва таълимию методӣ. – Душанбе, 2022. – № 1 (42). – 134 с.**

Сармуҳаррӣ:	Саломиён М.Қ.
Муовини сармуҳаррӣ:	Каримзода М.Б.
Котиби масъул:	Муҳиддинзода Б.
Муҳаррири матни тоҷикӣ:	Гулмадов Ф.
Муҳаррири матни русӣ:	Чонмаҳмадова Г.Ш.
Муҳаррири матни англисӣ:	Абдуллоҳозода М.И.
Муҳаррири техникӣ:	Муҳиддинзода Б.
Саҳифабанд:	Хайдаров Р.

**Муассис: Академияи таҳсилоти Тоҷикистон**

**ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА / Научно-  
просветительский и учебно-методический журнал, 2022. – № 1 (42). – 134 с.**

Главный редактор:	Саломиён М.К.
Зам. главного редактора:	Каримзода М.Б.
Ответственный секретарь:	Муҳиддинзода Б.
Редактор таджикского текста:	Гулмадов Ф.
Редактор русского текста:	Джонмаҳмадова Г.Ш.
Редактор английского текста:	Абдуллоҳозода М.И.
Технический редактор:	Муҳиддинзода Б.
Верстка:	Хайдаров Р.

**Учредитель: Академия образования Таджикистана**

**BULLETIN OF ACADEMY OF EDUCATION OF TAJIKISTAN/  
Scientific-educational and metodical Journal, 2022. - №1 (42). – 134.**

Chief Editor:	Salomiy M.Q.
Deputy Chief Editor:	Karimzoda M.B.
Executive Secretary:	Muhiddinzoda B.
Tajik Text Editor:	Gulmadov F.
Russian Text Editor:	Djanmakhmadova G.Sh.
English Text Editor:	Abdullozoda M.I.
Technical Editor:	Muhiddinzoda B.
Verska:	Haidarov R.

**Founder: The Academy of Education of Tajikistan**

*Ба матбаа 16.05.2022 супорида шуд. Ба чоп 18.05.2022 имзо шуд.  
Когази оғсетӣ. Андозаи 60x84 1/8 ҷузъи ч. ш. 15,5. Теъдод 100 нусха. Супории №14  
Дар матбааи «Таъминот-55», кӯчаи А. Навоӣ, 13 чоп шудааст.*

*Сдано в печать 16.05.2022. Подписано к печати 18.05.2022. Печать оффсетная.  
Формат 60x84 1/8 Условно-печатный лист - 15,5. Тираж - 100. Заказ № 14 .  
Издательство «Таъминот-55», 7734024, улица А. Навои, 13*

*Download in Print 16.05.2022. Posted on 18.05.2022. Offset printing.  
Size 60x84 1/8 Printer's sheet - 15,5. Edition - 100. Assignment № 14 .  
Publishing office "Taminot-55", 7734024, 13 A. Navoi Str.*